

ТОРУ ПУД

БАҲРОМ ФИРӮЗ

Тору нууц

НАШРИЕТЫ „МАОРИФ“

БАҲРОМ ФИРӯЗ

БАҲРОМ ФИРӯЗ

gjilopy nyd'

Повесть вахикояхо

НАШРИЕТИ «МАОРИФ»
ДУШАНБЕ — 1985

Φ 76 Точик²

Фирӯз Баҳром


Φ 76 Тору пуд: Повесть ва ҳикояҳо. (Барои бачаҳои синни миёна ва қалони мактабӣ). — Душанбе: «Маориф», 1985.—208 сах.

Повести «Тору пуд» ва ҳикояҳои пасини адиби соҳибзавқ Баҳром Фирӯз саршори масъалаҳои ахлоқиву ҳаётӣ буда, бо психологизми амиқ ва санъати нигорандагии муаллиф дили хонандаро тасхир мекунанд.

Тоҷик²

Фирӯз Баҳром
Основа и уток.

Φ 4803010000-594 154-85 Нашриёти «Маориф»-1985
M 504 (13)—85



ТОРУ ПУД

Повесть

*Дар хонаи мӯр шабнаме тӯфон аст.
Зарбулмасал.*

Онҳо ин бор ҳам сахари шабгири ба роҳ омода шуданд, вале то хайрухуш карда ба роҳ афтоданашон субҳ дамиду атроф равшан шуд.

Мошини сабукрави пурбор ба роҳ даромаду анбӯҳи хешу табор дар қафо монданд. Вале чашмони пуроби модар, чехраи изтиробноки падар сонияе аз назари Азиза дур намешуданд. Насиҳату таъиноти онҳо, навозишу дилҷӯихо, суханони дилбардори хоҳарон, додарон, аммаю холаҳо пайваста дар гӯши вай садо медонанд. Ӯ хомӯш ва маҳзун дар курсии пеши мошин

нишаста буд. Чашмонаш ҳеч намедиданд, ба гүшаш садое намедаромад.

Файзи бомдод аслан касро хушхолтар мекунад ва ба қавли духтурхой асаб дар ин ҳангом инсон аз тазъиқи асабонияти хоси бегоҳон комилан фориғ аст. Вале сафариён – ҳама изтироболуда ва мушаввашхотир мерафтанд. Аслан, бачаҳо аз ин гуна изтироб зуд фориғ шаванд ҳам, ҳоло таъсири ҳолати падару модар ба онон саҳт асар карда, ҳама дар як вазъи мағшуш ҳомӯш буданд. Зотан, Даврон ба ин гуна гусели пуродам ва риққатнок хушаш набуд, бинобар он, бештар таҷанг менамуд. Парешонии вай як сабаби дилфишор низ дошт: мӯйсафедон ин сафарро як-ду рӯз ба таъхир андохтан хостанд, вале ўзӯймӣ карду розӣ нашуд. Барои чӣ розӣ нашуд, худаш ҳам аниқ намедонист. Акнун аз сухани онҳоро шикастанаш ботинан ҳичил буд. «Гавба, чаро ин хел мегӯянд, барои чӣ баҳудаю беҳуда касро аз роҳ медоранд? Барои чӣ?.. Аз ҷанбари мавҳумот раҳой намёбанду...» Лаҳзае аз миён гузашту вай худро маломат кард: «Пир нест — тадбир нест» мегӯянд, балки ягон сирро медонанд...»

Субҳи барвақт. Ҳанӯз дар роҳҳо мошин кам, шаҳр оҳиста аз хоб бедор мегашт. Занҳои ширфурӯш аз тарафи саҳро бо ҷобаҳои пуршири барои шаҳр меомаданд. Нонфурӯше як замбаргалтак нони гармашро ба тарафи ҷойхона мебурд. Болои нон бо дастарҳон саҳт пӯшидагӣ бошад ҳам, ҳаври он мебаромад. Бӯи нони гарм ба димоги Даврон расидагӣ барин шуд. Ба ёдаш расид, ки баъди қаҳтии солҳои ҷанг, соли чилу ҳафт буд ё чилу ҳашт хоки сурҳ оварда, танӯри ҷонд сол боз вайронава

аз набудани орд бекораро таъмир карда бори аввал нон пухта буданд. Даврон он нонро мебўиду аз бўяш сер намешуд. Ба нон зор буд, аммо кулчай модар додаро то хеле вақт нахўрда бўй мекашид, онро зуд хўрда, адо кардан намехост, зоро маълум набуд, ки бори дигар боз кай нон мепазанд...

Ногаҳон Азиза термоси қаҳваро, ки бо лашу луши дигар дар поёни курсиаш буд, бехабар зада афтонду шикаст. Даврон мошинро аз роҳ ба канор гирифта, қарор доду термоси шикастагиро, ки қаҳваи гарм аз он мерехт, ба хумчай хокрӯба партофт. Партофту парешонхотир омада дар ҷояш нишасти, чои он, ки моторро даргиронаду мошинро ба роҳ дарорад, сарашро ба чанбараки фармон ниҳода, хомӯш монд.

— Як термос даҳ сўм аст, барои ҳамин ... — Азиза маломатомез ба сўи шавҳараш нигаристу тамасхур кард.

Даврон аслан хурофотй набошад, ҳам баъзан рўзҳои барои худаш бебарорро қаблан пай мебурд. Дар ин хусус мақолаҳои донишмандони муҳаққикро хонда, бештар ба нишонаҳои нахустини рўз мулоҳаза дошт. Ҳоло вай аз ин ҳодиса ба дил ноҳуш гирифта буд, бинобар он, гўё ягон чизашро фаромӯш карда бошад, ба чанбари фармон сарашро монда меандешид. Бачаҳо ва Азиза гумон бурданд, ки вай барои термос ва қаҳваи рехтагӣ дилтанг аст. Даврон аз дил мегузаронд: «Аслан, аз пешомад гурехта намешавад. Ҳуб, аз роҳ баргардаму дар ҳамин шаҳр ба ман ноҳушие нигарон бошад-чӣ? Аз кучо ин ҳисси ба ман часпид? Бекора. Дуруст аст, ки баъзе касон ҳисси пешгӯй доранд, баъзан сухани аз таваккал гуфтагиашон ҳам аз ҳақиқати ҳол дур намеравад...»

Мошин боготи атрофи шаҳрро қафо гузошту ба домани тали Рухак расид.

Дар ин чо боду киштзор ва сарсабзию ободӣ якбора доман барчида, теппазорҳои сурхчатоби уръён ибтидо меёфтанд. Роҳ ба ду тақсим мешуд: яке бо тал рост мерафту дигаре қад-қади дарьё тӯл мекашид. Баландӣ ҳамеша дили Давронро ба худ мекашид, вале сахарӣ насими дарьё айёми бачагии ўро ба ёдаш меовард. Аз хотироти бачагӣ ширинтар чӣ ҳаст? Даврон мошинро ба роҳи поён андоҳт. Дар миёни теппаҳои уръён ва дарьёбоди найистон роҳи мумфарш ба назар тасмай шероза кашида буд, ки Даврон онро ба чоки бурида дӯхтагии чарроҳ монанд кард: гоҳ росту гоҳ кач, рӯяш суфтаю лайс.

Субҳгоҳон ҳавои дарьё ва насими найзорон рӯҳафзо ва дилкушо буд. Вале манзараи зебо ва ҳавои сафобахш ҳам табъи хираи сафариёнро равшан накард. Дар хонавода агар модар ғамгин аст, кӣ метавонад, шодмон бошад?!

Ҳоло ҳеч кас дар хотир надошт, ки Даврон дар ин чо то миён ба шилкоб ғӯтида, замоне най медаравид. Ҳоло вай бори аввал ба ин чо ҳарсавор омада, тарсону ларзон аз ҷимҷима гузашта ба ботлоқзор даромаданашро ёд оварду худ ба худ табассум мекард. Ҳанӯз шиновариро намедонист ва аз дарьёву обҳои калон меҳаросид. Он сол барои иморат най лозим буд ва ў ночор ба ин чо омада буд. Баъд барои ҷанд тан талабгорони дигар ҳам най даравида бурда доду ба ҳамин васила каму беш пул кор кард. Боре ҳангоми ба соҳил баровардани дарза сонашро най бурид. Рӯи об аз хун сурх гашт. Асари он заҳм дар поящ то ҳол боқист. «Falatī, — мегуфт вай

ҳоло худ ба худ тааччуб карда, — ба духтур ҳам нарафтам, аз хавфи столбняк* хабар надоштам...» Ӯ ба масофасанҷ нигарист. То ки дар хотир дошта бошад, рақами онро чанд бор дар дилаш такрор кард. «То Душанбе тахмин сесаду панҷоҳ километр. Аз ин роҳ даҳҳо бор рафта омада бошад ҳам, аниқашро намедонам. Барои чӣ? Аз беҳавсалагӣ? Не. Ё ҳангоми ба роҳ баромадан қайд кардани рақами масофасанҷро фаромӯш мекунам ва ё баъди ба манзил расидан ба он нигаристан аз ёдам меравад. Имрӯз бояд аз ду ағбаи бо абрҳо баробар гузарам. Эҳ-хе, чӣ қадар роҳи морпечи кӯҳӣ, чӣ қадар ҳамгашту фарозу нишеб! Роҳе, ки саросар бо ачал бозӣ мекунӣ... Ғалатӣ, одамон баъзан ҳаёти худро ба дasti ҷарроҳои моҳир супурдан намехоҳанд, аммо ба ду болту сарпечи фулузӣ эътимод мекунанд. Масалан мили фармон ҷаҳад, ё тормоз кор накунад, дар кӯҳсор начоти мусоғир амрест муҳол. Ҳар сония ин ҳолро пешӣ назар оварда, сесаду панҷоҳ километр масофаро гузаштан чӣ маънӣ дорад, фақат ронандагони ботамиз ва фаросатманд мефаҳманд. Роҳе, ки бе муболига аз шашсад километр роҳи ҳамвор саҳттар аст. Саҳл кам як рӯзи тобистон дар сари фармони мошин менишинед. Дигар қаҳва надорем, дар роҳ хоб ғалаба мекунад, бояд эҳтиёт шуд. Ҳавопаймо албатта беҳтар аст, аммо мошин дар ин ҷо даркор: сайру саёҳат, бачаҳо катӣ ба деха равуоямон осонтар мешавад... Ана, ба Ҷеҳмой ҳам расидем. Мегӯянд, ки номи ин деха аслан «Деҳи май» будаст. Пеш аз инқилоб як нафар тоҷири рус дар ин ҷо заводи шаробкашӣ соҳтаст ва дехаро ба он нисбат додаанд. Ачиб, дар байни мардуми мо

шаробхўрӣ расм набуд-ку, чаро дар ин чо завод сохта бошанд? Ангур бисъёр, шароб кашида онро ба шаҳрҳои дур бурда мефурӯҳтагистанд? Ачибаш ин, ки дар васфи шаробу шаробхўрӣ адабиёти мо ҳамто надорад, лекин бо вучуди ин метавон гуфт, хушбахтона мардуми мо парҳезгор мондаст...»

Холо ҷавонон ба шароб ҳӯ гирифта, нафақат ҳаёти ҳуд, балки авлоди ҳудро иллатнок мекунанд. Аз одами шаробхоро ҳаргиз фарзанди комилан солим ба дунъё намеояд, аммо одамон инро намедонанд. Ба як кас инро гӯям, «ана, мо шароб меҳӯрем, аммо шукр, нӯҳ фарзандамон сиҳат-ку мегӯянд». Чӣ ҳам гӯям, дасту пояш сиҳат бошад, дар гумони вай бача комилан сиҳату солим аст. Заифии ақлу идрок, инчиқиу асабоният ва ё одамгурезии бачаро нуқс намеҳисобанд. Шароб инсонро аз роҳи камолоти маънавӣ берун меандозад. Ҳамаи майхораҳо пеш аз вақт пир мешаванд. Мағзи сари ҷавони майхораи биступанҷсола монанди мағзи сари пири шастсола пажмурда аст, мардум инро намедонанд. Агар ба диққат нигаранд, рафтору кирдори онҳо ҳам ба ҳамдигар шабех аст. Майхора ҳам мисли пирон пургӯй, ҳангоми сухан гуфтан дастонаш дар ҳаракат, як маъни гуфтаашро такрор мегӯяд. Асари шароб агар хеле кам ҳӯрда бошад ҳам, то шаш рӯз дар вучуди инсон боқӣ мемондааст. Яъне, агар ҳафтае як бор инсон шароб ҳурад, тамоми ҳафта дар хуни вай асари алкогол мавҷуд аст. Шароб чӣ қадар ҳунар, қобилияту истеъоди одамонро барҳам мезанад, ҳеч кас намедонад. Ба ростӣ, он аз ҳар як аслиҳае шадидтар аст. Миёни одамро чунон ноаён мешиканад, ки пай намебаред. Вақте ки ин оғати ҳамагир тамоми ҳалқу миллатро ба ҷонги ҳуд меорад...»

Дар қафо ду духтар — Мехрии панчсола ва Маҳрӯи ҳафтсола ба қашокаш даромаданд.

— Испанд, нигар, чӣ талош доранд, — Даврон ба сари муросо овардани хурдонро ба писарашиб ҳавола кард. Испанд рӯяшро ба тирезаи мошин ҷафс ниҳода, ҳомӯш ба тамоши атроф машғул буд. Вай ягона мактабхони хонавода буд ва ҳоло ҳушу ёдаш ба он банд буд, ки зудтар қитобҳои таълим ва асбобу ашъёи таҳсилашро омода кунад. Ӯ ҳар сол ҳам якуми сентябрь - рӯзи оғози таҳсили мактабиёнро бо бекарори интизорӣ мекашид.

Азиза намехост ҷашмони ашколудашро бачаҳо бинанд, бинобар он, ба қафо нанигариста менишастан.

Онҳо аз бари паҳтазорҳои Ғӯлакандоз мегузаштанд. Азиза ба ҷониби паҳтазори сабз менигаристу даврони мактабию донишҷӯяшро ба ёд меовард. Ӯ гарки ҳаётот беихтиёр оҳе қашид. Марзаву пайраҳаи дар овони бачагӣ ё ҷавонӣ қадам задаашро дида, кист он, ки оҳе накашад, аз изтироб вуҷудаш ба раъша наояд ва ба ҳуд достони ҳасрати он рӯзгоронро наҳонад?! «Ана, он магазине, ки бегоҳиҳо аз пай ҳарид меомадему қарib ҳеч чиз намехаридем. Ҷаҳат як бор туфлии сафед ҳаридам. Ҳу, ана, почтахона. Аз ҳамин ҷо ба хона телефон мекардам. Шабҳо бо дугонаҳо дар ин ҷойҳо гаштугузор доштам. Чӣ даври ҳушу ҳуррами умр будаст, вале мо намефаҳмидем. Ҷардои номаълум ҳар якero ба ҳуд ҷазб мекарду фасли умр, ширинтарин лаҳзаҳои ҳаётро ба дурустӣ дарк намекардем, гумон доштем, ки аз ҳама ачибаш дар пеш аст. Канӣ он духтарон, имрӯз дар кучоянд? Ман барин аз шаҳри ҳуд, аз ҳешу ақрабо дур афтодагиаш кам андар кам будагист. Зодгоҳам!.. Ҳар

боре ба ин чо оям, гүё рўзи ид бошад, дилам аз шодию суур լабрез мешавад, дар назар рўи замин роҳ намеравам, балки парвоз мекунам. Ҳангоми рафтсан фаро расад, маҳзун мешавам, димогам мессӯзад, дунъёи равшан дар назарам торик мегардад. Сабаби ин ҳолро пурсам очам гуфтаад, ки «дар ин чо хуни нофат рехтагӣ, ба дунъё чашм кушода дидагӣ ҷоят, дар ин чо бачагиу наврасиат — биҳишти умрат гузаштагӣ...»

— Дадаҷон, кӯҳ қатӣ намеравем-а? — аз қафо оҳиста бо дастчааш ба китфи падар зад Мехрӣ. — Кӯҳ қатӣ не, — илтиҷоомез таъкид кард вай. — А, дадаҷон?

Даврон лаҳзае ҳангуманг монд. Сипас ҳушашро ба сар чамъ карду бо овози бардаму рӯҳафзой гуфт:

— Барои чӣ ин тавр мегӯй, духтарам? Кӯҳҳо чӣ хел зебоянд! Вақти омад чӣ хел гулҳои хушранг чидӣ? Барфро дидӣ, ёд дорӣ? Ғор кофта ба даруни барф даромадед?.. Эҳ, чӣ хел ҷашмаҳои ҷӯшонаш ҳаст — а? — Даврон духтараки панҷсоларо тасаллӣ мебахшид, вале ботинан аз сухани ў дар изтироб афтода, инони ихтиёр гүё аз дасташ мерафт.

— Не, кӯҳ қатӣ не, дадаҷон, — исрор дошт Мехрӣ. — Кӯҳ ганда, кӯҳ қатӣ намеравем.

«Тавба, аз кучо ба забони кӯдак ин сухан омад? Ҳаргиз ин тавр намегуфт. Ё аз очашу бибиаш шунида, ҳоло онро такрор мекунад? — хотирпарешон буд Даврон. — Фаросати кӯдак бегубор аст... Аз афти кор, ягон нохушие рўй медиҳад. Баъзе олимон ба ин даъво муқобиланд, вале гурӯҳе собит кардаанд, ки ин ҳис мавҳумот не ... Ҳатто дар ҳӯрокхурӣ аз кӯдак ва ҳайвон

бояд ибрат гирифт, онҳо ғизои зарури тани худро мешиносанд».

Мошин ҳоло аз дашти баҳорикор мегузашт.

Гандуми як тарафи роҳ ҳанӯз надаравида. Азбаски ҳангоми дарав гузаштааст, ҳӯшаҳои аз пурборӣ сарҳам қоқ шуда бо шаббода дигар алвонҷ намехӯрданд. Кишти тарафи дигари роҳро кайҳо даравидаанду тӯдаҳои пахоли комбайн партофтагӣ дар ҳар ҷо-ҳар ҷо парешон буд. «Коҳи майдаашро бардоштаанд, пахолаш мондаст, — аз дил гузаронд Даврон. — Пояи гандумро агар майда накӯбанд, мол дуруст намехӯрад. Инро ғундошта, кӯбанду коҳ кунанд, барои мол ҳӯроки хуб аст. Фалатӣ, «ҳӯб»-у «ҳӯббандӣ», «коҳ»-у «коҳхона» барин суханҳоро аллакай Испанд намефаҳмад. Ҷӣ маънӣ дорад гӯён балки онро тоҷики фардо аз луғатҳо мекофтагист...»

Ронандае дар сари роҳ сатилу лӯла дар даст бо ангуштонаш ишора кард, ки ду литракак бензин дода гузаранд. Мошинаш дар роҳ мондаст. Даврон мошинро боздошт.

— Ассаломуалайкум... Муллоака, илтимос ду литракак бензин диҳад, то шаҳр расам. Сабилмонда бензинаш адо шуду мошин таққӣ истод, — тозон омада изҳори ҳоҳиш кард вай. — Мерасидагист гӯям...

Даврон аллакай даҳони бакро кушода, ба бензинкашӣ омода бошад ҳам, вай якзайл такрор мекад:

— Илтимос, ака...Сабил, бензинаш адо шуду таққӣ истод. Дар роҳ мондем.

Баъди ба роҳ даромадан Даврон аз писараш савол кард:

— Ба ин чй мегүй, Мулло Испанд, — вай ҳангоми гуфтугузораш дар мавзўи илм, санъату адабиёт ба писарааш аз сари шўхӣ «Мулло» гўён хитоб мекард, — ин мард мегўяд, ки бензин адо шуду мошинаш таққӣ истод?

— Ҳа, агар бензин набошад, мошин намегардад, — гуфт Испанд шубҳаомез ба падар нигариста. Вай медонист, ки дар ин гуна ҳолатҳо дар таҳи суханони падар сире пинҳон аст. Баъзан ягон сири оддие, ки ҳар рӯз одамон мебинанд, аммо пай намебаранд.

— Дуруст, бензин набошад, мошин намегардад, аммо тамом шудани бензин онро аз ҳаракат бознамедорад-ку?!

— Эҳ, ҳамипро ҳам намедонӣ!.. Сабаби аз ҳаракат бозмондани мошин чизи дигар аст — онро муқовимат мегўянд. Мошини вай ба тири ҷарҳояш, ба асфальти роҳ, ба шамол ва ғайра молиш ҳӯрда аз онҳо муқовимат дида аз ҳаракат бозмондаст.

— Агар ҳамипро муқовимат набошад, соз мешудаст-а?
— ба ваҷд омад Испанд. — Бензин даркор набуд.

— Худо нигаҳ дорад! — ҳандид Даврон. Баъд мошинро аз як ЗИЛ-и пурборе, ки саҳтӣ мерафт, пеш гузаронду суханашро шарҳ дод: — Агар муқовимат набошад, завлонаҳои тормози мошин ҳам кор намекард, Аммо ҷаҳди ихтироъкорон бар он аст, ки қувваи муқовиматро кам кунанд. Подшибникҳо, равғани тири ҷарҳон кам мекунад. Ана, дар кайҳон муқовимат нест, ҷазби замин гум мешавад.

Онҳо боз ҳомӯш монданд.

Дашт ба монанди моҳи дуҳафта тиллорангу равшан ва ба мисли сайёраи бекас ҳамвору бехудуд ба назар мерасид. «Дар сайёраи мо 15 миллиард гектар замин

ҳаст, — фикр мекард Даврон. — аз ҳамин қариб якуним миллиард гектараш замини корам. Даҳ фоиз! Ҳамин даҳ фоизи замин ҳар яки моро бояд хўронад, пўшонад. Замин ҳанӯз қодир аст ҳамаро сер кунад. Агар онро дар ҳама рӯи олам ба дасти соҳибонаш медоданд... Он гоҳ лаққиёни бисъёре, ки корашон фиребу фитна аст, гурусна мемонданд...» Баъд Даврон аз хусуси комъёбиҳо илм фикр карду ин чойҳо баъди сад сол ба чи сурат чилва хоҳанд кард, дар тасаввур овардан хост.

— Агар ҳеч кас бензин надиҳад, он одам чӣ кор мекунад? — ногаҳон савол кард Испанд.

— Шукр, ҳанӯз мардуми мо ба ин дарача ҳabisй нарасидаст, — гуфт Даврон бо нимтабассум.

— Фараз кардем, агар ҳеч кас надод ё ҳеч кас набошад, сонӣ чӣ кор мекард? — дар саволи худ исрор кард Испанд.

— Ба ростӣ намедонам, вай чӣ кор мекард?.. — Даврон хомӯш монд. Сипас, баъди лаҳзае гуфт: — Агар дар ҷои вай ман мебудам, ин хел мекардам: мехи таҳи бензинбакро кушода, ду се литр бензинеро, ки ҳамеша дар таҳи он мемонад, ба ҷобаи оби шишашӯй мегирифтам. Сонӣ лӯлаи бензиннасосро ба он мепайвастам. Ҳамаи ин кор понздаҳ — бист дақиқа вақтро мегираду бас. 25-30 километр мерафтам.

Онҳо боз хомӯш шуданд. Испанд аз хусуси усули пешниҳод кардаи падар меандешид. Баъд хаёли вай ба он нуқта ҷамъ шуд, ки ба бензин ягон чизи дигар омехта, дурттар рафтан мумкин бошад ё не.

Дар сари роҳ як марди ҷомаپӯш аз ҳамраҳонаш чудо шуда ба пеш омаду даст бардошт. Даврон мошинро қарор дод.

- Чӣ хизмат?
- Ассалом... Бародар, ҳамин бемора то Ӯротеппа намебаред? Зуд бурдан даркор... Савоб мегиред... Савоби пагоҳӣ ба одам...
- Бемор танҳо аст?
- Не, ман — ҳамроҳаш.
- Барои ду кас ҷоямон танг, — Даврон маслиҳатомез ба ҷашми ҳамсарааш нигарист.
- Ду кас чӣ хел меғунҷад?! — Азиза зери лаб гурунгос зад. — Касала барем шуддия. — Сонӣ ба рӯи он мард ва бемор дар он сӯтар нишастагӣ бо навбат нигаристу пурсид: — Чӣ хел қасал?
- Ғунда газид... Аҳволи ҷӯпони бечора чудо вазнин. Илтимос, муаллим, ба савоби ин некиатон...
- Зудтар савор шавед, — сухани ӯро бурид Даврон. Баъд ба Азиза рӯ оварда гуфт: — Ба қафо гузару дуҳтаронро ба зонуят шинон.
- Бемор дар курсии пеши мошин нишасту ҳамроҳаш дар паҳлӯи Испанд ҷо гирифт. Мошин аз доимаш саҳттар ғуррида, вазнин ба роҳ даромад.
- Қариб даҳ мошин гузашт, аз барои савоб ягонтааш наистод-е! — Ҳамроҳи бемор шикоят оғоз кард. — Ба беморхона тилфон кардем, «агар бензин дошта бошед, мошин мефристонем, мошинамонро бензинаш кам», гуфт. Гӯё мо дар ин дашт аз пистони мол шир нею бензин мечӯшида бошем. Бензини искория барои мошинҳои худашон мегиранду сонӣ...
- Ҳеч дорую даво накардед? — боз сухани ӯро буриду савол кард Даврон.
- Ҷояша гӯгирд зада сӯҳтам мегӯяд.

— Агар газидагӣ замон сӯхта бошед, нағз, аз гармӣ заҳри ғунда даррав вайрон мешавад. Ҳеч гап не, дору мегузаронанд, сиҳат меёбад.

Беморхона, ҳамкорон, bemorone, ки чашм ба роҳи аз таътил баргаштану ў интизорӣ мекашанд, аз пеши назари Даврон гузаштанд. Вай Матлаби кайҳо пояш каҷу килеб гаштагиро бояд ҷарроҳӣ кунад. Ба тирмоҳ мавқӯф гузошта буд. Устухони сабзида шах шудагии пойро бояд шикаста, аз сари нав ҷо ба ҷо гузорад.

Онҳо ба шаҳри Ӯротеппа пагохирӯзӣ, ҳанӯз дари дӯкону магазинҳо во нагашта расиданд. Баъди bemorro ба bemoriston супурдан Даврон боз чор сӯм дод, даҳ литр бензин гирифтү баки мошинро пур кард. Сонӣ мошинро гирифтү дар назди бозор қарор дода аз Азиза пурсид:

— Чӣ гирам? Чӣ меҳоҳӣ?

— Ҳеч чиз.

Даврон лаҳзае дудила шуд: барои ба бозор даромадан ваҷхе надошт, вале аз назди бозори як шаҳрчай музофотӣ гузашта рафтан ҳам наметавонист. Одати вай ҳамин буд — ба қадом шаҳре равад, аввал ба бозор мерафту бафурча ҷарҳ мезад, аз растаи меваю сабзавот сар карда то растаи атторон ҳамаро як ба як медиҳд. Вай рӯҳи мардум ва зиндагии он диёрро аввалбор аз бозор медиду мешиноҳт. Бозор дар назари вай як навъ ҳаритачаи рӯзгори ҳалқу диёр буд. Ин пагоҳӣ саросема бошад ҳам, вай ба бозор рафту хеле вақт бедарак гашта, оқибат дар ду дасташ ду ҳарбуза берун омад. Азиза маломатомез ба рӯи вай нигарист — бори зиёдатӣ чӣ даркор, гӯё дар Душанбе ҳарбуза набошад.

— Дар роҳ меҳурем... Ба оби сари чашма монда...
Ду сўмй... Дар ҳама чо санг тарозу як хел, — мегуфт
вай ҳарбузахоро ба бардони мошин чой карда.

Азиза ба сабукрави дар тарафи муқобили кӯча
истодагӣ ишора карду мошини ҳамсояшро шинохт.

— Моро надид, саросема ба бозор тоҳт. Ана,
писарчааш дид, мегӯяд.

Онҳо бетаъхир ба роҳ афтоданд.

Фурсате гузашту боғу токзорҳои Ӯротеппа ҳам,
ҳавзи Каттасой ҳам дар қафо монданд. Даврон дар
мошиндорӣ камҳавсала набуд, аз ин рӯ «феълу ҳӯ»-и
мошини худро нағз медонист. Бар замми ин, вай дар
хондану омӯхтан, нигаристани кори устоҳо коҳилӣ
намекард. Агар дар чои вай каси дигар мебуд, бо ин
мошини фарсада аз ин хел ағбаҳои баланд гузашта
наметавонист. Ба қасрати чандин иллате, ки дошт,
мошини ў ба баландӣ суст ва хеле бо азоб мебаромад.
Оби радиатор мечӯшид. Даврон бо ҳазор ҳилаю найранг
мошинашро аз ин кӯҳҳои баланд мегузаронд.

Ҳоло ў дар оинаи қафонамо «Запорожец» - и аз паи
мошинаш шитобонро диду лабханд кард. «Сангпуштак,
ту ба пои бародари қалониат пой дароз мекунӣ! Ин аз
одоб не. Пири фартут бошад ҳам, охир ин номаш ба
худаш «Москвич» аст...» Вай пои росташро, ки мудом
болови акселератор буд, охиста зер кард. Мошин охувор
ҷаҳида, суръаташро афзуду дар як аз он «Запорожец»
дур шуд. Вале аз чӣ бошад, ки мошини аз қафо оянда аз
назари Даврон дур намегашт. Фурсате аз миён гузашта-
нагузашта дид, ки он мошинча ҳамоно қасди аз вай
гузаштан дорад. «Кӣ бошӣ ҳам, бодӣ будай!» — гуфт

Даврон дар дилаш хитобон ба ронандаи он мошинча. Барои бо ин гуна суръат гаштан тамоми иқтидори мотори он мошинро истифода кардани ронанда ба вай маълум буд. Даврон миёнашро рост карду чанбари фармонро саҳтакак фишурда рикоби газро зер кард ва дар як лаҳза аз «таъқиб»-и «Запорожец» раҳой ёфта, хеле дур рафт. Баъд он мошинча тамоман аз назар пинҳон монд.

Даврон аз ин кори худ хичил шуд. «Ман ҳам аз вай монданӣ нестам, — гуфт дар дил аз кори худ норозӣ. — Хуб, гузарад, чӣ мешуд? Тавба, одам баъзан бача барин амал карданашро худаш ҳам нафаҳмида мемонад. Бигзор, гузарад, аҷаб не, вай бо ҳамин хурсанд мегашт. Хурсандии як одамро нахостанам иллати калон аст. Бояд ўро хурсанд мекардам.

Падарам мегуфтанд, ки саъӣ кун ҳар одаме агар бо ту воҳӯрад, аз ту хурсанд гардад, аз ризои мардум муҳимтар дар ин дунъё коре надорем. Панди падарро риоя накардам. Падар... Аввалин устоди мо, пири мо, «Дасти ўро раҳо кардан ба қавли ҳакимони пешини Шарқ баробари дасти пирро раҳо кардан аст...»

Сонитар, баъди чор моҳ Даврон ин мошинчай бебокро гаштаю баргашта пеши назар меоварду аз ситетаи беасоси худ пушаймонӣ мекашид. Агар аз он мошинча дур намерафт, кӣ медонад, балки он рӯз дар роҳи сафар хеле гапу корҳо дигаргуна сурат мегирифтанд...

Мегүянд, ки сафар кинояе аз марг аст. Аммо пирони Шарқи күхан боз гуфтаанд, ки сафар ғалабай инсон бар рўзгор аст. Даству пои худро аз банди рўзгор раҳой бахшида азми сафар карданро Даврон сарфи назар аз сахтиҳои роҳ меписандид. Бешак, дар роҳи сафар кас ба сахтию монеа дучор меояд, ў инро тан мегирифт. Алалхусус, агар савори мошини худ ба роҳи дур бароед, мушкилӣ кам нест. Даврон бо ҳавопаймо ё поезд ба ягон шаҳр рафта ояд, аз сафарашиб чандон қонеъ набуд: «Дар хобам рафта омадагӣ барин» мегуфт. Сафаре, ки фароғат мебахшад — пои пиёда кўлбор дар пушт рафтан, ё ҳеч набошад, мошин катӣ, дар ҳар чое, ки меҳоҳед, истода, бо мардуми он чо сўхбат карда, бо ачиоботи он мавзеъ ошно гашта рафтан аст. Аллбата, ин гуна сафарҳо каму беш ранчу азоб ҳам доранд, аммо ин чиҳати он ба ҷашми Даврон наменамуд. Аҳъён - аҳъён ўро ҳолате рух медод, ки пешаи духтурии худро нохуш медиҳид, афсӯз меҳӯрд, ки чаро думболи касби дигареро нағирифт. Бемористон, ҳар рӯз бо одамони хаставу бехол, неруи рӯҳонӣ ва умеди зиндагиашон саҳт раҳна ёфта сару кор доштан ўро баъзан маъюс мекард. Вай амин буд, ки агар эътиқод ва рӯҳи солими инсон раҳна наёбад, ў ҳаргиз bemor наҳоҳад шуд. Инсон сараввал дилпурӣ ва бовариро аз даст медиҳад, баъд ба бистар меафтад. Бинобар он, дар роҳи сафар дидори одамони қавирӯҳе, ки баъзе аз дарду духтур сирф бехабар буданд, ўро хушҳолӣ мебахшид.

Дар қариби Шаҳристон онҳо ба нахустин мушкили ин роҳи сафар дучор омаданд: кўпруки кўхнаро баҳорон сел бурдасту ҳоло дар ҷояш пули пойдоре месоҳтанд ва мошинҳо мебоист дусад метр барин масоғаро аз бераҳа мегузаштанд. Аммо ба он қитъаи роҳи муваққатӣ ҳоло об афтода буд ва ҳеч як мошин «бо пои худ» гузашта наметавонист.

— Ҳар кучо дарде расад, аз пай давое мерасад, — гуфт бо табассум Даврон ба тракторе, ки аз тарафи муқобили мошини боркашеро кашида меомад, ишора карда.

Чун трактор он мошинро кашила карда аз пешин онҳо гузашт, Испанд хитобан ба падар гуфт:

— Аз ним метр кам не, об ба дудбарои мошини мөрасад, дада. Боз чунон оби лой будаст...

— Бале, агар трактор кашид, на фақат ба дудбаро, балки ба трамблёр ҳам медарояду аз роҳ мемонад. Бо вуҷуди ин, Даврон ба назди тракторчӣ рафт. Дар байни онҳо чӣ гуфтугӯе ба вуқӯъ омад, ба аҳли хонавода торик монд. Фурсате нагузашта вай баргашта омаду кафашшро аз пой кашидан гирифт.

— Чӣ гап? Чӣ мегӯянд? — пурсид Азиза.

— Беинсоф... Аз афти кор, ба ин роҳ қасдона об мондагӣ.

Вай кафшу шимашшро кашиду пойлуч ба лойоба даромад ва оҳиста-оҳиста бо нӯги пой таҳти обро палмосида, гузаргоҳро месанчиҳ. Мақсади ўро фаҳмида Азиза аз мошин фуромад, vale ҳамсараш аллакай дар миёнҷои об буд. Даврон гузаргоҳро санчида баргашту Азиза пеш рафта ба вай гуфт:

— Бароед-е!.. Бароед... Бинед, мошинаҳои калонро кашола карда мегузаронанд.

— Ман аз пулаш нагурехтаам, — гуфт Даврон ба ҳамсараш бо овози паст. — Садақа медодам. Лекин... кашолаи вай ба мошинчай мо чӯт намедодагӣ барин. Ба ғайр аз ин, Азизаи ширин, шоир гуфтаст: «Тораш аз тешаи худ ҷодаи хеш. Ба роҳи дигарон рафтан азоб аст...»

Аз он ки Даврон бо овози баланд, ба атрофиён шунавонда сухан мегуфт, шеър меҳонд, Азиза хичолат кашиду дигар ҳомӯш монд.

Баробари баланд шудани офтоб дар роҳ мошин меафзуд ва тракторҷӣ серкор гашт. Вай ҳоло паёпай аз як соҳил ба соҳили дигар мошинҳоро кашола карда мегузаронад.

Даврон имсол ҳам ними таътилашро дар деха гузаронд. То миён луч гашта, бо пойдос барои барои моли падар аз домани кӯҳ алаф даравид. Мисли ҳар сол ҳамдиёрони бемор ба наздаш меомаданд. Даврон ҳар якеро бо дикқат ҳолҷӯй мекард, ҳасраташро мешунид ва сипас ба кучо бояд муроҷиат кунад, чӣ гуна табобат мебояд, маслиҳат медод, дору менавишт, ба дasti баъзеҳо қоғаз навишта медод, то ба духтури беморхонаи район онро нишон дихад.

Вай ҳар сол ба деха омада сараввал ба зиёрати марқади модараш мешитофт. Баъзан пирон ва ё мардони фориг аз кор ҳамроҳаш ба хонақоҳ рафта фотиҳа меҳонданд, дар ҳаки ҳар қадоме аз рафтагон — сокинони ин водии ҳомӯшон ҳикоятҳои ациб мегуфтанд. Даврон аз пайраҳаҳои, ки модараш гузар мекард, гаштаю баргашта мегузашт. Як саҳарӣ ба сари чашма

рафт, ки аз он модараш ҳар субҳ об мегирифт. Дар поёни чашма трактореро якпаҳлу афтода дид. Ҳамин ҷавон барин тракторчӣ маъюб афтода буд. Аз оринҷ боло устухони бозуяш чунон шикастаст, ки пораҳои устухони аз пӯст берун баромада ҷарроҳи кордидаро ҳам ба ваҳшат оварданд. Ҷаврон ўро зуд ба духтурхонаи деҳа бурда дар он ҷо ҷарроҳӣ карду сипас ба беморхона фиристод.

Дар духтурхона вай ба Зиёда воҳӯрд. Сараввал Ҷаврон дар байни занҳои ба духтур омадагӣ ўро дид, нашиноҳт. Сӣ сол боз онҳо яқдигарро надида буданд. Зиёдаи ҳафтсола ҳоло зани сиюҳафтсола буд.

— Акаи Ҷаврон, қӯдаки маро як бор намебинед? — баъди анҷоми шикастабандӣ Ҷаврон аз духтурхона баромада зане қафо ба ў хитоб кард.

— Чаро набинам?! Зарур бошад, мебинам, апаҷон, — гуфт Ҷаврон аз роҳ истода.

— Аллакай ман ба шумо апа шудам? — озурданамо ҳандид зан. — Э, Ҷавронбек, Ҷавронбек!..

— Бубахшед... Ман шуморо нашиноҳтам... — ғурунгос зад Ҷаврон. Ў ин лаҳза ба шиддат фикр мекард, ки ин зан кӣ бошад, дар кучо ўро дидашт ё табобат карда бошад. Не, ў ин занро ҳеч дар хотир надорад. Вагарна ҷеҳраи зебо, ҷашмони гирои ў тимсоли фаромӯшшуданӣ не.

— Ман — Зиёда. Ёд надоред? — гуфт зан оҳиста ба ҷашми Ҷаврон нигариста.

— Наход?! — гайрииҳтиёр баланд хитоб кард Ҷаврон ва лаҳзай дигар ў дасти занро гирифта алвонҷ медоду мефишурд. — Зиёда? Аз ростӣ Зиёдаед? — ба

чашмони зан нигариста изҳори шодмонй дошт ў. — Э, тавба! Шуморо диданй рӯз будаст-е! Чанд сол шуд? Бештар аз сӣ сол! Шаш ё ҳафтсола будед, шабу рӯз ҳамроҳ будем, бозӣ мекардем, ҷанг мекардем. Модаронамон бо ҳам қудо мешавем мегуфтанд. Баъд аз деха кӯчида рафтанатон дар ёдам.

— Аз қафои мо гириста монда будед...

— Сонӣ ҷандин бор аз хона баромада аз паи шумоён рафтам, маро аз Кабудча, Миришкор гардонда оварда буданд.

— Ҳамаашро ёд доред-а!

— Ҳатто ҳамон бӯсаи бачагиам ҳам... — гуфт Даврон бо овози паст, фақат ба ҳамсӯҳбаташ шунавонда.

— Э, бас кунед-е, рӯятон сафед, — якбора ба изтироб афтоду аз шарм рӯяшро бо дастонаш пӯшида, лола барин сурх шуд зан.

Ҳоло Даврон мурватҳои об намебардоштагии мошинро мепечонд, тасмаи генераторро суст мекарду ин воқеаҳо аз пеши назара什 мегузаштанд. Баъд вай шимашро пӯшиду пойлуч сари фармони мошин нишастан.

— Ку, бишнед!

— Ҳой, монед, ки бешармандагӣ ба роҳамон равем, — Азиза ўро аз қасдаш гардондан хост. — Агар мошин нагузарад, дар ин миёни лойоба мемонед-а! Шармандагӣ. Сонӣ тракторҷӣ намебарорад, чӣ мекунед? Аз ҳамин қадар ронанда ягontaаш шумо барин ақл надорад ё шумо барин ҳунар надорад? Як бор фикр кунед, ин мошинча катӣ чӣ хел мегузаред? Ҳушатонро ба ҷояш оред.

Даврон дар ҷавоб ширин табассуме карду сар ҷунбонд. Баъд гуфт:

— Ин мардум ақл ҳам доранду ҳунар ҳам. Фақат як кӯтаҳӣ доранд: кохиланд. Аз кохилӣ на ақлашонро кор мефармоянду на ҳунарашонро.

— Шумо кор фармуда дунъёро обод кардед! — киноя кард Азиза.

— Э –э, ба ту чӣ гӯям... Ман ҳамин одамонро аз сидки дил нағз мешинам, ҳурмати нону намак! Агар муҳаббат намедоштам, ба нуқсони онҳо бепарво будам, ин қадар оташин намешудам.

Азиза пай бурд, ки кинояш ба Даврон саҳт расида аст, ҳоло илочи губори ин маломатро аз дили ҳамсараҳ бароварданро мечуст. Вай таноби суханро ба ҳазл бурду гуфт:

— Ҳай кунед! Агар дар об монем, ба китфи худатон савор шуда, анна, ин чатр катӣ хала карда-хала карда мегузарем.

— Ман — розӣ, — хандид Даврон. — Шумо қаждум барин неш занед, ман сангпушт барин ба об ғӯта мезанам! Об ба лаби ҷӯй баробар мешавад.

— Наход ки ҳоли ин роҳро надонад-а?! Барои чӣ эътибор нест?

— Агар дар ин роҳ ин аҳвол як моҳ давом қунад ҳам, ҳеч яке аз ин ронандагон сари роҳ ба район даромада як даҳан намегӯяд, ки «Ҳой, ин чӣ гап?!» Ман аз ҳамин бепарвой ва бедардии мардум оташинам, — гуфт Даврон бо алам сар ҷунбонда. — Безътиной ба талаби ҳалқ ўро бепарво мекардаст. — Вай сонӣ ба бачаҳо рӯ овард: — Бехавотир бишинед. — Даврон лаҳзае ба табассум гӯё ҷашмашро раҳ бурда бошад нигоҳ аз

гузаргоҳ наканд. Сонй яку якбора гүё боди рўхафтодагӣ бар вай вазиду сонияе чанд дудила монд. Вале ў таслим нашуд, зуд худро ба даст гирифт. Чуноне, ки ҳангоми ҷарроҳии таъчили мушкиле ғайричашмдошт пеш ояд, вай фақат дақиқае дудила буду бас. Ба ў дигарбора рӯху неруи пешинаш боз омад. — Ҳозир мебинем, чӣ хел ҳари мо аз лой мегузарад! Ҳараки мо аз лой мегузарад! Мегузарад! — беш аз пеш қатъитару эътиимодбахш хитоб дошт ў. Аз афти кор, ў бо ҳамин суханон ба худ эътиимод талқин дошт, худро аз барори кораш дилпур мекард.

Аммо Азиза аллакай вазъи дудилагии ўро пай бурда буд.

— Илтимос, монед ҳамин якравиро, — вай аз изтироб сурҳ гашта бошад ҳам, ба нармӣ шавҳарро аз қасдаш гардондан меҳост. — Ба гапам гӯш кунед...

— Бишин гуфтам, бишин! Ман бачаи хурд не, наход наандешида коре кунам? Чунон гузашта равам, ки... — Ҳоло вай аз чӣ бошад, ҷашмашро аз ҷашми Азиза мегурезонду пайваста ба худ илқо дошт, ки мегузарад, ба осонӣ мегузарад.

— Ман-маний нақунед!

— Мегузарам, вассалом! Бардошта ҳам мегузарам, кашида ҳам, як мошинча-дия! Дар институт лақаби ман «Мутаассиб» буд.

— Дуруст, ҳоло ҳам шумо мутассибед, дигар нашудаед. Ман-маний нақунед.

— Э, ха, худо хоҳад, мегузарам! — хандид Даврон.

— Худо ҳам мегӯяд, ки эътиқод кун, эътиимод кун; ба ҳар хоҳишат мерасӣ!

— Модар, «Худо хоҳад» чй ҳикояте дошт-а? Чй буд?
— пурсид Испанд.

— Сонй, — даст афшонд Азиза. Баъд ба Даврон рӯ овард: — Ман бачаҳо катӣ аз боло чарҳ зада меравам, мошинатон катӣ худатон гузаред.

— Наҷунбед! Бехавотир бош, азизам. Ба ман бовар кун... Рафте-ем!

Лаҳзае атрофиён бо даҳони во ба ин «Москвич» - и густоҳ нигариста гӯё шах шуданд, баъд аз ҳар ҷо-ҳар ҷо садо баромад:

— И – и – и! Наход ҳамин малаҳча гузарад?!

— Мардак ин примусаш катӣ дар қӯл монд гуфтан гир.

— Дар ин лойдон гум нашавад, нағз.

— Ҳозир об ба дудбарояш дарояд, тамом!

— Э, дилу гурдаатба аҳсант - е!

— Пеш аз ин як-ду бор гузаштагӣ будаст-да!

Даврон боэхтиёт мошинро аз даруни оби лой меронд. Ӯ рулро саросема гоҳ ба чап, гоҳ ба рост тофта, як пояш дар акселератор, дигарашро аз муфта намебардошт.

То ки ба дудбаро об надарояд, ба як маром газ медод, vale бо тормози дастӣ ҳаракати дифференциал ва ба тавассути муфта суръати мошинро суст мекард. Ӯ дар пеши назари ҳама мошинашро аз шилкоб гузаронду истод.

Ду-се нафар аз ронандагон ғун гашта ҳоло ба шубҳа мошини ўро аз назар мегузарониданд.

Дар ин миён ду мошини дигар аз он сӯ бо роҳи гузаштаи Даврон ҳаракат карданд. Мошини бузурги самосвал, ки пешопеш меомад, баъди понздаҳ метр

барин гузаштан яку якбора бо чархи чапаш ба чукуроб тұғытиду дигар аз қояш начунбид. Вай роҳи ҳаракати мошини дуюмро баст.

— Агар ним метр ба рост мегирифт, мегузашт. Аз ду сар ин сұтар омада боз дарменд, — гүфт Даврон ба ронандагоне, ки бо умед ҳаракати он ду мошинро мушохіда мекарданд.

Испанд аз құй панч-шаш сатил оби тоза оварда ба мошин пошиду лойқаи нишастагиро тоза кард. Даврон мурватхой бастагиашро күшод ва онҳо ба роҳ афтоданд.
— Агар, ана, вай мошин барин чархи мошини мо ҳам мегұтид, чи мекардед? — гүфт Азиза маломатомез.

— Таваккал нар бувад, андеша мода, — гүфт дар қавоб Даврон бо табассум. Баъд як байти фасех хонд: — «Оқыл ба канори об то раҳ мечуст, девонаи побараҳна аз об гузашт» гуфтаанд.

— Безарурат чи даркор? Агар наваду нұх бор гузареду як бор дарменд ҳам, ин хел таваккалпешагй хато.

— Ман рохро санчидал, ба гузаштанам дилам пур буд. Ба ғайр аз ин, дар назар доред, ки онҳо фақат шоферанд, ман ҳам шофер, ҳам қарроҳам. Мардуми қарроҳ аниқбин аст. Мо фақат ҳангоми ночорй ба таваккал тег мезанем.

— Монед ҳамин хел даҳонкалониро.

— Аз хунар фаҳридан айб нест. Бигзор марди хунар аз хунараш фаҳрад. Ин бечора баңдаат дигар чи дорад? Турам ин фарзандонро ва хунараш... Ту намедонй, ман вакте, ки беморро аз ҹанголи марг халос мекунам, худро кій мепиндорам, намегұям. Хайр, ин аз меҳри касбу хунар будагист...

— Модар «қиссаи «Худо хоҳад» чй буд, гүй. Кайҳо гуфта будӣ, аз ёдам рафтаст.

— Э, мон вақти қиссагӯиатро ёфтӣ!

То ки писарааш малул набошад, Даврон ба нақли он қисса сар кард.

— Гӯш кун, як мардак бегоҳ аз кор ба хонааш меояду аз занаш мепурсад, ки оташ тайёр аст. Зан палав пухта будаст, мегӯяд, ки ҳозир дам кардам, худо агар ҳаҳад, баъди ним соат меҳӯред. Мард мегӯяд: «Модом ки ошро дам кардӣ, худо ҳоҳад ҳам, наҳоҳад ҳам меҳӯрамдия». Ҳамин дам дарвоза тақ-тақ мешавад. Баромада кушоянд — ду нафар милиса. Мардакро гирифта мебаранд. Саҳван ба чои як нафар ҳамномаш ӯро бурданд. То аниқ кардаанд, ду рӯз мегузарад. Мардак шабона омада, дарвозаашро тақ-тақ мекунад. Занаш «кӣ» гӯён пурсад, «худо агар ҳоҳад, ман — шавҳарат», мегӯяд.

Ба Шаҳристон нарасида як балони пеш кафид. Азбаски резини чархҳояш нав буданд. Даврон ширешу дарбехӣ нагирифта буд. Аз ин бепарвой ва камандешии ҳуд надомат қашида, ӯ лаҳзае ҳайрон монду баъд ба чои ҷарҳи кафидагӣ зуд ҷарҳи эҳтиётиро монд ва таъхир накарда ба Шаҳристон расид.

Дар Шаҳристон таъмиргоҳ нест. Даврон ночор ба таҳдари гараже рафта, аз посбони он устоҳоро суроғ кард.

— Ҳастанд, ҳамин замон меоянд, — гуфт мӯйсафеди посбон матлабро фаҳмида. — Бед, як пиёла чой хуред, нафас рост кунед. Аз афташ, ба раҳи дур меравед? — дари сӯҳбатро кушод ӯ.

Аммо ба гўши Даврон гап намедаромад. Ба дил гуфт: «Аскари ин пирон ба гап ташнаанд. Агар шунавандаи бекор ёбанд, як умри дигар ёфтагӣ барин хурсанд мешаванд. Дили ман ба кафидан наздику...» Ў ба мўйсафед ташакқур карду ба назди мошинаш омад.

Баъди даҳ дақиқа посбони пир як чавонмарди шонапаҳну миёнақадеро, ки ба гараж медаромад, аз роҳ боздошту ба ишора Давронро ҷеф зад.

— Чархи мошинашон кафидаст, раҳгузар буданд, ёрдам тед, писарам, овора нашаванд, савоб аст.

— Чӣ гап шуд? — гуфт шофёр баъди салом-алек ба Даврон рӯ оварда.

— Камери пеш кафид. Илочи дарбех задан будагиста?

— Канӣ, бинем.

Он чавонмард зуд рафта аз мошинаш асбобу олоти заруриро оварду дар сари роҳ ҳамроҳи Даврон балони сӯроҳро дарбех зад, сӯфта кард, ҳарорат дода, зери бори гарон гузошт. Дар ивази хидматаш Даврон се сӯм дароз кунад, нагирифт.

— Шумо меҳмонед. Ҳамин ҳам гап шуд, монед, маро изо надихед. Роҳи сафед, — ў инро гуфту ба қафояш нанигариста ба гараж даромада рафт.

— Диded, — гуфт Даврон ба ҳамсараваш ва писараш рӯ оварда. — Одами назарбаланд, ҳалол, чавонмарди баномус дар дунъё кам не. Албатта, ана, вай тракторчӣ баринҳо ҳам ҳастанд, лекин кам. Дар дунъё одами нағз бисъёр аст! Дунъёни мо бар дӯши ана, ҳамин хел одамон устувор истодаст, аз ҳиммати онон қоим аст, бачаҳоям.

Ўро чунон ҳолати рўй дод, ки агар ба лотореяаш ягон бурди калон барояд ҳам, ин қадар хушхол гаштанаш даргумон буд.

— Боз ним шишача ширешашро ҳам ба бордон чо кард. «Дар роҳ зарур мешавад, санги даркорӣ вазнинӣ надорад, ака», мегӯяд. Пешиниён дуруст мегуфтаанд: ҳар чизе, ки ба одамон бахшидед, ҳамон аз шумо аст.

Баъд ў бо шавқи зиёд ба шеърхонӣ сар кард:

— Чу хоҳед, к-эзид бувад ёратон,
Кунад равшан ин тира бозоратон.
Камозор бошеду ҳам камзиён.
Бадиро мабандед ҳаргиз миён.

Роҳ ба як маром боло мерафт. Торафт ҳаво сардтар мешуд. Осмону замин соғу бегубор мегашт. Аз бари обшорони кӯҳсори Шаҳристон, аз паҳлуи арҷазорҳои фароғатбахши он на ҳар кас бепарво гузашта меравад. Даврон ҳам бо баҳонаҳои гуногун як-ду бор мошинро аз роҳ бароварда, боздошту шитобон аз кабина берун баромад. Ў саросема ба манзараҳои атроф ҷашм меандоҳт, ба арҷазорон ҳарисона менигарист. Баъд дар оби соғи рӯд дасту рўй мешуст. Гӯё ҳамаи ин латофату назокати диёрро бори охир медида бошад. Ў ҳар бор ба ҳамин минвол ин обу заминро нигариста сер намешуд. Вай ҳар бор аз ин гӯшаи сокиту ҳаёлангез ба осонӣ дил канда рафта наметавонист. Дар васфи ин кӯҳсори боҳашамат, обшору арҷазори он шеъре ё суруде хондан меҳост, вале мисрае сазовор дар хотир надошт. «Не, шеъре, ки лоиқи ин кӯҳсор бошад, ҳанӯз гуфта нашудааст!» — мегуфт ў худ ба худ.

Холо вай Мұнисаро ёд оварду ба худ табассум кард. Даврон гаравашро бо он хүшрой танноз ба хотир овард. Ин гарав ба мисли захме, ки кайҳо шах шудааст, үро ташвиш намедод, vale фаромүш ҳам намегашт.

Айёми چавонй буд. Даврон як чиддан ба шеъру шоирй рағбат намуда, хеле машқ кард, дар маҳфили адібони چавон иштирок дошт, муддате бо қаламкашони ҳаваскор нишаству хезаш буд. Донишщүи факультети адабиёти дорулфунун Мұнисай нозанин ҳам шеър мегуфт ва аз иштирокчиёни фаъоли он маҳфилҳо буд. Онҳо дар сари ҳар сатри шеъри яқдигар соатҳо баҳсу ҳархаша мекарданд. Рағбати Даврон ба касби шеър рўз аз рўз меафзуд, қатор-қатор манзумаҳои ошиқона менавишт ва ҳамаи онҳоро ба Мұниса меҳонд. Баъдтар равшан шуд, сабаби шеъру шоирии вай ин духтар будаст, ҳамаи шеъру сурудашро барои вай гуфатааст. Агар баъзе ҳаваскорон бо азоби алим ду-се мисраш иншо кунанд, вай ба осонй, равону фасех шеър мегуфт ва дар ашъораш ҳамеша ягон фикри бикр ва ҷилдор ба назар мерасид. Аммо бо вучуди ин, Даврон аз ин ҳавас даст кашид. «Чӣ даркор, — гуфт боре дар ҷавоби кунчковии Мұниса, ки шеърҳои тозай үро бурида, ба дугонаҳояш меҳонд, — дар тиб ба ҳалқ бештар манфиат мебахшам. Шумо ҳам ҳар чӣ зудтар аз баҳри ин беҳудакорй гузаред, — мавридаш расиду суханеро, ки дер боз вай ба Мұниса гуфтаний буд, шарт-шарт гуфт. — Беҳуда вақти азизро зоеъ накунед. Аз ман наранҷед, сухани дўст баъзан талх мешавад, аммо ба фоидаи шумо. Инсон бояд ягон касбу ҳунари ба ҳалқаш даркорй дошта бошад. Дар замони пеш ба як йигит чил ҳунар кам аст мегуфтаанд.» «Яъне

ман истеъдоди шоирӣ надорам?» — чашмони зебои духтарак кашида шуданду теги нигоҳи вай ба синаи Даврон рост халид. Даврон бо матонат ба чашми духтар рост нигаристу ба аломати рад сар чунбонд. Вай хуб медонист, ки бо ин як ишорат вай ин санами хушгилро аз даст дода буд. «Чехов бо вучуди истеъдоди баланди нависандагӣ доштанаш аз тиб дил набардоштааст. Шумо ихтиёر доред. Вале ман наметавонам. Ман ба ин донишгоҳ ба осонӣ, баъзеҳо барин «аз дари пеш» дохил нашудаам. Соли аввал аз конкурс нагузаштам. Ба гурӯҳи тайёрӣ дохил карданд. Боз гуфтанд, ки баробари гузаштани гурӯҳи тайёрӣ як сол дар бемористони донишгоҳ фаррошӣ мекунӣ. Аксари толибилимон рӯ тофтанд, вале ман кор кардам...» — гуфт вай он рӯз ба Мӯниса озурдадил, ки бо ҳар нигоҳаш дили ӯро бекарор мекард.

Зафар ном дӯсташон бериоя ӯро боб мекард — аз гӯр гирифта ба гӯр мезад. Мӯниса аз Зафар ҳанӯз ҳам меҳаросад. Даврон барои густохии дӯсташ доим ба Мӯниса узр пеш меовараду наранҷед, лақаби вай аз хурдӣ «Авбош» аст, гӯяд, духтар: «Абош-а! Прямо, — мегуфт калимоти русию тоҷикиро ба ҳам омехта, — бандит вай!» — фигон мебаровард. Вале дар ҳузури Зафар Мӯниса ба сухан даҳон намекушод, ёрои ба рашханду кинояи вай ҷавоб гуфтан надошт. Агар як даҳон сухан кунад, Зафар зуд ба вай даргир мегашт: «Лаббай, хонум, гап задед магар? Ё шеър-пер гуфтед? А? И-и, ин қадар чашмони сиёҳатона нагардонед, мо ташнаю зор ҳам не, харидор ҳам не. Тарона мекунад-ку, «чашмони сиё ту дорӣ, мо ҳам дорем...» Мӯниса аксар

ҳангом аз мазоҳу тамохираи Зафар ранцида, каҳр карда мерафт. Вале барои хушдораш Наим, ки аз мо чудо намешуд, боз меомад. Вақте бори аввал Наим ба Мӯниса хонадор мешавам гуфт, Зафар ба ҷофи вай ҷунон мушти обдор фуроварда буд, ки то ҳол ҳар ду, балки ҳар се тан тургоштианд. Зафар бадзафт буд, гап намебардошт, дурушту даҳансаҳт буд. Дар даҳансаҳтӣ тараф надошт. Мӯниса мегуфт: «Вай Зафар не, заҳар аст.» Пеш аз сафари мо ба ин тараф ҳанӯз як дasti Зафар ба кор ношоям, буд вале ба иҷрои вазифа шурӯъ кард. Ронандаи директораш бетоб будаст, ба сари фармони мошин шинондаст, ҳар ду ба истгоҳи борғурурӣ рафтаанд. Дасти гаҷ бастагӣ зери остин, бо як даст мошин рондаст... Рӯзи истироҳат бо се-чор нафар ҳамсояҳояш дар сояи чинори ҳавлӣ нишаста, пиваҳӯరӣ мекарданд. Як нафар ҳамсояи дигар — доценти донишкада омада, илтимос кардаст, ки шиши тирезаи хонаи ӯро шинонда диҳад. Ҳарчанд гуфтаст: «Ягон рӯзи дигар мекунам», вале он мардаки шалоим худ даст накашидаст. Оқибат дар сари ин амал таҳташиша ба банди дasti Зафар афтода, қариб рагу паяшро тамоман баридаст. «Ин беинсофа бин-е, — мегуфт Зафар дар беморхона ҳодисаро ба Даврон гуфта, — ақалан як бор ҳабаргирӣ наомад – а! Охир, ман бемузду миннат кори вай даст зада маҷрӯҳ шудам. Агар пул мегирифтам, вай ин қадар ба ман шилқинӣ намекард. Аз беморхона бароям, ягон баҳона кати як бор мекӯбам...

Бар асари тундфеълиаш кори Зафар чандон равнақ надошт. Агар даҳ ангушташ ҳунар набошад, бешак вай бо ин феълу ҳӯй, ки дошт, дар ҳаёт хеле саҳтӣ мекашид.

Ранчу хунар ва иродай қавй ҳамеша ўро начот мебахшиданд. Дар хунармандӣ, бадбаҳт, ҳамто надорад. Пеш аз сафар дар кӯча ба Даврон воҳӯрду гуфт: «Парерӯз дар истгоҳ будам, мошинсавор бошӣ, ҳеч касро намешинохтай. Аммо мошинатро ба усто бар, ҳалқаҳояш шиштагӣ барин. Равған меҳӯрад?» Ба тасдиқ сар чунбонд Даврон. Агар ту ҳам дарди беморонро ҳамин хел таъин кунӣ, майлаш, биёҶ, ман соз карда медиҳам. Лекин ба мардуми бехунар хушам не. Одами бехунар дар дунъё дарди сари дигарон аст. Ту ин гапро девори намкаш барин ба худат накаш, шукр, мошинро надонӣ ҳам, касби ҷарроҳиатро медонӣ...»

3

— Хирадманде гуфтааст, ки толеъ ҳам ба сиҳатии одам монанд аст. Вақте ки он ба ту меҳандад, аз он баҳра бардор, лекин ҳангоми инцизиаш зуд ба доруҳои шадид рӯ наоварда, тоқат кун, — гуфт Даврон дар ҷавоби шикваи ҳамсара什, ки мегуфт то кай вай аз наздикини худ дур, гарибона умр мегузаронад. — Магар инсон дар ватани худ ғарib аст?!

— Аҷаб не, ниҳоле танҳо дарахт шаваду гул кунад, мева дихад, vale бе наздиконаш дарахти береша аст. Ба ҷашми худ дидед дар ахлоқи бачаҳо чӣ қадар тафовут. Ман намехоҳам, ки фарзандонамон худпарасту ғовҷигар калон шаванд. Ба гайр аз ин, падару модарамон пир шудаанд, ғами дурии мо умри онҳоро сӯҳон мекунад. Сонӣ пушаймон мешавему суд намекунад. Дар ҳама ҷо ҳамин ризқу рӯзӣ...

— Наход ки ман барои шикамам...

— Бўстони бе дўстон ба кўй даркор аст?!

— Боз каме тоқат кун, рисолаамро ҳимоя кунам. Аз аввал ба ин кор набояд даст мезадам. Акнун нимкора рафтсан хуб нест. Бояд кори саркарدارо ба субут расонд.

— Эҳ-хе...

Хомўшӣ. Бачаҳо пинак мераванд. Шир-шири ҷарҳҳои мошин ба гӯш мерасаду бас. Дар рӯ ба рӯ ағбай Шаҳристон. Аз ним болои он дар таҳи абрӯ меғи торик пинҳон аст. Роҳ печутоб ҳўрда, боло мераваду даруни абрӯ меғ аз назар гум мешавад. Боди серуне, ки аз арҷазорҳои ду канори роҳ мевазид, рӯи қасро лесида, фароғат мебахшид.

— Дадаҷон, кўҳ катӣ намеравем, — Мехрӣ хоболудона хоҳишашро такрор кард. — Кўҳ катӣ не...

— Бас кун, Мехрӣ! — қаҳролуд итоб кард Даврон. — Безор кардӣ... — Баъд худ ба худ зери лаб пичиррос зад: — Аз кучо ин гап ба забони вай омад?! — Сонӣ ба Азиза рӯ оварду пурсид. — Ё ба қафо гардам?

— Баъди ними раҳро гузаштан?

Боз хомӯш шуданд. Ин бор хомӯширо Азиза шикаст:

— Ман хуб медонам, худпарастии мардон ҳадду ҳудуд надорад. Агар зан дурӯғ гўяд, чандон намеранчед, аммо сухани ҳақро гўяд...

— Сухани ҳақ ҳозир ба ҳеч кас намефорад, азизам, — таноби гуфтугӯро ба ҳазл кашид Даврон. — Хусусан, дар ин айёми инқилоби дуюми техникий...

— Хусусан ба шумо.

— Ба ин арҷазорҳо нигар, ҷои истироҳат будаст. Барои чӣ ду-се хонавода маслиҳатро ба як ҷо монда, як

ҳафта-даҳ рӯз ба ин ҷо намеоянд? Сарироҳи мошин, яктај ҷодир ҳаранд, бас. Дар шаҳр имрӯзҳо чил-чилу се дараҷа гарм бошад, дар ин ҷойҳо аз бист боло не.

— Ба кӣ зарур?! Аз зикӣ дилам зангор мебандад. Шаб дар ҳамин кӯҳ хобам мебурдаст!

Даврон табассум карду ҳеч чиз нағуфт. Аз дилаш гузашт, ки Азиза дар ҳурдӣ аз ҳусуси ҳар ҳел мавҳумот афсонаи бисъёр шунидагӣ, аз боби чину ацина ривоятҳои ваҳмангезро гӯш кардааст, бинобар он ҳоло аз шаб аз танҳоӣ, аз ҷои камодам меҳаросад. Дар амал аз кӯҳу ҷангали ба инсон ҳеч осебе намерасад, ҳатто ваҳшиёни ин ҷойҳо ба қасон ҳеч зарар намерасонанд. Олами ҳайвонотро дӯсту ёвар мегӯем, аммо шарти дӯстиро онҳо ҷо меоранд, мо не.

Пеш аз гузаштани ағба ҳамеша манзилгоҳе ҳаст, ки дар он ҷо ронандагон аз роҳ бозистода, нафас рост мекунанд, ҳӯрок меҳӯранд, вазъи мошинашонро месанҷанд, агар нуқсоне ба назар афтад, бартараф мекунанд. Дар домани ағбай Шаҳристон ҳам ин гуна манзил ҳаст. Ҳоло он ҷо бо мошинҳои боркаш пур буд. Даврон лаҳзае дар сари роҳ мошинашро боздошту фармону ҷарҳҳои ва равғани тормозро боз як бор санҷида зуд ба роҳ даромад. Аз дилаш гузашт: «Чаро тормоз, мили фармон барин ҷузъҳои муҳими мошинро дуболо намесозанд, то ки агар яке аз кор барояд, дигаре одамонро эмин дорад...»

Дар ин лаҳзахо вай афсӯс мекард, ки аз илми инженерӣ ва хоса автомобилсозӣ вукуфи комил надорад, бинобар он сабаби ин нуқсонро намедонад. Сонӣ

мошинҳои харбузакашони савдогарони шаҳргардро дид, хаёлаш ба сӯи дигар рафт.

«Аз кучо ба кучо харбуза мебаранд! — аз дил мегузаронд вай ба мошинҳои харбуза бор кардагӣ бо дикқат нигариста. — Гӯё дар хоки Тоҷикистон фақат пахта мерӯяду бас. Мо ба Сибир харбуза мефириstem, ӯзбекҳо ба мо мебаранд. Кас намефаҳмад. Дар шаҳр меҳомонӣ рафтан хоҳед, дуто нони танӯрӣ намеёбед. Дар район ҳазор-ҳазор тонна сабзавот нобуд мешавад, идораи меваю сабзавот чандин баҳона меовараду намегирад, милиса нонфурӯшонро таъқиб мекунанд. Агар беморбинӣ гӯянд. Ҳол он, ки шаҳриён як кило бодарингу помидорро 5-6 баробар қиматтар аз бозор меҳаранд. Нӯги ин чигил дар кучо, касе ёбам ҳам намегӯяд, ковам ҳам. Ҳама вазифа талош мекунанд, касе намегӯяд, ки ба дарди ҳалқам марҳаме шавам, мушкили онро осон кунам. Бигирем вазъи нонвойиамонро: агар як пора нон буред, як мушт нонреза. Дили кас нони танӯрӣ меҳоҳаду он ноёб. Бачаҳо нонфурӯшӣ накунанду дарс хонанд, хунар ёд гиранд, мегӯянд. Бо пули падару модар бодигӣ кунанд, майхурию гитаразанӣ карда, ҳелҳел гарданд, майлаш? Ба фикрам, ҳамон бачаҳои нонфурӯш қадри нону намаки ҳалқ, қадри меҳнати инсон, мондан гиред, қадри одаму одамгариро нисбат ба он эркатулфорҳои ҳарҷогард беҳтар медонанд. Ҳамонҳо соҳибони фардои мамлакатанд.»

Мошин бо суръати дуюм накашиду Даврон оҳиста ба якум гузошта, газро зер кард. Баъд ба мили ҳарорати об нигарист.

— Қариб чўшидаст-ку! — гуфт вай беихтиёр овоз бароварда.

Вай мурвати оби чўшро барои гарм кардани кабина боз намуд. Сонияе нагузашта ба пои вай ҳавои гарм расид. Сипас бодбезаки шишаи пешро низ ба кор даровард.

— Дигарон ҳам бо ҳамин азоб аз ағба мераванд? — пурсид Азиза, бо тамасхур аз ҳавои гарми кабина бехаловат худро бод дод. Баъд илова кард: — Ба назарам, дигар мошинҳо шиппас зада мебароянд.

— Албатта, бо ин хел мошин аз ағба гузаштан мушкил. Бо азоб баландиро мегирад. Об мечӯшад. Ҳамаи ин нағмаҳо барои обро хунук кардан, — гуфт Даврон ба ҳавои гарми бодбезак ишора карда.

— Барои чӣ дуруст намекунед?

Даврон ба саволи ҳамсарав зуд ҷавоб надод. Азиза боз пурсид:

— Чанд бор ба таъмир бурдед-ку?

— Ҳалқаи поршен нест. Устоҳо ба кори мушкил даст задан намехоҳанд... Ҳулоса, таъмиргоҳ ҳавсалай касро пир мекунад. Зафар мегӯяд, ки ҳалқаи поршен ёбед, соз карда диҳам, аммо ҳалқа дар магазин нест. Одами дурустро таъмиргоҳ катӣ муомила намепазад. Ман як не ҳазор бор розиам, устое бошад, ки таъмири мошини маро ба ӯҳда гираду ҳақи хизматашро диҳам.

— Шумо мераведу аз таҳи дарвозаи таъмиргоҳ пурсида, қафо гашта меоед. Дили ҳамон устоҳоро ёфта наметавонам, гӯед! Лабу лаҳча нест. Дигарон панҷ сўмдаҳ сўм ба кисай ягontaаш меандозанду корашонро буд мекунанд.

— Рост, рост. Бо ин хел одамон гапи ман ҳеч намепазад.

— Бинобар он, коратон ҳам намепазад. Набошад ҳар рӯз чандин кас ба наздатон меояд, илтимос мекунанд...

— Агар ба ягон нокас дасти мадад дароз кунам, ғам намехӯрам, vale ғолло, ки нокасе дасти маро гирад...

— Азобатонро қашида гардед.

Дақиқаे чанд онҳо хомӯш буданд. Баъд Даврон ба «Шоҳнома»- хонӣ шурӯй намуд:

Чӣ гуфт он сухангӯй озодамард,
Ки озодаро коҳилий банда кард.
Тан озоду обод гетӣ бар ӯй,
Баросуда аз довару гуфтугӯй,
Бикоранду варзанду худ бидраванд.
Ба ғоҳи хуриш сарзаниш нашнаванд.

— Ҳамон Фирдавсиатон ҳам ночор китобашро ба Султон Маҳмуд баҳшида, дар васфи вай чӣ байтҳое гуфтааст, медонад?

— Медонам...— гуфт Даврон ва лаҳзае баъд ба шеърхонӣ сар кад:

Ба Эрону Тӯрон варо бандаанд,
Ба рою ба фармони ўзиндаанд.
Биёрост рӯи заминро ба дод,
Бипардоҳт, з-он тоҷ бар сар ниҳод.
Ҷаҳондор Маҳмуд — шоҳи бузург
Ба обишхур орад ҳаме мешу гург.

Чу кўдак лаб аз шири модар бишуст.
Ба гавҳора Маҳмуд гўяд нахуст.

То хамгашти роҳро гузаштан онҳо боз хомӯш гаштанд. Баъд Даврон боз ба сухан даромад:

— Фирдавсӣ ҳам монанди ҳар яки мо одами хокӣ буд. Фарзанди ҳамон асру замоне буд, ки дар он зист. Умедвор буд, шоҳи фозил ва одил ҳама корҳоро дигаргуна хоҳад кард. Балки умедвории вай ҳам асосе доштагист. Роҳбарони бедоништу хирад дар нисбати раҳбарони донишманд хеле кўтоҳбин, худписанд, хушомадҳоҳу сифлапарваранд. Албатта, хирад ягона меъёри шахси раҳбар не, аммо...

— Дигарон кайҳо рисолаашонро химоя карданд, унвон гирифтанд, шумо бо инчунин суханон худро саргарм карда гаштед. Ба ҷои шеър хондану механикаю инженериро омӯхтан рисолаатонро нависед.

— Ана, боз танқиди ин бандай ганда сар кардед. Ман дар таътилам. Ҳеч кас ҳақ надорад аз кор гап занад. Лекин ба шумо ҳақиқати аслро мегӯям: ҳамин шеър ҳам механика ҳам, инженерӣ ҳам, монед, ки адлу адолат ҳам барои кори чарроҳ зарур аст. Ҳаракати дасту пой ҳам механика ҳаст. Хотири осуда — гарави ҳунармандист. Сонӣ, дониста монед, ки ман таъсири мӯмиёро ба хун собит кардам. Фақат ду-се таҳмине оид ба хун монд, онҳоро санцида бинам, бас.

— Ҳар рӯз як таҳмини нав мёбад. Бо як рисолаи номзадӣ ягон кас дар илм инқилоб накардаст.

— Дуруст, ман инқилоб карданй не. Табиони қадим мүмиёрө ба бемор нимишабй медодаанд, то баъди хўрдани он ба гўша什 овозе надарояд...

Мошин ба кўх оҳиста-оҳиста мебаромад. Мотор гўё аз ин ситам нола мекашид, фигон мебаровард, вале ночор ҳаракат мекард. Дарвон сабаби таъхири рисолаи илмиашро эзоҳ медод. Бачаҳо лаҳзае гунуда буданд. Сонй бедор гаштанду даруни мошин пурвалвала шуд. Ду духтар барои чизе бо ҳам талошу ҳархаша сар карданд. Испанд ба саволи бисъёри худ аз падар ҷавоб талаб дошт: «Чаро порча-порча заминҳои хурди соҳили рӯди Шаҳристонро киштукор намекунанд? Агар ба колхоз бефоида бошад, чаро ба шаҳриён намедиҳанд, то ки боғчай тобистоншинй бунъёд кунанд? Одам ҳосили полизу боғашро фурӯхта, давлатманд шавад, чӣ бадӣ дорад? Сиёсат-ҷӣ? Барои чӣ ба модарам гуфтед, ки ба сиёсат дахл накун? Мактаби сиёсатшиносӣ ҳам ҳаст ё не? Барои чӣ ин кўҳро сўроҳ карда роҳ намегузаронанд? Кўҳи Анзобро нақб канда, роҳ мегузаронанд ё не? Агар ин гуна роҳ кушода шавад, масофаи Ленинободу Душанбе чанд километр мешавад?.. Агар нақб кананд, оби ҷашмаҳои кўҳ хушк мешавад ё не?

Сипас ғавғои духтарон боло гирифту Даврон онҳоро хомӯш кард:

— Канӣ ҳап шавед! Роҳ-қалб, ҳушамро парешон накунед.

Аз ҳаво мўй барин борони маҳин меборид. Онҳо торафт ба даруни абри гафс медаромаданд. Фаррошакҳои мошин ба кор сар карданд. Даврон ҷароғҳоро даргиронда, бо суръати паст сангпуштвон

хазида ҳаракат мекарду дар ҳамгаштаҳо барои боҳабар кардани мошинҳои аз рӯ ба рӯ оянда, бонг дармезад.

— Ҳамин чойҳо ҳам чой шуд? Ҳамин роҳ ҳам роҳ аст?! — норозиёна гут-гут мекард Азиза. Вай ваҳмашро дигар пинҳон намекард.

— Албатта, роҳро ҳамвор карда, аз санг тоза кардан даркор. Як замон балки ин роҳ ҳам соз мешавад, мумфарш, канорхояш монеадор. Балки нақб мекананд...

Ним соат барин аз даруни меги торик роҳ гаштанду мошини онҳо ба тори ағба баромад. Дар назди лавҳае, ки рақами баландии ин ағбаро навиштаанд, майдончай фароҳе воқеъ буд.

— Чӣ хел торик-а! Роҳро дида намешавад. Сабр кунем-ҷӣ? — гуфт Азиза бо ҳарос ба сӯи пасти нигариста.

— Туман гафс... Аз дока парда кашидагӣ барин-е! Сабр мекунем, — гуфт Даврон дар майдонча мошинро нигоҳ дошта. — Натарс. Мошинҳо шабона аз ағба мегузараанд. Ману Испанд ағбаро шабона гузашта будем. Вай ин суханро барои таскини Азиза гуфт. Ҳамсарав торикии шабро аз меги торик ҳатарноктар мепиндошт. Албатта, Испанд мефаҳмид, ки ҷароғи мошин торикии шабро равшан мекунад, аммо меги тираро не, аммо вай аз рӯи одат ба гуфтугӯи падару модар мудоҳила намекард.

— Агар ин абр якчанд рӯз истад чӣ мекунем? — гуфт Испанд ваҳм кашида. — Ҳӯрок надорем.

— Меравад. Намебинӣ, чӣ хел шамол мевазад, — гуфт Даврон.

Ӯ гӯшаки радиоро тофт. Мавчи радиои Душанбе пурхалал буд. Даврон аз кабина баромада шитобон

антеннаро боло бароварду аз шамоли сард ва борон дарак-дарак ларзида худро зуд ба кабина гирифт.

— Дар поён авчи саратон. Аз гармо худро ба кучо заданатонро намедонед. Як моҳ боз ҳарорат рӯзона ба 45 мерасад. Табиат як қисми ин серуниро ба сари шаҳру водӣ фиристонад, чӣ мешавад, — андешаи худро изҳор кард Даврон. — Иқлими сайёраамон сол аз сол гармтар мешавад. Солҳои бачагии мо дарьёи Сир дар зимистон чунон ях мебаст, ки рӯи ях паҳол партофта, аробаю мошин мегузашт. Зимистон дар қӯчаҳо конкибозӣ доштем. Ҳарорате, ки аз сӯҳтани зиёд ҳосил мекунем, дар табиат гум намешавад.

— Олимон ягон хел асбобе ихтироъ кунанд, ки ҳароратро гум кунад, дуду гази пайдо шудагиро нест кунад-а, дада, — орзу мекард Испанд.

— Падару писар — ҳар ду ҳам ба ҳаёлтарошӣ хуш доред, — гуфт Азиза бо тамасхур.

— Вақте ки кас ба ин сон баландӣ мебарояд, вусъати нигоҳаш ҳам, парвози ҳаёлаш ҳам, уфқи пеши назараш ҳам домандор мегардад, — гуфт Даврон, ки ғарқи андешаҳои худ ҷашмаш ба ҳаракати фаррошак менишастан.

Бачаҳо майли ҳӯрок ҳӯрдан карданду Азиза ба онҳо яктои самбӯсау тухми ҷӯшондагӣ дод.

— Дада, ягон латифа ё саргузашт гӯед, — ҳоҳиш кард Испанд.

Даврон аз хондаю шунидааш гоҳ-гоҳ ба аҳли хонавода нақл мекард, аз феъли баъзе беморон ва рафттору гуфтори ачибу ғарibi онон зарофатгӯиҳо дошт ва Испанд баъзан нақлу латифаҳои падарро ҳуморӣ мегашт.

— Ягон ҳикоят ё саргузашт гўй, муаллима, — бо шўхӣ ба ҳамсараш рӯ овард Даврон. — Дар дили шогирдонат шўхию зарофатфаҳмӣ мепарварӣ ё ҳамаи он бечораҳоро ба раисӣ маҳкум кардан меҳоҳӣ?!

— Ба масхарабозӣ хушам не, — гуфт Азиза зери лаб даст афшонда.

— Ачиб. Хайр, масхарабоз мо-дия, — вай инро гуфту ба бачаҳо рӯ овард: — Гӯш кунед: дар замони қадим беморе назди Ибни Сино ба шикоят омада, гуфтаст, ки тори ришам дард мекунад. Тори ришам. Ибни Сино пурсидаст: «Пагоҳӣ чӣ ҳӯрдӣ?» «Пагоҳӣ яху нон ҳӯрдам», ҷавоб додаст он бемор. Табиб аз тааҷҷуб ангушт газида гуфтааст: «Бирав мардак, ки на ҳӯрокат ба ҳӯроқи одами монанд аст, на дардат».

Пеш аз ҳама худи Даврон аз таҳи дил бо завқ ҳандид. Ба вай пайрави карда Испанд ҳам ҳандид.

— Латифаам поён ёфт, тамом, ту намехандӣ? — пурсил Даврон ба шўхӣ аз ҳамсараш оби ҷашмонашро пок карда.

Азиза таҷанг буд, аз тиреза ба атроф дилгир менигарист. Диљи модар то аз ин роҳҳои маҳуф гузаштан бехавф буда наметавонист. Андаке парешонҳотирӣ кофӣ буд, ки ў мувозанати худро гум кунад, ба ҷеҳрааш андӯҳи гарон соя андозад.

— Имрӯз, аз афти кор, Арбадаи ҷиннӣ ҳам туро ҳандонда наметавонад, — гуфт Даврон, ки вазъи ҳамсарашро хуб медонист, аммо феълу ҳӯи ўро ислоҳ кардан наметавонист.

— Шумо метавонед.

Испанд хандид. Ба вай тақлид карда Маҳрӯ ҳам хандид. Даврон гуфт:

— Гӯш кунед, як латифаи наппа-нави об нарасидагӣ. Писари як марди содда ба донишгоҳи тиббӣ дохил шудаст. Падар пурсидааст: «Чӣ ҳел духтур мешавӣ?» Писар ҷавоб додааст: «Духтури дарди шикам». Он мард гуфтааст: «Ту бефаҳмӣ! Шиками одам якто, духтури дандон шав, одамон сијо дутой дандон доранд».

Испанд ба ҳадде хандид, ки ҷашмонаш тар шуданд.

— Дада, ҳамин латифаҳо рост ё дурӯғ?

— Баъзеи онро дар китобе ҳондаам, ки аз зарофати одамони номашон дар таъриҳ маълум сухан меравад. Дар онҳо ҳеч ҷои муболига нест-ку. Масалан, якчанд латифа ҳаст, аз саргузаштаи шоир Ҷомӣ бо ҳамзамононаш. Ана, яктоаш: рӯзе як нафар донотарош назди Ҷомӣ меояду мегӯяд, ки маънии аксар шеъратон дурӯғ аст, ягон шеъри ростмазмун гӯед. Ҷомӣ барои вай ин ду байтро мегӯяд:

Латта дар об латтае ки тар аст,
Кӯҳи Қоф аз нахӯд каттатар аст.
Дар Самарқанд гурба ях нахӯрад.
Дар Бухоро ҳурӯс мурғи нар аст.

Аз рӯ ба рӯ як чанд мошини боркашу сабукрав бо ҷароғҳои фурӯзон баромада омаданд. Даврон лаҳзае ба онҳо нигариста истод. Баъди гузашта рафтани мошинҳо туман ҳам андаке тунук шуд. Даврон мошинро ба роҳ даровард.

Дар нисбати күхбарой аз күх фаромадани мошин ҳамеша ҳавлангез аст ва бими инсон бесабаб ҳам нест. Аз ин вацх ҳама хомӯш буданд, то ки диққати падар парешон нашавад.

Хомӯший баъзан хаёлангез аст. Дақиқае аз миён гузашта-нагузашта риштаи хаёли Даврон ба кучохое тор натанид?! Сараввал шаҳболи хаёл ўро ба клиника, ба назди ҳамкоронаш бурд, vale Даврон фавран аз таҳи дар қафо гашт. Вай ба худ аҳд карда буд, ки як моҳи таътил аз хусуси кору ҳамкорон, рисолаи илмиаш ҳаргиз наандешад. Сипас хаёлаш ба рӯзҳои гузашта, ба овони ҷавониаш пайванд ҳӯрду ба ёд овард, ки чӣ гуна дар бемористон бори аввал бо Азиза шиносо шуд. Азиза бемор буд. Даврон ҳамроҳи ҳамсабақонаш ба беморхона аз паи таҷрибагирӣ омад. Азизаи табиатан вазнин ва сарбаланд ба вай писанд омад. Даврон ҳамин назарбаландии вайро беш аз ҳама хуш кард. Не, дар ў викори соҳта ва худнамоӣ не, балки эҳсоси шаъну эътибори худаш равшан ба назар мерасид. Аксар мардон меҳоҳанд, ки зан бечуну ҷаро ба ҳар як амру ҳоҳиши онҳо итоат кунад. Ин хел мардон гуруру викори занро зуд мекушанд. Симои хоси ўро маҳв мекунанд. Солҳо мегузараду зан ба сояи онҳо мубаддал мегардад. Сипас ба симои берангӣ ў дилгарона нигариста ҳайрон мешаванд: «Ҷаро ўро дӯст доштам?» Даврон ҳаргиз намехост, ки занаш ба вай тобеъ бошад. Вай ба Азиза маслиҳат медод, vale ҳоҳишу ақидаи худро ҳаргиз ба вай бор намекард. Бинобар он, ҳамсарааш дар паҳлуи вай ҳамеша худро озоду сабукрӯҳ медиҳ. Ин ҳам аз толеъ. Агар ба Мӯниса барине дучор мешуд, чӣ мекард?

Мұниса ҳаргиз ба Азиза монандй надорад. Дар сиришти ү худнамой бештар, ахлоқаш... Даврон дар хусуси Мұниса фикр карду бейхтиёр воқеаи манзумаи «Сайри дарьё» - и үро ба ёд овард. Аслан, он манзума вақте ки Мұниса барои маслиҳат ба Даврон дод, аз се порча шеъри дархам-бархам иборат буд, ки ягон мисраи равону бенуқс надошт. Баъди яқуним моҳи манзумаро хонданаш, рўзе Даврон тасодуфган шоҳиди воҳӯрии ду нафар шоирони ҷавон шуд:

«Э, салом, дўстам! Муборак шавад! Шеъратонро хондам. Тассавур мекунам чӣ сайри дилкушо кардаед!.. Нагз-нағз! Ба ростӣ, пеш меравӣ» — гуфт яқумӣ хитобан ба дигаре.

«Шеърашон дар қадом рӯзнома чоп шуд?» — оҳиста пурсид Даврон аз сиру савдоҳо бехабар.

«Ана, дар рӯзномаи ҷавонон, ҳамин рӯз чоп шуд-ку!» — гуфт аввалий асроромез хандида.

Баъд Даврон он шумораи рӯзномаро ёфта кушод, ки манзумаи Мұниса чоп шудаст. Онро сӯфтаю ранда карда, хеле ба ифока овардаанд. Вай дар дил аҳд кард, ки бо духтарак аз ин хусус чиддан гапзанон кунад.

— Аз кучо Мұниса ба ёдам расиду диламро ба ғаш даровард, — гуфт вай оқибат оҳе қашида.

— Ба роҳ нигаред, — гуфт Азиза худ ба худ даст афшонда... — Ин хелҳоро ба ёд овардан гуноҳ аст. Аслан, зану шӯ — ҳар ду сакалтуи беномус! Зафар дуруст мекунад, ношинос барин.

— Зафар... Зафар авбош аст. Ман чӣ, буду шуд — як мутаассиби бечораам. Кӣ медонад, қадоме аз мо хушбахттарем? Пирони пешин гуфтаанд, ки ҳар киро

ақл беш, андұх беш. Не, Зафар дар ақл аз ман пеш ҳам не, пас ҳам, аммо хүшбаҳттар аст. Вай садои дилу вичдони худро зұран хомұш намекунад, ҳар чй аз дилаш мегузарад, ба забон меорад. Ман бар асари муросою мадоро چашми дили худро тира мекунам, тарсу ҳароси номаълум ҳар соат, ҳар шабу рұз ғандин бор маро аз мувозанати табий, аз пайвандам бо ҳама коинот гүё чудо мекунад, ман нерўи рұхонии худро пай набурда, умр ба сар мебарам. Аз қайди худй раҳой ба ман мұяссар нахоҳад шуд. Аслан, инсоне, ки ба дил тарсу ҳарос дорад, чисман дардманд аст.

— Шайхро хунар не, хонақоҳ танг, — хандид Азиза бо истигно, балки дилнавозона ба چашми ҳамсараң нигариста. — Чй миқдор тамаллуқкору косалесон ранчи вичдон накашида, як гуфтаву даҳ хандида мегарданд, әчодкорй доранд, қашфиёт...

— Бубахш, ба ин даъвоят розй нестам. Ин тоифа, ачаб не, ҳама чизро дароянд, аммо әчодкориу қашфиёт надоранд. Тамаллуқ меваи тарсу хирсу тамаъ аст. Ҳар касе, ки инро дорад, онро аз додааст.

Даврон тез-тез инро гуфту چашм аз роҳ наканда, худ ба худ сар қунбонд, сонй табассум кард. Ба чехраи вай як навъ маломат соя андохта буд.

4

Мусофирон аз ағбай Шахристон поён шуданду ба водии Зарафшон ворид гаштанд. Құхистони Фалгар ба Азиза хуш наомад: камдолу дараҳт, камхоку камгиёх, регдавҳои сурхчатоби урьён, санглоҳҳои аз офтоби

бешафқати саратон сұхтагй ба касе, ки аз ободиҳо омадааст, ба як бор ҳузновар асар мекард.

— Дараҳои хеле сарсабзу дилкушо ҳам дорад, — гуфт Даврон. Вай меҳост, ки фарзандонаш ҳар як гүшай кишвари худро бо хосиятҳои маҳсуси он диёр нек шиносанду сидқан дўстдор бошанд, дар ҳама ҷо ҳусну назокате бубинанд ва дилбастагй ёбанд. Аз як назари сатҳй кас ҳусни кишвар, шуқӯху таровати онро намебинад.

— Ин қадар обаш лой будаст! — аз ҳайрат хитоб кард Испанд ба дарьё нигариста. — Бомҳои ҳавлии очаамро андова карданд, лойи ҳамон андовагарон барин.

— Ин об Самарқандро гузашта, сар то сари Миёнколот то Бухоро сарфи объёри мешавад, ҳар қатрааш зар мегардад гўем, хато намекунем. Агар ин об соғ буд, балки замини водии Зарафшон ин қадар ҳосилхез намешуд.

— Миёнколот шаҳр аст-чӣ, дада?

— Не, — Даврон чӣ гуна эзоҳ додани онро андешида, лаҳзае ҳомӯш монд. Сипас гуфт: — Дар ҳарита ин хел ном нест. Ҷавонон аксар ин номро намедонанд. Фақат дар забони кӯҳансолон ва дар китобҳои Айнӣ дучор меояд. Аз Самарқанд то Бухоро ду соҳили Зарафшонро Миёнкол ё Миёнколот мегӯянд. Лекин Миёнколи аслӣ ҷазираи байни ду шоҳоби Зарафшон аст. Дарьё дар қарибии шаҳри Самарқанд ба ду тақсим мешаваду дар наздикии Ҳатирҷӣ боз ба ҳам мепайвандад.

Роҳ қад-қади дарьё андаке тўл ёфта, сонй ба баланд рост мерафт. Регдавро борон шуста роҳи соҳили руд бағоят танг гашта буд, ки дар баъзе чо ду мошин гузашта наметавонист. Ин дам аз боло мошини боркаше намоён шуду Даврон ба нияти огоҳонидан бонг зад. Вале мошини боркаш ба бонги ўбезътино фуруд омад ва онҳо дар мобайни фарози танг рӯ ба рӯ гаштанд, ки имкони гузаштан набуд. Ронандаи мошини боркаш сар аз кабина бароварда фаръёд зад.

— Ҳой!.. Қафо гард, қафо!.. Намебинӣ, ман қафо гашта наметавонам! — Ўбезътина Даврони дар синн қариб ду баробар аз худаш калонро ту-ту мегуфт.

— Охир, огоҳ кардам, барои чӣ намеистед?.. Ман боло меравам, бояд роҳ диҳед, — ронандаи мошини боркаш сухани ўро нашунавад ҳам, Даврон норизой баён карду ақибнокӣ поён фуромадан гирифт. — На қонуну қоидаро риоя мекунед, на одамро, — хоҳӣ шунавад, хоҳӣ не фифон мебаровард вай.

Баъд аз ин воқеа димогаш сӯхт. Дигар вай бо авзои гирифта асабонӣ мошин меронд. Азиза хост ба вай таскин диҳаду андӯҳашро парешон намояд, вале суханаш асар накарду хомӯш шуд. Сонй ба маломатгӯй ўро ором кардан хост:

— Инциқ шудаед. Вагарна ҳамин ҳам гап шуд?! Хуб, раҳ надод, одами оқил ҳамеша ба дигарон гузашт мекунад. Агар гузашт кардан натавонед, байни ваю шумо ҳеч фарқ нест. Ҳамеша, дар ҳамаи давру замонҳо оқил ба аҳмак раҳ додааст мегӯеду боз ин гуна таассуб...

— Гузашт карда-гузашт карда ба ҳамин ҳол расидем. Профессор дар таҳи дари донишгоҳ ним соат меистад,

ягон нафар аз چавонони донишчұралық рах намедиҳанд, ҳатто бо китф зада мегузаранд. Агар корашон наафтад, профессор ба онҳо дарс нагүяд, ҳолаш ҳамин аст. Маъни баробархуқуқй ин нест, ки...

— Шуд, шуд... Ахлоқи чамъиятре як касу ду кас ташкил намекунанд. Ҷавонони боадаб ҳам ҳастанд.

— Худро таскин дода гард. Барои ҳамин аз дасти шогирдонат гириста, аз дар медарой, шабҳо хоб аз чашмат мепарад.

Азиза хуб медонист, ки ҳамсарашибарои ҳар як майда-чуйда ночиз оташин намешавад, vale агар оташин шавад, ба осонй таскин намеёбад. «Дар ҷавонӣ чӣ ҳел бегаму ҳушҳол, базлагӯи маъракаоро буд, як умр аз лабаш табассум намеравад, мегуфтам. Ғалатӣ, ҳаёт баъзан одами дуруштре сӯҳон зада, суфта мекунаду ғоҳе суфтаро дурушт... Балки вай аз таърифҳо бехуд гашт, кӣ медонад. Олим ва ҷарроҳи моҳир мешавад гӯён гарра шудам. Агар дильёб набошед, фақат қобилият катӣ чӣ кор мекунед? Ин одам ҳамин як ҳақиқати оддиро намедонад ва ё донад ҳам сар намефурорад. Мардак аз болои шутур алаф медаравад. Охир, ин одам як бор сардорашро бо рӯзи таваллудаш табрик накунад, мудири кафедра ба курорт равона гардад, аксар ҳамкоронашибарои ғосели ӯ ба аэропорт мебароянд, фақат ин Афлотун солам — ҳар, гӯшам — кар гуфта, дар хона мешинад. Ин ҳам дар пешонии ман навиштагӣ будаст. Нагз-нағз гуфтанду ин одам нағзак баровард, ана, акнун на дар дег мепояду на дар кафлес. Барои чӣ ман ӯро ҳуш кардам, ҳудам ҳам ҳайронам. Барои ҳушрӯйяш? Не, Олим аз вай ҳушрӯйттар буд. Барои донишу қобилияташ?

Не... Ба ман номзадҳои илм ҳам хостгор фиристода буданд. Ҳамту... Кй медонад, чунон ки мегӯянд, дар пешониам ҳамин навиштагӣ будаст... Хайр, пушаймон нестам. Фақат...агар андаке ба рафти об нигариста равад, он гоҳ... ба вай ҳам осон буд, ба ман ҳам.

— Оча, дилам зик шуд, — Махрӯ шикваомез ба модар овард.

— Ман ҳам... монда шудам... Нишастан ба дилам зад, — бетоқатона бо пояш нақоравор фаршро кӯфт Испанд.

— Ҳозир, — сухани писарашро бурид Даврон, — ягон чои соз ёфта, истироҳат мекунем. Роҳ ҳам нисф шуд.

— А, ман гушна шудам. Зик ҳам шудам, — гуфт Мехрӣ.

Ҳоло онҳо қад-қади яке аз шохобҳои асосии Зарафшон — Фондаръё мерафтанд. Тасмаи роҳ ва рӯди дар шиканҷаи шаҳу зовҳо афтодагӣ аз дараи тангу тор ду мори ба ҳам печидагӣ барин гӯё дар талош мегузаштанд; гоҳе роҳ аз самти чап мерафту дарьё аз рост, гоҳи дигар, баръакс — дарьё ба чап мегузашту роҳ ба тарафи рост. Дар фарки сари онҳо зовҳои баланду бузург ва маҳуф соя андохта буданд, ки баландии баъзе аз онҳо бемуҳобот бо бинои нӯҳ ошъён баробар буд. Санг, санг, санг. «Қўҳистони саросар сангистон. Кошки, ҳунари пайкаратарошиамон равнақ меёфту аз ин сангҳо пайкараҳо метарошиданд. Дар пойтаҳтамон як-ду муҷассамае дорем, ки дар эҷоди онҳо ҳам ҳунарварони дигар миллатҳо шарикдаст будаанд. Аслан, табиат кӯҳу замини ҳамворро ба мардумон баробар таксим накардаст, — худ ба худ андеша меронд Даврон. —

Махсусан, ба точикону арманҳо... Не, мо соҳиби шаҳр ҳам будему водию кӯҳ ҳам... Лекин ҳозир агар ними ин сангистонро ҳамвор кардан метавонистем... эҳ-хе... Агар инсон ин кӯхҳоро хобонда, ҳамвор кунад... Бояд, ки муҳити саҳт ҳалқро ҳунарманд кунад. Ана, японҳоро гирем... Ачабо, чи чиз дасту пои мардумро мебандад? Коҳилӣ? Не, мардуми мо аз азал ҳунарманд аст. Манору мадрасаҳои Самарқанду Бухороро кӣ бунъёд кард?! Кӣ неъмати ин диёрро ба дунъёи қадим машҳур кард?! Коҳил ба коҳилию ҷоҳил ба ҷоҳилӣ мемирад, аммо ҳалқи ҳунарвар ҷовид ҳоҳад монд. Ман аминам рӯзе мерасаду баъзе аз ин кӯхҳоро ҳамвор мекунад. Роҳашро меёбанд. Эҳ, чи қадар қашфиёт, чи қадар корҳои нағз ба авлоди мо нигарон аст... Ҷои ин тегаҳо агар замини ҳамвор, киштзору боғот гардад, кишвари мо чӣ гуна ҷилва мекунад?...» Даврон тасвири онро дар тасаввур овардан хост, вале ин кор осон набуд. «Баъди сад ё дусад сол чӣ воқеаҳо рӯй медиҳад, аз сари ин кӯҳсори азиз чӣ ҳодисаҳо мегузараад?... Андаке ба дехаи Сорбо монанд, вале он марғзорҳои дилкушо дорад... Даврон ба Сорбо рафтанашро ёд овард: боре ў як нафар мӯйсафеди сорбоиро ҷарроҳӣ карду як гурдаашро гирифта партофт. Баъди якчанд моҳ гузаштан рӯзе писари мӯйсафед мушаввашхотир ба назди ў омад. «Бо тови мусафед гурехт, дихтири хидмо диду ба шаҳр бара什 гуфт, аммо ун не мега. «Мурам, да ҳами Сорбо мурам» мега. Да пеши пот мурам, дихтири, як сари қадам рафта намебиниаш?» — мегуфт вай даст ба сина ниҳода ба зорӣ. «Мошин-пошин дорӣ?» — пурсид Даврон шаст-ҳафтод километр роҳи кӯҳсорро пеши назар оварда.

«Хай, мошини мо — автобус-да...» «Ҳозир аз кор рухсат намедиҳанд, намебинӣ, беморон нигарон. Фардо рӯзи истироҳат аст, меравам... Мунтазир бош...» гӯён Даврон ӯро гусел кард. Рӯзи якшанбе онҳо ба тӯйи кадоме аз шиносон хабарӣ буданд. Азиза ғавғо бардошт. «Ҷарроҳӣ кардам гӯён акнун то ба қиёмат аз қафои онҳо давида мегардед-чӣ?!.. Биёрад, ана bemорхона! Ба коре, ки аз он як пула фоида не, оворагӣ!.. «Эҳ, агар доим ба майли Азиза нигариста кор мекардам, Даврон не, Бободӯст мешудам. Бободӯст ба касе даркорӣ надорад, vale гӯшаш ором, поящ осуда. Нодонии дигарҳоро аксарият медонанд, Неъматзода ба онҳо ҷарроҳии мушкилро намедиҳад, духтурҳои моҳирро ёрикор таъин мекунад. Вале Бободӯст дунъёи дагар аст! Вай нодонии худро моҳирона пардапӯш мекунад. Аксарият, ҳатто Неъматзода ҳам аминанд, ки вай ҷарроҳи умебахш аст. Аз ҳама пеш духтурро бемор бехато мешинохтаст. Айёми нав ба кор омаданаш як нафар бемор аз хусуси Бободӯст шикоятомез сухан кунад, бовар накарда будам. Дар бобати духтуршиносӣ беморон ҳисси маҳсусе доранд».

Дараи танге пеш омаду Даврон то гузашта наравад, саросема мошинро аз роҳ бароварда, ба он сӯ биронд. Вай қад-қади сойчае, ки аз самти дasti чап омада, ба дарьё меомехт, бист-бисту панҷ метр рафту дар назди шаршарае мошинро қарор дод. Шамол зарраҳои обро элаквор мебехту гоҳе ба чап, гоҳе ба рост пош медод. Аз ҳавои ин ҷо бӯи марғзор омехта бо накҳати гиёҳҳои кӯҳсор ба машом мерасид.

Бачаҳо аз мошин берун шуданду дар рӯ ба рӯи шаршара хӯрокхуриро ҳам фаромӯш карданд. Ҳама бо шавқу завқ ба гарди он обпар тани худро дошта шодмонӣ менамуданд.

Даврон дар канори оби сой шолча густурду дастархон кушод ва анвои хӯрданиро бурд. Ӯ як харбузаи калонро дар зери оби шаршара ниҳод, то ки хунуктар шавад.

Азиза ба сари дастархон наомад. Даврон димогсӯхта шуд. Агар дар сари дастархон ягон нафар аз узви хонавода ҳозир набошад, аз гулӯи вай хӯрок бемалол намегузашт. Ачаб, не ба баъзе мардон ин гуна ҳисса сарпаристи бегона бошад ва онҳо ба чунин касон бо назари тамасхур нигаранд. Вале ин ҳисси Даврон сохта набуд ва онро аломати худписандию худнамоӣ гумон бурдан ҳам нашояд. Ин ҳам аз он эҳсоси мураккаби одамӣ буд, ки оламиён на ҳамеша ба идроку инкори он қобиланд.

Бачаҳо ба гирди дастархон ғун шуданд.

— Бархез, биё, натарс, офтоб намекушад, — гуфт Даврон оқибат бо зарда.

— Э, ба ман коратон набошад, хӯрдан гиред, — гуфт Азиза бепарво. — Наметавонам гуфтам-ку, сарам дард мекунад.

Даврон ба бачаҳо нону гӯшти яхнӣ дод, харбуза бурид, худаш ҳам як-ду карҷ хӯрд, вале аз ин ҳама хӯрданӣ лаззате набурд. Вай хӯрок меҳӯрд, ба саволҳои бачаҳо ҷавоб медод, вале дар дилаш бо Азиза муноқиша дошт... Инсон муҳаббат меҳоҳад, муҳаббат мечӯяд, вале аломати муҳаббатро дар майлу рағбати дидор, бӯсу

канор ва навозиши мебинад. Не, ин нишонаҳои зоҳирӣ аксар касро мефиребанд. Баръакс, ошуфтагии ҳозираи вай аз муҳаббати аслӣ ва дилбастагӣ сар мезад, вале ҳар ду ҳам инро икрор кардан наметавонистанд.

Лаҳзае дигар аз миён гузашту Даврон худро ба шиканча гирифт: «Чӣ бало, ё худам инчиқу майдагап шудаам? Дар асл, ҳамин ҳам гап шуд?! Офтоб дар ҳақиқат одамро дарди сар мекунад... Пор тирамоҳ — рӯзҳои истироҳат аз bemорхона ҳамвора дуҳтуру ҳамшираҳоро ба паҳтаний мефиристоданд, занону дуҳтарон аксар дарди сар буданд. Баъди кори сахро ба дастҳои обилазадаю кафидагӣ ба ҷарроҳӣ кардан метарсидам. Ҳеч набошад, дасти ҷарроҳро эҳтиёт кунем намегӯянд... Қадри фазлу ҳунарро, қадри вақт, қадри одамро мо кай мешиносем, намедонем...»

— Рафтем, — гуфт Даврон ба сари фармони мошин нишаста.

Ӯ дигар ҳарфе нағуфт. Ба рӯи Азиза ҳам нанигарист. Вай ботинан шӯрида, зоҳирان таҷанг буд.

Азиза ҳам қаҳринамо димоғ тоб дода, дар қафо нишаству бо ишораи вай Испанд дар курсии пеш ҷо гирифт.

Даврон бештар дилтанг шуд. Боз бесабаб... Вай дар зиндагӣ борҳо санҷида буд, ки одам агар дақиқтар ба рафтори худ зеҳн монад, ҳисси вай аз ҳар як ҳушию ноҳушӣ қаблан ҳабар медиҳад. «Фақат одамони парешонавзӯ ва сабукрафтор аз ин ҳис маҳруманд. Модоме, ки ҳисси пешбин вучуд дорад, қонуни он ҳам ҳаст. Фақат онро қашф кардан лозим аст», — мегуфт Ӯ худ.

Холо вай дигар ва парешонхотир мошин меронд. Мехрй ва Махрӯ дар қафо, аз ду тараф сар ба китфи модар ниҳода, пинак мерафтанд. Испанд ба ҷои модари ранцида хотир дар курсии пеш бо дасти росташ аз дастаи болодарӣ дошта нимхоб буд. Ба ҳаёли писарак чунин меомад, ки ҳамин замон мошин рафта ба мошини дигар бармехӯрад ва ё ба ягон шаҳи сари роҳ мезанад. Ҳатто дар гӯшаш овозе номаълум садо медод: «Фалокат! Фалокат!» Вай бо ҳарос ҷашм мекушода лаҳзае ба рӯи падар менигарист. Ба назара什 чунин менамуд, ки ҳоло ӯ беэҳтиёт, телба-талба мошин меронд. Пештар агар дар роҳ ҷуқурӣ ва ё монеае пеш ояд, мошин оҳиста аз он мегузашт, вале ҳоло падар ким-ҷӣ хел бо ситеза, асабонӣ суръати мошинро суст накарда, фармонро бо шаст ба ҷап ё ба рост тоб дода, бо шиддат аз он монеа мегузаронад.

Даврон ба ҳар восита фикрҳои ноҳушро аз ҳаёлаш дур андохтан мекост. Якчанд сол муқаддам ба тарафи Сангоб заъфармаи ҳамагир омаду дар қатори дастаи духтурон вай ҳам ду моҳ ба он мавзеъ рафт. Боре ҳабар оварданд, ки ҷавонзане бемор аст, вале шавҳара什 аз рашик ӯро ба духтур нишон надода бо доруҳои табибони авом табобат мекунад. Даврон ҳамроҳи ҳамшира ба ҳавлии бемор рафт. Шавҳар рухсати ба ҳавлий даромадан надод. Раиси ҷамоаро даъват карданд. Ҷавонмард ӯро диду бо ғазаб аз дарвоза берун шуд. «Агар ҳамин зани ман даркор бошад, дароед, ман талоқаш додам», гуфт ӯ бо ҷашмони хунгирифта.

Ҷаҳлу нодонӣ инсонро ба ҷи ҳол оварданашро Даврон бори аввал бо ҷашми худ дида, ангушти ҳайрат ба дандон мегазид.

Аз байни дөхкада мегузаштанд. Даврон дар назди магазин гашти мошинро суст ба қафо, ба сүи ҳамсара什 нигарист.

— Ба магазин намедарой? — пурсид вай оштихохона.
— Не.

Роҳ қад-қади дарьё торафт ба боло ба сүи ағбай Аңзоб мерафт. Ҳама хомӯш. Чунин сукунати вазнин ба дили Даврон тазъиқ меовард. Вай мурвати радиоро тофт, vale гайр аз қатар-қатару вагу-ваг чизи дигар шунида натавонист. «Радио гуфта ҳамин чизи бехударо ба мошин баста мефурӯшанд! — аз дил гузаронд ў. — Боз баҳояш кам не-ғам не — 187 сўм! Якмоҳа музди кори як духтур намерасад! Аслан, ин қадар ман дар хусуси ин чизҳо фикр мекунам? Ба қавли пирон бе ҳамин ашьё ҳам рӯзи кас мегузарад. Одамй бо ин чизҳо хушбаҳт не ва бе он бадбаҳт ҳам нест... Дар ҷавони фикр мекардам, ки агар Азизаро ба занӣ гирам, бас, ман — хушбаҳтарин одами дунъё! Сонӣ орзуи манзилгоҳ пеш омад. Баъди интизориҳою саргардониҳои зиёд хона ҳам гирифтем. Ҳоло ҳимояи рисолаи номзадӣ пеш баромад. Ҳулласи калом, талаби одамй поён надоштаст. Барои чӣ имрӯз ҳам ба ҳимояи рисола, ҳам ба дигар орзухо бепарво менигарем? Чӣ шуд?.. Наход ки пир мешавам?! Замоне буд, агар ба ягон маҷлису муҳокима маро даъват накунанд, малул мегаштам, ҳоло бепарво, ҳатто намепурсам, ки дар он маҷлис дар боби чӣ сухан карданд».

— И-и-и...

Дар ҳамгашт сабукраве бо шаст аз роҳаш баромаду ба нимароҳи онҳо фуромад. Даврон хост, ки

мошинашро андаке ба чап гирифта, ўро аз тарафи рости худ гузаронад, вале аз қафои он сабукрав бензинкаше меомад. Ў филфавр аз нияти мошинашро ба чап гирифтган даргузашту бо тамоми қувва риқоби тормозро пахш кард.

— Вой, дада-а! — Испанд бо даҳшат фарьёде кашид.

Даврон мошинро боздошт, вале тааччуб мекард, ки чаро мошини аз рӯ ба рӯ оянда намеистад. Баъд ба зарба ҳозир шуд: фармонро саҳт фишурд, то ки мошин аз зарба ба сӯе наравад, вожгун нагардад... Ва садои кунду даҳшатангези ба ҳам хӯрдани оҳан бо чирроси завлонаҳои тормоз ва ҷархҳо ба ҳам омехта... Бензинкаш аз паҳлӯи чапи ў гузашт. Сонияе хомӯшӣ ба миён омад. Сипас баробар фарьёди қӯдакон ва Азиза баланд шуд...

5

Даврон ҷашм күшоду шишаи пеши ҳар ду сабукравро аз ҳам реҳтагӣ дид. Аз дилаш филфавр гузашт: ҳангоми ба ҳам барҳӯрдани мошинҳо ў ҷашмашро пӯшида бошад, ё лаҳзас аз ҳуш рафт? Агар аз ҳуш рафта бошад... Дарҳои мошини аз рӯ ба рӯ омадагиро қариб баробар күшоданд. Аз сари фармони он марди зарди ғӯладинге, аз кабина пешу қафо чор нафар ҷавонони 17 – 18 - сола берун шуданд. Дарвон ба сӯи писараш нигарист ва андоми хунолуди ўро дид, аз ҷигар ғифоне баровард. Ҳоло курсии ўро ба ҷандбараки фармон фишурда, илочи худро рост карданро наёфт. Ҳост дарро күшояд вале зӯри дасташ нарасид. Дарде дар

қафаси сина ба зўр задан имкон намедод. Аз тарафи дигар дасташ ҳам ҷароҳатнок гашта буд ва ҳоло имкони даркушой надошт. Кушодани дари мошин ҳам бар асари садама зўрталаб гашта буд. Даврон аз ин гуна очизй дар ҷои нишастагиаш ба худ печиду аз алам фигоне баровард, ки ба ғурриши ҳайвони маҷрӯҳ шабоҳат дошт. Сипас вай ба сўи дари рост даст дароз кард.

Дар миён Азиза берун баромада ба он гуладинг дарафтод:

— Падарлаънати кўр, бачаам ягон кор шавад, ҷашми шиллпукатро канда ба дастат медиҳам! Агар тавонӣ, мошин ҳай кун, лаънатй...

Вай дар ҳолате, ки аз ин қабил суханон ба сари он зард борон барин мерехт, дари тарафи Испандро аз берун қушод.

Аллакай дар сари мошини онҳо панҷ тан аз мошини рӯ ба рӣ омада задагӣ, ронандай мошини бензинкаш ва боз як-ду нафар раҳгузарон гун гашта, вале ҳама тамошобин буда, ҳеч яке аз онҳо омада бачаи рӯяш хуншорро намебардошт.

Даврон ҳамон зўр мезад, вале берун баромада наметавонист. На дарро қушода метавонист, на курсиро ба қафо лағчонидан имконпазир буд. Ҳангоми бархӯрдани мошинҳо қафаси синааш саҳтакак лат ёфтанашро ў пай бурд. «Балки як-ду қабурға шикастагист, аз дил гузаронд вай. — Испанд саҳт лат нахӯрда бошад, бас».

Азиза писари дувоздаҳсоларо бо азобе бардошта, аз кабина баровард. Сипас Даврон аз дари рост худро

берун гирифт. Ү қоматашро рост дошта наметавонист. Дастаны фармонро сахт доштагиаш захмдор, аз сарангушти дасты росташ хун метаровид.

— Шумо... гувоҳед... ба ҳеч ҷо наравед, додар, — гуфт ў ба ронандаи мошини бензинкаш.

Монанди пирони қадашон камон вай дар ҳолате, ки қоматашро рост дошта наметавонист, аз поён ба боло — ба рӯи он ҷавон ба азоб менигарист. Дар ҳамин вазъ вай қаламашро аз киса гирифту рақами мошини ўро ба дафтарчааш навишт. Баъд ба сари писараши, ки ўро канори роҳ рӯи ҳарсанге шинонда буданд, ҳам шуда ҷароҳати ўро муоина кард. Даврон баъди муоина ба назди ронандаи мошини бензинкаш рафту ҳоҳиш кард:

— Илтимос, бачаро ба духтур баред, додар.

Вай дигар рост истода натавонист ва рафту оҳиста дар канори раҳ нишаст. Азиза бо ғифону нола ба сари вай омад.

— Ҳеч гап не, ҳама ҷоям сиҳат... Дастан саҳл лат ҳӯрдагӣ барин. Ту Испандро бар... Натарс... Ҳеч гап не... Рӯяшро шиша бурид, — ҳамсарашро таскин дод вай.

Азиза бачаро бардошта натавонист.

— Испанд... Испандҷон... Ба ман нигар... Ба поят рост истода метавонӣ? А? Биё, то ба назди ана, он мошин равем...

— Дадаам... Дадаам чӣ? — пурсиид Испанд. Ү лабҳои хуншорашро ба зӯр кушода пӯшид.

— Дадаат дуруст... Сонӣ мебиёнд... Худат чӣ ҳел?

— Рост истода метавонӣ?.. Се-чор қадам меравӣ?

Азиза бо азобе ўро ба кабинаи мошини бензинкашӣ савор кард.

Мехрӣ ва Махрӯ ҳанӯз андаруни мошин мегиристанд, Даврон бархосту рафта онҳоро берун баровард.

Ин лаҳзае раҳгузаре мошинашро қарор дод. Зану шавҳар — ду нафар русҳо бошитоб аз мошин баромаданду ба сари кӯдакон давиданд. Онҳо Мехрию Махрӯро бардошта, ба рӯи бордони мошин шинонданду аз мошинаашон доруқуттӣ гирифта ҷароҳатҳои дасту пои бачаҳоро, ки хун метаровид, дакапеч карданд, тасаллӣ доданд. Баъд сарангушти хуншори Давронро ҳам бастанд.

— Стоит, смотрит как баран, — гуфт занак ба сӯи ғӯладинг ва ҳамроҳонашро бо қароҳат нигариста.

Ғӯладинг чор тан ҳамроҳонашро онсӯтар, бурда, ба ҷӣ маслиҳату машварате пардохт. Даврон ба чор-панҷ тан мардон инҷоӣ, ки тамошобин буданд, рӯ оварда пурсид:

— Шинос менамоед, ин одам аз ҳамин ҷойҳо?

— Ин ҳам ҳамشاҳри худатон, аз Душанбе, тақсир, — гуфт яке аз онҳо ҷашмонаш бесаранҷом дар як нуқта қарор намегирифт, фавқулодда овозашро баланд сар дода.

— Ҳозир дар Душанбе, лекин аслан, ҳаминҷоӣ аст, — сухани авваларо зуд ислоҳ қард дигаре. Ин одам баръакси аввалий чунон бо овози паст суханашро гуфт, ки гумон мекардед ҳуд ба ҳуд мегӯяд.

— Мошинро ба номи додош гузарондаст-дия? — пурсид яке.

— Ҳа. Пор мошини худашро чаппа карду сонй инро харида, ба номи додош ҳүччат кард, — ҷавоб дод сеюмй.

— Ин бачаҳо хешонаш? — боз савол кард аввалий.

— Не-е... Инҳо аз Панҷакент барин... Ин ягон бор ҳолӣ омада намеравад, кирокашӣ мекунад. Ҳу, нигар, раҳқиро мегирад, — мардак бо ишораи ҷашму абру ўро нишон дод.

Дар вақеъ, зарди ғӯладинг дар онсӯтар дар дасташ пул бо он ҷаҳор тан ҷавонон додугирифтэ дошт.

Баъд тамошочиёни аз гирду атроф ғуномадагӣ ҳам пароканда гаштанду фақат се-ҷор тан шиносони инҷоии марди зард монданд.

— Дар он тарафи дарьё ҷойхона ҳаст, рафтем, ҷой ҳӯрда мешинем. Ҳоло то омадани ГАИ, эҳ-ҳе-е... — гуфт зард ва Даврон ба ҷойхурӣ даъват кард.

«Ин мард маст аст ё ҳушъёр? Ҳозир аз гулӯи ман ҷой мегузаштаст?! Писарам дар он ҷо... Э, ба дили сангат қоилам!» — гуфт ба дил Даврон, вале дар ҷавоб ҷизи дигар нагуфт:

— Ман ба ронандаи бензинкаш таъин кардам, бояд зуд расида оянд. Дар миёни раҳ ду мошинро ба тамошо монда, бепарво намегаштагистанд.

Ғӯладинг боз як бор кӯшиш кард, ўро ба ҷойхона барад, вале ҷавоби қатъӣ шуниду дар ихотаи шиносонаш аз пул гузашта рафт.

Даврон дасташро ба таҳи куртааш дароварда, бо нӯги ангушт қафаси синаашро зер карда муоина кард ва «нашикастаст» гӯён андаке хотирчамъ шуд.

Аз миён ним соат гузашт ё нагузашт, сабукраве омада дар рӯ ба рӯи Даврон истод ва аз он ҷавоне берун баромада, бо ӯ хеле гарму самимӣ воҳӯрӣ кард.

— Аҳвол чӣ хел, муаллим? Ҳар чӣ, хайрият шудаст, ҳамаатон безараар... Мошин садқаи сар... Дильтанг нашавед, муаллим. Мо дар ин роҳ ин хел ҳодисаҳои мудҳишро бисъёр мебинем... Каме лат хурдагӣ барин менамоед? Ҳезед, ман шуморо ба духтур барам.

— Мошин-ҷӣ? — пурсид Даврон аз самимияти ин ҷавони рӯйгарм мамнун, бо як навъ ифодаи миннатдорӣ.

— Бачаҳо менигаранд, хотирҷамъ бошед. Ҳеч кас намерасад.

Даврон ҳайрон буд, ки қадом бачаҳо ба мошини пурбори ӯ менигариста бошанд, дар атроф касе наменамуд. Тахмин гирифт, ки дехае дар ин қарибӣ наздик аст, балки шафат будагист.

Даврон бо духтарон ба мошини он ҷавон савор шуду ба деха рафт. Ӯ дар ҳавлии беморхона аз мошин фуромаду лаҳзае дасту по ҳӯрд. Тамоми беморон ва мардуми ба аёдат омадагӣ, ки аз фалокат боҳабар буданд, ба якборагӣ ба сӯи онҳо ҷашм дӯхтанд. Даврон чун мадди назари онҳо қарор ёфт, бо азобе қоматашро рост дошта, гузашту ба беморхона ворид шуд. Баъд ҳамшираэро ёфта аз ӯ хилъат пурсид ва онро ба сари китғ андохта, ба хонае, ки ҷароҳати Испандро мебастанд, даромадан хост, вале ҳамшираи дигар ба ӯ монеъ шуд.

— Ман падари ӯ... Духтурам.

— Ҳозир шумо бемор. Рафта хоб кунед, духтур мебинанд.

Баъд аз кучое Азиза баромаду ўро бурда, дар палата хобонданд.

— Аҳволи Испанд чӣ хел? Духтур чӣ гуфт? — пурсид Даврон дар рӯи кат дароз қашида.

— Ҳеч ҳавфаш не, рӯяшро каме шиша буридаст. Дўхту дўз дорад, як бор дароед, мабодо...

— Сараш лат хўрдагӣ барин, — гуфт Даврон ба тахмин лаҳзае андешида ва баъд пурсид: — Қай накардаст? Дилаш бехузур не?

Азиза ба нишони инкор сар гардонд.

— Безиён, ҳавотир нашав.

Аз дарди қафаси синааш тааҷҷуби Даврон меафзуд. Ягон қабургааш нашикастагӣ барин, vale синааш чунон дард мекунад, ки на қоматашро рост карда метавонад, на паҳлӯ гашта. Агар дароз қашад, бархостанаш азоби алим буд. «Саҳт лат хўрдаам», — мегуфт вай дар дил ва пеши назар меовард, ки ҳоло узвҳои даруни қафаси синаи ў дар чӣ ҳоланд. Агар духтур набошаму вазъи даруниро надонам, балки озод бархоста мегаштам. Боз кӣ медонад... — Сонӣ вай беихтиёр доир ба илми шикастабандӣ фикр кард, комъёбию норасоии ин соҳаи тибро андешида, худ ба худ муҳокама ва мубоҳаса оғоз намуд: «Дуруст аст, ки усули ҷарроҳиро омӯхтаем, аммо ранчи беморро осон накардаем. Ба фикрам, бештарин саҳви ҷарроҳони мо аз он аст, ки маълумот ва мантиқи инженерӣ наомӯхтаанд. Узви ҳаракат, аллалхусус, дасту пои мо як навъ олотанд, асбобанд, — мегуфт вай, — Вале мо қоидаю дастури техникии онҳоро надониста ва ё

хеле кам, қиёсан огаҳй ёфта, даст ба таъмир мезанем. Ҳатто то имрӯз усули шикастабандҳои пешини ҳалқамонро ба дурустӣ наомӯхтаем. Даству пои шикастаро табибон дар тӯли як-ду ҳафта ба кор омил мекунанд, мо дар тӯли ду моҳ. Аз тибби ҳалқ даст кашидан аввалин саҳви бузурги мо буд...»

Ҳамон ҷавонмарде, ки ўро ин ҷо оварда буд, аз берун ба назди тирезаи кушода омад. Даврон акнун ба андоми вай бо диққат нигарист: кушодарӯй, сиёҳчурда, мавзунқомат, ситорагарм, ҳам суханаш ва ҳам ҳаракаташ самимӣ ва дилҷӯй.

— Дилтанг нашавед, муаллим, ҳамааш баҳайр, — ҳамвора таскин медод ӯ. — Ягон чойникча чойи талҳ дам карда биёрам? — ҳар лаҳза дилҷӯй мекард вай.

— Ташаккур, додар. Бубахshed, исми шарифатон чӣ?

Ин дам дар қафои вай ғӯладинги зард пайдо шуд ва батакаллуф ба сухан ҳамроҳ шуд:

— Номаш — Асадулло. Ман чой фармуда омадам, ҳозир меоранд, — гуфт вай беадабона ба сӯҳбати онон худро омехта.

— Ташаккур, Асадулло, зудтар нозири ГАИ меомад, — гуфт Даврон дар ҷавоби бетакаллуфӣ ва бебандубории ғӯладинги зард ба ӯ беэътибор, чунон ки кӯдаки беақле ба миён даромада бошад.

— Э, рафтем, тилфон кунем. Ман худам гап мезанам, тез меоянд, — гӯён ғӯладинг беистиҳола Асадуллоро кашола кард.

Лаҳзас аз миён гузашту аз дур садои гуфтугӯи вай бо телефон ба гӯши Даврон расид. Овозаш ҳам монанди

рафтораш оҳанги саросемавор ва парокандагиу заифақлии бачагони нозпарвардро дошт.

— Ҳой, шумо кӣ?.. Кӣ мегӯям?.. Назар даркор! Назара гӯед!.. Ҳой, ошно... тез биё! Чудо кори зарур... Э, Мирбадалам...Ҳо-ҳо... Чатоқ шуд, агар набиёй, хуб намешавад... Э, мон ҳамаашро, тез хезу биё!.. Тезтар!.. Илтимос...

Духтур ва ду нафар ҳамшира Испандро оварда, дар кати дигаре хобонданд. Духтури чавоне, ки ҷароҳатҳои ўро дӯхта, сару рӯяшро докапеч карда буд, баъди ба кат хобондани Испанд ба назди Даврон омада, ўро ҳолҷӯй кард.

— Ҳеч гап не, додар, қафаси синаам андаке лат ҳӯрдагӣ барин, — гуфт Даврон. Вай хост ба лотини аз ҳусуси дарди Испанд ба духтури чавон ишорае кунад, вале аз он андешида, ки Азиза алағда мегардад.

— Як бор бинам... Майлаш?

Духтур ўро то миён луч карда, қабурғаҳояшро хеле даст-даст намуда дид.

— Ба фикратон, сари бача лат нахӯрадаст? — боз ҳам маҷбуран вай бо забони умум пурсид.

— Не, ҳамту... шиша рӯяшро буридаст, — ҷавоб дод духтур.

— Ҷашмаш-чӣ?

— Хун афтодагӣ... Безиён аст.

— Зидди столбняк дору гузарондед?

— Не... Дору кӯҳна шудагӣ... Ба Душанбе рафта мегузаронед.

— Агар моро зудтар равон мекардед, миннатдор будем, — гуфт Даврон баъди лаҳзае ҳомӯшӣ. — Илтимос... Аз роҳ ягон мошинро дореду моро равон

кунед. Ман хаму рост шудан наметавонам. Сахт лат хўрдаам. Кй медонад, балки...

— Хотирчамъ бошед, ҳеч гап не... Монед, бача ҳам де-се рўз хоб карда, ба по хезад, сонй меравад. Ҳозир вай бояд ором ва осуда бошад. Шумо ҳам осуда хоб кунед.

Баъд ба ҳамшира пи chirros зада супорише дод.

— Ҳозир ба шумо дору мегузаронанд. Ором бошед. Ҳеч гап не.

Асабонияте, ки бар асари зарбу лати фалокат ба хурӯч омада буд, беш аз пеш Давронро ноором мекард, вале ў монанди ҳамаи беморон вазъи худро пай намебурд. Аз байн як чойник чой хўрданӣ вакт гузашт. Аз таъсири дору Испанд бихуфт. Даврон дар кати пружинааш суст шуда халтавор оvezон гаштагӣ дуқат шуда меҳобиду оҳиста менолид. Азиза бо Мехрию Маҳрӯ дар берун буд. Баъд вай Мехриро, ки пайваста «ба пеши дадаҷонам бар» гӯён ҳархаша дошт, пеш андохта ба хона даромад.

— Чй хел? — то ки бачаро бедор накунад, Азиза бо овози паст, балки бештар бо забони нигоҳ савол кард.

— Хобаш бурд, — гуфт оҳиста Даврон, вале беихтиёр аз гулӯяш ба нола монанд садое баромад: — Эҳ...

— Мабодо аз дарун ягон...

— Не, хотирчамъ бош.

Мехрӣ ба назди кати падар омада, дастони ўро бо меҳр мемолид. Баъд вай ба назди кати бародараш рафта, дастони ўро ҳам ба молидан сар кард. Ў бо ҳамин меҳрубонии кӯдакона дилсӯзию ҳамдардии худро ба падару бародараш изҳор дошт.

Тарафи бегоҳ Асадулло ҳамроҳи ду нафар ходимони ГАИ ба палата даромад. Даврон аллакай аз атрофиён дар ин деҳа нозири ҷамоатии ГАИ будани Асадуллоро шунид, аз ҳусуси он ғӯладинг ҳам хеле ҳабар ёфт. Аз ходимони ГАИ он, ки ҳудро Қубодов гӯён маъруфӣ кард, бо қибрӯ ҳавобаландӣ ва нигоҳи сарду гурезонаш ба Даврон ҳуш наомад, вале баръакси ӯ ҳамроҳаш Ҷӯраев ҷавонмарди ҳоксору самимӣ менамуд.

— Тез бошед, торикӣ наафтида, коро тамом қунем,
— гуфт Қубодов қалимаҳои тоҷикиро пахн-паҳн талаффуз карда. Аён буд, ки ӯ тоҷик не, вале Даврон аз қадом миллат буданашро таҳмин зада натавонист. Вай ҳамеша, ҳатто ҳангоми сухан гуфтан ҳам ҷашмони сурҳи дарднокашро аз нигоҳи ҳамсӯҳбаташ мегурезонд, ки ин хислати ӯ Давронро дилтанг мекард.

Даврон барҳосту ҳамроҳи онҳо аз хона баромад.

Аллакай дар фалокатҷой ду-се нафар ба суратгирӣ ва ҷенқунӣ машғул буданд. Даврон лаҳзае рост истода, ба кори онон мулоҳаза кард.

— Бари роҳ — шаш метр, — ҷен мекарду эълон менамуд яке ва дигаре ба дафттар сабт мекард. — Ана, аз ҷарҳи мошини «Москвич» то канори чапи роҳ — ду метру ҳаштоду шаш сантиметр.

— Дар натиҷаи аз тарафи рост омада задани мошини ин қас мошини ман парида дарунтар рафт. Ана, ба пайи ҷарҳи нигаред, — гуфт Даврон паи сиёҳи ҷарҳи мошинашро нишон дода.

Вай ҳоло ба саҳтӣ рост меистод. Дард синаашро мефишурд, имкон намедод, ки қоматашро озод нигоҳ дорад.

— Инро ҳам ба ҳисоб мегирем... Сонй алоҳида.

Ҳоло факт ҳамин, ки мошини шумо ҳам аз мобайнтар омадагӣ, — гуфт Қубодов ба ҷои ҳарфи «ҳ» «х» - ро қатор карда.

— Наход?... Ана, паи ҷарҳи мошини ман! — гуфт Ҷаврон бо тамасхур нимтабассум намуда.

— Агар, допустим, аз паи ҷарҳ ҳисоб кунем ҳам, аз ними роҳ мегузарарад.

— Ҳаргиз намегузарарад... Шумо ҳоҳиш гузаштанашро дошта бошед ҳам, намегузарарад. — Сонй илова кард: — Агар чен карданӣ бошед, дурусту ҳаққонӣ амал кунед. Сонй байнамон дилмонӣ нашавад.

— Ҳамаашро ба инобат мегирем. Шумо ҳавотир нашавед, — Қубодов ўро хотирчамъ кардан хост.

Ҷаврон дар дилаш афсӯс меҳӯрд, ки тарзи коргузории инҳоро дуруст сарфаҳм намеравад, усули санҷидани садамотро возех намедонад. Вай қоидаи дар роҳ мошинрониро медонист, вале аз роҳи ҳалли ин гуна ҳодисаҳо — қонуну қоидаҳои тафтишу қайди фалокати роҳ сирф бехабар буд. Бинобар он, вай лаҳзасе фикр карда истоду ҳеч ҷорае наёфта, худ ба худ даст афшонд ва очизона дар дилаш иқорӣ кард: «Чунон ки бемор дар нисбати ҷарроҳ ҷоиз аст, ман ҳам ба инҳо чӣ гуфта метавонам»?!.. Чунон ки Асадулло гуфт, садақаи сар, ҳудамон сиҳат мондем, бас», гуфт вай барои тасаллои хотири худ. Сипас ба ҳодими ГАИ рӯ овард:

— Агар даркор набошам, биравам.

— Майлаш. Ана, ҳамаашро худатон дидед. Хотирчамъ рафта, хоб кунед, мошинатонро мебарем.

— Сурат гирифтед? — пурсид вай.

— Ҳа... Ҳозир мегирад.

— Ҳама кор аз рӯи қонуну қоида бошад. Сонй...
домангирӣ хуб нест, — гуфт ўбоз як бор таъкид кард.

Даврон ба кабинаи сабукраве, ки ўро ба ин ҷо
оварда буд, нишасту ба беморхона омад.

6

Духтуру навбатдор ҷавони навкор бошад ҳам,
богайрат ва боҳуш барин менамуд. Дили Давронро ба
ин ҷавони фурӯтан ва ранҷбар, ки кори худро аз сидқи
дил адо мекард, беш аз ҳама самимият ўба беморон ҷазб
кард. Ҷеҳраи вай ҳамеша күшода, ҷашмони мешиаш ба
кас андешаманд, навозишкор ва эътиомодбахш
менигаристанд.

Бегоҳӣ, вақте ки мошини пешаш абгорро, ки сӯяш
нигаристан ба кас ноҳуш асар мекард, ба ҳавлии
бемористон оварданд, духтур Испандро ҳабаргирӣ
омаду ҳангоми рафтанаш ба Даврон маслиҳатомез гуфт:

— Баъзе чизу чораатонро аз мошин гирифта, ба
кулбаи посbon дароварда монед. Гуфта намешавад,
олами ҳаводис мегӯянд...

Мошини бешикаст агар ҳар қадар назаррабо ва
дилнишин аст, баъди осеб ёфтани ба он нигаристан ҳамон
андоза қареҳ ва шумтимсол менамудаст. Азиза бо азоби
алим ба мошин наздик шуд.

Духтури ҷавон ҷарроҳ будани Давронро фаҳмида,
дигар аз вай ҷудо шудан намехост. Духтур аз ҳусуси
шароити нобоби беморхонаи деҳа, нарасидани асбобу
анҷоми ва дигар муҳиммоти табобати шикоят дошт, аз
бепарвоии раҳбарон ба бемористон гиламанд буд.
Даврон вазъи ноҳинчори ин табобатгоҳро аз қадами

аввал пай бурда буд, vale ин ҳол ўро ҳайрон намекард. Вай панч-шаш сол боз ҳамчун мушовир ба мадади духтурхон музофот равуо дошт ва вазъи аз ин бадтарро ҳам дида буд.

Шабҳангом дар рӯи кати посбон нишаста, чойи кабуди талхи мӯйсафедро кам-кам реҳта хўрда, аз ҳар боб сўҳбат дошатнд. Мӯйсафед пиёлаи чойро ба Даврон дароз карда мегуфт:

— Домулло, одама чатоқаш катӣ рӯ ба рӯ шудеддия!..

Аз мад қашиданни вай Даврон чунин рамуз гирифт, ки Обидови зард дар ин чойҳо қашқаи асп барин маълум аст. Баъд аз дил гузаронд: «Чатоқ бошад, ба ман чӣ? Даъвогари асосӣ акнун ГАИ аст, ман ба роҳам меравам...»

— Ҳозир ба изора什 кайк даромад, ба тарафи район рафт, — гуфт нозири чамоатии ГАИ Асадулло.

— Ҳа, гапаш напухтагӣ барин намуд, — мегуфт посбон.

— Пеши ман омад, «монед, инҳо ба раҳашон раванд», мегӯяд, — гуфт духтур ба сўҳбат ҳамроҳ шуда.
— Гуфтам, ки шумо духтуред ё ман?

— Агар бача дар беморхона як ҳафта беш хоб кунад, гунаҳкорро суд мекунанд, — гуфт Асадулло бештар ба духтур хитобан. Сонӣ илова кард: — Ин тавр бошад, ҳозир вай ба район, ба назди Шоқосим рафтагист. Додарарӯсаш шоferи кадом як вазир аст, ҳамонро пеш карда, худашро бо калонон наздик мегирад.

— Барои ҳамин занашро бо панҷ фарзандаш монда, мурдор бо хоҳари ун шудаст-дия, — гуфт посбони пир бо газаб.

Ба миён сукунати нохинчор афтод.

Баъд аз кадом деҳае ҷавоне омаду дұхтурро чеғ заданд. Занаке аз дарди ҳамл дар азоб будаст. Дар тұли панч-шаш дақиқа тадоруки сафарро муҳайё карданду дұхтуру ҳамшира он ҷавон шитобон ба мошин савор шуданду рафтанд. Радио концертро адо карду ба соати дувоздаҳ бонг зад.

Даврон ба палата даромаду дар кат паҳлұ қашид.

Беморон چароғро күшта дар бистари хоб ёзида сұхбат доштанд. Соате аз миён гузашт ё бештар, Даврон ҳанұз байни хобу бедорй буд.

Дар берун бонги мошин баланд шуд. Сонй chalочули одамон ба гүш расид. Посбон дарвозаи бемористонро күшода сабукраве бо нури چароғхояш атрофи равшан карда омада дар қарибии мошини Даврон истод. Аз мошин Обидови зард ва боз як марди дигаре, ки овозаш ширадору ғавс, муомилааш ба атрофиён омирана буд, фуромаданд.

— Мошинаш ҳамин аст? — пурсид марди нав омада феълан мошини Давронро нишон дода.

— Ҳо, тақсир, ҳамин, — овози Обидови зард тамаллуқоңанг садо медод.

Даврон ба қиёс иқрор кард — то ҳол дар ин چо ғұладинг бо ҳеч кас ба ин оханг сухан накарда буд.

Аз тирезай күшода садои гүфтүгүи онҳо возеҳ ба гүш мерасид, бинобар он, беморон лаҳзае хомүш гашта, гүш ба қимор шуданд. Яке аз беморон ба гүши Даврон ҳам шуда, пичиррос зад:

— Ин Шоқосим аст, сардухтури район.

— Бачаро даромада як мебинед? — овози Зард баромад.

— Духтур ояд... То вай омадан як пиёла чой хўрем...
Каний, мўсафед...

Давоми гуфтугузори онҳоро аҳли палата шунида натавонистанд.

Баъд посбон чой дам карда оварду онҳо ба чойхўрӣ нишастанд ва чашми Давронро хоб бурд.

Баробари чароги палатаро даргирондани духтур Даврон аз хоб чашм кушода бошад ҳам, вале чӣ воқеа рух заданашро сарфаҳм нарафта, лаҳзае саргаранг монд. Сонӣ чашмаш ба як тан марди ҳайкалдор афтод, ки аз овозаш Шоқосим будани ўро фаҳмид. Шоқосим аз ваҷҳи чӣ бошад, дасташро шоф карда ба духтури ҷавон итоб дошт. — ... Ин чӣ воҳима?! — Вай сару рӯи докапечи Испандро нишон дода, ба духтур ғазаб кард. — Ин чӣ? Ин чӣ? — ба ин суханон вай докапечи ҷароҳати ўро шатар-шатар канда партофт, ва дар ин миён фарьёди тарсноки бача, фигони ҷонгудози Даврон ба ҳам печид.

— Даст нарасон нокас!.. Ин авбоши бадмастро кӣ ба ин ҷо раҳ дод? — бехудона фарьёд зад Даврон.

Вай чӣ гуна ба сари болини писарашибрасида, аз дasti Шоқосим гирифта, ўро дур андохтанашро худаш дониста монд.

— Кӣ ин бадмастро ба бемористон раҳ дод?.. Ин чӣ гап?! — Баъд рӯи хуншори писарашибрасида девонавор ҳурӯшид: — Ҳозир ба хонаи худи вазир телефон мекунам... Ин чӣ гап, як нафар абллаҳ дар беморхона бедодгарӣ дорад?!

Баъд Даврон ба Шоқосим дўғ зад, Шоқосим ба Даврон — дар миёни онҳо хеле суханони саҳт радду

бадал шуд. Духтур дар ин миён Испандро ором карда, ба чарроҳатҳои хуншори ўдору мениҳод.

* * *

Чоштгоҳи рӯзи дигар Кубодов омада, Давронро ҳолҷӯй карду узр пеш овард, ки дина азбаски фурсаташ танг буд, сабти ҳодисаро анҷом надод.

Баъд ҳодисаи шабина табъи Даврон бағоят хира, ҳатто ба саволи атрофиён ба саҳтий ҷавоб медод. Узри нозирро шунида аз дилаш гузашт, ки барои ўаз таҳлили ин ҳодиса заруртар боз чӣ муҳимме бошад?! Номастьулио бебандуборӣ ҳам ҳаробкорист, аз зарари зиёнкорони дигар ҳаробиовартар аст.

Баъд Кубодов ёро ба берун даъват карду ба як гӯшаи боги бемористон бурд, ки дар сояи тут мизи дароз ва аз ду тарафи он ду ҳарак гузошта буданд.

Даврон баёни ҳодисаро навишт. Нозири ГАИ ҳам чанд варакро навишта пур карду баъд нақшай ба ҳам барҳӯрдани мошинҳоро кашида, ба Даврон дод ва фармуд имзо гузорад. Даврон ба нақша лаҳзае чашм давонду гуфт:

— Мошинҳои мо рӯ ба рӯ заданд, аммо дар ин ҷо дигар хел тасвир кардаед? — аз ин корҳо тамом ҳайрон буд вай.

— Не-е? Канӣ? — аз кори худ худро бехабар вонамуд кардани нозир Давронро чунон малул соҳт, ки дигар ба сухан гуфтан ҳавсалааш намонд.

— ...

— Ба шумо ҳамин тавр намудааст-дия. Ба фикрам, худаш ҳамин тавр буд.

— Охир... мошини Обидов ба тарафи рост гузашта, ба چароги рости мошини ман зад ё не? Ё инро ҳам инкор мекунед? — аз ғазаб нафаси Даврон дар гулӯ печад ҳам, ба саҳти худдорӣ мекард.

— Ҳа-ҳа... Ана, ҳамин хел? — Кубодов нақшаро бо саёҳқалам андаке ислоҳ кард.

— Масофаю мавқеи мошин ҳам... Мошини маро расо панҷоҳ сантиметр ба миёнаи роҳ қашол кардаед! Ақалан чилу ҳашт сантиметр мебурдед, ман намефаҳмидам, — Даврони аз ин муомила озурдахотир ночор ба мазоҳу киноягӯй сар кард.

— Э-э... Хато рафтааст, мебахшед... Хуб, ин ҳамааш қайд шудагӣ, боз аз дафтар дида, ислоҳ мекунем, — нозир зуд ракамҳоро низ ислоҳ кард.

Аз дили Даврон гузашт, ки ин ҳама сабту ҳуччат бехудаю бекора барин. Ғалатӣ, ин одам чӣ кор кардан меҳоҳад? Наход ки ҳамон ҷенкуниҳо, суратгирию нависонавис, баёноти шоҳидон барои ба ҷашми қасон ҳокпоший бошад?.. Ҳайронам...

— Албатта, Обидов гунаҳкор аст, лекин шумо ҳам хато кардагӣ.

— Ҳамаи қӯшишатон барои ҳамин?! — ғазабаш ҷӯшида бо нафрati ба ҷашмони бешарми нозир нигариста эътиroz намуд Даврон. — Мардум гувоҳанд... Ӯқибати ин хел корҳо хуб намешудагист.

Даврон фикр мекард, ки сабаби ин ҳама рӯинатанин нозир ва қонуннописандии вай чӣ бошад. Наход, ки як тан шоғири вазир ба ин одамон ин қадар нуғуз карда бошад?.. Ғалатӣ, агар домоди вазир бошад, чӣ мекардам? Расо тушбераро хомоҳом шумурда, гашта будаам-да.

— Гуноҳ аз ҳар ду... Шумо ҳам агар аз канор мерондед, ҳеч гап набуд. Шумо аввал аз мобайн роҳ мерафтаед, барои ҳамин вай мошинашро ба рост гирифтагӣ. Ҳамин хел-а? Ҳамин хел навишта доданд, — нозир ба Обидов, ки ин дам ҳозир шуд, рӯ овард. — Гувоҳҳо ҳам ҳамин тавр гуфтанд.

Даврон лаҳзае чӣ ҷавоб доданашро надониста, ҳайрон монд. Боз ин гапи нав аз кучо баромад?.. Қисми пеши мошини ман дар натиҷаи садама лағчида ба ҷаҳрафтағӣ. Лекин аз нақши паи мошин аён аст, ки ман ба раҳам рост меомадам. Акнун онро чӣ хел исбот кунам? Ҳусусан, баъди аз ин ҷо рафтан...

Онҳо хеле муддат ҳомӯш монданд.

— Акнун, домулло, кори мешудагӣ шуд, — оқибат ба сухан даромад Обидов. — Ҳеч қас қасдана коре накардаст. Фалокат аз таги по хест. Шукр кунед, ки бачаҳо, худатон саломат мондед. Агар ягон фалокати аз ин бадтар рӯй дихад, чӣ мекардед?! Дар ин роҳ ин хел ҳодисаҳо кам не. Ана, ин қас гӯянд, — вай бо Қубодов ишора кард.

— Як ҳафта пеш зану шавҳар мошинашро катӣ ба дарьё рафтанд, то ҳол беному нишон... — гуфт Қубодов дар тақвияи суханони Обидов.

Баъди он, ки ним соат барин ба ин минвол сӯҳбат карданд, Даврон андаке аз қаҳр фуромад. Ҳар се ҷой ҳӯрда, аз ҳар ҳусус сӯҳбат карданд. Дар охир Қубодов гуфт:

— Ҳамаамон як одамем, боз ба як дигар рӯ ба рӯ мешавем, корамон ба якдигар меафтад, рост не? Яъне, гуфтаниам, ки шумо ҳам қасдама мегирам гуфта истез

накунед, домулло. Мо ин одамро чазо медиҳем, бечазо намемонад. Хүш, ана, мошинатонро соз карда медиҳад.

— Мақсади аз чазо додан қасдгирй набудагист, — табассум кард Даврон. — Ба фикри ман, чазо додан ҳам як навъ тарбия кардани ронанда аст. Мондан гиред, мақсад, — худи ўро, дигаронро аз мусибатҳои минбаъда нигоҳдорй аст. Аз рӯи ақидаи ман ҳамин тавр.

— Ҳеч гап не, мошинатон сесад сўм катй аз дигар наппа нав мешавад, — сухани ўро бурид Обидов. — Шумо — пурдида, домулло, қонунбозй ба ману шумо намезебад. Аз хусумат ҳеч кас барака наёфтаст. Дар чои мо ҳар рӯз ин хел ҳодиса... Ду тараф гапашонро мепазонанду ба раҳашон рафтан мегиранд. Ҳа, ГАИ-пай гуфта намегарданд. Як чияни ман таксӣ ҳай мекунад, доим дар кисааш панчсад сўми нақд! Ягон ҳодиса рӯй дихад – ма! Ба раҳаш рафтан мегирад. Рост-дия, панчсад сўмро дар ду рӯз меёбад. Агар қонун гуфта гардад, барои як зарра кор ду моҳ аз кораш мемонад. Шумо, думулло, ин гапу корхоро намедонед-дия. Маълум, маълум... Хайр, ҳеч гап не, ҳамаамон одами як кишвар, баъд аз ин ёру бародар мешавем, худо хоҳад, ҳолӣ ба шумо ёрдами ман бисъёр мерасад. Ана, як чиз ним чиз зарур шавад, ба дӯкон мебиёед, ман ба хизмат тайёр.

— Ҳой, бародарон, аз ман чӣ меҳоҳед, равшантар гӯед, — гуфт Даврон агарчӣ матлаби онхоро қиёсан пай бурда бошад ҳам, худро ба гӯлӣ зада. Сонӣ худро ба нофаҳмӣ задани нозирро диду илова кард: — Даъвогар ман нестам ку! Ба фикрам, даъвогар — ГАИ. Ҳамин тавр не? — Вай ба нозир рӯ овард. Нозир сухани ўро на тасдиқ кард ва на инкор. — Хоҳиши ман ҳамин аст, ки

ягон кори гайриқонунй нашавад. Амали гайриқонуниро ман тарафдорй намекунам ва дар ин хел муомила шарик нестам.

— Э, шуморо ҳеч кас шарик шав нагуфтааст...

Нозир зуд сухани Обидовро бурида ўро ба хомӯш нишастан ишора карда гуфт:

— Хап истед. Шумо, домулло, гапи ин касро дуруст нафаҳмидед. Мо гунаҳкорро чазо медиҳем. Лекин шумо ба якдигар бехусумат чудо шуда равед, нағз-дия. Ана, шумо саросема меравам мегӯед, ҳозир ҳеч илочи шуморо рухсат додан надорем: шанбею якшанбе идораи мо кор намекунад. Ҳӯш... Агар саросема бошад, ягон илоҷашро ёфтсан даркор будагист...

Кубодову Обидов дар ин бобат сирф бевуқуф будани Давронро аллакай фаҳмида буданд. Бинобар он ҳам, ба ҳар усул сухан карда, сари ўро мегардонданд. Аслан, Обидов тафсили ҳодисаро равшан сарфаҳм намерафт, vale ҳамин қадарашро медонист, ки ў гунаҳкор аст ва ҷӯраҳояш бояд илоҷе ёфта, гиребонашро аз ин боло ҳалос кунанд.

«Хайрияти кор шуд, ки ба ягон одами инчӣ дучор нагаштам, — фикр мекард вай. — Ин хел сӯфию домуллоҳоро «сипоҳӣ» мегӯянд, инҳо катӣ гапа пазондан осон аст. Беъзеаш ба дӯкон меояду як даст пула аз киссааш бароварда, панҷ сӯм дихад, се сӯм додӣ гӯям, «мебахшед-мебахшед» гӯён ба раҳаш рафтан мегирад. Як бор якта ҳамин хел сипоҳӣ «Душанбе меравед? Моро то Душанбе баред» гӯён нархи сабзию пиёза напурсида ба мошинам шишт, ман ҳам гап назада ҳай кардам. Ба Душанбе расида, чил сӯм бароред гӯям хушаш парид.

«Э, чудо ҷабр мекунед-ку!» мегӯяд. Гуфтам, ки домулло, нархи ин раҳ доим чил сўм. Гап назада дод. Аҳмак-дия, ба кабинаи ягон мошини боркаш савор шавад, панҷ сўм катӣ мебарад. Савдо кунад, бист сўм катӣ меовардам, лекин худо худ ақли инҳоро гирифта, пулашонро Мир ҳӯрад гуфта бошад, ман чӣ кунам?!»

— Ҳӯш, ман меравам, — гуфт Даврон баъди хеле ҳомушӣ. — Бачаро зудтар ба бемористон бурдан даркор аст.

— Сесад катӣ мошинатон аслаш барин мешавад. Ҳа, ҳозир сесад сўм пули кам не, домулло, — гуфт Обидов ҷашмони ба қавли Азиза «шилпукаш»-ро кушодаю пӯшида. — Ана, худатон ҳисоб кунед...

Вай ба ҷузъҳои таъминалаби мошин нима-нисфӣ баҳо монда, Давронро дилпур мекард, ки таъмири мошинаш кори сахл аст. Даврон ҳақиқати ҳолро равshan намедонист, бинобар он, ба суханони вай бовар кардан меҳост. Боз аз он ҷиҳат вай худро ба бовар кардан маҷбур мекард, ки меҳост ҳар чӣ зудтар аз ин ҷо биравад. Аммо дилаш шубҳазор буд: «Инҳо чӣ ният доранд? Наход гунаҳкорро сафед кунанд? Охир, ҳодисаро ҳуччат карданд-ку... Ба ҳар ҳол, сесад сўмашро гирам... Боз аз дасташ забонҳат мегирам...»

— Ҳулосаи қалом, чӣ мегӯед? Маро ҷавоб медиҳед?
— вай ба Қубодов рӯ овард.

— Албатта... Мошин ёфта равон мекунем.

— Бед акнун созиш кунем, — гуфт Обидов, — Ҳозир пул надорад. Ба Душанбе равем, медиҳем. Худам ба хонаатон бурда медиҳам. Сесад катӣ мошинатон аслаш барин мешавад.

Даврон ҳис мекард, ки ин дам ба вай маслиҳати як тан одами коршинос чй зарур аст. Аммо дар ин чо кй ба вай маслиҳати дуруст медиҳад?.. Вай ҷавон — нозири ҷамоатӣ ҳаст, лекин вай ҳам дар муқобили инҳо худдорӣ мекунад.

— Забонҳат нависед, — гуфт оқибат Даврон, — Нависед, ки гунаҳкорам ва тавони зарарро медиҳам. Ман шитоб дорам. Дигараш ба инсофатон ҳавола.

— Хуб шудаст, домуллоҷон, хуб, ман ҳозир навишта медиҳам, — гуфт Обидов ҷон гирифта. Лекин шумо ҳам нависед...

— Ман чй менависам? Аз раҳ баромада мошини маро зад гӯям?

— Гуфта намешавад, домулло, ман ба лафзи ҳалоли шумо бовар мекунам, лекин баъзе одам пулро мегираду сонӣ э, ин кам ё ба таъмираш нарасид гӯён ҳар рӯз даъво мекунад. Ё судбозӣ карда гаранг мекунад.

— Э, гӯр ба сари ҳамин пул, ман аз барои пул мурам ҳам, ба дари шумо намеравам.

— Бо вуҷуди ҳамин як даҳан нависта дихед, ки даъво намекунед. Диլпурӣ-дия, диљпурӣ.

— Охир, товонаша нагирифта чй хел навишта дихам? Э, шумо ғалатӣ будед-ку! Агар ин хел забонҳат дихам, сонӣ пул-мул надихед ҳам мешавад!

— Ин ҳамту, барои таскини дилаш мегӯяд-дия, — гуфт Қубодов ба сухан ҳамроҳ шуда. — Хуб, ин тавр бошад, нависед, ки баъди товони мошинро дода, забонҳаташро аз дasti ман гирифтанаш, дигар даъвое надорам.

Даврон бо дили алағда ин ду ҷумларо навишт. Вай ҳоло ҳар чй бodo бод, аз ин ҷойҳо рафтан меҳост. Ҳуди

ҳамин рӯз ба Душанбе расида, бояд Испандро bemoriston хобонад. «Муонаи оқулисти сохибатачиба зуур аст, — мегуфт вай ба худ. — Агар таъхир кунам, оқибаташ нохуш хоҳад шуд.» Ҳоло дар пешин кор ҳамаи дигар ташвишҳо дар назарааш ноҷиз менамуданд. Ба ғайр аз ин, аз ин мавзе, ки ҳоло дар назарааш мағшуш ва фалокатбор менамуд, илоҷе карда зудтар гурехтан меҳост. Инро Азиза ҳам ҳар лаҳза аз ўталаబ дошт.

То байни ҳар ду мусибатзада ва мусибатовар радду бадал шудани забонхатҳо Қубодов аз ҷояш барҳоста дар боғ гаштугузор мекарду аз меваҳои гуногун лабчашак дошт. Ҳоло ўт худро озоду сабукрӯҳ мегирифт, чунон ки бори гаронеро аз дӯш партофта бошад.

— Дониста бошед: ман дар ин муомила шарик не! Ин доду гирифти шумо ба ман даҳл надорад ва ман ҳабар ҳам надорам, — аз дарахт себ қанда, меҳӯрду изҳор дошт вай.

Даврон ҳоло равшан фаҳмид, ки Қубодов ба василаи ҳамин забонхат гунаҳкорро ҷонибдорӣ карданист, балки бечазо мононданист. Лекин Даврон бо инҳо кашокаш карда, дар ин ҷо монда, сиҳатии писарашро дар ҳатар андохтан намехост. «Бисъёр зӯр занад, гуноҳашро сабуктар мекардагист, аммо сафед карда наметавонад. Аз раҳаш баромада, аз тарафи рости ман омада зад, ҳама диданд, ҳама гувоҳ. Дар сар шоҳ дошта бошад ҳам, метарсад...» — мегуфт ўт дил.

— Имрӯз идораи мо истироҳат дорад. Агар то пагоҳ сабр мекардед, хуҷҷататонро таҳт карда мерафтед, — гуфт Қубодов.

Даврон азбаски дар ин хусус бевуқұф буд, аз ин сухан ҳең ҳайрон нашуд, «аз афти кор, ҳодисаро дар ҳүччати мошинронй сабт мекардагистанд», гүён аз дил гузаронду бас.

Пагохй яке аз беморон ба Даврон хабар дод, ки Обидов дирўз, ҳангоми аз Анзоб гузаштанаш ба ошхонаи он чо даромада, як истакан арақ ҳўрда будаст. Буфетчй ба ҳозирон гуфтаст, ки ин Бадал то ба манзил расидан ба ягон фалокат дучор мешавад. Ҳоло Дарвон суханони он беморро ба ёд оварда, дигарбора шўрид.

— Ҳимоя мекунед, аз ҷазои ҳақиқӣ ҳалосаш мекунеду оқибат ба ачал месупоред. Ин дўстӣ не, душманий аст. Аз рӯи гуфти мардум, ин кас дина дар Анзоб арақ ҳўрда, ба роҳ баромадаанд, — вай бо маломат ба рӯи он ду нигариста сар чунбонд. — Ин чӣ дағалбозӣ — ман ҳайронам?! Ҳаёти одамони бегуноҳро шумо ҳар ду ба таҳлуга мегузоред.

— Дина шуморо ҳам бачаҳо дар лаби сой шиша дар даст диданд... Ҳа, таҳи гапро кофтаний бошед, хеле гап мебарояд, домулло. Нағзаш, шукр кунеду ба раҳатон равед, — гуфт Қубодов бепарво, чилап-чилап мева хоида. Лаҳзае тинати ботини вай бо ҳама мунофиқию беномусиаш гүё ба зоҳири ў акс андохт. Аммо вай зуд худро ба даст гирифт, дар рӯ ба рӯяш одами соҳибмаълумоти шаҳрӣ истоданаш шасти ўро гардонду вай ба ночор абллаҳона табассум кард, ки мақсадаш ба гуфтаи худ оҳанги нимҳазл илова бастан буд.

Даврон сараввал ба гӯши худ бовар накард. Вай лаҳзае ба рӯи Қубодов нигариста, лол монд. Рангаш канд. Вале нигоҳи ў мепурсид ҳазл мекунад ва ё ҷиддан

мегўяд? Наход, ки инсон ба ин андоза разил будан тавонад?!

— Ҳайронам... ба шумо чўй гўям... Ҳайфи номи инсон... Ба худам ҳайфам меояд, ки бо шумо барине гуфтугў дорам.

Даврон дигар сухани гуфтанй наёфту бо ғазаб аз чояш бархост ва дигар ба сўи онҳо нанигариста, бо чадал рафт. Ба разилий ва беинсофии Қубодов дигар дар дили ўшакку шубҳа намонда буд. Ҳоло андешидаи ўбар он буд, ки зудтар аз ин макон биравад, дидори ин ҳардуро дигар бор надида аз ин чойҳо гурезад.

Вале панҷ дақиқа аз миён нагузашта Қубодов ба назди вай биомад. Даврон, ки рахти сафар мебаст, сар аз кори худ набардошта гуфт:

— Дигар ман ба шумо сухани гуфтанй надорам. Ман меравам, вассалом.

— Ҳеч гап не, домулло... Шумо ҳамту сахле латхўрдагй... Баъди ду рӯз сип-сиҳат мешавед. Дилтангиатон аз латхўрӣ аст. Ана, вай Обидов ҳам лат хўрдагй... Одатан, ҳамин зайл мешавад. Одам бекарор, дилтанг...

— Ман аз ваҷхи писарам саросемаам, — вай дигар ба рӯи нозир нанигариста сухан мекард.

— Ин хел бошад, баъди се-чор рӯз як раҳ гашта меоед-да, майлаш.

— Мебинам.

Даврон ҳоло мехост, ки ин одам ҳар чўй зудтар аз назди вай дур шавад, вале Қубодов ўро ба гап гирифтган мехост. Даврон ночор монд ва ба баҳонае аз хона баромаду ба ҷониби хилвати боғ рафт.

Вай баъди аз беморхона баромада рафтани Қубодов баргашта омад ва зуд тараддуди сафар кард.

Мошинаҳои районҳои шимоли республика мисли ҳар сол аз мавзеъҳои атрофи Душанбе коҳу ҳошоки той бастагӣ мекашонданд. Даврон яке аз он мошинҳоро боздошт ва мардум ғун шуда, мошини ўро ба он бор карданд. Баъд ў сабукраверо аз роҳ боздошту Азиазу бачаҳоро ба он савор кард ва бори дигар таъинот дод, ки ба Душанбе расида, Испандро рост ба беморхона барад.

Баъди рафтани сабукрав вай як нафаси сабук қашид. Ў фақат ин лаҳза фахмид, ки ҳамаи бетоқатию бекарориаш бар асари он будаст, ки Испанд дар ин чост. Онҳоро гусел карду ўро чунон ҳолате рӯй дод, ки гӯё ба сари ў ҳеч фалокате наомада бошад.

Сипас вай ба кабинаи баланди мошини боркаш баромад.

Дар ин як шабонарӯз вай дар ин чо бо нозири ҷамоатӣ Асадулло, духтури ҷавон Ҳалим, ҳамшираи шафқат ва се-чор тан беморон шиносо гашта, ҳатто бо онҳо унс пайдо кард. «Чӣ одамони соғдилу покният ва самимианд!» — мегуфт вай ҳоло дар дил ва ба рӯи ҳар яке бо меҳр менигарист. То мошин ба роҳ надаромад, Асадулло ва Ҳалим аз назди вай дур нарафтанд.

— Ман бо ҷону дил шуморо ба клиникаи худамон ба кор тавсия мекардам, vale дар ин чо, ба ин ҳалқ шумо бениҳоят заруред. Маҳз шумо зуруред, вагарна ба ҷоятон зуд як нафар дипломдор меояд, — гуфт Даврон бо меҳр ба рӯи Ҳалим табассум карда.

— Ҳуҷҷат карданд? Ҳамааш соз шуд? — пурсид духтури ҷавон бештар ба Асадулло рӯ оварда.

— Э, монед, башараи ҳамон ду танро набинам, бас, — гуфт Даврон пеш аз он, ки Асадулло ба ҷавоб даҳан кушод. — Ин Қубодов одами бетаъин барин гӯям, беинсоф ҳам будаст, разил ҳам. Ин тарафаш дар дasti ҳамон — ҳар чӣ ҳоҳад мекунад... Э-э, муҳиммаш — беосеб, саломат мондем.

— Шаб сардухтури район Шоқосим омада буд-ку! — гуфт Ҳалим маънидорона табассум карда. — «Ду-се рӯз табобат карда, сонӣ равон кунед», Ҳайрон мондам... — китф дарҳам қашид ҷавон.

— Сабабаш ҳамин ки агар бача даҳ рӯз дар bemorxona хоб кунад, хоҳӣ-наҳоҳӣ гунахгорро суд мекунанд, — гуфт Асадулло рӯяшро турш карда. — Аслан, ин зард пулу мол гуфта зану фарзандашро аз хона рондагӣ одам-дия! Барои пулу мол зани нав гирифту дар сояи вай мудири амбор шуд. Ду сол он амборро хӯрду кораш ба суд оид гашт, ҳалос карданду магазин доданд... Агар ба шумо ноҳакӣ кунанд, бо дили пур гӯед, ки омада, аз мардуми ҳамин деҳа пурсанд, — Асадулло аз ғазаб сурх гашта буд. Диরӯз Ҷӯраев дар ҳамин хусус бо Қубодов гапаш напухта қаҳр карда рафт.

— То кай одами поку байнсоф аз нобакор мегурезад? Чаро ягон бор Қубодов баринҳо шармандавор намегурезанд??!

— Агар хушӯёр нашавед, баъзан гунахкорро монда бегуноҳро ҷазо медиҳанд, — гуфт Ҳалим овозашро пасттар карда. — На аз худо метарсанд, на аз қонун.

Онҳо гарму ҷӯшон дasti яқдигарро фишурда, хайрухуш карданд.

— Дар ягон бобат кўмаки мо зарур шавад, зуд хабар кунед. Китобҳои зарурӣ набудагист-а? — пурсид Даврон.

— Ҳа, рӯйхат кардаам, се-чор китоби хонданам зарур ҳаст. Ягон бор ба наздатон меравам, — гуфт Ҳалим бо ҳурмат даст ба сина бурда.

Ба Даврон хоса такаллуфи сохта надоштани ин одамон бағоят хуш омад. Мо, мардум баъзан бемаврид зиёда илтифоту назокат зохир мекунем, поси хотир мегӯем, агарчӣ баъзан ин феъламон оқибати ноҳуш ҳам меоварад. Ба қасрати ҳамин гуна посихотирдорӣ баъзан пирони ҳафтодсола кору бори ҷавононро бар зимма доранд. Ҳам ба ҳудашон азоб, ҳам ба атрофиёнашон, бар замми ин зиёни ба кори ҳалқу давлат расидаро намегӯед! Боре як тан аз арбоби маъруфи давлатиро бо дарди кӯррӯдаба беморхона оварданд. Профессори мӯйсафед Ҳакимӣ ба ҷарроҳии ў дасту остин барзада тайёр шуд, vale вазир назокату хотирҷӯиро як сӯ гузошту гуфт: «Домулло, чӣ мешуд, ки ҷарроҳи маро ба ягон тан аз шогирдонатон, ки ҳар рӯз ин гуна беморонро ҷарроҳӣ мекунад, месупоридед?» Талаби оқилонае! Яке ҷавонони навкор, дигаре пирон бештар ба ҷарроҳии мушкилу мураккаб даст задан меҳоҳанд, агар чӣ ҳар ду тараф беш аз ҳама ба ин амал ноқобиланд. Ҳакимӣ дар ин солу моҳҳо ягон бор кӯррӯдаро ҷарроҳӣ накардаст. Ба гайр аз ин, вақтҳои охир дasti мӯйсафед меларзад. Дар ин синну сол олими номдор ҷарроҳ не, маслиҳатгари хуб аст...»

Хайрият, ронандаи мошини боркаш ҷавони күшодадилу күшодазабоне баромаду Давронро аз ҷанголи хаёлоти вазнину ногувор раҳонид.

— Домулло, ман ба шумо гӯям, ҳар касу нокас пулдор шуда, дунъёя вайрон карданд, — фалсафаи худашро ба зиндагӣ баён мекард ронанда. — Баъзан якта-нимта бодичаро бинам, ростӣ ғап, мошинаш катӣ пачак кардан меҳоҳам, аммо боз астағфируллоҳ мегӯям. Фарбехиро гӯсфанд мебардорад гуфтанашон бегап не...

Даврон ба суханони вай лаҳзае гӯш доду баъд хаёлаш ба ким-кучоҳо парвоз гирифт. Вай зӯр зад то аз банди андешаҳои печ дар печ раҳой ёфта, бо ронанда ҳамгап шавад, вале риштаи хаёлаш беихтиёр ба сӯи дигар мерафт. Даврон тамоми ҳодисотро дар давоми ин як шабонарӯз рӯй додагиро таҳлил мекард. Сонӣ сабаби фалокатро ба таҳқиқ дарьёфтган хост. «Тасодуф бошад? — мепурсид вай аз худ ва боз худаш ҷавоб медод. — Не. Агар тасодуфи маҳз мебуд, ман азоб намекашидам. Одам аз нодорӣ, ранҷу заҳмат чандон алам намекашад, чунон ки аз ноҳақӣ ноаён месӯзад. Обидов ду сол пеш аз ин ҳам ба фалокате пешрав гашта, мошинашро абгор карда будаст-ку. Агар ҳамон вақт ҷазо мейфт, балки вай имрӯз ба мо рӯ ба рӯ намегашт. Ба ғайр аз ин, гуфтанд, ки вай мунтазам дар ин роҳ қирокашӣ мекунад. Ҳар чор ҷарҳи мошинаш луб-луч, вале ҳеч кас ӯро дар роҳ манъ намекунад... Дирӯз вай шароб ҳӯрда будаст, аммо тафтиш накарданд. Назорати нақлиёт ба кори табобат монанд аст, аз ҳато, аз гуноҳ ҷашм пӯшидан баробари он аст, ки ба ҳӯроки худ заҳри тадриҷӣ андозӣ. Кӣ кафолатдор ҳоҳад буд, ки бори дигар Обидов дар роҳ

хоҳар ё духтари нозири роҳ Қубодовро бо мошинаш зер намекунад?...»

— Э-э, домулло, ман ба шумо гўям, аслан худи шофиро ганда. Ҳамун ГАИ-ра ҳам шофиро ганда кардагй. — Мошин аз роҳи пурпечухам баромаду ронанда барои дикқати Давронро ба худ ҷалб кардан якбора овозашро сар дода сухан сар кард. — Ман грузтаксӣ ҳай мекардам. Ду кас будем. То худи Қарағандаю Новосибир мева-чева мебурдем. Шаш тон-ҳафт тон бора мегирефтем сохибаша мегуфтем, ки фалон рӯз дар бозори Новосибир моя мёвӣ. Ду қуттӣ арак, як даҳ кило калбаси капчонӣ, чил-панҷо қуттӣ кансерв. Ду кас ба навбат сари рӯланда. Шабу рӯз ҳай карда, се сӯтканда ба Новосибир мерасидем. ГАИ-ҳо одат кардагй: қадомаш дорад, як шиша араку як қуттӣ кансерв ба дасташ қапонда «дасвидани» мегуфтем...

— Агар надиҳед-чӣ? — пурсид Даврон маҳзун ва дилтанг ба рӯи нигариста.

— И-и, надода мешудаст-мӣ? Агар натед, аз роҳ дошта, мазгия крутит карда мешинад-дия.

— Агар гуноҳатон набошад, чӣ ҳақ дорад?

— И-и, ҳақ мегӯед-а! Ягон айбатона мейбад-дия. Чудо гап мейбад, бора фурор, тагаша бинем, чизе дорӣ мегӯяд; мошинат чиркин, нӯмираш хира, фарат каҷ — баҳона кам-мӣ?! Ҳозир дар Ленинободи худамо ҳам аз вай батар шудагӣ. А ўсуни дарьё омадагӣ мошина медорад. Ба рӯи қапоти мошинаш шапкеша мондагӣ. Агар ягон бори чатоқ надоштагӣ бошед, ба шапка оҳиста се сӯм мепартоед, не агар ягон ғилюғаш дошта бошед, зиёдтар...

— Наход? Дар рўзи равшан?

— Албатта, ҳамааш ин хел не! Баинсофаш бисъёр.

Якта инспектори зўр буд, ҳаққу ҳалол кор мекард. Шофири қачоқчия саҳт гирифтагӣ буд. Ҳеч илочи ба даст фуроварданаша наёфтанд, охир кадом як беинсофаш шабона мошин катӣ зада гурехтаст. Бечора маъюбу маслух шуду аз кор рафт. Душанбенда ҳамун шоффбурута чудо саҳт мегӯянд. Як шофири мо гуноҳе кардасту доштаст, талонаша тешук мекунам, гӯяд, зорӣ кардаст: «Ҳой ако, инсоф кунед, инсоф доред-мӣ?» гӯяд, гуфтаст, ки инсоф медоштам, милиса мешудум?!» — ронанда сухани он нозирро ба тақлиди лаҳҷаи мардуми ҷануб мегуфт ва аён буд, ки беш аз ҳама аз муқаллидии худ завқ мебурд.

— Ба ҳамаи ин пасту баландиҳо худамон гунаҳгор, — гуфт Даврон ин ҳанӯз ҳам хаёлаш ба нозири мошин задагӣ банд буд. — Нуқсонро, чиноятро мебинему ҷашмамонро пӯшида мегузарем, ба ман чӣ, мегӯем.

— Ким, — гуфт ронанда китф дарҳам кашида, ки муҳтасаран «кӣ медонад» гуфтанаш буд.

Онҳо то хеле роҳ ҳомӯш буданд. Ҳар яке ғарқи андеша, қариб аз ҳамсафари худ бехабар, дар дил бо худ муҳокама ва мунозара доштанд.

— Нисбат ба таксӣ алафкашонӣ беҳтар аст? — савол кард Даврон.

— Беҳтар не... — хандид ронанда. — Ин раҳа бинед... Ҳеч кас омадан намехоҳад. Вақтҳои охир таксӣ ба дилам зад. Ношукрӣ нашавад, рости гап, пулаш нағз, аз ҳар рейсатон қариб ҳазор дар киса мемонад. Ба ду кас ганда не. Лекин вақтҳои охир ГАИ-и Ўзбекистон ба

дилам зад. Сари ҳар қадам яктааш медорад. То як чиз нагирад, халосй нест. Чунон ба дилам зад, ки вақтхой охир афташа набинам мегуфтам. ГАИ мошини алафба кораш не. Сонй, нигарам, базанда ҳама шофири күхна худашона чет қашида, ба ин раҳ ҷавоноя фирсондосиян. «Истед, — гуфтам ба саркор, — нависед, мана нависед, ана, вайа, вайа...» — номи чор панҷ шофири кордида гуфтам. Ҳама шофири ҳайрон — ин девона-певона шудмй гуфта ҳавотир. Шумо намедонед, ба таксий расидан кори осон не-дия. Аллакай чор-панҷташ барои таксии мана гирифтан ба пеши директири давида рафт.

— Хуб, аз алафкашонй ҳеч даромад нест-ку, зиндагӣ чӣ ҳел мегузарад? — нимҳазлу нимҷидӣ савол кард Даврон.

— Аз алаф фоида кам. Аз ҳар бор панҷ-шаш той ба худамон мемонад. Даҳсӯми агар равад, панҷо-шаст сӯм мешавад. Ин роҳанда агар як бор кабоб ҳӯред, даҳ сӯма партофта меҳезед. Омаду рафт — се рӯз. Албатта, моҳона қатӣ ҳозир зиндагия чунбонда намешавад. Ҳар кас ягон ҳисоб дорад, роҳаша ёфтагӣ. Ман пор тирамоҳ вақте ки мол арзонтар шуд, аз бозор як саду шастӣ ду гӯсола ҳарида будам. Дина як ҳаммаҳаллагимо тӯй доштаст, яктааша якуним ҳазор нарҳ монданд, фурӯҳтам. Инаш аз вайаш қалонтар. Баъди ду-се моҳ ҳазору ҳаштсад-ду ҳазорба меравад. Шукр панҷ-шаш сар гӯсфанд ҳаст...

Ронанда аз усули рӯзгордориаш ончунон бо шавқ ҳикоя мекард, ки Даврон ба сухани ӯ гӯш дода, баъзан ҳайрон буд, ки ба ҷуз фикри ҳонаводааш ӯ ба сар дигар андешае дошта бошад ё не. «Ҳонаводааш — таъмин. Дигар ғаме надорад. Мо зиёйён ба ҳоли вай механдем,

идеал надорад, ҳаёти бемақсад, пўла-шўла... Кўй ҳақ аст, кўй ноҳақ? Довари мо кист?..»

Шомгоҳон Даврон зиёда хаста ва беҳол, ба саҳтӣ қадам бардошта аз дари хонааш даромад. Даромаду Азиза ўро бо коҳиш пешвуз гирифт:

— Ҳой, марди беҳуш, болои сўхта намакоб ҳеч набошад шумо маро камтар сўзонед. Ин чӣ гап?! Ин чӣ кори кардагитон?! Кай ақли шумо медарояд-а? Кай?.. Ба шумо чӣ гап шудагӣ?

— Боз чӣ ҳодиса?

— Э, тавба, хушатон дар ҷояш ё не? Ақлатонро хўрдед магар!

— Худаш чӣ гап? Чӣ ҳодиса? — Лаҳзае ҳангу манг монд Дарвон.

Вай сараввал гумон бурд, ки боз ягон ҳодисаи нохуш рӯй додаст ва аз ин сабаб дилаш таҳ кашид. Баъд аз оҳанги суханони занаш пай бурд, ки ўз ягон гапу кори камаҳамият ё майда-чўйдаи ночизе оташин асту бас.

— Охир, ҳамин мосинро рӯзи равшан ба ҳавлӣ овардан зарур буд? А?.. Ба дўсту душман тамошо додан хостед?! — аз алам дармегирифт Азиза. — Дар ягон гўристон монеду ҳеч набошад, шабона биёред, намешуд? А? Наход ҳаминро нафаҳмед?! Э, шумо кўдак барин ақл доред ё не?! Наход, ки ҳаминро надонед...

— Э, бас кун! Ҳамин ҳам гап шуд?! — озурдахотир ва дилтанг даст афшонд Даврон. — Ҳозир ба хотири ман ин гапҳо мегузарад?!

Баъзан лаҳзаҳоे фаро мерасанд, ки одамӣ аз ҳама чиз, ҳатто аз ҳаёту зиндагӣ ҳам дилгир мешавад, гоҳе эътиқод ва муҳаббаташ ҳам ба ҷашмаш наменамояд. Даврон ҳамеша сабаби ин гуна рафтору гуфтори Азизаро бехуда ва ноҷиз шуморад ҳам, дар ҷавоби инцизию ситетаи ў намешӯрид, балки бо афсӯсу пушаймонӣ иқрор мекард, ки андаке ҳато кардаст. Баъди он, ки қаҳру итоби ҳамсараванда пасанда гашт, вай ба нарми ба ў мефаҳмонд, ки ин саҳви ҷандон ҷиддӣ ва сазовори надомат нест ва бо ҳамин ҳамсаравро зуд тасаллӣ мебахшид. Аммо ин бор сабаби ошӯби ўро шунидан ҳам наҳост. На фақат дилҷӯиу таскин, балки таъриф ҳам агар ба ҳукми дарояд, касро дилгир мекунад.

— Аз беморхона биёям, ҳама ҳамсаояҳо ғун шудагӣ... Охир ба гараж дароред, намешуд? Барои тамошо дар берун мондед?! — Азиза бо ғифон ҳуд ба ҳуд алав мегирифт.

— Ҳамаи қалидҳо дар сумкачаи ту буд, ман чӣ хел гаражро күшоям? Дар таҳи дар мондаму ба беморхона давидам. Бас, дигар аз ин ҳусус гап назан! Сиҳатии фарзандат ба ҷашмат наменамояд магар, ту ҳамин воқеаи ҳечро гап зада гаштай?! Бигзор, бинанд, эҳтиёт бошанд. Агар ба қулфати ҳамсаоя хурсанд бошанд, ин нишони бадаъмолию бадбаҳтии онон аст. Ин хел одам мебояд, киба ҳоли ҳудаш гиръя кунад.

Азиза ба шаҳр расиду ба хона наомада Испандро рост ба беморхона бурд. Баъд барои фаҳмидани ҳулосаи духтурҳо то бегоҳ дар он ҷо монд. Даврон бегоҳирӯзӣ омаду мошинашро дар ҳавлӣ ба қавли Азиза «барои

тамошои ҳамсояҳо» voguzoшta, sarosema ба сӯи bemorxona тоҳт.

— Падару бобоёнамон сари ҳар гап «шукр кун» мегуфтанд, — гуфт Даврон оқибат аз дур сухан сар карда. — Ту ҳам ягон бор шукр гӯй, ки аз ин фалокат саломат мондем. Ягон ҳодиса рӯй диҳад, чӣ мекардӣ?

— Ман сад борҳо шукр гӯён гаштаам. Зане, ки шукrona мебахшад, бояд дар хонавода баҳуда бехуда мағал набардорад, дигарҳоро дилтанг накунад, ин ҳам ношукрӣ аст. Пул бардошта мондам, ба гадоён садақа медиҳам. Шумо чӣ медонед?!

Даврон ин суханҳоро гуфта ба хонаи дарун рафту тағъири либос карда баромад. Азиза хонаро ба тартиб меандоҳт. Аллакай осори шӯру-ошӯб аз ҷеҳраи вай рафтааст. Аз дили Даврон гузашт, ки ибораи «шукр кун» ба Азиза ҳамеша сехру ҷоду барин асар мекунад. Ӯ ин ҳусусияти ҳамсарашро қайҳо дониста, дар лаҳзаҳои шиддатнок моҳирона аз он истифода мекард. Ҳоло фикр мекард, ки чаро ин сухан ба ҳамсараш чунин таъсир дорад. Аз хурдӣ дар хонавода падару модар ҳамаи моро ба шукр гуфтан водор мекунанд. Ҳудашон ҳам дар сари ҳар кор ҳоҳӣ бад ояд, ҳоҳӣ нек, шукр мегӯянд. Падари Азиза ҳатто ҳангоми ҳалоки писари ягонаашон ҳам «шукр» мегуфтаанд. Ҳамаи ин беасар намегузараад. Аз як тараф барои таскини дили одам, барои тасаллӣ шукр кардан хуб аст, вале аз тарафи дигар касро ба қаноатмандӣ талқин мекунад. Фалсафаи хоси мардуми мусулмон... Ҳатто агар нобарорие пеш ояд, баъзан сабаби онро ба ношукрӣ ҳамл мекунанд. Чӣ қадар хирад ва ҳикмат дар ин шиор маҳлут аст, на ҳар кас медонад.

— Ба пеши Испанд даромадед? Чӣ хел? — дастархон густурда пурсид Азиза.

— Нағз. Андаке сараш зарб хӯрдагӣ... Сабук. Сафарро аз хонааш овардам, дид, андаке пардаи чашмашҳам осеб ёфтагӣ барин.

— Вой, шӯрам хушк шуд! — фифон бароварда бо даст ба пешониаш зад Азиза. — Чашмаш нуқснок мешавад-ҷӣ? А?.. Падарлаънати зард!.. Арақи хӯрдагет заҳри заққум гашта туро ба хоки лаҳад кашад, кӯр шав, сагу хук барин хору зор шав, шунида хурсанд шавам! Чашми шилпуқат кӯр шавад, нокас, — аз газаб бехудона шӯр бардошт вай.

— Ин тавр нагӯ, чашми шилпуқи вай кӯр шавад, боз азоби мо — духтурҳо, ҷарроҳӣ кун гӯён меояд, боз ба вай як тан асокаш даркор, — суханашро ба ҳазл бурд Даврон. Сонӣ ҷиддан гуфт: — Ором шав, ҳеч гап не, чашмаш дуруст мешавад. Даҳ-понзадаҳ рӯз дар беморхона хобида, табобат мекунад, вассалом.

Бори дигар аз дили вай гузашт, ки чаро дар бачагӣ яку як бор не, даҳҳо маротиба ўз бому аз дараҳт афтод, аз ҳар ғалтида, аз кӯҳ ҷарроҳӣ сараш ҷандин бор кафид, аммо бе духтур, худ аз худ сиҳат мейёфту мардуми имрӯз ин қадар шиша барин нозуқанд? Сабаби ин чист? Фақат камҳаракатӣ бошад?.. Чӣ миқдор гиреҳҳои нокушода, чӣ қадар муаммоҳои сарбаста ба ақлу истеъодди ҷавонон нигарон аст. Аммо ҷавонон чунон фориғбол, ба майли хотир мегарданд, ки гумон мебаред барои онон коре намондаст.

Азиза баъди як ҳафта ҳам, ду ҳафта ҳам ичозат надод, Даврон боз роҳи ағбаро гузараду ба он фалокатҷо равад ва ходимони ГАИ-ро дида, ҳуҷҷатхояшро аз дасти онҳо бигирад. Ба гайр аз ин, ҳамсараш аз қадом як ҳеши қоидадонашон фахмида омад, ки ҳуҷҷатхоро аз район ба ин ҷо мефиристодаанду дар ин ҷо ўро ба комиссия ҷеф мезадаанд.

Ҳафтае нагузашта гунаҳкори ҳодиса Обидов аз товони зарар дусад сӯмашро оварда доду гуфт, ки боқимондаашро баъди ягон ҳафтаи дигар меорад. Даврон ҳис кард, ки гунаҳкор аз чӣ бошад, бо ҳар баҳона тез-тез ўро ҳабаргирӣ меояд. Вагарна сесад сӯм аз як кунци кисай ин савдогар мебарояд. Ба ёдаш расид, ки рӯзи дигари ҳодиса Обидов дар саҳни беморхонаи деха дар ҳалқаи шиносонаш мегуфт: «Хайр, фоидай дусе рӯза даву тоз рафт, рафт-да!.. Аз як ҷо камтар пули ҳаром даромада буд, ҳамон баромад буд, ҳеч гап не». Даврон ҳоло амин буд ки ба ин тоифа мардуми беҳазар, ба ҳарому ҳалол бефарқ бовар кардан аз ақлу тадбир нест.

Аз миён понздаҳ рӯз гузашту Испанд ҳам аз беморхона баромад, аммо аз шаҳодатнома дарак набуд.

Даврон ҳоло тартиби ҳалли ин гуна мусодамаҳоро аз шиносон басо шунида, саҳт умедвор буд, ки ўро ба комиссия ҷеф мезананд. Вай гумон дошт, ки созиши ўбо гунаҳкор ба ГАИ даҳле надорад. Ў фикр намекард, ки ҷаро шаҳодатномаи ронандагии ўро баробари ҳуҷҷати гунаҳкор аз дасташ гирифтанд.

Ҳоло дили ў саросар шубҳазор гашта буд. Ба дӯстону шиносонаш саргузашташро гуфта, маслиҳат

мепурсид, онҳо қариб як хел ҳарф мезаданд: «Хайр, ҳамин қадар товон гиред ҳам, ғанимат шуморед. Ҳудатон сиҳат мондаед, шукр гўед. Шумо ҳақ бошед ҳам, исбот карданатон мушкил. Боз вай мардаки гунаҳкор аз аҳли савдо будаст! Барои ин тоифа қонун писанд не». Аммо Даврон эътиroz мекард: «Қонун, қонун аст, агар саҳт гиред, маҷбуранд онро риоя кунанд. Ман аз он гўлу гарангҳо нестам, ки осон фиребанд».

Дар ин миён вай чанд бор ба идораи ГАИ рафта ҳучҷаташро суроғ кард, вале дар ҷавоб мегуфтанд, ки ҳанӯз наомадааст.

Баъди он ки дар ин кор ба қаллобиу табаҳкории Обидов бовар кард, боре дар сари газаб пули ўро ба дасташ дода, аз дар биронд. «Дигар мо фақат аз рӯи қонун бо яқдигар муомила мекунем. Бигзор, қонун ҳакам шавад. Бе гиламандӣ...»

Ба дурустӣ одами бевуқуф худро ба ҳар кӯй мезанад, гуфтанашон ҷон дорад. Даврон сару нӯги ин чигилро надида, онро бештар печу тоб медод. Сонитар бетоқатию бебарории ў даргузашту вай бепарво гашт ва ҳатто баъзе рӯзҳо ягон бор ҳам ин мочароро ба хотир намеовард. «Акнун иммунитет пайдо кардам, аз афти кор, ГАИ маро гунаҳгор қунад ҳам парвое надорам», мегуфт ў ба дил.

Сабаби ин ҳол балки ҳалал ёфтани сиҳатии ў буд. Дарди ноҳинчоре ба вай печида ҳар замон ўро нохуш медошт, аммо Даврон чиддан эътибор намекарду «баъзе дардҳои майда-чуйдаро ҷисми одам бартараф мекунад» мегуфт.

Оқибат, баъди он ки рўзи ҳодиса бештар аз як моҳ гузашт, рўзе навбатдори ГАИ дар ҷавоби пурсиши вай бо телефон гуфт, ки ҳучҷатҳои ўрасидааст.

Ҳамон рӯз Даврон баъди кор ба сӯи идораи ГАИ рафт.

Гоҳ пиёдаву гоҳ савора, ба обу арақ ғўтида омаду дар таҳи дарича ба навбат истод. Корафтодагон суханони аз он сӯи даричаи чукур гуфтаи ходимони ГАИ-ро нашунида дилтангона фарьёд зада сухан мекарданд, гаштаю баргашта мепурсиданд, дар толор будагонро «ҳомӯш бошед» мегуфтанд. Чунон ки дар ин гуна мавридҳо бо ҳар кас рӯй медиҳад, ба гӯши Даврон гап намедаромад.

— Ҳар ду ҳам... Шумо... ва... ва... Одилов...

— Одилов не, Обидов, — Даврон сухани навбатдорро ислоҳ кард. Вай аз даричаи сурх сарашро дарун карда ба зўр ўро медид.

— Ҳа, Обидов... Ҳар ду ҳам шаш моҳӣ аз хуқуқи мошинронӣ маҳрумед, — гуфт навбатдор дафтари қайди ҳодисаро варақ зада.

— Чӣ хел?! Охир...

— Ҳуҷҷатҳоро дер фиристонданд. Аз як моҳ нагузашта, ҳал кардан даркор. Бинобар он, фурсати шуморо ба камиссия ҷеф задан набуд...

Навбатдор инро гуфту дигар ба ў эътиборе надода, бо каси дигар машғул шуд.

Даврон аз назди дарича дуртар рафту лаҳзас ҳайрон истода монд. Ў ягон хел чатоқиро ҷашмдор буд, вале намедонист, ки дар ҷавоби он чӣ кор кунад. «Ачиб, — мегуфт ў зери лаб, — акқалан пинакашон вайрон

намешавед-е! Акоиб...» Вай акнун бовар кард, ки ўро гунаңкор кардаанд. Ў чашмдор набуд, ки ба ин тариқ осон, оддӣ, рӯирост амал мекунанду дар рӯзи равшан ба вай мегӯянд, ки ту гунаңкорӣ. Ҳоло ўро усули кори онҳо ба тааҷҷуб андохт, аз вайрон кардани қонун заррае наҳаросидани ин касон бағоят ҳайрон кард. Даврон баъзан соддагӣ дошт, ба ҳар кас бовар мекард, вале гӯл набуд. Монанди ҳамаи одамони яклухт ҳар як майдачуида ўро дилтанг намесоҳт, вай зуд худро тасаллӣ мебахшид, барои тасаллӣ сабаб ҳам меёфт.

— Хӯш... Хӯш... Фалатӣ... — мегуфт вай ҳоло бо авзои таҷанг дар долони танги ГАИ беором қадам зада.
— Ҷӣ инсон будани Қубодов-ку маълум буд, боз аз ў чӣ интизорам?! Ҳама гуфтанд, ки ҳамон товоноро бигири шукур гӯй. Ана, оқибати ношукурӣ ... Аслан, бо ин тоифа баробар шудан намеарзад. Аммо... аммо модом, ки кор ин хел сурат гирифт, бояд ба қалонтари инҳо даромада, ҳама гапро фаҳмонам. Шояд асли ҳодисаро ҳақиқат кунаду гунаңкоронро ҷазо дихад. Ҳазл не, ин кори онҳо чиноят аст! Дар сар даҳто шоҳ дошта бошанд ҳам, қонун қонун аст. Инҳоро ҳам мепурсидагиҳо будагистанд...»

Вай бо ҳамин гуна андешаҳо ба қабати дуюм, ба қабулгоҳи сардор рафт.

Котибаи фарбехҳаки болои пилки чашмонаш қабқабуд ранг молидагӣ сар аз кораш набардошта, ҷавоби ўро дод:

— Рӯзи қабул — чумъа.

— Сардор, аз афти кор, дар идора нишастаанд. Арзи ман бағоят таъцил металабад. Сонӣ, балки дер мешавад,

— ба сўи дари нимроғ ишора карда, бо ачзу ниёз ба духтарак рӯ овард Даврон.

— Шумо бачаи хурд не-ку! — гуфт бо зарда духтарак ба сўи Даврон ало нигариста. Баъд бархосту дари нимроғи сардорро сахтакак пўшид.

Даврон дигар ба рӯи вай нанигариста аз қабулгоҳ берун шуд. Сарашибув садо медод, нафасаш дар сина танг монда, на ба гўшаши овозе медаромаду на чашмаш касеро медиҳид. Ў раҳравон фикр мекард: «агар ин духтарак ба беморхона раваду ба вай ин гуна муомила кунем, чӣ мекард?... Ба ҳар ҳол, мо ин гуна муомила карда наметавонем, зоро духтур, муаллим дар ҳама ҳол бояд инсонпарвар бошанд. Аслан, ГАИ ҳам мураббии мардумон аст, лекин афсӯс... Э, тавба, барои як пула гап ин қадар асабонӣ мешавам?! Худи вай кист? Як духатраки дирӯз мактаби миёнаро тамом кардагӣ... Асалан, аз вай чӣ ҷои гила? Фармудаанд, фармударо иҷро мекунаду бас. Амин аст, ки барои бехурматию дуруштиаш ҳаргиз ўро гунаҳкор намекунанд. Нозири ГАИ сафедро сиёҳ карда, хучҷати соҳтаю дағал кардаасту ин духтар аз дуруштиаш шарм медорад?! Агар аз бинӣ боло гап заданд, сардор пушту паноҳи вай аст. Фарз кардем, агар таъзир кунанд, ба он тарафи кӯча мегузарад — идораи дигар, кори дигар... Э-э, мамлакатдорӣ осон набудааст. Партия ва Ҳукумат дастур медиҳанд, лекин то даме ки шуур ва инсофи худи кас дастур надиҳад, мушкил аст. Ана, дар рӯзнома навиштаанд, ки ба ҷарроҳи машҳур Сеппо то ҳол имконият намедиҳанд ҳунарашро равнақ бахшид. Ёд дорам, Сеппо соли 1963 дар Таллин бори аввал барои

сабзида расидани устухони нав ҷарроҳӣ карда, бемори аз остеомиёлит маъюбро начот дода буд. То имрӯз аз тамоми мамлакат беморон ба назди вай мераванд, ба шаҳри Курган, аз паи ҷарроҳи Илизаров мераванд. Ҷӣ қадар сарсонӣ, ҷӣ қадар ранҷу уқубат?! Мебоист ба назди ин ҷарроҳон беморонро не, ҷарроҳонро фиристод...»

Оқибат Даврон ҳис кард, ки дикқати раҳгузаронро ба худ мекашад, худро ба даст гирифту ин ғавғоро аз сараш дур андохтан хост. Бо ин матлаб ягон лаҳзаи ширини рӯзгорашро ба ёд овардан хост. Вале аз миён лаҳзаи нагузашта аз нав гарқи андеша шуд:

«...Аз ин қариб даҳ-дувоздаҳ сол муқаддам мешунидем, ки як нафар бүрократи идорабоз монеи интишору эътирофи усули нави шикастабандии Илизаров аст. Диরӯз дар рӯзнома ҳондам, худи ҳамон бүрократ, ҳоло академик шудаст, акнун ба Сеппо таъзиқ меоварад. Ана, ҳамин хел нобакорон дар ҳама ҷо ҳастанд, дар ГАИ ҳам ёфт мешаванд. Одамонро зиқ мекунанд, аз кору бор мемононанд, касал мекунанд, маъюбу маҷрӯҳ месозанд. Барои касеро як мушт заданаш авбошро ҳабс мекунанд, вале ин гуна нобакорон ҳазорон касонро маъюб мекунанду бечазо аз як вазифа ба вазифаи дигар кӯчидагарданд...»

Оқибат Даврон ҳис кард, ки аз шиддати асабоният дар кӯча қариб, ки худ ба худ сухан мегӯяд, аз роҳаш тоб ҳӯрду ба дорухона даромад.

Вай якбора ду ҳаб доруи таскинбахш ҳӯрду ба роҳ афтода саъӣ дошт ҳушашро аз ин ғавғо дур гирад. Бо ҳамин қасд Зафарро ба ёд овард. Зафар қариб мурдаст. Дар ҷои вай агар каси дигар бошад, кайҳо дар таҳи хок

буд. Дар лаби бом нишаста тахтаеро бо аррача мебуридаст, якбора сарнагун афтодаст. Дар поён тавораи аз оҳани арматур соҳтагӣ. Нӯги найзаҳояш тез будаст. Як сихи он аз таҳи ҷоғаш даромада, як пора устухони сарро аз паси гарданаш бардошта баромадаст. Додараш, аз қафои вай занаш ҳам ин ҳолро дида, бехуш афтодаанд. Зафар тамоми қувваташро ба ду даст ва китфу гардан ҷамъ карда, сарашро қашида аз сих боло гирифтаст. Хун фаввора задаст. Як даст ба сӯроҳи таҳи ҷоғ, дигаре ба пушти сар ба дари ҳамсоя давидаст. Ба кабинаи мосини боркаши ў нишаста ҳамроҳи ў худро ба беморхонаи шаҳр расондаст. Дар қабулгоҳи бемористон андаке мусоҳала ва бепарвой кардаанд, ғавғо бардошта, сұроҳи ҷароҳат аз ду канор руст гаштаст ва ҷароҳон сараввал бовар накардаанд, ки сих гардани ўро сӯроҳ карда, аз паси сар берун гаштаст. Баъди рентген дониста бошанд ҳам, аз оғият умешонро буридаанд. Бале, ҳам духтурҳо, ҳам аҳли хонаводаву наздиқонаш ҳалоки ўро нигарон будаанд. Вале рӯзи чаҳорум Зафар ба додараш бо ишора мефаҳмонад, ки як шиша конъяк биёранд. Баъд ишора мекунад, ки ба даҳонаш чуръае аз он резад... Се-чор рӯз ў ба ин минвол худро табобат мекунад. Рӯзи муоинай профессор мерасад. Вай аз ҳоли Зафар воқиф гашта духтурро таъзир мекунад ва якбора ба дорую дармони ў мутаваҷҷеҳ шудаанд. «Ту ба осиёб афтӣ ҳам, аз таҳи санг зинда мебароӣ!» — гуфт Даврон баъди бозгашт аз таътил саргузашти ўро шунида. «Аз афти кор ҷӯраат ҷарроҳ аст гӯён худо доим маро тегу табар мезанад», гуфта хандид ў.

Хар он чй барои яке бурд аст ва боиси хушнудист, баъзан барои дигаре мӯъчиби ришханда заҳрноке беш нест. Солҳое буданд, ки мардум дар ҳар бобат бо ҳам баробарӣ ва ҳамсарӣ доштанд, ё ҳеч набошад, дар кору маош тафовут зиёд набуд, ҷоҳу ҷалоли кас мувофиқи кору ҳунар ё истеъдодаш буд. Ҳоло моҳонаҳо зиёда тафовут надошта бошад ҳам, иштиҳои мардумон аз ҳамдигарӣ фарқи зиёд дорад. Бештар қасоне, ки аз онҳо ба ҷамоат нафъе нест, аз паи манфиати худ такопӯй доранд ва дар қалъаи қонун раҳнаҳо мечӯянд.

Ҳонаводай Даврон аз зумраи ҳарисони серталаб набуд. Имшаб ҳонаводаро хушнудие рӯй дод: Испанд дар бозии лотерия соати зангдор бурид. Ҳарчанд, ки баҳои бурд ҳамагӣ 5 сӯм буд, бурд бурд аст, он ба ҳонавода як дунъё хушнудӣ бахшид.

— Испанд, агар сад сӯм мебурдӣ, чй мекардӣ? — аз хушнудии писарашиба шавқ омада, пурсид Даврон рӯзномаи «Шоми Душанбе»-ро ба як сӯ партофта.

— Агар сад сӯм мебурдам?.. Албатта, велосипед... Агар бист сӯми дигар дихед, ба як саду бист сӯм «Скиф»... Лекин... Лекин буридан осон не.

— Велосипед гӯён интиқ шуд, писарам, — гуфт ҳасратомез Азиза.

— 120 сӯм!.. ман барои ин қадар пул як моҳи расо кор мекунам, — гуфт Даврон ба писарашиба нигариста андешаманд. — Боз таъмири мошин дар пеш. Ҳудат фикр кун: агар як моҳ барои як велосипеди ту ё як ҷуфт

мўзай модарат кор кунам, сархисобамро аз кучо мёёбам?
«Чу даҳлат нест, ҳарҷ оҳистатар кун», гуфтааст Саъдӣ.

— Дадотон ба шумо мошин гирифта доданд, ин ҳам меҳоҳад, — гуфт Азиза бепарво аз хулосаҷӯиҳои Даврон.

— Ҳама доранд, — ба ҷашми падар наменигарист Испанд.

— Ман ба фарзандон се ҷевон китобамро тӯхфа мекунам, — зуд таноби суханро ба ҳазл бурд Даврон. — Се ҷевон! Ҳазинаи тамом.

— Мизи ҳатнависӣ надоранду се ҷевон китоб! — қиноя кард Азиза.

— Як нафар ҳамкори ман мошини нав дорад, як бор савор мешаваду даҳ бор латта катӣ зери поящро пок мекунад. Китобҳои нодир дорад, vale ҳаргиз аз ҷевон берун наовардааст. Мизи ҳатнависии бошукуҳ... Ҳамааш — барои намоиш. Вай хизматгори чизҳояш. Китобҳои маро нигар, барои ман кор мекунанд! — Даврон аз дари кушодагӣ ба хонаи дигар ишора кард, ки дар рӯи фарши он чор-панҷ китоби кушодагӣ, дафтари қалам, ким-чӣ хел ҷадвалу тақвимҳо паҳну парешон буд.

Аз дили Даврон гузашт: «қисмати дугонааш Ҳолдона ба Азиза ҳеч таъсир накардагӣ барин. Доим таърифи ўро мекард: зиндагиаш ин хел, хонааш пурпурни чизу чора, худаш ба зару зевар ғӯтидагӣ. Ана, акнун дар ҳабсхона нишаастаст. Ин насақи қасофат ба номи фарзандонаш ҳам соя меандозад: духтари кӣ, духтари фалоние, ки аз қасон пора ҳӯрда, ҳабс шудагӣ мегӯянд. Мардуми баномус аз нишасту хез бо онҳо ор мекунанд.

— Ман гумон доштам, ки китоб меҳарам мегўй, — гуфт вай хитобан ба писар ва сипас китоберо аз چевончай зери телевизор гирифт. «Нигар, то чўй корй, ҳамон бидравй, Сухан ҳар чўй гўй, ҳамон бишнавй». Аз кўй ин байт, медонй?

— Аз Саъдӣ барин, — ҷавоб дод Испанд таваккалан.

— Дидӣ, ҳатто «Шоҳнома»-ро фарқ намекунӣ. Онро аз сухани шоирони дигар фарқ кардан осон аст. Беҳуда нағуфтаанд: «Ҳар он кас ки шоҳномаҳонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад».

— Э, зик мекунад, дада. Агар саргузашти Шерлок Холмс барин мебуд...

— Дар аввал ҳамин хел. Агар бемаксад, сар-сари хонӣ, вақтатро талаф мекунӣ. Лола ҳоҳӣ, дуртар рав мегўянд. Монанди он мусофири пиёдае, ки ба манзилаш наздик шавад, чолоктар роҳ мегардад...

— Санги аз осмон афтодагӣ ҳам торафт тезтар...

— Бале, ин мисолро ба ту муаллим гуфтаст. Аммо худат ҳаргиз аз баландӣ наафтодай. Ман афтода будам. Боре бо парашют ҷаҳидам. Сараввал байни замин гўё пайванд гум шудагӣ барин, лаҳзае чунин намуд, ки ба қаъри ҷоҳи бетаҳе сарнагун меравам. На санг, на буттае ҳаст то даст занам... Ҳатто сарам гирд гашт. Баъд яку якбора поям саҳт ба замин бархӯрду ман аз ҳуш рафтам. Аз ҳуш мерафтам, вале асбаски дар зери панчаҳоям заминро, ҳарорати онро, пойдории онро, эҳсос намудам, бо тани ҳуд ба вай такъя кардам, бениҳоят хурсанд будам.

— Кувваи ҷозиба...

— Бале, ана, ҳамон қувваи ҷозиба дигар барои ман як боби физика не, балки ҳамин хел менамояд, ки ман бинояму бунъёдам, пойдеворам замин аст. Нофи ман бо замин пайванд будаст, фаҳмидам. Барои ҳамин ҳам заминро модар мегуфтаем.

— Суруд ҳам ҳаст...

— Китоби додагиамро ҳондӣ? — боз ба писар рӯ оварда Даврон.

— Имрӯз фурсат набуд. Фақат вазифаи хонагиро тайёр кардам. Ҳар рӯз шаш-ҳафт соатӣ дарс, вазифаи хонагӣ!

— Ман аз пагоҳӣ барои гӯшт навбат гирифтам. Баъд инро ба навбат монда, ба кор рафтам, — эзоҳ дод Азиза.

— Э, чӣ зурур?

— Чӣ зарур?! Чӣ меҳӯред? — истеҳзо намуд Азиза, ки ба куртачаи қадоме аз духтаронаш тугма мешинонад.

— Бе гӯшт ҳам зистан мумкин. Ҳиндӯҳо умуман гӯшт намеҳӯранд.

— Ду шаб ҳӯроки явғон пазам қаний, аввал ҳудатон шӯр мебардоред.

— Гӯш кун, аз орд ҷанд хел ҳӯрок мепазанд, медонӣ? Не. Занҳои дехаи мо пештар қариб даҳ хел таом мепухтанд. Ҳозир онҳо ҳам занҳои шаҳр барин тайёрпаз шудаанд. Солҳои бачагии мо гӯшт аз ин ҳам танқис буд. Модарам аз орд...

— Агар зан кор нақунаду дар хона шинад, шумою бачаҳоятон ҳам одамони он солҳо барин як куртаю шалворро даҳ-понздаҳ рӯз аз тан накашида, бедарзмол пӯshed, мо ҳам дасту по дорем, — гӯён Азиза даҳони шавҳарашро баст.

Даврон хомӯш монд. Вай ба ҳаққонияти талабаш амин буд, vale az тарафи дигар ба дастурии даъвои занаш ҳам шак надошт. Сипас, чӣ бояд кард? Ў дар сари ин масъала дуру дароз фикр кард, дар хаёлаш нақшаҳо кашид. Вале ҳамаи нақшаҳои вай дар рӯ ба рӯи воқеият мисли ҳубобчаҳои рӯи об зуд нест мешуданд. «Дар ин бобат, Мӯнису Наим осудаанд, — бо тамасхур аз дил гузаронд вай. — Як бор Наим кашола карду ба хонааш рафтам, ҳушам аз сар парид: дегу табақи ношустагӣ як тараф, сару либоси кашида, ба чор сӯ партофтагӣ... Э, дар он хона одам гум мешавад. Обрезҳо занг бастагӣ, кафидагӣ, аз қубурҳо об чак-чак резон. Дару тиреза, фарш чӣ хел ранг доранд, фаҳмидан мушкил...»

Мӯниса баъди он ки бо Даврон сурху сафед шуд, дуссе сол қаҳринамо буд. Аз ин ногапӣ Даврон заррае парешонӣ надошт, баръакс хотирҷамъ барин менамуд. Фақат ҳангоми рӯ ба рӯ омадан лаҳзае саросема мегузашту зуд роҳашро дигар мекард, намехост, ки ҷашмаш ба ҷашми ин зан афтад ва аз ночорӣ салом кунад. Аммо баъди хостгории Наим маҷбур шуд, ки оштӣ кунад... Баъдӣ он ки ҳама аз ў даст кашиданд, ин духтар барқасди ў Наимро интихоб кард. «Нигар, дӯсти қадрдонатро чӣ гуна бозича мекунам!» ва ё баръакс, «Бубин, ин инженери латтаро ба чӣ поя мерасонам» гуфтани ў аз авозаш равшан буд. Вай ба ҷашми кас чунон чуқур менигарист, ки ба таҳи дил назар афкандан меҳост, аммо Даврон нигоҳашро вай мегурезонд. Мӯниса ҳар замон ба падара什 ҳуш омадани Давронро, «дар миёни ҷавонон ягона одами ҷиддӣ ва фардоҷаш дурахшон» гӯён тавсиф додани ўро хотиррасон мекард.

Даврон ҳоло воқеаи дар театр драмавӣ рӯй додаро ба ёд оварда, худ ба худ захрханда кард. Боре вай ба тамошои спектакли «Шоҳ-Гавазн» рафт. Танҳо буд. Азизаю Испанд бо нияти истироҳат ба хонаи падар рафта буданд. Даврон дар театр ногоҳ бо Мӯниса рӯ ба рӯ шуд. Баъди воқеаи «шеърчопкуниаш» Даврон аз вай дилмонда гашта, худро дур мекашид. Наим ҳанӯз ба вай хонадор набуд. Бо чӣ сабабе ў наомад ё дер карду Мӯниса Давронро ба гап гирифта, имкон намедод, ки бо баҳонае узр гӯён дурттар равад. Вай бидиррос зада сарашро ба таҳи манаҳи Даврон оварда яке аз боғу яке аз роф ҷоғ мезад. Гоҳе аз афсонаҳои саҳнавии Карло Гоцци, гоҳе аз Данте ва Бокаччо фазилатфурӯшӣ дошт. Ҳамин дам доктори фалсафа Салимзода бо табассум якта-якта қадам зада, ба ҷониби онҳо омад. Вай қоматашро рост дошта, ҷашм аз Мӯниса наканда, дар рӯ ба рӯи ў ботакаллуф қарор гирифт ва артиствор дасташро фишурд. «Мӯнисаҳон! Мӯнисаи ягона!.. Ин ҳама равшаний аз кучо гӯям, шумо дар ин ҷо ҳозир будаед...» Вай ин қабил суханони пуригрокро қатор карда, аз рӯи Мӯниса нигоҳ намебардошт. Даврон дар як ҳолати ноҳинҷор аз ин тамаллуқи беназокати олим ғашаш омаду худро як-ду қадам қафо гирифт. Мӯниса мамнун табассум мекард. «Мӯнисаҳон... Ҳамин сурхии рухсораатон табий аст ва ё ягон хел ранг молидед? А?.. Ё гирем, абруյтонро: наход, ки худаш ҳамин хел сиёҳ бошад? Ҳеч бовар намекунам», гуфта Саломзода барои аз наздик дида, санҷидан ба ҷониби ҳамсӯҳбаташ ҳам мегашт. Мӯниса қиқирос зада меҳандиду ишвакорона як-ду қадам худро қафо мегирифт. Соnih боз пеш меомад.

«Э, ана, бинед, худаш ҳамин хел... Ана!» — Мұниса рұяшро ба зери манахи Саломзода наздик оварда, бо рұмолчааш рухсора ва абрувони сиёху тобнокашро пок мекард ва бо ҳамин ба файласуф табиі будани ҳуснашро намоиш медод.

Даврон бо кароҳат аз назди онҳо дур шуд.

Сонитар шунид, ки Мұниса ҳаваси олимшавй пайдо кардаст ва ба аспирантура дохил шудаст.

Даврон рұирост ба Наим гүфт, ки агар ҳамонро ба занй гирй, салому алекро бас мекунад. «Ман үро тарбия мекунам» гүфт Наим. «Әхтиёт шав, худи ү туро тарбия накунад». Акнун мебинам бо мадади зан инженери мо ба рутбаи саринженерй расид, боз умеди болоравй дорад. Хайрияти кор, кам-кам аз ман дур мешаванд. Дар сұхбати мо нишастан наметавонанд, девори намқаш барин ҳар як ҳазлу кинояро ба худ мекашанд.

9

Даврон имрұз аз идораи сардори ГАИ баромаду хеле вакт дар тахи дари бино рост истода, гарки фикру хаёл паёпай дуто сигарет кашиданашро худаш ҳам нафаҳмид. Вай барои бехуда ба навбат истода, ним рұзаш аз даст доданаш, аз безътиноии сардор ба шикояташ алам мекашид. «Ба наздаш дароям, аризаро ақаллан нанигарист-е! Ба наздаш дароям, аризаро ақаллан нанигарист-е!» Ба шүйба дихед, гүфту гапро тамом кард. Барои ҳамин як сухани үро шунидан ман ним рұз аз кор монда, дар навбат истодам магар?.. — Баъд, вай барои тасаллии дил ба худ гүфт: — Ҳар рұз чандин касон ба наздаш бо шикоят медароянд...»

Баъди хеле андешидан ў илочи дигаре наёфту баргашта даромад ва аризаашро ба шўъба супурд. Ба зинапоя поён мефуромад, ки як нафар ходими ГАИ дасти ўро гирифт.

— Салом, духтур! Бахайр, дар ин чо?

— Э, шумо дар ҳамин чоед? — фомили ўро зуд ба ёд оварда натавонисту саросема ҳолчўй кард Даврон. — Саломатӣ чӣ хел? Тамом нагз аст?

— Ташаккур, духтур, Шуморо дуо карда гаштем. Хайр, тинчед охир? Дар ин чоҳо?

— Одами тинҷ ба идораи шумо кордор мешавад? — хандид Даврон маънидорона сар чунбонида.

— Чӣ воқеа? Ҳӯш-ҳӯш, гап занед кани?

— Э, напурсед, қиссаи мо хеле дароз аст.

Ходими ГАИ баъди ин сухан ўро ба сӯи кабинети худ хидоят кард.

— Рафтем, як пиёла чой хуред, гап занед, чӣ гап аст, фаҳмем. Балки аз дастамон ояд, ягон мадад мекардагистем.

Даврон ба кабинети ў надаромада, дар лавҳаи дар фомилиашро хонду хичолати ботинаш андаке бартараф гашт. «Э, ин одам ҳамон Раҳмонови парерсол кўррудааш кафидагӣ будаст. Ишкамашро тоза карда будам. Профессор фардояш гуфтанд: «Хайрият, ба толеаш шумо навбатдор будаед...» Ягон маслиҳат медодагист.

Раҳмонов ҷавонмарди тануманди хушандом, миёнқад, начандон фарбехе буд. Чашмони шўҳаш ба кас хушҳолона нигариста, дар чехрааш ҳамеша табассум гул мекард. Даврон ба тасаввур оварда наметавонист, ки ин одам ҳангоми зарурат мисли дигар ҳамкасбонаш ба

гунағорон чй гуна сухани сахт мегуфта бошад. «Не, ин одам сухани сахт намегүяд, дурустараш, гуфта наметавонад, — мегуфт вай ба худ. — Баъзе ходимони идора ин қадар бемаданият будаанд, ки... Аз як ҷавони бист-бисту панчсолааш ходимони ин хонаи бисту шашум кучо бошанд, гүён пурсам, «чй кор доред? Равед, ҳу дар таги тиреза нигарон истед!» гуфт. Чунон ба оҳангি дурушт, бехурматона...

Раҳмонов саргузашти Давронро муҳтасар шуниду ҷойники ҷою пиёларо назди ўгузошта, аз ҷо бархост.

— Шумо ҷой ҳўрда шинед, ман ҳозир мефаҳмам. Агарчи Даврон тоби арзу шикоят ва даъвогарӣ надошт, вале ҳоло ночор монда буд. Ўро шаш моҳ аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум карданд. Яъне аз сари нав имтиҳон бояд супорад. Мегӯянд, ки дар ин гуна имтиҳон касро имрӯзу фардо, фалону бисмадон гүён чй қадар овора мекунанд, факат худо медонаду корафтода! «Аз сар дилам мегуфт-а, ягон найранге мекунад ин зард!» — мегуфт ўбо таассуф. Даврон борҳо дар таҷриба санҷида буд, ки баъзан гувоҳии дил аз ҳукми ақл ва садҳо далели мантиқ бештар бо ҳақиқат чуфт меояд.

Раҳмонов баъди даҳ дақиқа бо авзои мушавваш аз дар даромад.

— Ҷатоқ кардаанд, — гуфт ўандешаманд, ба аломати таассуф сар ҷунбонда. Баъди аз Даврон доир ба фалокат боз якчанд савол карду ҷавобашро шунида гуфт: — Рафтем... Вақтҳои охир зуд-зуд ин хел шикоятҳо ба гӯш мерасад. Ҳайронам...

Онҳо таҳдари яке аз муовинҳои сардори ГАИ Тӯраҳонов расиданду Раҳмонов Давронро дар долон

монда, ба хона ворид гашт. Фурсате нагузашта ўро низ ба дарун хонданд. Тўрахонов марди миёнсол, андаке қадпасту фарбех буда, рутбаи майорй дошт. Вай ба истиқболи Даврон аз чояш бархоста, як-ду қадам пеш омаду бо эҳтиром воҳӯрӣ кард, ҳолҷӯй намуд.

— Ҳуччатҳоро агар як бор бинед, хушатон аз сар мепарад, — гуфтугӯй дар байнашон воқеъ гардидаро идома дод Раҳмонов. — Тамоман бесару нӯг. Аввал хостаанд ҳамчун фалокати роҳ қайд кунанд, сонӣ....— Раҳмонов рамзомез ишорае карду маънидорона сар ҷунбонд. — Умуман ман ҳайронам. Номи маро кӣ бо ин хел корҳо олуда мекунад? Рӯирост амал дорад...

— Ҳайр, шумо равед, аз пай коратон бошед, — гуфт Тўрахонов ба вай. Сонӣ бо селектор ба касе амр кард, ки ҳуччатҳои ба ин фалокати роҳ марбутуро гирифта ба наздаш дарояд.

— Парво накунед, духтур, ҳаргиз намегузорем, ки нисбат ба шумо беадолатӣ кунанд, — гуфт вай ба Даврон баъди рафтани Раҳмонов. — Аз аҳли савдо гуфтед-а? Ин тоифа зӯр мезанад доим аз об хушк барояд. Лекин...

Чавонмарди навчай қоқинае, ки рутбаи лейтенантӣ дошт, иҷозати даромадан пурсиду ҷузъбанд дар даст ба хона ворид гашт.

Тўрахонов ҳуччатҳоро варақ мегардонду лаб мегазид, сар мечунбонд, бо ҳайрат ҳуштак мекашид, бо маломат ба ҷашми он ҷавони навча менигарист. Баъзан ба ягон варақа ангушт ниҳода, қаҳролуд ба ўитоб дошт:

— Ин чӣ?! А?.. Э, шумо кори кардагиатонро мефаҳмед ё не?.. Охир... Ин ҳама беасос... Даъвои ин кас дуруст! Ана...

— Фуфрон Тӯрахонович, ҳуччатҳоро аз район дер фиристодаанд. Мо маҷбур будем... — сабаб пеш меовард он ҷавонмарди қоқина.

Баъди аризаи соате қабл аз ин ба шӯъба супоридаи Давронро оварданд.

— Агар писаратон дар ҳақиқат зарб хӯрдагӣ бошад, барои чӣ дар беморхонаи ҳамон ҷо нахобондед? — баъди хондани ариза ҷавонмарди навча хӯрдагирона ба Даврон рӯ овард.

— Як шаб хоб кардагӣ. Дар як шаб чиро аниқ мекунанд?! — ба ҷои Даврон Тӯрахонов зуд ба вай ҷавоб дода, шасташро гардонд. — Боз дар беморхонаи деха!

— Омадан даркор набуд, — боз гурунгос зад навча.

— Э, шумо аҷоиб, барои чӣ намеомадаст?! Як бор ба ҷои ин одам ҳудатонро монда, хаёл кунед. Фарзанд ба ҳама ҳам азиз аст! — Тӯрахонов бо маломат ба рӯи ҳамкораш нигарист.

Даврон ин гуфтгӯро гӯш карда, лаҳза ба лаҳза тааҷҷубаш меафзуду худ ба худ иқрор мекард, ки агар ин Тӯрахонов ва Раҳмонов набошанд, бегуноҳиашро собит карданаш осон набудаст. Ҳайрият, дар дунъё одамони хуб кам нестанд, мегуфт ў ба худ.

— Аз қучои мошини шумо зад? — савол кард ногаҳон Тӯрахонов, ки ҷашм ба ҳуччат дӯхта буд. — Қучои мошинатон пачақ?

Аз рӯ ба рӯ... Пешаш пачақ, — гуфт Даврон аз чояш нимхез шуда ва назди Тӯрахонов нақшай фалокати роҳро дид, ба он бо дикқат чашм дӯхт.

— Охир дар ин чо аз паҳлӯ, аз дари рости шумо задагӣ... Ин ҳучҷатро имзо карда будед? — нақшай фалокатро ба Даврон нишон дода пурсид ё. — Ин имзои худатон?

Даврон нақшаро аз наздик, хеле бодикқат мулоҳиза карду гуфт:

— Имзо — имзои ман... Лекин ҳангоми имзо кардани ман нақша дуруст буд. Ҳомакӣ гуфтанду... И-и... Мошини маро дар роҳ кӯндаланг мондаанд-ку. Ана, ин рақам аз ҷарҳи чапи мошини ман бо канори асфальт — 2,86 метр буд. Барои роҳ ҳам — 6,5 метр не, 6 метр... Ғалатӣ... Ҳамаашро аз дигар соҳтаанд.

— Не-е! — даст афшонда эътиroz кард ҷавонмарди навча. — Ҳеч кас ҳақ надорад...

— Ана, кӯр кардагӣ, бо ҷашми оддӣ мебинед, — гуфт Тӯрахонов ба он варақ ишора карда.

Ин дам бо селектор онҳоро ҷег заданду ҳар ду саросема ҳучҷатҳоро бардошта, аз чо барҳостанд. Даврон аз авзои ҳар ду пай бурд, ки сардор роҷеъ ба фалокати бо ў содир шуда онҳоро даъват кардааст.

— Шумо дар долон истед, — гуфт Тӯрахонов аз кабинеташ баромада ба Даврон.

Тӯрахонов ва марди навча ҳучҷатҳоро бардошта, ба кабинети сардор даромаданд. Даврон дар долон қариб ним соат онҳоро нигарон нишаст. Аз оғози ин гуфтугузор далерии беаклона, худписандӣ, дар назди шахси дар рутба ва вазифа аз ў баланд бетакаллуф,

балки нописандона сухан кардани лейтинанти чавон ўро дар тааччуб афканد. «Аз наздикони сардор барин, — гуфт ў ба дил. — Фалатӣ, — мегуфт ў ба худ, — ба назди Тӯрахонов даромаданамро сардор аз кучо фаҳмидаст? Махз аз ҳамин бобат ҷеф зад. Ачиб не, ин чавонмарди навча, ки қисман гунаҳкори ин ҳукми беасос барин менамояд, пеш аз он, ки ба назди Тӯрахонов дарояд, ба сардор ҳабар додагист? Ҳеҷ боварам намеояд... Фалатӣ... Хайр, бинем, канӣ чӣ мегӯянд? Чӣ гуфтани сардор аз симои инҳо аён мешавад. Аён нашавад ҳам, пай бурдан мушкил не... Ачиб, бегунохиашро исбот кардани бегуноҳ ин қадар мушкил буданашро намедонистам. Хайр, дар асл, балки гуноҳи набудагист. Ҳуччатхоро аз район чатоқ кардагӣ бошанд, инҳо як ҷашм пӯшида ҳукм баровардагӣ-дия! Ё аҷаб не, вай шилпуқи зард дар ин ҷо ҳам обро лой кардагӣ. Одами беномус на инсоф дораду на виждон, на шарм, на ҳаё. Гумон меқунад, ки ҳама чизро ба пул ҳаридан мумкин аст! Нақшай дуруст қашидагиро ҷаппаю роста кардаст-е, қоил! Ин кори Қубодов, аз аввал кӯшиши вай бар ҳамин буд. Одами разил мададгорони разилро мейбад...»

Тӯрахонов ва он лейтинанти навча аз назди сардор баромаданду ҳомӯш аз пеши ў гузашта ба ҳона ворид шуданд. Аз он, ки ба тарафи вай нигоҳ накарду гузаштанд, дили Даврон ноҳушиеро пай бурда таҳ қашид. Бо вуҷуди ин, аз паси онҳо ба ҳона сар дароварда, вале ба ў гуфтанд, ки каме мунтазир бошад.

Баъди ҷоръяк соат ўро ба дарун ҳонданд ва оид ба баъзе ҷузъиёти фалокат саволҳо доданд. Ба ҷавоби ў ин дафъа ҳар ду баробар ҳӯрдагирӣ доштанд ва баъзан бо

дуруштй шубҳа баён мекарданд. Алалхусус, Тұрахонов ҳоло пүстинашро тамом чаппа пүшида буд. Ин қадар зуд тағири ақидаю авзоъ кардани ин мард Давронро бағоят малул ва парешон сохт. Гүё замини зери поящ фурӯ мерафта бошад, саҳт маъюс ва бекарор буд, дилашро чизе меҳарошид, vale вай аниқ намедонист, ки он чист. Ў ин дарди нав — дарди халоқи ногаҳонии бовариашро ҳанұз равшан идрок карда наметавонист. Вай бо одаме, ки қозибаи миқнотиси худро тамом гум кардааст, бори аввал сару кор дошт. «Чехови дигаре даркор сат, то симои ин хамелиони навро тасвир созад,— мегуфт ў ба худ. — Ҳатто аз зарди шилпуқ ва Кубодов ҳам манфурттар аст...»

— Чаро бархоста омадед? Дар ҳамон ҷо ҳал кардан даркор буд, — ҳоло бо қаҳр ба рӯи Даврон нанигариста ғут-ғут мекард Тұрахонов.

— Диdam, ки санги гунаҳкорро зер мекунанд, эҳтиётан аз дасташ забонхат гирифтам, — гуфт Даврон ва забонхати Обидовро бароварда ба пеши онҳо партофт.

Тұрахонов лаҳзае дасту по хўрд, биниашро гоҳ ба дasti чапу гоҳ бо дasti рост молида ба он ҳуҷҷат ҷашм дўхт. Сонй зуд худро ба даст гирифту ҳамлавор шуд.

— Ҳамин ҳам гап шуд?! Барои мо ин чиз далел ҳам не, ҳуҷҷат ҳам намешавад.

— Ин тавр бошад, гап чист, ба ман фаҳмонед, — гуфт Даврон бо заҳрханд.

Вай бо тааҷҷуб аз рӯи Тұрахонов ҷашм намеканд. Дар як лаҳза тағири ақида кардани одамонро ў дучор омада буд, аммо бо ин рутба ва вазифаи масъул ин гуна рафтори инсон бештар қабех будаст. «Яъне шилпуқи

зард тани танҳо не, ҳамдасту мададгораш Қубодов, дар паси Қубодов лейтнантини навчаю Тұрахонов, дар паси инҳо худо медонад, боз киҳо бошанд?! Тани танҳо манам! Зидди ман ва ман баринҳо инҳо дар ҳама ҷо муттафиқанд. Не, қонун ҳамдасти ман аст. Ману қонун як тараф...» Даврон бо ин андешаҳо ба рӯи он ду тан нигариста, бо забони нигоҳ ва тамасхури ошкоро чӣ суханоне мегуфт, vale он ду тан бепарво, бе ҳеч изтиробу хичолат худро ба гӯлӣ мезаданд.

— Хуб, бас аст. Дигар сухани гуфтаний надорам. Аризаамро гиреду санчида, ҷавобашро фиристед, — гуфт Даврон оқибат ба сӯи дар рӯ оварда. — Ман то ин корро ҳақиқат накунам, ором намешавам. Аз афти кор, решай ин чатоқиҳо дар ҳамин идораи шумо барин...

— Мо аризаатонро ба вилоят мефириstem, санчида ҷавоб медиҳанд, — гуфт Тұрахонов бо як навъ оҳангি беэътино ва нисбат ба тобеон ва корафодагон нописандонаи мансабдорони хурд.

Даврон гӯё ягон чизашпро гум карда бошад, бошитоб аз бинои ГАИ бармаду пиёда ба роҳ афтод. Дурӯягии Тұрахонов ўро саҳт мушавваш карда буд. Вай роҳ мегашту фикр мекард, ки чаро ақидаи Тұрахонов дар як лаҳза ин қадар зуд ва қатъй тағъир ёфт. Сардор чӣ гуфта бошад? Чӣ гап шуд? Охир ҳақ ба ҷониби ман буданаш аз ҳуҷҷатҳо аён-ку! Худи вай ҳам сараввал инро икрор кард... Наход ин сардори ГАИ гунаҳкори ҳодисаро ҳимоя кунад?! Боз чӣ хел гунаҳкор?! Не, ҳеч боварам намеояд... Э-э, ба назди Раҳмонов чаро надаромадам?.. Вай ҳам монанди ман ҳайрон аст, решай ин дағалию найрангбозиро наёфта гаранг аст. Пай мебарад, аммо

часорат намекунад. Меёбанд, ресмони адолат дароз аст. Хоҳу ноҳоҳ фардои ГАИ ба дasti ҳамин Раҳмонов баринҳо аст...»

Вай чунон бошиддат роҳ рафт, ки беихтиёр раҳгузаронро бо китфаш мезад ва фавран узр гуфтан ба ёдаш намерасиду баъд бо таассуф ва хичолат аз қафои он одам нигариста, лаҳзасе аз роҳ меистод. Даврон ба ин минвол раҳравон пай бурд, ки даҳонаш таъми багоят талх пайдо кардаст.

— Хеле зик шудам-чӣ?.. Ин талҳӣ аломати асабоният, —гуфт ўпичиррос зада. Баъд дар ин хусус ду байт шеъри аз қадом як рисолаи тибби пешиниён хондагиашро ба хотир оварда:

Агар таъми даҳонат талҳ бошад,
Ту он талҳӣ мадон ҷуз айни сафро.
Ҳама сардию туршӣ боядат ҳӯрд,
Ҳамин аст, эй ҷавон, бо ўмудово.

Баъзе қасон азбаски духтур бисъёр шуд, беморӣ ҳам афзуд мегӯянд, гӯё сабабгори беморӣ духтурҳо бошанд. Ана, ин хел маразҳо бисъёранд, онҳо одамонро қасал мекунанд. Стресс. Стерssi рӯҳию эҳсос... Ғалатӣ, ҷарои барои дурӯягӣ, тӯрачагӣ ҳеч қасро ҷазо намедиҳанд? Аслан, ин ҳам мараз, маразӣ сироятӣ. Торафт меафзояд. Кай пеши роҳашро мегирим, ҳой мардум?! Ин ҳам грипп барин, дарди заъфарма барин, балки аз он маразҳо батар аст... Ана, аз зикӣ ҳозир тапиши дилам дигаргуну, сарам ҷарҳ мезанад, маст баринам. Ҳозир гадудҳои болои гурда ба ҳун зиёда адреалин мегузаронад. Адреалини зиёд рагҳоро фишор медиҳад...»

Баъд вай монанди ҳамаи духтурҳо вазъи ҳозираи чисми худро пеши назар оварда. Пеши назар овард, ки ҳозир чӣ гуна ҳоли дил, шушу чигари ў мушкил аст.

Марди қадпости буруткалоне бо ў гарму чӯшон салом кард. Даврон номи ўро ва аз чи дарде табобат кардани ўро ба ёд оварда натавонист, аммо ба ҷашмони зардӣ гирифтаи ў зеҳн монду аз дил гузаронд: «Агар ҳар як бемор сӯзани дорузани худро медошт, ачаб не, дар байнин ҳалқ заъфарма камтар мешуд». Вале ба ҳуди он мардак ҳеч чиз нагуфт.

Фикру андешаҳои парешон, дарҳам-барҳам, гоҳ ботартиб, гоҳи дигар бетартиб дар сари ў беором ҷавлон доштанд. Ҳоло вай аз қайди ин гуна андешаҳо раҳоӣ меҳост, баъзан зери лаб ба ҳуд сухане мегуфту саҳт даст меафшонд, вале аз панҷаи саҳту дурушти ин афкори бенизому беохир ўро ҳалосӣ осон набуд. Ин ҳама ҳоло андеша не, балки ба зулукҳои гушна ва сиёҳу пурҳашме монанд буданд, ки ба бадани ў часпида, гӯё шираи ҳастии ўро мемакиданд. «Ин зулукҳо фақат бо спирт аз тани одам ҷудо мешаванд» — гуфт ў оқибат.

Оре, ин лаҳза тамоми ҳастии ў гӯё ташни шароб буд. Давроне, ки аҳъён-аҳъён, фақат дар тӯю зиёфатҳо андаке шароб меҳӯрад, ҳоло бетаъхир ба ягон буфети сари роҳ даромада, зудтар ягон стакан шароб ҳӯрдан меҳост. Ба назара什 чунин менамуд, ки фақат шароб бори гарони тамоми ин ноҳуширо аз дили ў бардошта, вуҷудашро аз панҷаи пуртазъиқи ин маҷаро начот медиҳад...

Нобарорӣ дар сари кас бештар афкори ноҳушро ба ҷавлон меорад. Одами хушбахт, ба ҳар ҳол, дар ин хусус

камтар фикр мекунад. Дар олам сармоядорон аз адлу адолат ва ҳаққу ҳуқүқ камтар сухан мегўянд. Хушбахтй дар назари инсон хеле баланду пастиҳоро тахту ҳамвор чилва медиҳад. Ҳар касе, ки нимириӯзи тобистонро аз модар зод гумон мекунад, ки олами ҳамеша пурофтоб аст.

Даврон бешак аз чунин кўтоҳназарй дур буд ва аз ин рў ба воқеаҳои атрофи худ ба таҳқиқ менигарист, мисли баъзе сабуксорон аз камтарин нобарорй ё ноҳақй шўру фигон надошт. Чустучў, саргармй ба кор хушбахтии ў буд. Махз кору чустучў хеле аз қабоҳатҳои зиндагиро аз назари вай пўшида медошт. Ҳаёти вай чандон бебарор ҳам набуд. Мо зиндагии ўро ҳангоми ташаннучи пуршиддат ба мушоҳида гирифтем, зеро дар айёми сахтий равшан аён мешавад, ки вучуди одамро аз чў гиле сириштаанд.

* * *

Испанд аз bemорхона баромада бошад ҳам, қариб рўздармиён ба духтур мерафту чашмашро табобат мекард. Баъди осеб дидан як чашми вай хира гашта, гоҳгоҳ ба дард меомад. Даврон хуб медонист, ки ин ҳама ранчи писарашиб тадриҷан мегузарад, аммо Азиза ба осонӣ таскин намеёфт.

Фарзанд — душмани ширин аст, мегўянд. Модар ба рўи харошида ва манаҳи баъди дўхту дўзи ҷарроҳӣ ҷавон бурмашудаи писар нигариста он шилпукро шабу рўз лаънат ва дуои бад мекард, ки агар дуои вай иҷобат ёбад, набояд, ки ў дар дунъё саломат монад. «Бечора,

зўрат ба нафрину лаънат мерасад», — мегуфт Даврон дар дил бо маломат.

Рост мегўянд, ки санг ба дари шикастагӣ мезанад. Ин ҳама ғаму ташвиш ба сари ин хонавода кам набуд магар, ин замон дарди шиками Даврон дигарбори хурӯҷ кард. Ин дард ҳоло рӯзафзун ўро беқарор карда, камкам беҳолу bemador месоҳт. Fизои сабук xӯrad ҳам, сер бошад ҳам, гурусна бошад ҳам ин дарди шикампеч ба як минвол ўро дар шиканча мегирифт. Дар таркиби хунаш лейкоцит афзуда, фоизи гемоглобин пайваста кам мегашт ва таҳнишини эртироцит ташвишовор буд.

Сараввал вай доруҳои дар ин гуна ҳол маъмулро истеъмол кард, vale ҳеч асари беҳбудӣ надида, ботинан ҳавотир шуд ва пайваста ҳавосаш парешон мегашт. Ин дарди номаълум чанд рӯзе сокин шавад ҳам, ҳафтае гузашта-нагузашта аз нав хурӯҷ мекард.

Вай ба назди ҳамкасбони терапевташ рафт. Онҳо ўро дуру дароз муоина карданд, vale дардашро наёфтанду гуфтанд, ки аз шиддати асабоният баъзан ин гуна ҳолат рӯй медиҳад.

Боре шабҳангом ҳоли ў багоят ноҳуш гашту «Ёрии таъчилий» ҷеғ заданд. Даврон ҳамчун ҷарроҳ аломатҳои дарди худро муоина карда, фаҳмид, ки рӯдааш қисман баста шудаст. Духтури «Ёрии таъчилий» низ таҳмини ўро тасдиқ кард. Ўро шабошаб ба бемористон бурданд. Ҳарчанд ҳоҳиш кард ба беморхонаи худашон баранд, духтури «Ёрии таъчилий» «Ҳақ надорам, вай минтақаи дигар аст», гӯён розӣ нашуд.

Дар бемористон ду нафар ҷарроҳи ҷавон баъди хеле муоина ҳукм карданд, ки ўро саҳван ба ҷарроҳхона

оварданд, дардаш аз дардҳои ҷарроҳиталаб нест. Даврон ҳайрият гуфту зуд ба ақидаи онҳо шарик шуд. Дар воқеъ, аломати бастагии рӯда равshan зохир набуд. Дар ин гуна ҳолат бемор ҳарчанд, ки худ табиб аст, одатан ба ҳар як ҳукми оғият моил мешавад.

Рӯзи дигар ўро ба шӯъбаи дардҳои дарунӣ гузаронданд.

Не, усули кори духтурони терапевт ба вай маъқул не. Ҷарроҳон аниқкору воқеъбинанд. Ба назари Даврон чунин намуд, ки духтурҳои терапевт бештар бо таҳмин кор мекунанд ва ҳамаи умедашон ба дору аст. Бемор агар зуд сиҳат наёбад, ҳамаи доруҳоро бо навбат истифода мекунанд.

Ҳоло вай ба духтурони бисъёре, ки аз субҳ то шом ба беморҳона даробаро доштанд, менигаристу ба худ иқрор мекард: «Ба ҷои даҳ-бист нафари онҳо як нафар духтури ҳақиқӣ бошад, ба ҳалқ манфиатбахштар буд. Дар мактаб чил нафарро дар як синф ҷо мекунему ба як муаллим месупорем. Дошиш?! Дарди сар!.. То кай ба шумораи духтурҳоямон гарқоб мегардем?! Ҳайрият, ҷавонони нисбатан қобилиятнок ба ҷарроҳӣ меомадаанд...»

Тафтишу муоинаи такрор ба такрор, доруҳои гуногун — ҳамаи ғенатиҷа.

Сабаби дардаш таъин нагашт ва ў аз беморҳона рафт. Якбора бовараш ба илми тиб гӯё рахна ёфт, кору амали терапевтҳо ба назараш таваккалпешагӣ барин ҷилва намуд. Дигар ў тоқати шунидани суханони дабдабанок ва даҳонкалонии ҳамкасбони худро надошт, дар ҳар маҳфиле аз рӯи одат агар аз пешрафту қашфиётҳои ходимони соҳаи тиб суханони баландпарваз гӯянд, вай бекарор мегашт.

Сонитар ҳамкорон ўро дар бемористон хобонданду худашон ба ташхису таҳлили дарди ў пардохтанд. Аз миён рӯз нагузашта онҳо аниқ карданд, ки дар рӯдаи ў захме пайдо шудааст.

Профессор Неъматзода варақҳои рентгенро аз назар гузаронда, аз рӯи одаташ маломатомез гуфт:

— Ин чӣ гап?

Маънни саволи ўро шогирдон мефаҳмиданд: чаро барвақттар муайян накардӣ?

— Гумонам ҳамту, қулинҷ бошад.

Даврон ҳамчун духтар хатари ҷиддиеро, ки ба ҳаёташ таҳдид дошт, хуб медонист, вале ба Азиза аз ин ҳусус ҳарфе назад.

— Балки... буридан зарур набудагист? — пурсид вай ва ба ҷашми ҷарроҳи кордида маънидорона нигарист.

Неъматзода матлаби ўро зуд фаҳмид.

— Пас аз кушодан маълум мешавад. Буридан зурур.

— Профессор ангушташро дар ҳамон ҷои шиками ў гузошта буд, ки ҷароҳат воқеъ буд.

«Дигарон як соат палмосида онро намеёбанд, аммо ин одам пеш аз рентген диду гуфт: «Ба фикрам, дар ҳамин ҷои рӯда захме ҳаст». «Ангуштони ўро рантген мегӯянд, бехуда не», — ба маҳорати ташхиси профессор қоил буд Даврон.

Азиза ба мисли мурғи посӯхта бекарорӣ дошт. Мунтазам рӯзе ду бор — пагоҳию бегоҳӣ дар таҳи дарвозаи бемористон ҳозир буд. Ба назди ҳар яке аз ҳамкорони ҳамсараш рафта, аз ваҷҳи дарди ў маслиҳат мепурсид, ҷораҳо мечуст. Неъматзода ўро хотирҷамъ накард — ҷиддияти дарди ҳамсарашро ошкоро гуфт.

— Ба қавли мўйсафедон ин тарафаш худо гўед, келин, — гуфт ў ҳамдардона. — Дардаш сабук не, бехатар ҳам не, аммо ноумед шайтон аст. Ҳанўз аниқ гуфта намешавад, баъди ҷарроҳӣ маълум мегардад.

Азиза ҷиддият ва маънии асли ин суханони ҷарроҳи пуртакрибаро возех фаҳмида буд ва аз ин сабаб саргирифтаю даргирифта ба беморхона равую дошт.

— Хаста мешавӣ, рӯзе ду бор омадурав мушкил аст. Як бор биёй, бас, — гаштаю баргашта аз ў ҳоҳиш мекард Даврон. — Аз ҳама муҳиммаш ман рӯҳан солиму бардамам, дар дилам ҳеч ҳавфе ва ҳавотире нест. Ҷисми инсон, агар он рӯҳан бардаму матин бошад, ҳар як дардро маҳв мекунад. Яъне гуфтаниам, ки ин тарафашро ба қисмат ҳавола кун, ғам ҳўрдан ҳеч фоида надорад.

Вале Азиза якравро аз раъаш гардондан осон набуд.

— Коратон набошад, — мегуфт вай андаке бо истиғно ва барои дилбардорӣ ба суханаш ранги ўзӣ мезад: — Дар хона шумо нестед, зиқ мешавам. Ё маро дидан намехоҳед?

— Аз кор хаста мебароӣ, бачаҳо нигарон. Боз поят вазнин. Эҳтиёт бош ҳеч зиқ нашав. Дилтангӣ, ғаму андӯҳ, асабонияти модар ба кӯдак чӣ хел зиён дорад, худат хуб медонӣ: маъюбу маслух, инчиқу дарманд...

— Парво накунед, ба қарибӣ истироҳат.

— Аллакай?

Азиза бо ишораи тасдиқ сар чунбонд. Даврон аз рӯи дилсӯзӣ лаҳзае хомӯш ба рӯи вай нигарист. Нигоҳи ў мегуфт: дар чунин марҳилаи ҷиддии ҳаётат ман ба ҷои ғамхорӣ ба ту сарборӣ шудам. Азиза ин маъниро пай

бурд магар, нигоҳашро зуд гурезонду аз боби дигар сухан сар кард, то ки хотири bemorро бо ин гуна андешаҳои мағшуш ғамгин ва парешон насозад.

Бо ҳамин андеша ў ҷавоберо, ки аз идораи ГАИ расида буд, ба Даврон нагуфт. Онҳо навишта буданд, ки баъди такроран санҷидани ҳодиса муқаррар шуд, ки фалокати роҳ бо чурми ҳар ду тараф содир гаштааст, ҳар ду ронанда ҳам аз мобайни роҳ омада, ба якдигар бархӯрдаанд. Дар bemorxona хобидани Испанд низ событ нашудаст.

Агар ин ҷавобнома ба дasti Даврон мерасид, бар асари бетобиаш ачиб не, даст меафшонду аз сари даъво мегузашт. Аз сари даъво мегузашт, ба ноҳакӣ тан медод, аммо дили ноумед ва рӯҳи фирефтаву шикастаашро минбаъд чӣ гуна даво мекард, ҳеч кас намедонист.

Вале Азиза ҳоло дунъёи дигаре буд. Вай имрӯзҳо зан не, бабри ҳашмине буд, ки аз қаҳраш гӯё бешаҳо дармегирифтанд. Азиза ҳоло бо дурӯғу фиреб ҳаргиз созгорӣ карда наметавонист, ростиву адолат агар дар Moxy Mirriх бوشад ҳам, тайёр буд, ба он ҷо парида равад.

— Ҳамааш — дурӯғ! — бо алам хандид вай. — Шукр, мо дар мамлакати советӣ зиндагӣ дорем, мурдорҳо... То решаш-решаш шуморо насӯзонам, зиндагӣ ба ман ҳаром аст! Акнун мебинем, палидҳо!

Ӯ ду-се рӯз чӣ кор карданашро андешид. Ба назди кӣ равад, кӣ ба доди вай мерасад? Дар назари баъзе замондору замонасоз шикоятгар, адолатҷӯ аз дузд, аз қаллобу шӯрапушт ҳам шумтар метобад. Дар ҳар ҷое, ки зоти шикоятгару адолатҷӯ ҳаст, ин тоифа ором нестанд,

аз ин рӯ шахсони ҳақталабро бадном мекунанд. Наход, ки ростию адолат фақат дар сухан бошад?! Не бовар намекунам, — мегуфт ў шубҳаашро бартараф карда. — Даврон бегуноҳ аст. Ман исбот мекунам. Шилпуқ ва ҷӯраҳояш обро лойӣ карданд. Қонуни советӣ пушти паноҳи ман аст...»

Вале ғаму андӯҳи асосии вай сиҳатии Даврон буд. Азиза бо ГАИ ҳоло аз алам ситета дошт. Ў ҳаргиз намехост, ки онҳо аз дардмандию очизии ҳамсараш сӯйистифода карда, ҳукми худро гузаронанд. Ҳаргиз намехост, ки ин алами очизию мағлубият дӯшбори Даврон шавад.

11

Тирамоҳи хушку хоколуд якбора доман барчида, замистон бо борони барфолуд кӯчаю хиёбонҳоро гӯё аз ҳаллоҷӣ мегузаронд. Дар ҳама чо аз плани пахтаю кай аз саҳро ба шаҳр омадани донишҷӯёни ёрикор сухан мекарданд. Боз як соли пурташвиш поён меёфт.

Он шабонарӯз Азизаро хобу хӯроки муқаррарӣ набуд: шабҳо бачаҳоро мекобонду то дергоҳ китоб меҳонд, сипас як ҳаб доруи хобовар мекӯраду бо азобе ҷашмашро хоб мебурд. Субҳи барвақт бархоста, барои Даврон мурғшӯрбо меандоҳт. Дастан ба кор, хаёлаш мудом ба беморхона банд буд. Аз гулӯяш хӯроки дуруст намегузашт. Баъзан тааҷҷуб мекард, ки чаро иштиҳои ў баробари табъи ҷоқаш ба якборагӣ гум шуд. Ба як пора нон равғани маска молида, бо азобе фурӯ мебурд. Дурии наздиқонаш ҳоло ба вай саҳт асар мекард.

Маслиҳатгаре, тасаллибахше дошт. Фами дилашро ба кӣ гӯяд, кӣ ба ташвиши ў шарик мешавад? Баъзан аз ин хел дилбастагиаш ба Даврон ба танг меомад. Гоҳе худ ба худ, гоҳе ба баъзе дугонаҳояш бо дарду алам икрор мекард: «Агар шавҳаратон андаке бемехр, бадраҳаю майхора бошад, ҳаргиз шиква накунед. Каме озурдагиу дилмондагӣ дошта бошед, беҳтар будаст, ин қадар намесӯзед».

Азбаски модараш андаке бетоб буд, вай ба хонавода ноосудагиашро хабар надод. Медонист, ки модар боз изтироб мекашад, ҳавотир мешавад, дарди беҳобӣ дигарбора ўро аз по хоҳад афтонд.

Ў вазъи худро аз Даврон ҳам пинҳон медошт. Дар назди шавҳар вай дигаргуна чилва дошт: ҷашмонаш бо шӯхию хушнудӣ якбора медураҳшиданд, лабонаш пуртабассум, худро беғаму бепарво мегирифт. Вале Даврон ҳоли ўро пай мебурд. Бинобар он, ба ҳешовандонаш мактубе навишта, вазъи хонаводаашро маълум кард. Ҳафтае аз миён нагузашта падар ва сонитар додараш расида омаданд. Баъд пайваста аз хоҳару додарони ҳар дуто бо язнаю писараммаҳо бонавбат равую доштанд. То ки хонаводаро танг насозанд, мардон аксар дар меҳмонхонаи шаҳр маскан мегирифтанд. То ки Азиза бо пои вазнин дар навбат наистад, яке чор-панҷ сар мурғи күштагӣ меовард, дигаре даҳ-дувоздаҳ кило биринчи ошӣ дар даст аз дар медаромад ва сеюмӣ бо ҳалтае себу лимӯ. Ҳар яке меҳост, ягон мушкили хонаводаро сабук созад. Аммо бо вучуди ин омаду рафти зиёд Азизаро бағоят беҳол мекард.

Азиза баробари сиҳат ёфтани Даврон ба назди хешу табор кӯчида рафтани меҳост. Меҳрии хурдакаки то ҳол бе падару модар ба хонаи бобою очааш ҳаргиз рафтани намехост, имрӯзҳо баръакс, ҳоҳиш мекард, ки ӯро ба хонаи очааш фиристанд.

Гап дар сари дурӣ ҳам набудаст. Ҳарчанд, ки бо хешу табор, ба омаду рафти бисъёр ҳоло хонааш ба Азиза дигарбора дилбастани шуд, вале андӯхе, ки ба дилаш аз вачхи дарди Даврон нишаста, рӯз аз рӯз ӯро сӯҳон мекард. Ҳар яке аз шиносону ҳамкорон, хешону наздикон дар пеши назар шамъ барин оҳиста об шудани ӯро дида, насиҳат мекарданд, дилбардорӣ медоданд. Баъзан занҳои кордида аз рӯи ғамхорӣ ва дилсӯзӣ дили ӯро ба шавҳараҷа андаке бошад ҳам хунук кардан меҳостанду аз бевафоию худкомии мардоне, ки ҳангоми бетобӣ ва ё дигар ягон навъ саҳтиҳо ба ҳоли зан бепарво будаанд ва ё ӯро тарк гуфтаанд, мисолҳо меоварданд. Боре вай дар ҷавоби ин гуна суханони тасаллибахши яке аз дугонаҳои ҳамкораш гуфт:

— Кошкӣ, ин ҳам аз ҳамон хелҳо мебуд, як не, сад бор розӣ будам. Бемехру бевафоҳо, хонабезору фарзандқимоб, майхораҳо сип-сиҳат... Майлаш, ин ҳам ҳамон хел бошаду сиҳат гардад, ман хурсанд будам. Нахандед... Бовар кунед, ман сидқан мегӯям.

— Бигзор ба сарам ҷарҳи осиёб гардонад, фақат ба сари фарзандонаш зиндаю саломат соя бошад, бас аст, — мегуфт вай дар ҷавоби дугонаҳо ва аз сӯзи дил ҳикоят мекард: — Дина дар роҳ муаллими Испанд рӯ ба рӯ омад. «Ҳайрият, худатонро дидам, ба писаратон чанд бор таъин кардам, ки ба шумо гӯяд, як бор ба мактаб

биёед, ҳеч дарак нашуд... Боиси шуморо өгөн заданам ҳамин Испанд аст, — гуфт муаллима. — Ба вай чий гап шуд, намедонам. Як-ду моҳ боз бача тамоман дигар хел. Вай талабай пешин нест. Ҳамеша супоришро ичро мекард, ба ғайри сухани муаллим ба гүшаш гапи дигар намедаромад, доим ба ҳар саволам вай тайёр буд. Ҳозир тамоман баръакс. Ҷавоб намедиҳад. «Намедонам, нахондаам» мегүяду мешинаид. Сараввал эътибор надодам, хайр, тобаш гурехтагист гуфтам. Мушохида кунам — ба мактаб ҳайкал барин меояду меравад. На бозӣ, на шӯҳӣ, авзоаш парешон, хушаш ба дарс не...» «Э, муаллимаон, — гуфтам, — дарди ўро напурсед. Падара什 бемори вазнин, ба дили бача ҳеч чиз намегунчад... Ҳонаро хилват ёбад, нишаста гиръя мекунад...»

Ў ҳамчун модар он чизеро, ки аз назари дигарон пинҳон буд, равшан медид, медонист, ки андӯхи инсон мувофиқи тинату сифати одамӣ, синну сол ва ақлу фаросати ўхурду ночиз ва ё бузургу амиқ мешавад. Ҳуди вай ҳам аслан зани пешин набуд. Рост мегүянд, ки баъзан сахту сусти рӯзгор инсонро ба куллӣ дигар мекунад. Одаме, ки аз зери сангигин осиёб саломат гузаштааст, ба зиндагӣ бо назари дигар менигарад: аз бисъёр майдо-чуйдаҳо сарфи назар мекунад, қадри сиҳатию хотири чамъ, қадри дӯстону пайвандон, қимати кору бори ҳалол ва як лаб нони беминнатро, қадри эътибори умрро аз нав гӯё дарк месозад. «Ман масти будам, хушъёр гаштам, — мегуфт холо Азиза бо дард, — хоб будам, ҷашмам кушода шуд. Як бор сарам ба обу поям ба гирдоб афтоду маъни бисъёр гапу корро

фаҳмидам. Даврон ҳамеша як байт шеъри Хоча Ҳофизро такроро мекард: «Замони хушдилй дарьёб, дарьёб. Ки доим дар садаф гавҳар набошад». Вай понздаҳ сол боз ин байтро гуфта мегашт, vale ман ягон бор дурустӣ маънии онро чукур наандешидаам ё худ барои андешамандӣ фурсат надоштам. Акнун фаҳмидам... Одамизот чӣ маҳлуқи ношукре будаст! Ана, расо се моҳ боз шабу рӯзамон бо парешонӣ мегузарад. Се моҳ боз ба лабам табассум надавидаст. Дар ҳақиқат ба монанди садафе, ки гавҳар надорад, ҳаёту зиндагӣ холӣ, пуч, бекора шуд. Се моҳ боз ақрабакҳои ин соати ба ман харида додагиаш бехуда мегарданд, рӯзу шабҳои ба ман нодаркорро ҳисоб мекунанд... Даврон ҳар доим такрор мекард: се чиз хурду бузург надорад: оташ, душман, дард. Ин суханро кӣ ба ў гуфта бошад ҳам, одами гармию сардиро дидагӣ, неку бадро санҷидагӣ будаст. Дар аввал дарди ўро хурд пиндоштам. Рӯда будаст, ҳеч гап не, гуфта бепарво гаштам. Даврон доим мегуфт: «Ман на аз он қаноатмандам, ки хушбахтам, балки хушбахтиам аз он, ки ҳамеша қаноатмандам ва шуқр мекунам». Маънии ин суханбозиашро намефаҳмидам, ақаллан бифаҳмам гӯён ақламро намедавондам. Баръакс, аз ин хел суханон дилтанг будам. Ў ба рӯи ман маҳзун менигаристу хомӯш меҳандид. Намегуфт, ки ту мастиӣ, гарангӣ, аз дунъё бехабарӣ. Маҳзун меҳандид. Ҳатто метавон гуфт, аз ин бедардию бепарвоии ман мамнун меҳандид. Ҳа, Даврон аз кору бори худ, аз хонавода, умуман аз ҳаёт қаноатманд буд. Кӯдак барин баъзан ягон ҳодисаи oddī ва ё муколамаи лутфомезро гуфта, соат-соат меҳандид. Боре як воқеаи бехударо

гуфта, Испанд катӣ ҳар ду қариб то ними шаб хандиданд. Дар саҳни хона гел зада, шикамашонро дошта мекандиданд. Ана, акнун ба лабони писарам табассум намедавад... Ана, ин аст маъни «замони ҳушдилӣ дарьёб, дарьёб...»

Рӯзҳои охир вай пай бурд, ки хеле логар шудаст, vale ин ҳолро натиҷаи бастагии иштиҳояш ҳисобиду бепарво гашт. Рӯз мешумурд, ки кай аз ваҷҳи ҳомиладориаш ба истироҳат мебарояд.

Рӯзҳои охир ба саҳтӣ, гӯё ба бинӣ ҳат кашида ба кор рафта меомад. Ба мошинҳои пуродам саворшавиаш азоб буд, фуромаданаш аз он ҳам мушкилтар. Як бегоҳӣ қариб як соат дар истгоҳ интизор буд, се мошин гузашт, аммо ў савор шуда натавонист ва аз алам гириста фиристоду пиёда ба роҳ даромад.

Рӯзи нахустини аз кор фориг гаштанаш ба рӯзи чарроҳии Даврон рост омад. Вай саҳарии барвақт аз як автобус фуромада, ба автобуси дигар савор шуда, ҳарсоссанон саросема ба беморхона расид. Аз дар даромаду дар охири долони дароз дид, ки касеро ба хонаи чарроҳӣ мебаранд. Бемор сарашро бардошта, бо умедини долони хира як бор нигарист. Азбаски масофа хеле тӯл дошт, Даврон ўро надид ва ё дар байни ду-се нафари дигар фарқ накард.

Азиза чор соатирасо то поён ёфтани чарроҳӣ дар долон пасу пеш мегашт. Духтурҳо, ҳамшираҳо ўро суханони тасаллибахш мегуфтанд, ки бемалол рафта, истироҳат кунад, vale вай ин гуна суханҳоро шунидан ҳам намехост.

Баъд профессор Невматзода ба чарроҳхона даромаду баргашта омада ўро андаке хотирчамъ кард:

— Ҳама кор нағз меравад, келин. Осуда бошед. Хайрият, чароҳаташ безараар будаст, хурсанд шавед. Степанов ҳам, Амриддин ҳам ҷарроҳони мохир... Рости гап, агар худам бетоб шавам, bemalol ҳаётамро ба дasti онҳо месупорам.

Ба ҷарроҳона bemoronro медароварданд, баъди амали ҷарроҳӣ боз ба палатаҳошон мебурданд, духтурҳо, дар такопӯ, мунтазам даробаро доштанд, vale Степанову Амриддин ягон бор берун намеомаданд.

— Ҳонаи ҷарроҳиатон бисъёр аст-ҷӣ? — Азиза оқибат бетоқатона ба дарун ишора карда аз ҳамширае, ки аз наздаш мегузашт пурсид.

— Дар ҳонаи қалон се мизи ҷарроҳӣ! Боз дар ҳонаи паҳлӯй як миз.

— Сахарӣ дер мондам, надидам,— гуфта Азиза бо ҳасрат.

— Степанов моро бағоят саросема карданд. Ҳамту навбатро гирифта, хилъатамро пӯшидаму «канӣ, bemoramон тайёр аст?» гӯён пурсиданд. Диғаронро пеш аз ҷарроҳии кӯррӯда ҳам доруи оромибахш мегузаронем. Ин қасро бедору, ҳамту бурдем. «Даркор, не ман осудаам» гуфтанд. Диљбар-ҳамшираи ҷарроҳ даррав теопенталь гузаронд, хобашон бурд.

Ҷариб нимрӯзӣ Амриддин сару рӯяш аракшор аз ҷарроҳона берун шуду рост назди Азиза омад.

— Ҷӣ шуд? — Азиза бо ҷашмони пуристиро ба рӯи ҷарроҳ менигаристу ҳар як ҷунбиш ва ҳаракати авзои ўро аз мадди назар нагурезонда мазмун гирифтан меҳост.

— Хотирчамъ бошед, янга, ҳамааш нағз, — гуфт вай бо рўймолчааш араки сару рўяшро пок карда. — Топтоза кардем.

— Чй хел захм будаст? Натицаи ...

— Захми ганда не. Бурида ба озмоиши гистологӣ фиристондем, ҳозир ҷавобашро интизорем. Ман аминам — метастаз нест. Аз як назар бехато гуфтан мумкин, лекин аз рӯи қоидаю дастур ба лабаратория фиристондем. Баъди даҳ-понздаҳ дақиқа ҷавобашро мегӯянд. Шумо хотир ҷамъ дореду рафта бачаҳоро хушҳабар дихед.

Ин дам духтур Степанов низ аз ҷарроҳхона баромаду бо табассум ба сӯи онҳо омад.

— Аз саҳар инҷониб дар ҳамин ҷо рост истодаед-а?

— вай маломатомез сар ҷунбонд. — Даврон одами хушбаҳт будаст. Ҳар ду ҳам... Рости гап...

— Духтур, аҳволаш чй хел?

— Масти хоб. Ба вай чй! Кайф карда хобидаст. Ана, Амриддин гуфтагист, ҳамааш соз барин. Хайрият, дигар узвҳояш солим будаст. Заҳрадон, чигар, рӯдаи дувоздаҳангушта— ҳамааш беғубор. Хотирчамъ раведу истироҳат кунед.

— Кай мебароранд? Ба палата намебаранд-чй?

— Боз андаке дўхту дўз мекунем, сонӣ мебаранд.

Лекин ба палатаи маҳсуси терапеяи босуръат. Шуморо ба он сӯ раҳ намедиҳанд. Чй кор ҳам мекунед, вай хоб аст. Ҳо, тарафи бегоҳ бедор мешавад.

Ҷарроҳон баъди он, ки ба ў тассалӣ бахшида, боз чанд маслиҳату таъинот доданду аз пай кори худ дарун рафтанд, Азиза мунтазир истод, то ки Давронро

ҳангоми аз ҷарроҳона ба сӯи палата бурданашон як назар бошад ҳам, бубинад.

Баъди анҷоми ҷарроҳӣ хешу таборе, ки дар берун интизор буданд, аз беморхона рафтанд, вале Азиза ба кучо равад?! Даврон то ба ҳуш наояд, вай аз ин беморхона берун рафта наметавонист. Вай акнун дар тӯли ҳамин беморӣ, фахмид, ки ҳаёти ў бо ҳаёти ҳамсара什 чӣ гуна саҳт пайванд будаст. Бе Даврон гӯё ними вучуди ў фалаҷ, зиндагӣ зиндагӣ не, як навъ тасвири хираи зиндагии воқеӣ будааст... «Ҳангоми саломат одам ба қадри яқдигар чунон ки боист намерасад,» — мегуфт ў гаштаю баргашта ва лаҳзаҳои бо Даврон инчиқиашро ба ёд оварда, афсӯс меҳӯрд.

Холо вай ба ҷарроҳон ва ҳамшираҳои шитобкоре, ки дам ба дам аз наздаш мегузаштанд, нигариста як-як суханони Давронро, ки ҳангоми осудагиаш ба маъниашон ҷандон эътибор намедод, ба ёд меовард: «Кори ҷарроҳи беморхона ба кори духтури поликлиника баробар не, заҳмати ҳамшираҳои шафқат ҳам ҳаргиз як хел не, вале моҳонаашон баробар аст. Баъзан ин гуна баробарӣ ба кори мо латма мезанад, — мегуфт Даврон. — Ҳамшираҳои кордидаю ҷобукдаст аз мо мераванд, ба ягон поликлиника ва ё мактабу боғчай кӯдакон, ба кори осон мегузаранд...» Рост мегуфтааст, корашон мушкил... Баробарии ғалатӣ! Духтур, ҳамшираи шафқат, муаллиму мураббӣ бояд ба қасби худ, ба инсон меҳр дошта бошанд. Ҳам музди корашон, ҳам музди қадру эътиборашон бояд баланд бошад. Дар нисбати онҳое, ки бо чӯб метарошанд ё оҳан ё мотору дастгоҳ месозанд, бо одам сару кор доштан мушкил аст.

Давронро баъди чор рӯз ба палатаи умумӣ гузаронданд. Ў аллакай ба по бархоста, бо қади камон, дудаста шикамашро дошта, оҳиста-оҳиста роҳ мегашт, vale азобаш ҳанӯз кам нагашта буд. Ин шабу рӯзҳо дилбехузурӣ ўро чунон бекарор мекард, ки сари худро ба кадом девор заданашро намедонист. Вай пайваста аз Амриддину Степанов ҳоҳиш мекард, ки меъдаи ўро об гардонанд, vale онҳо бо хавотирӣ шиками ўро бо даст палмосида, муоина мекарданду «шумо одами пурсабр, боз як-ду рӯз тоқат кунед», мегуфтанд. Аммо дилбехузурӣ миёни тоқати ўро шикаста буд. Баъди якчандрӯза гушнагӣ, ки баъди ҷарроҳӣ ўро зарур буд, вай бӯи сафрои сӯхтагиашро ҳис кард ва мехост бо шустани меъда онро дур андозад. Ҳамкорон сухани ўро монанди шикваи беморони дигар ҳомӯш гӯш мекардану ба аломати тасдиқ сар мечунбонданд, vale бо шустани меъда рухсат намедоданд. Ин гуна муомилаи онон ғоҳе ба Даврон бағоят сахт алам мекарду пичингу кинояҳои нешдор мегуфт:

— Гумонам, шумо рӯдаи маро неву ақлу ҳуши маро бурида бошед...

Ҳамкорон узромез дасти ўро мефишурданду гунаҳгорона ҳандида мегуфтанд:

— Зӯр меояд... Ҳанӯз чокаш ба ҳам наомадаст.

Вале Даврон мефаҳмид, ки онҳо шубҳаи дигар доранд. Ба вай намегӯянду пайваста шиками ўро палмосида безор мекунанд. Оқибат, вай рӯзе ба Амриддин дарафтод:

— Чаро аз ман руст мекунед? Ман — беморам, vale донишу тацрибаамро аз ёд набаровардаам-ку!.. Э, тавба... Чунон гўлу гарангам, ки шубҳаи шуморо намефаҳмам! — ришханд кард вай. — Авзои ман беш аз ҳама ба худи ман аён аст. Гумонатон аз хатари марг метарсам? Не-е. Фаразан, агар панҷаи бераҳми он аз гиребони ман гирад, метавонам монанди Павлов оромона ба шумо аз ҳар як зарбаи он ҳикоят кунам.

Даврон аз бехузурии дилаш ба Азиза даҳан намекушод. Боре бегоҳирӯзӣ ҳамсараваш мурғшӯрбо оварду ба исрор нишастан, то ки вай гармогарм шӯрборо ошомад.

— Сонитар меҳӯрам. Ҳозир дилам ҳеч чиз намехоҳад.

Ман дар наздатон меистам. Каме хӯред, сонӣ бо хотири ҷамъ меравам.

То ин ки Азиза дер намонад, вай ҷору ночор ба каташ нишаству шӯрборо ошомидан хост, vale ногаҳон якбора аз ҷояш барҳосту ба сари тағораи дар қунҷаки хона гузоштагӣ рафта қай кард. Аз зардобе, ки фаввора зада берун омад, тағора қариб ним шуд. Ҳамшираи шафқат духтуронро ҷег зад. Ду нафар ҷарроҳони навбатдор — Бободӯст ва Петров ба сари ў ҳозир шуданд.

— Тар шуд, — гуфт ў ба докапечи ҷарроҳаташ ишора карда.

Аз як паҳлӯи шикамаш барои берун рафтани зардобу фасод сӯроҳие бурида буданд. Ҳоло аз шиддати қайқунӣ аз он сӯроҳӣ зардоб фаввора зада, нафақат докапечи ҷарроҳат, балки куртаю эзори ўро шип-шилта карда буд.

Ўро охиста ба рӯи аробача хобонда, ба хонаи ҷарроҳатбандӣ бурданд.

Даврон ба ёд овард, ки чаҳор сол пеш аз ин вақте ки Нематзода ўро аз институти тадқиқотӣ ба ин ҷо овард, шабе бо ҳамин Бободӯст навбатдорӣ карда буд. Бехабар аз кио чӣ будани Даврон ў он қадар ҳудситоӣ дошт, ки то ҳол аз ин ваҷҳ дар хичолат аст. «Бинед, ман акнун ба 28 даромадам. Аллакай ординатураро тамом кардам, ана, дар ҳамин хел як клиникаи машхур кор мекунам...» ва гайра ва ҳоказо. Сонитар Даврон ҷанд бор дид, ки вай пеш аз муоинаи профессор Нематзода бемори нав ва ё дардаш ҳанӯз ноаникро ба Амриддин, Степанов ва ё ба ягон ҷарроҳи ҳунарманди дигар нишон дода, дар ҳусуси дарди он бемор фикри онҳоро мегирифт. Ҳамин ки профессор ба сари он бемор омада, фикри ўро ҳамчун духтур мепурсид, Бободӯст суханони аз онҳо шунида, навишта мондагиашро тӯтивор такрор мекард. Ана, ба ҳамин тариқ Нематзода ўро аз ҷавонони болаёқат ва умебахш мешумурд.

Даврон бехунарии ин ду нафар ҳамкоронашро хуб медонист, аммо зӯмии гайриоддии онҳоро ин бегоҳ бори аввал мушоҳада кард. Ҳарҷанд ў мегуфт, ки докан ҷарроҳат ва куртаю эзорашро зардоби аз сӯроҳии шикам берун омадагӣ тар кард, онҳо бовар намекарданд.

— Қай кардед-ку, аз ҳамон, — мегуфт Бободӯст гаштаю баргашта монанди ҳамаи одамони кундзехн якравона.

— Наход, ки ман ба шикам қай кунаму надонам. Ба по хеста, рафта ба тағора қай кардам. Ё шумо маро ҳам

маст гумон мекунед? — гуфт ў бо киноя ба майхорангии он яке ишорат карда.

— Бале-бале, қай кардед, ҳамон қай ба шикам ҳам рехтагй-да. Шумо надида мондед. Вақти қайкунй ба чашми одам ҳеч чиз наменамояд.

— Тавба, — Даврон аз тааҷҷуб гиребонашро дошт.

Вай дигар бо онҳо баҳс накарду ҳамин, ки ҷароҳаташро аз нав докапеч карданд, бархост, ба палата омад.

— Ҳеч гап не, парво накун, — чун ҳамеша Азизаро дилбардорӣ кард Даврон. — Хуб шуд, дилбехузуриам монд. Ана, акнун шӯрбоятро меҳӯрам, — гуфт ў ва хушхолатона табассум намуд. Дар воқеъ ҳам, ҳолаш хеле хуб гашта буд.

Фаму ташвиш ҳоло онҳоро саҳттар аз пеш ба мисли тору пуд ба яқдигар пайваста буд ва бо ҳамин дилҷӯй ва дилсӯзӣ онҳо яқдигарро сипар буданд ва аз зарбаи зиндагӣ ҳимоят мекарданд. Айёми шаддидтарини дардаш ҳам, ки аз зистан дилгир мегашт, ў маҳз барои Азиза ва фарзандон зистан меҳост. Ин ҳоҳиши азим он қадар ба ў нерӯ мебахшид, ки филфавр гӯё дарду ранҷаш кам мегашт.

Даврон ҳоло дар кат нишаста, аз дӯлча шӯрборо ҳурт мекашиду фикр мекард, ки ин ду тан ҳамкорашро бехуда якчоя навбатдор мондаанд. Агар ба беморе ҷарроҳии фаврӣ зарур ояд, ҳайронам чӣ кор мекунанд. Аз ростӣ, баъзан ҳаёти одам ба тасодуф вобаста аст. Ин тасодуфи ноҳуш имшаб киро интизор аст, намедонам. Ба ҳар ҳол одами хушбаҳт ба инҳо корафтода намешавад.

Хамин қонунияти тасодуфро ҳам дасти табиат ё нерӯи он идора мекунад, аммо мо ҳанӯз аз он бехабарем.

Ин дам ў ҳис кард, ки ба рӯи шикамаш як навъ гармӣ медавад. Лахзае даст ба рӯи шикам ниҳоду дар тасдиқи фикри худ сар ҷунбонд ва сипас оҳиста куртаашро бардошта нигарист: аз зардобе, ки мешорид, докапеч тар гашта, андаке ба рӯпӯши кат ҳам расидаст. Ў худ ба худ табассум кард. Азиза ин ҳолро дид, аз даҳшат рангаш сал-сафед қанд. Даврон ба рӯи вай нигариста, бепарво ҳандид ва сипас ҳоҳиш намуд, ки ҳамшираро ҷеғ занад.

Аз он, ки Азиза дар он ҷо буд ва ин вазъи нохуши ӯро мединд, Даврон каме асабонӣ гашт, вале пайваста ба рӯи ҳамсарап мекандиду суханони шӯхиомез мегуфт.

— Боз тар шуд. Илтимос, духтури навбатдорро даъват қунед, — аз ҳамшираи шафқат ҳоҳиш кард Даврон.

Баъд Азизаро таскин дод:

— Ту натарс, зардоб бояд ҳатман берун равад. Ман ҳайрон будам, чаро ин қадар кам омад. Сӯроҳӣ руст шудаст, ҳоло раҳаш кушода шуд.

Даврон ин бор ба ҳамкоронаш чӣ гуна аз сӯроҳӣ рехтани зардобро нишон дод.

Онҳо якбора ба талвоса афтоданд: зуд ӯро ба хонаи ҷароҳатбандӣ бурданду ҷароҳаташро аз нав докапеч карданд. Дурустараш, яке аз онҳо ба докапечкуни машғул буд, дигаре ин дам аз хонаи дигар ба хонаи Степанов занг зада, аз ў маслиҳат мепурсид.

«Ин хелҳо дар ҳама ҷо ҳастанд, — фикр мекард Даврон. — Меваи дарахти рӯихотири ёру ҷӯра, хешу табор, ҳамشاҳрию ҳамдиёрий, монед, ки натиҷаи

тамаллук ана ҳамин аст. Инҳо ҳам аз зоти Мӯниса...» Даврон Мӯнисаро ба хотир оварду беихтиёр табассум кард. Гап-гапи мақолаи ў имрӯзаҳо вирди забони ҳама гаштаст. Мӯниса мақолае чоп карду бо ҳамин лагандаш аз бом афтод. Мақолаи як нафар олими машҳурро аз китобе кӯчонда ба мачалла додаст, онҳо ҳам дуруст насанчида, чоп карданд. Баъзеҳо мегӯянд, ки гӯё онро ба Мӯниса қадом як шиносаш навишта дода будаст. Боз мегуфтанд, ки дар адабиёт ҳам вақте айнан ба ҷурми ҳамин гуна гурба рақсонӣ ба даст афтода будаст. «Ба ҳар ҳол, як зани хуб ҳудашро ҳайф кард, — мегуфт Даврон бо надомат. — Ҳамсараи як ҷавонмарди кори калон, ободии як хонавода, шодию ҳушбахтии як дудмон... Акнун на ину на он, дарди ҳарина». «Запорожец» - и дар роҳи Шаҳристон аз пай мошини онҳо афтодагӣ шавҳари Мӯниса Наим будаст. Ба Душанбе меомадаст. Азбаски дар мошинронӣ таҷрибаи коғӣ надорад, дар Ӯротеппа аз Инъомҷон дараки онҳоро шунида, мошинашро расо давондаст. Баъд расида натавониста қафо гаштаст.

Азиза аз аввал ба Мӯниса хушаш набуд. Боре Мӯнисаву Наим дар хонаи онҳо меҳмон буданд. Азиза худро дар ошхона ба пухтуз машғул дошту бо онҳо бафурча нанишастан. Ҳангоми гусел аз таҳи дар ҳайр гуфту бас. Баъд дар ҷавоби маломати Даврон гуфт: «Гӯед, дигар ба хонаи мо наояд. Намехоҳам, ки мардум маро ҳам дугонаи вай ҳисобанд». Сонитар Наим Мӯнисаро ҳамчун мушкилкушо дар ҳар кор ба миён андохтанашро фахмида Даврон ҳам муносибаташро бо онҳо қатъ карда буд.

Рўзи дигар ҳам тарафи бегох Даврон қай кард. Ин бор зардоб не, мои сиёҳчатоб — сафрои сўхтаро аз сина берун карду як нафаси сабук кашида, хайрият гуфт Дўсташ Анатолий дар клиника навбатдор бошад ҳам, ба назди вай омада натавонист. Пой занеро мебурид. Сонитар, баъди тамом кардани буру дўзаш ба сари болини ўомада, ҳолҷӯй намуд:

— Боз қай кардй?.. Аз афти кор, меъдаатро шустан зарур барин. Саҳарӣ мешўям, — овози вай ба гӯши Даврони хаста, ки чашмонашро боз карда наметавонист, гӯё аз дур мерасид.

— Дигар ҳочат не... Тоза шуд. Ҳамин қадар рӯз зорӣ кардам, гӯш надодӣ, — гуфт ў дар ҷавоб ҳобу хоболуд.
— Ту ҳам маро...

— Тарсидам. Кӣ медонад... Мо гумон кардем, ки аз дарун...

Анатолий хеле шарҳу эзоҳ дод, вале суханони ў ба гӯши Даврон аранг-аранг мерасид.

Оқибат Даврон ҳамчунон чашмонашро накушода канда-канда гуфт:

— Аз ҳол рафтам. Ҳайр, бирав, ман хоб кунам.

Анатолий фишори хуни ўро санчиду ҳамширасо ҷеғ зада, фармуд ки дору гузаронад.

Фориг аз қай ва дилебхузурӣ осуда будан ба Даврон муюссар нашуд. Рўзи дигар ҳарорати ў баланд шуд. Ба як ҳароратсанҷ эътимод накард, дигарашро монд, боз — 38,3. Боз боло мерафт.

Вай ҳамчун духтур сабаби дилбеҳузуриашро медонист, бинобар он, дигарон дар ташвиш буданд, вале ў худ ботинан хотирчамъ буд. Аммо аз ваҷхи ҳарорат

хотири ў парешон гашт. Як-ду рўз муоина кард, ки шояд шамол хўрда бошад ё дарди гулўю зуком рўй занад. Вале на аломати шамолхурӣ зохир буд ва на нишонаи зуком. Даврон дилтанг ва бекарор буд, ба гўшаши гап намедаромад, аммо тамкин нигоҳ медошт. Бесабаб нагуфтаанд, ки бемории духтур нисбат ба ашхоси дигар даҳчанд вазнинтар аст. Нахустин нишонаҳои шифоро ҳам, бўхронро ҳам ў мебинад. Ба ҷуз дард ва оқибати он ў боз чизҳои дигарро ҳам мебинад, медонад.

Степанову Амриддин ба қароре омаданд, ки шиками ўро каме чок карда, ба даруни ў нигаранд. «Дар кучое зардоб гун шудаст, ҳарорат фақат бар асари зардоб баланд мешавад», — гуфтанд. Даврон розӣ нашуд, гуфт, ки як-ду рўз сабр кунанд.

— Ба таъхир андохтан хуб не.

— Муқобил нестам. Вале дили ман гувоҳӣ медиҳад, ки сабаби ҳарорат дар ҷои дигар аст. Шикамам ором.

Гувоҳии дил дар ишқу муҳаббат эътибор дорад, на дар тиб, — гуфт Степанов бо зарда. — Худат медонӣ, бемор оид ба дарди худ кай хуносай дуруст баровардаст??!

— Гумонат дар кучо? — пурсид Амриддин. — Шубҳаатро бигӯ!

— Агар донам... Ба фикрам, дар шикам не. Хайр, як-ду рўз сабр кунем. Чаро шумо ҳукми мантиқ ва амри фаросат батамом беэътиборед? Агар ин ду набошанд, қотеътарин санад ҳам моро аз ҳақиқати ҳол дур мебараад.

Баъд дар тўли як-ду рўз ўро қариб ҳамаи ҷарроҳони клиника муоина карданд. Ҳар яке шиками ўро гаштаю

баргашта палмосида, чандбора зер карда мединд, дар кучо ғун шудани зардобро тахмин мезад.

Худи Даврон ҳам дар палатаи хилват хобида, оҳиста аз таҳи кӯрпа бо нӯги ангуштон шикамашро зер карда муоина мекард. Дар чунин лаҳзаҳо андеша ва гуфтугузори ботинӣ ўро ҳадду ҳисоб буд: «Фаросат гӯям ё қиёс, намедонам, як ҳисси пешгӯяк дорам, ки он ҳаргиз маро фиреб надодаст. Хайр, балки... Табибе, ки шубҳа намекунад, аслан табиб нест. Вуҷуди инсон барин аъзои мураккаб набудаст. Ҳосияти ҳар як матор ва ё мураккабтарин олотро пурра донистан мумкин, вале ҷисми инсонро, ҳосиятҳои маҳсуси онро ҳаргиз комилан донистан мумкин нест. Дар ҷисми сагу ҳаргӯш басе озмоиш мекунем, аммо фарқи ҷисми одам аз саг хеле бузург аст, агарчи гипоксия як хел. Афсӯс, шӯъбаи реанимация суст аст. Ҳол он ки дар хориҷа камераи кислород расм шудааст. Ана, он мӯъциза. Барои шӯъбаи реанимация мебуд! Беморони вазнинро ҳам ҷарроҳӣ мекардем. Дар камераи серкислород он бемороне, ки дар шароити муқаррарӣ дигар ба ҳуш намеоянд ва ё аз ҳунравии зиёд фишори хунашон ҳатто ба панҷоҳ фуромадаст, сиҳат мейбанд. Дар се-чор шаҳри қалон ҳаст...»

Як нафар беморе, ки аз тиреза берун менигарист, ба Даврон ҳабар дод, ки завҷааш ҳамроҳи духтарчае меояд. Даврон ба ҳарораташ эътибор надода, бархосту ба истиқболи онҳо рафт. Вай қариб як моҳ боз Мехрию Маҳруғо надида, бағоят пазмон гашта буд.

Азиза имрӯз Маҳруғи логару дилтангро овардаст. Духтар ҳудро ба гардани падар овехт.

— Оҳиста, кашол нашав, — таъкид кард модар. Сипас шарҳ дод: — Мехрӣ хурд бошад ҳам, ба гап медарояд, аммо ин...

Даврон сари духтарашро бо меҳр навозиш карду хандид.

— Ёд дорӣ, ин дусола буд, ҳар субҳ ҳангоми ба варзиш баромаданам ман сатили хокрӯбро ҳам мебаровардам. Ҳамин ки сару либоси варзишгарӣ пӯшам, ин рафта аз дasti сатили хокрӯба бардошта «гир» гӯён ишора мекард. Як пагоҳӣ, чӣ гуноҳе карду ту таъзир кардӣ, мегирист. Аз ду дида марҷон барин шашқатор ашк мерехту дастай сатилро гирифта, ба ман ишора мекард, ки фаромӯш накунам.

— Кӣ дада? Кӣ? — боз пурсид Маҳрӯ бо шавқ.

— Ту, худат.

— Ёд доред, ҳар бор мо бозор равон шавем, чӣ таъян мекард? — ба ёд овард Азиза.

— Куттacha, йайа ва... об! — хандид Даврон.

— Об? — ҳайрон буд Маҳрӯ.

— Ҳа, об, оби гуворо, то ки бистаратро тар накунӣ, ба ту модарат кам об медод, мудом ташна будӣ.

Маҳрӯ дасташро ба гардани падар ҳалқа кард. Даврон дасти хурдакаки ўро ба кафаш гирифту лаҳзае хомӯш монд: ламс кардани ин дастакони хурду наҳиф, гӯё ҳама дарду изтироби дилашро фурӯ менишонд, ба вай умеди шифо, неруи зиндагӣ мебахшид.

Аввали моҳи декабрь зимистон каме хурӯшиду боз ҳаво гарм омад. Фақат дар миёнаҳои январь андаке сармо фаромаду фасли зимистон чору ночор, гӯё бо дили ноҳоҳам ба ичрои вазифа шурӯй кард.

Имрӯз барфи лаклакӣ меборид. Аллакай ҳама чоро барфи сафед намат барин пӯшидаст. Фақат пайраҳаҳои мумфарш ҳанӯз ҳам барфи афтодаро бо матонат об мекарданд. Се зоги сиёҳи чилои парҳояшон нофармонтоб аз барфи нав хушнуд қарр-қарр садо дода, аз як шоҳ ба шоҳи дигари чинор мечҳиданду шодмонӣ менамуданд. Майнаҳо шӯру валвала ангехта, барои пораи ноне бо ҳам кашокаш доштанд.

Даврон баъди муоинаи имрӯза ба хонаи духтурҳо даромада, соате бо ҳамкорон аз ину он сӯҳбат карда нишастан. Сонӣ шумораи нави маҷаллаи «Чарроҳӣ» ба дасташ афтоду як мақолаи онро бихонд.

Дар беморхона рӯзҳо бағоят дарозу дилгиранд. Вай қабл аз беморӣ гумон дошт, ки ин ҳол маҳсуси бемороне, ки ба шароити беморхона одат накардаанд. Аммо ҳоло иқрор мекард, ки беморӣ, шароити беморхона ба ҳама якранг таъсир доштаст. Ў сабаби ин ҳолро андешидা, хеле таҳминҳо зад, аммо ҳукми қатъӣ бароварда натавонист.

То ки соате аз дилтангӣ ва андешаҳои беҳуда фориғ бошад, аз зери болин китоби Достоевскийро гирифту варақи қат кардаашро кушода ба мутолаа шурӯй кард.

Соати омадани Азиза фаро расиду Даврон китобро пӯшида аз ҷо барҳост. Ба долон баромаду аз тиреза ба

берун нигариста, лаҳзае ба дарьёи хаёл ғӯтавар гашт. Аз берун таҳ-таҳи тирезаҳо занону духтарон мегаштанду беморони худро мечустанд. Вай дар айёми саломат ҳар боре, ки аз таҳи дарвозаи ҳабсона мегузашт, занҳои дар он ҷо ҷашм ба дар интизорро дида, аз раҳм, аз ғояти дилсӯзӣ ба ҳоли онҳо маъюс ва маҳзун мегашт. Дар ин гуна маврид ў ба тамоми мардҳо хитобан фаръёд кардан меҳост: «Ҳой, сангдилони сабуксор! Ҳангоми ҷаҳлу ситеz, лаҳзai ба қадаҳи шароб даст бурдан ва ё ҳар боре, ки ҳирс ба инсоғи шумо ғалаба мекунад, ҷашми чори ин модарону ҳоҳарони дилағорро як раҳ ба ёд оред!..» Бале, ҳар бор айнан ҳамин андешаҳо аз дили вай мегузашт. Ба фикри вай дар дунъё факат барои номус ва истиқлолу озодӣ дар ҳабс нишастани мард маъниш дошту бас... Ҳоло ҳар як зану духтаре, ки дар даст тӯрхалта ва ё анборе пурбор таҳи тирезаҳои беморхона мегашту бемори худро садо мекард, дар назари ў Азизаро ҷилва менамуд ва дили ў фишурда мегашт. Не, ў дар ҳусуси ҳамсараваш имрӯзҳо бе изтироб андешида наметавонад.

Ин дам ҷашми Даврон ба Ҳайбар афтод, ки якта-якта по монда, маҳзун мерафт. Ин саги вафодор як сол боз ба беморхона ҳар рӯз омада меравад. Соҳибаш пор, баъди ду моҳи беморхобӣ вафот карда буд. Вале саг ҳар рӯз як бор таҳи тирезаи палатаи соҳибаш омада, ба таври ҳуд ғулдуру-ғулдуру мекунаду ба вай садо медиҳад, агар нашунаванд, ак-ак мезанад. Баъд бо сокинони он палата гӯё гуфтугузоре мекунаду пас ғашта меравад. Рӯзи дигар боз меояд... Баъзе фарзандон падару модари бемори худро моҳ-моҳ ҳабар намегиранд...

Азиза ба сари ҳам якта-якта, вазнин-вазнин қадам монда меомад. Дар анбонаш ҳамагӣ ду-се кило бор бошад ҳам, ғолибан ба вай гаронӣ меовард, ки онро дам ба дам аз як даст ба дasti дигар мегузаронд. Мебоист вай имрӯзҳо хотирҷамъ дар хона нишатса истироҳат кунад. Аммо ўро ба ҳеч ваҷҳ аз омадурав манъ карда намешавад. Хешу табор, Испанд чандин бор омада раванд ҳам, инобат намешавад, вай омада, вазъи сиҳатии ҳамсарашро бо ҷашми худ бояд бубинад. Даврон баъди бемор афтодан фаҳмид, ки бе Азиза ҳаёташ ба мисоли матое, ки торашро аз пуд чудо кардаанд, парешон, бесуботу бехуда будаст.

Ҳоло вай дар назди Даврон дақиқае чанд нишаста, нафас рост кард, сипас, батафсил аз сиҳатии ў пурсон гашт ва баъд осоиштагии ахли хонаводаро хабар доду гуфт:

— Аз ГАИ сурог карда омаданд. Дина мошин катӣ...
Тахминам як нафар калонаш буд.

— Ҳа, Раҳмонов ҷонишини сардори ГАИ таъин шудаст. Бо узру маъзури бисъёре ҳучҷатҳоямро оварда дод. Қарори комиссияро мансух намудаанд. Ҳодисаро аз дигар санчида гуноҳи гунахкорро ба гарданаш дайн мекардаанд, — Даврон ҳучҷатҳоро аз киссааш гирифта ба Азиза дод. — Гуфт, ки тафтишро шахсан худи вазир назорат мекунад. Ҳеч интизор набудам... Сардори ГАИ-ро барои ҳамин гуна табоҳкориҳояш аз вазифааш гирифтаанд!.. Дидӣ?! Барои қаҷ ба манзил намерасад. Ҳақиқат ҳаст, ҳақиқат мекунанд. Ҳамин ҳақиқатро гуфта падарони мо хун рехтанд, ҷон доданд...

Азиза асроромез табассум карду гуфт:

— Чунон ки дар афсонаҳо мегўянд, аз як чумча хунам гузаред, узре дорам... Гузаштед? А? — ба шўхӣ хандид вай.

— Чӣ гап? — Ҳайрон омад Даврон.

— Аввал «гузаштам» гӯед, сонӣ.

— Чӣ ҳочати узр, Азиза! — Чашмони вай мегуфтанд, ки ту бегуноҳӣ, ман тамоми умр ҳар як густохие аз ту сар занад, мебахшам.

— Ман... ба шумо нагуфтам... Зафар катӣ ана, ҳамон Раҳмонов ду моҳ боз даводав доранд. Ҳамроҳи ду-се нафари дигар омада, мошинро диданд, аз ман гап гирифтанд... Хайрият, кӯшишашон бехуда нарафт, ҳақ ба ҳақдор расид.

— Сардори ГАИ тӯй кардаст, ҳамаи он чинояткороне, ки бо инояти ў бечазо мондаанд, тӯҳфа овардаанд... — заҳрханд кард Даврон.

— Вай зарди шилпуқ бо як нафари дигар шуморо пурсида омад, — гуфт Азиза. — «Чӣ қадар тавон хоҳед, бигиред, мо мошинатонро аслаш барин соз карда медиҳем», пӯла-шӯла мегўяд. Гуфтам, ки гум шав, нобакори палид, ба гӯши вай одам ҳозир ин гапҳо намедарояд. Дарро саҳт ба рӯяш пӯшидам. Нокаси бадбаҳт.

— Сарашу равғанаш. Ин қадар донистам, ки вай тани танҳо набудаст. Бо ҳамаи онҳо баробар омада натавонистам. — Ин суханонро мегуфту аз дилаш мегузашт, ки ронандаи алафкашон баъзе мошинҳои сабукравро дида, ғазабаш ҷӯшад, ў ҳайрон буд, ана, гап дар кучо будаст. Сипас ба тарзи хулоса илова кард: — Агар ҳамеша ва ё сари вақт ҳамин хел одилона таҳқиқ

кунанд, фалокати роҳ кайҳо кам мешуд, шикояти мардум ҳам.

— Гумонатон ба он шилпуқ ҷазо медиҳанд?

— Надонам, — гуфт Даврон лоқайд. Ба Обидов барои ҷиноятиш ҷазо медиҳанд ё не. Вай ҳоло заррае парво надошт.

Лаҳзае ба миён ҳомӯшӣ афтод. Ҳар яке дар ин бобат андешаҳои худро баркаш мекард. «Фалатӣ, агар ҳама мисли ман баъди шикасти боварӣ лоқайду бепарво шаванд, сонӣ ҳоли мамлакат чӣ мешавад? — аз дил мегузаронд Даврон. — Ин ҳам дарди бад будаст...»

— Профессор диданд? — савол дод Азиза.

— Ҳа... Гуфтанд, ки ҳамааш соз, зардоб-пардобрест.

— Ҳайрият. — Баъд боз пурсид: — Ин хел бошад, таб аз кучо? Мабодо ҳато карда... — Боз изҳори ҳавотирӣ кард Азиза.

— Ба фикрам, сабаби таб аз ҷои дигар. Шаби аввали баъди ҷарроҳӣ маро андаке азоб доданд. Ту ҳабар надорӣ. Ба ту нагуфтам. Одатан, шаби аввали баъди ҷарроҳӣ бештар ҳатарнок аст. Рӯзона ҳама ба ёрӣ тайёр, аммо ба шаб фақат ду тан навбатдор... Анатолий буд, аммо вазъи ҳоли маро бехавф дида ба ҷарроҳӣ шурӯъ кардаст. Ман баъди морфи ҷашмамро базӯр мекушодам, гоҳ ҳобу гоҳ бедор, атрофиёнро равшан тафовут намекардам. Баъди ин гуна ҷарроҳӣ, одатан, спазм мешавад, баъзан қабзият ба вуқӯъ меояд. Як нафар ҷарроҳи навбатдор Петров гуфтагӣ бо сихи оҳанӣ раҳи пешобро мекушоям гуфта, расо зӯр зад. Окибат «ҳеч ҷиз надорад, ҳолӣ» гӯён рафт. Анатолий дар сари ҷарроҳӣ

будаст, хайрият, корашро тамом карда омад. Сари нофамро ангушт зада, диду гуфт: «Пур аст». Баъд, дасташ дард набинад, дар се дақиқа раҳашро күшод. Ҷонам ором гирифт. Ана, аз чарроҳати сихи Петров — уфунат, ҳарорат...

— Ҳамин хел ҳодисаро шунавам, мегўям, ки хонаи ҳамон ҳаромхўре, ки ба институт бо ҷўрабозию пораҳўрӣ ҷавононро медарорад, сўзад. Хонааш сўзад, дигар гап не! — гуфт Азиза бо алам.

— Албатта, ин корро аслан, ҳар як фелдшер бояд тавонад. Ҳеч гап не, гузашт.

— Барои шумо хайрият шуд, гузашт. Аммо... дигарон чӣ? Ояндаҳо... Ману шумо ними роҳи умрро гузаштем... — Азиза суханашро тамом накарда лаҳзае ҳомӯш монд. — Тақдири фарзандонро андешида, ба ваҳм меафтам. Агар ин ҳол давом кунад, фарзандонамон чӣ хел зиндагӣ мекунанд?

— Зиндагӣ худаш ислоҳ мекунад, гузаштаи замон мусахҳехи забардаст аст. Ҷамъият агар солим аст, монанди оби баҳр худашро аз ҳар олоише покиза месозад.

Ӯ лаҳзае дар тасаввур овард, ки аз овони доништалабӣ то имрӯз чӣ қадар ҳарзахаёли пучро дучор кард, чӣ қадар гандумнамои ҷавғурӯш садди роҳи вай шуданд... Эҳ-хе.. Бо даъвоҳои калон пеш мебароянд, муддате шӯру валвала катӣ дикқати мардумро ба худ ҷалб кардан меҳоҳанд, ба кори дигарон халал мерасонанд, баъд оҳиста гум мешаванд, ё худ чору ночор боз ба ҳари худ савор гашта, ба қисмат, ба беҳунарии худ тан медиҳанд. Фақат мардаш тан медиҳад...

Даврон Азизаро то таҳи дар гусел кард. Соңй дар таҳи тиреза истода, то аз дарвозаи бемористон берун рафтани вай аз қафояш нигарист. «Фалатӣ, чаро имрӯз вай дигаргун метобад! Дилам наҳост, ки ў имрӯз аз наздам равад... Хаёлам аз пасаш равам...»

14

Азиза рӯзи дигар дар соати муқаррарӣ наомаду Даврон алағда шуд. Дам ба дам ба назди тиреза рафта, ба берун менигарист, ба охири долон рафта аз дар менигарист ва лаҳзасе худро ба ину он машғул мекарду боз бекарор қад-қади тирезаҳо қадам мезад. То соати ёздахуним ў ба ҳамин минвол қадамзанӣ кард.

Соати қариб ёздахуним Даврон ба чои Азиза дар охири долон ҳамсояшро Сабоҳатхонро дид, ба як бор дилаш таҳ кашид. Вай чӣ гуна ба назди ҳамсоя расиданашро, бо авзои парешон ва ҳавлангез чӣ гуна савол карданашро худаш ҳам надонист ва дар хотир надошт. Сабоҳатхон гаштаю баргашта мегуфт, ки ҳамсарапро ба таваллудхона бурданд ва аллакай ҷашмаш равшан гаштааст, вале Даврон қароҳт гашта ба рӯи вай бо шубҳа ва ё нобоварона менигаристу «И-и!.. Не-е?» мегуфту бас. Сипас, оби ҷашмони вай якбора ба рӯяш реҳту ў бо азобе аз ҳоли ҳамсарапурсон шуд.

— Хеле хуб аст... Дугоникҳо ҳам дурустанд... Ҳа, ана, барои шумо мактубча ҳам доданд, — гуфт Сабоҳатхон аз вазъи Даврон ҳайраташ афзуда.

Даврон номаро гирифту аввал ба лабаш бурда бӯсид ва сипас қушода ҷашм давонд.

— Барои чй напурсидед, ки писар ёфтед ё духтар?.. А? — оқибат Сабоҳатхон сабаби ҳайрониашро изҳор карду оҳиста хандид. — Ҳайр, ҳоли ҳозир ҷашмдор набудед, барои ҳамин? Ҳеч гап не.

Даврон лаҳзае ҳомӯш, бо сари ҳам сукут кард.

Вай хуб медонист, ки ин ду тифлакони барвақт аз модар зода сиҳат намемонанд ва ҳаёт намеёбанд, бинобар он, дар изтироби алим афтода буд. «Афсӯс, дар таваллудхонаҳои мо ҳанӯз палатаҳои маҳсуси нигоҳубини пайваста нест, мутахассисони соҳаи неонтология — ҳунари парвариши навзодон нестанд, то ки ин тифлаконро аз ҳалокат начот баҳшанд. Аз нарасидани кислород ҳоло каб-кабуд будагистанд... — Ӯ лаҳзае вазъи тифлакони номуроди ҳудро пеши назар оварду дандон ба дандон нихода, аз фигон ҳуддорӣ кард. — Ин кӯдакони бегуноҳ қурбони ман шуданд... Вале ман қурбони киам? Ба дарду меҳнати ман кӣ гунаҳгор аст?


Вай ҳоло уқубати ҳудро на аз худо медонист, на аз қисмат. Одамонро ҳам гунаҳкор намекард ё барои гунаҳкор кардан асосан сабабе намеёфт. «Ин хел дардҳо асосан, ирсианд. Гуноҳи қадом як бобокалон ё бибикалони ҳазорҳо сол пеш аз ин хок гаштагӣ бошад, кӣ медонад. Не, ба ҳар ҳол, витамини ростию адолат ҳам барои сер ва ҳам барои гурусна даркор будаст, — мегуфт вай ҳуд ба ҳуд. — Ғалатӣ, аз як тараф ин қадар пешравӣ, қашфиёт — дили инсонро, майнаи сарро ҷарроҳӣ мекунем, ба сайёраҳои дигар одам мефиристем, вале то ҳол дар рӯзгор як-ду ҷизи oddī — қаллобӣ, дурӯғу

фирабро барҳам дода наметавонем...» — Вай бо дард ба рӯи Сабоҳатхон нигарситу маҳзун сар ҷунбонд.

— Ҳоли Азиза чӣ ҳел? Диded? — Сонӣ оҳиста гуфт:
— Кӯдаконаш намеистанд... Вай медонад. Шумо тасаллӣ диҳед, ғам нахӯрад...

Дар дил мегуфт: «Аслан, ҳамаи ин... дар баробари садоқати Азиза ҳарҷумарҷи нокораву номанзур аст. Зани оддӣ, монанди ҳамаи занҳо гоҳе якраву инҷик, гоҳе иззатталаб ва боистигно айёми саҳтию қулфатҳо фидокорие кард, ки аз ҳар зан намеояд. Зан ҳангоми ба сараш афтодани мусибат якбора қуввату ирода мейёфтааст...»

Солҳои 1979-81



ҲИКОЯХО

ШИНОСОЙ

Аввалбор ин сухан дар шипанг ба миён омад.

Огози фасли тирамоҳ, дехқонон акнун ба пахтачинӣ шурӯй карда буданд. Нимириӯзӣ чун ҳамеша занону духтарони пахтачин гурӯҳ-гурӯҳ ба шипанг омада, дасту рӯ мешустанд, бо ҳазлу шӯҳӣ ва нағмаю мutoиба кӯфти корро мебароварданд. Аммо валвалии шодмонӣ бо наздик расидани Нусрат ҳомӯш мегашт.

Он рӯз ҳам ўро аз дур дида, занону духтарон бо даруни пешгиҳошон дасту рӯ пок карданد ва ба чорпояи таҳи айвон баромада, сари дастархон нишасанд. Фақат се-чор тан духтарон бехабар аз Нусрат обпоший доштанд, вале занҳои калонсол онҳоро огоҳ карданд:

— Бас, духтаро... Нусрат меояд, нағз не.

Нусрат бордони мошинашро дар хирманчой холй карда, ҳоло онро дуртар аз шипанг, дар сояи бед монда омад. Ў бо зану мард-ҳозирон сар чунбонда салом карду бо чанд тан занону мардони солдидаи бригада алоҳида-алоҳида ҳолҷӯй намуд.

— Аз ҳавлӣ ҳавотир нашавед, ако, — хабар дод духтари холааш Соро, — Шодигул янгем сари раҳ даромада, хабар мегиранд.

Шодигул ҳар нимрӯзӣ барои қӯдаки ширмакаш ба деха рафта меомад. Гоҳе вай ба ҳавлии Нусрат даромада, аз ҳоли писаракаш хабар мегирифту ба гӯсолаю барраҳои вай алаф медод.

Яке аз духтарон ҳазломез гап партофт:

— Нусрат-ако, мошинатон дар соя дам нагирад чӣ мешавад?! Хари амаки ман доим дар офтоб бастагӣ...

— Дар офтоб оҳанаш мулоим мешавад, намедонӣ?!

— Бо авзои ҷиддӣ таачҷуб кард духтараки дигар, вале ҷашмони шӯху ростгӯяш густохона мекандиданд. — Амаки ту сояро ба занашон ҳайф медонанду сонӣ ҳарашонро ба соя мебанданд?!

— Мошини акои Нусрат нозук аст, офтоб мезанад,

— ҳамовозӣ кард сеюмӣ.

Нусрат бо нимтабассум ба рӯи онҳо менигаристу бародарвор бо навозиш сар мечунбонд. Дар фуроварди сухани духтарон ўгуфт:

— Фардо нисфириӯзӣ дар офтоб монда, ҳар сеи тура савор мекунам!

— Кошкӣ... Ҳаловат мекунем... Суратамон дар газетаҳо мебарояд! — фавран гап ёфта ба нишони хушнудӣ кафкӯбӣ карданد дуҳтарон.

— Э, бигиред, аз ҳозир ин пешдоманро ба шумо супурдам.

Нусрат барои шустушӯ аз шипанг дуртар рафта, ба банди хаёл дармонд. Сонӣ фикраш ба хонааш ва писараши пайванд ҳӯрд. Ӯ рӯз мешумурд, ки кай дар деҳа боғчай кӯдакон мекушоянд вай писараширо ба боғча мебарад ва бехавотир кор мекунад. Аз вафоти ҳамсараши қариб як сол гузашт. «Оши солашро медиҳам, — мегуфт ӯ ҳоло ҳуд ба ҳуд корашро рачча қашида. — Тойина мекушаму ба ҳалқ ош медиҳам. Ба ҳамаи хешу таборе, ки барои вай азодорӣ карда, кабуд пӯшида гаштаанд, як либосӣ матои тоза — атласу крепдешин даркор аст. Аз таҳи замин бошад ҳам, меёбаму дар маросими сафедпӯшон пешашон мемонам. Қариб даҳ либосворӣ даркор аст. — Ҳа, азизам, иззататро то метавонам, ба ҷо меорам, лекин чӣ қунам, ки туро зинда кардан наметавонам. Ана, қариб як сол боз бе ту... Аз кор мераваму духтарат катӣ ҳавлиро об зада мерӯбем, саранҷом мекунем, молҳоро ҷӯшида, ширу ҷурғотро ҷо ба ҷо мекунем, ҳӯрок мепазем. Баъди шом бачаҳоро хобонда ҷомашӯй мекунам ё дарзудӯз. Чӣ илоҷ, ба дастам сӯзан нагирифта будам... Ба ман саҳт мушкил кардӣ... Аввал модгова занони ҳамсоя ҷӯшида медоданд, ҳозир ҳудам. Аз мазоҳи мардум парво надорам. Фақат бачаҳо дар мактаб духтарамонро таъна накунанд, шуд. Мегӯянд, ки ман дигар шудаам. Намедонам. Ба лабам ҳанда намеояд, инаш рост. Дар

хона ягон бор радиову телевизор намондаам. Ба дил нағунчад-чӣ! Ҳамсояҳо ҳам ба дили ман нигариста радиову телевизорашонро кам мемонанд. «Ҳамсоя азодор аст», гӯён аҳъён-аҳъён овозашро паст карда мешунаванд. Барака ёбанд, поси хотири туро медоранд...»

Нусрат дар оби ҷӯй шустушӯй мекарду ботинан бо ҳамсари марҳумаш гуфтугузор дошт. Як сол боз ҳоли вай ба ин минвол буд, дар сари фармони трактору мошини пахтачинӣ ҳам, дар хона ҳам ҳар як корашро ба ҳамсари марҳумаш маслиҳат мекард, аз кору бораш ба вай ҳисоб медод, қариб ки худ ба худ гап мезад. Баъзан аз ин ҳоли худ ба ваҳм меомад — мабодо девона шавад... Дигарон ҳам ба ин ҳол афтода бошанд?.. Вай ин саволро аз одамони кордида пурсидан меҳост, вале худдорӣ мекард.

Нусрат дасту рӯи обшорашро бо рӯмоли миёнбандаш пок карду рафта дар чорпояи мардон, дар сари дастархон нишасти. Аз бозе ки ба пахтачинӣ шурӯй карданд, барои нимирӯй хӯрок мепазанд. Ин ҳам нағз. Вай як пиёла чойи қадоме аз нишастагон дароз кардагиро ҳӯрт кашиду як пора нон гирифта ба даҳон бурд.

— Ҳамин мегум, трактор чизи нағзу сабила ҷангӯ губораш намешавад, — ба сару рӯи Нусрат нигариста гап сар кард Шодии обмон. — Ҳусусан, то як-ду раҳ борон боридан...

— Ҳар як кор саҳтий дорад, — гуфт обмони дигар Парда. — Обмонӣ кори осон аст? Шабу рӯз поят дар об...

— Нусрат, — Ҳасан-амак, ки то ин дам дар банди андеша хомӯш чой меҳӯрд, зонуи ҷавонмардро оҳиста нихта карду ба гап даромад, — додар, акнун ғам ҳӯрдан бефоида. Ба ту ду қӯдак катӣ мушкил аст. Мурда дигар зинда намешавад. Гуфтаниам, ки як ҷо-ним чоро бин, балки бева-чева ҳаст...

— Монед, амак, ҷароҳати дилам ҳоло нав аст. Ҳеч набошад, андаке қӯхна шавад.

Нусрат як оҳи дарднок қашиду нигоҳашро боло набардошта, бо шилишилаи дастархон ба бозӣ машғул шуд. Ӯ ашкero, ки дар ҷашмонаш ҳалқа зада буд, пинҳон кардан меҳост, вале ин кор номумкин буд.

Ҳама медианд, ки дар тӯли як соли баъди вафоти ҳамсараш вай хеле логар гашта, рӯи дарозаш боз ҳам, дарозтар, устухони ду рӯяш барҷаста баромада буд, гарданаш монанди думчай мурӯд борик гашта, ҷашмонаш дар қосахона нишаста, чуқур гаштаанд. Ҳасанамак логару нимҷон шудани ин ҷавонмарди тануманд ва дар ҳама кор чирадастро медиду ботинан бекарор мегашт.

Ошпаз Ниҳол-хола дар рӯи лаълӣ ҷор қоса угро овард.

— Э, гапи бекораро мон! — якбора ба қаҳр омаду дасташро ба ҷониби вай шоф карда тунду аламнок хитоб кард амак. — Ҳамин ҳам гап шуд?! — Сипас оҳангӣ суханашро нармтар кард: — Ба қӯдаконат модар даркор аст. Духтарча бемодар намешавад! — Сонӣ вай ба Ниҳол-хола рӯ овард: — Тавба, ба бева қаҳтӣ омадагӣ барин... Ҳарчанд фикр мекунам, дар ин атроф ягон зани сараш яла нест. Ту ягон қасро таги ҷашм надорӣ? —

Баъди ҷавоби инкор гирифтан Ҳасан-амак ба тахмин гуфт: — Ман мегум, ҳамун як ҷияни дури моён, духтари Садафмо дар шаҳр монда рафт. Як раҳ шунидам, ки аз шӯяш чудо шудаст. Агар сараш яла бошад, ҳаминро як раҳ бинем-чӣ? А? — Ҳасан-амак азбаски фикри Нусратро фаҳмидан меҳост, лаҳзае ба рӯи вай нигарон истод. Нусрат сарашро боло намебардошт. — Як раҳ пурсуков қунам? А? Ба бачаҳот оча даркор аст...

— Э-э, вай... рост намеояд, — Ниҳол-хола косаҳоро якояк ба пеши мардон монду лаҳзас рост истода шубҳа баён кард. — Ягон ҷои дигарро бинед.

— Чира медонӣ ту?! Шумо, ҳамаатон ба айбмонӣ устоед!

— Вай ба рӯзгори Нусрат кор намеояд, — то ки ин гуфтугузорро духтарон нашунаванд, Ниҳол-хола овозашро паст карда, таъкидан гуфт. — Вай ба майли худаш ғашта одат кард.

— Ба сараш афтад, тан медиҳад, — гуфт Ҳасан-амак даст афшонда. — Феъли зан ҳамин аст: агар белаҷом монед, худаша аз подшоҳ кам намедонад. Ман ба Нусрат ҳаминро гуфта истодаам: мардбача ба сари худ, афтодаю хеста одам мешавад, лекин духтарбачаро тарбия кардан даркор аст.

— Лекин вай намешавад, — Ниҳол-хола кучоҳоро меандешиду суханашро бо ҳазор андеша хоида мегуфт.

— Тан медодагӣ зан маълум аст.

— Ҳамин гапҳо чӣ даркор?! — гуфт Нусрат оҳиста сар бардошта. — Ҷароҳоти дилам ҳоло нав аст. Оши солашро надода, дар ин ҳусус гап задан ҳам айб аст.

— Фардо тўй нагуфтаам-ку! Ҳоло то гапро пазондан ним сол мегузарад ё як соли дигар, кй медонад?! — гуфт Ҳасан-амак.

— Эҳ, шўрбахт... Солаш ҳам омад, — гуфт Нихол-хола як охи бадард қашид. Сонй таъкид кард: — Ҳар зан зан мешавад, лекин ба ду бачаякат оча даркор аст. Ҳар зан очагӣ намекунад, додарам.

Нихол-хола лаълиашро гирифта рафт.

— Ба ҳар гап гӯш карда, азоб қашида мегардӣ, — гуфт Ҳасан-амак баъди рафтани Нихол-хола. — Гандааш ҳам дари хонаатро қушода мешинад-ку! Усунаш нақора дар дасти худат. Ман очаашро дида, як бор гапзанон кунам, ку чӣ мегӯяд.

Аз ин гуфтугузор чор моҳ гузашт. Пахтаро чида супурданд. Ҳосили полезҳоро ҳам фундоштанд. Дар рӯзи солгарди вафоти занаш Нусрат ба мардуми деҳа оши сол дод. Ҳарчанд пирони қоидадон гуфтанд, ки марҳума — ҳамсарат сафира дорад, ҳарчи бисъёр ҷоиз не, Нусрат ғов күшт, бо ҳама иззату эҳтиром сафедпӯшон кард.

Баъди ду моҳи сафедпешон Ҳасан-амак ба василаи модараши Дилбарро аз шаҳр ба деҳа ҷеғ зада, матлабро ба ў фаҳмонданд. Нусрату Дилбар якдигарро диданӣ шуданд.

Дар бораи Дилбар Нусрат аз атрофиён ҳар навъ сухан мешунид. Мардон мегуфтанд, ки «андаке ба худаш бино мондагӣ бошад ҳам, духтари дилҷӯ буд, хонаи як йигитро обод мекард, афсӯс, ҳайф шуд.» Ба занҳои деҳа вай ҳеч маъқул набуд: «Як вачаб-як вачаб нохунҳои ҳаромаш катӣ чӣ хел ҳӯрок мөхӯрад, чӣ хел кор мекунад? Э, тавба... — гуфта гиребонашонро медоштанду ин

хелхоро набинаму нашунавам гүён паси гүшашонро мекашидан. Мабодо ки ба ин ханданду ягон нафар аз фарзанду пайвандонашон ба ин күй афтад. — Кабудии болои чашмаша намегүй?! Ба мичаҳош як ман як ман ранг молида, ацина барин шудаст-е!..» Нусрат ана, ҳамин ҷавонзанро бояд ба хонааш оварад. Боз аз хусуси ахлоқаш ҳар ғал мезаданд. Гүё дар хобгоҳи фабрика зиндагӣ мекардасту дар он ҷо ҳар шаб зану мард якдигара бағал гирифта мерақсидаанд. Нусрат ба ин ғапҳо ҷандон бовар надошт, vale аз Дилбар ҷандон дилаш ҷамъ набуд. Бинобар он, ба василаи як-ду тан дӯстони наздиқаш аз ҳаёти Дилбар дарак кард. Гуфтанд, ки хотир ҷамъ дор, саратро паст намекунад. «Ду фарзанди маро бо меҳр қалон кунад, ман - розӣ. Ин навбат барои ҳамин ду қӯдак хонадор мешавам», мегуфт вай ба ҳама наздиқонаш.

Он шаб Дилбар оростаю пероста ҳамроҳи холааш ба хонаи Нусрат омад. Нусрат пешакӣ бачаҳоро ба хонаи алоҳида фиристода, таъинот кард: «Ҷим шинед. Ман холаҳояшро сонӣ ба наздатон мебарам. Боодоб бошед». Ӯ хуб медонист, ки онҳо на фақат ба мулоқоти вай, балки манзилу макон ва тарзи зиндагии ӯро дидани меоянд. Аслан, ин корро наздиқони арӯсшаванда ичро мекунанд, аммо Дилбар қабл аз тӯй бо Нусрат воҳӯрда, ҳамгап будан хосту бо ҳамин баҳона макону манзили ӯро дидани шуд. Ба эътирози падару модараш гӯш надод, гуфт, ки пинҳонӣ ҳамроҳи холааш мераваду меояд.

Дар хонаи қалон, ки вазифаи меҳмонхонаро низ адо мекард, се тан сари дастархон нишастанд. Дилбар мӯзай

пошнабаландашро аз лой пок карду аз поящ накашида, ба болои кӯрпача баромада нишааст. Аз ин кори вай Нусрат боғоят малул шуд: «Гапи мардум рост будаст, ин бадбахтак расму русуми моро пушти по задагӣ барин... Кӣ ба хона кафшу мӯза катӣ медарояд?!» — аз дил гузаронд вай. Сӯҳбати онҳо сараввал ҳеч қӯр нагирифт. Холаи Дилбар ҳарчанд кӯшиш дошт, vale сухан ба ҳам намепечид.

Аз чӣ бошад, ки дар пеши назари Нусрат факат бо мардон оғӯш гирифта рақсидани Дилбар чилвагар буд. «Аз хур барин зан чудо мондам, акнун рӯзам ба ҳамин афтод...» — мегуфт вай дар дил Дилбарро бо ҳамсари марҳумаш муқоиса карда. Баъд вай бо зӯри ирова ин ҳаёлҳои мағшушро аз сари худ дур карду ба меҳмон нигариста, аз рӯи илтифот табассум намуд.

Дилбар ҳанӯз ҳам чиҳози хонаро санцида менигарист.

— Э, ба рӯи якдигар нигоҳ карда нашинед, гап занед, — холаи Дилбар яхи сарди хомӯширо шикаста, онҳоро ба гап мегирифт. — Шумоён ҳабдаҳсола не-ку!

— Даррав чӣ гӯем, охир? — гуфт Дилбар бо шарму адои зебое. — Бесухан ҳам одам якдигар катӣ гуфтугӯ мекунад мегӯянд.

«Ба ҳар ҳол, шарми зан намурдаст. Ё ҳудашро ҳамин хел мегирад, кӣ медонад? Аслан, хеле бадгумон шудаам, хуб не. Надида, надониста дар ҳақи як кас... Аз кучо ин қадар бадгумонӣ дар дилам хона кардаст, ҳайронам».

Нусрат бо чунин андешаҳои дарҳам – барҳам ба меҳмонҳо чой рехта медод, ба пурсиши онҳо ҷавоб мегуфт ва гоҳе якбора барои пинҳон доштани

андешаҳои худ ё узри будгумониаш, ба рӯи онҳо нигариста, табассум мекард. Сонӣ аз табассумҳои бемаъни худ кароҳат карду якбора авзояш чиддӣ гашт.

— Аз ин мурабботон бӯи тарбуз меояд... бӯи гул ҳам — мурабборо чашида, таҳсин кард ҳолаи Дилбар. — Чунон бамазза...

— Кӣ пухта бошад? — пиёлаи мурабборо ба таҳи бинӣ оварда бӯй кашиду шумхандае намуд Дилбар.

— Ангура хуру bogашa напурс мегӯянд bogбонҳо.

— Ҳозир bogашa пурсиданӣ омаданд — дия, — ҳолаи Дилбар ба канда шудани риштаи сӯҳбат имкон намедод.

— Гуфтанд-а, духтарон мудом дар гирди ин кас парвона, — гуфт Дилбар чашмони сиёҳашро бо итоб гурезонда.

Нусрат саросема ба эзоҳ шурӯъ кард:

— Дар вақти ҳаёт будани марҳума... янгаатон ҳамроҳ мепухтем. Имсол барои бачаҳо худам пухтам, — вай аз хичолат то нӯги гӯшҳояш сурҳ шуд.

— Хайрият... Дар дехаи мо ҳам як марди бадасту по пайдо шудаст, — гуфт Дилбар бо шавқ ба рӯи Нусрат нигариста.

Овози вай монанди садои булӯр ё тори саҳт кашидагии тамбӯр ҷарангос мезад. «Овози занҳои деха хиррӣ, гирифтагӣ, ҳатто духтарони ҷавон ин хел овоз надоранд...» — ба дил тааҷҷуб мекард Нусрат.

Бо ҳамин гӯё ҳисси бегонагӣ андаке аз миён бардошта шуд. Нусрат аз бобати рӯзгордориаш ҳикоя кард. Сонӣ сухан ба сари он кӯчид, ки қадом навъи анорро чӣ гуна дар реги хушк монда, то баҳори дигар расондан мумкин аст ва ҳаказо. Аҷаб не, суханони вай

ба ин занҳо ҳеч даркорй надоштанд, vale ҳар ду ҳам чунон вонамуд мекарданд, ки ин ҳама таҷрибай рӯзғордории вай ба онҳо зарур аст. Нусрат марди зиндагӣ буд ва монанди ҳамаи ин қабил одамон соддагӣ ҳам дошт. Ҳамин буд, ки аз гап гап баромаду вай ин ҳунарҳои худро ба меҳмонон нишон додан хост. Дилбару холааш ҳамроҳи вай амбори меваю сабзавот, амборчай маҳсуси ғалладона ва дигар лавозимоти зиндагии ўро аз назар гузаронданд ва ба тартиби кори вай таҳсин хонданд.

Нусрат обхураки барои молҳояш соҳтагиашро ба ҳар касе, ки ба ҳавлиаш медаромад, нишон медод. Ба ин ду зан ҳам онро нишон надода истодан наметавонист. Вай тақлиди обхуракҳои молхонаи қадом як совҳози пешқадам барои ҳар як мол дар оҳури он обхурак монда буд. Мол фуқашро ба он мондан ҳамоно лапари он паст гашта, роҳи об күшода мегашт ва аз ҷобаи қалони дар девор будагӣ то сер шуда аз обхурак сар бардоштани мол об меомад.

— Ман ба пеши ғоватон намеравам, метарсам, — гуфт Дилбар ва бо ҳамин шасти Нусратро андаке гардонду ҳуши ўро ба худ овард.

— Ҳа, хуб, шумо наздик наравед, — оҳиста сар ба зер афканд Нусрат. Сонӣ шердилтар гашту гуфт: — Оҳиста – оҳиста ёд мегиред.

— Не, ман аз ғов метарсам. Ғоватон ба худатон насиб кунад, ман пешаш намеравам, — гуфт тез-тез Дилбар. — Баъди ягон сол духтаратон мечӯшидагист?

— Дар дехаи худамон қалон шудед-ку, ин қадар аз осмони ҳафтум гап мезанед?! – оқибат киноя кард вай.

Дилбар номаълум лаб бурма кард, яъне бо ҳамин соддагӣ кинояро бин мегуфт. Холай Дилбар маънидорона ба Нусрат нигариста, чашм хобонд, яъне эътибор накун, бехуда гап мезанад мегуфт.

— Ман зиндагии шаҳр ба одат кардаам, айб намекунед, — гуфт Дилбар сарашро узромез ба як тараф хам карда. Овози вай ҳоло маҳину дилнавоз буд.

«Овозаш дар як дам бирешим барин гашт-е! Гумон мекунӣ ҷону дилата молиш дода мегузарад. Ин ҳам ҳунар аст, аз дасти ҳар зан намеояд. Дуруст мегуфтаанд, ки зани беноз — оши бепиёз...» — ба меҳмонон гӯсфандонашро нишон дода, гап мезаду аз дил мегузаронд Нусрат.

Дилбар мӯи чингилаи барраҳоро молида, хеле вақт бо онҳо андармон гашт. Нусрат ба рағбати вай бо шавқ нигарад ҳам, холаш дилтанг буд, беором пой қўфта «бас, рафтем» мегуфт.

Онҳо боз ба хона даромаданд. Дилбар ин бор ба пўстаки дар таҳи дар партофтагӣ зехн монда нигаристу пурсид:

— Шумо, аз афти кор, пўстро ош дода метавонед? А?

Нусрат бо тааҷҷуб ба рӯи ҷавонзан нигарист. Балки ин савол аз бом тароша афтодагӣ барин ногаҳонӣ буд, сараввал гумон кард, ки ба вай дахл надорад. Соний, нигарони ҷавоб ба рӯи вай мулоҳиза кардани Дилбарро диди, аввал китф дарҳам кашид ва сипас канда-канда берабт гуфт:

— Занҳо... пўст ош дода... пўстак медӯзанд-ку... — вай сабаби чунин бевуқуфии ҷавонзанро фаҳмидан хосту бо навбат ба ҷашми онҳо нигарист. Гумонаш дар таҳи

ин сухан маънии дигаре ҳасту фаҳми ў намеравад. —
Ҳамаи занҳои дехаи мо пўст ош медиҳанд.

— Ҳа, воқеан, аз ёдам баромадаст. Пўстин ҳам
медўзанд? А?

— Баъзан... Барои мўйсафедон медўзанд. Дар чои
мо ҳеч кас пўстин намепўшад.

— Рангаш ҳамин хел, пўстак барин сафед? — ба
тавзехи ў беэътибор боз пурсид Дилбар.

— Не, барои пўстин пўстро ранг медиҳанд. Пўсти
анор катӣ... Ё як хел алаф ҳаст, сиреч мегўянд, решай
ҳамон катӣ ранг мекунанд. Дорчинранг мешавад.

Дилбар ба сухан даҳан ҷуфт кард, соний шармида
ишваомез хандид, рўяшро тофту баъд ба чандин печутоб
гуфт:

— Ба ман ҳам пўстин карда медиҳед, охир?

Вай инро гуфту худ ба худ гўё хичолат кашида
рўяшро бо кафи дастонаш пўшид ва ба Нусрату холааш
лаҳзасе пушт гардонда хомӯш истод. «Ҳама кораш
хушрӯ, ба худаш зебанда. Тарбияи шаҳр дигар хел аст»,
— аз дил гузаронд Нусрат.

— Пўстин хоҳед, пўстин мекунем. Лекин дар дехаи
мо занҳо ҳаргиз пўстин намепўшанд-ку! — Нусрат мисли
пирони хунукхӯр ба пўстин печидани Дилбарро лаҳзасе
пеши ҷашм оварду хандид.

— Ман пўшам, расм мешавад-дия.

— Мардуми мо ба ҳар чиз тақлид намекунанд,
анъана, расму одатамон саҳт аст. Шумо ҳам ночор сар
мефуроред.

— Баръакс, ман аз қафои худам дигарҳоро мебарам!
— гуфт вай қатъй.

Нусрат ва холаи Дилбар сар бардошта ба рӯи яқдигарӣ нигариста натавониста сукут доштанд.

«Ҳавлиаш аз чароғи электр ҷароғон, молхонаю алафҳонааш, ҳатто боғаш ҳам ҷароғ дорад, айнан, ҳавлии шаҳриҳо барин, — ин лаҳза аз дил меғузаронад Дилбар. — Кошкӣ, ҳамин ҳавлӣ дар шаҳр мебуд. Холаам бехуда намегуфтааст: «Агар духтарам мебуд, ба Нусрат дудаста бароварда медодам. Духтарони ин замон синнаш қалон гӯён ноз меқунанд, бачааш ҳаст гӯён назарашон намегирад, додоҳошон маҷбур карда наметавонанд». Ҳайр, чӣ чора, ҳоҳам-наҳоҳам, рӯзгор соҳтанам даркор. Ба гуфти очаам то кай овора мегардам? Дар шаҳр дугонаҳоям меғуфтагистанд: «Мур, охир зотатба қашидӣ, боз ба қишлоқӣ расидӣ! Туро одам кунем гӯён бехуда ҳамин қадар зӯр задем...»

Ин дам аз дили Нусрат меғузашт: «Ку, бинам, ин танноз ба Алӯлаку Булӯлак маъқул мешавад ё не? Агар бачаҳоро бо меҳр ба синааш зер қунад, ман — ғуломи ҳалқабаргӯш, ҳар чӣ ҳоҳад, ичро меқунам...»

— Ҳоло ман ба шумо Алӯлаку Булӯлакамро нишон надодаам.

Вай барҳосту дари хонаи бачаҳоро кушода, онҳоро ба назди меҳмонон даъват кард.

— Ку, биеёд, бачаҳоям, холаҳош бинанд.

Бачаҳо шармида берун омаданд. Писарак ҳаросида, ҳудро ба қафои ҳоҳари қалониаш, ки ба таҳмин даҳсола буд, мекашид.

Баъди ишорай холааш Дилбар барҳосту бачаҳоро як-як оғӯш гирифта бӯсид, вале бӯсаҳояш бардуруғ буд, сару рӯяшонро бо навозиш сила кард, ким-ҷӣ суханони

дилнавоз гуфт, аз киссааш конфетҳо бароварда дод ва дар охир аз рухсораҳошон пучида монд.

— Номҳошон ғалатӣ будаст, — изҳори тааҷҷуб кард холаи Дилбар. — Алояку Балояк...

— Наход? — ҳайрон шуд Дилбар ҳам. — Алӯлаку Булӯлак номашон?

— Не... Номашон Фаришта ва Фаридун аст. Давлати ман, сарвати ман ана, ҳамин ду қӯдак аст.

Дилбар боз ба бачаҳо даровехту аз ҳусуси машғулияти онҳо гап пурсид. Ҷашми холааш чун ҷашми вай афтод, оҳиста ба таҳсин сар ҷунбонд.

— Дилбар... Биё, зуд маслиҳат кунеду сонӣ равем. Ман ҳар дуро шинос кардам, барои ин куртаи шоҳӣ... — гуфт вай ба даҳлез баромада.

Нусрат матлабро нафаҳмиду ба Дилбар нигарист.

— Хуб, мебинем, — гуфт Дилбар бо як навъ оҳангӣ истиғно оҳири суханро шиддатнок карда. Баъд ҷашмони калон калонашро бо ноз гардонд. — Ҳоли шартҳои ман мӯл... Мабодо якбора шунида тарсед, сонӣ ман чӣ кор мекунам?!

Нусрат саргаранг, балки саволомез ба рӯи Дилбар нигарист. Нигоҳи ў мегуфт: «Аз ман боз чӣ меҳоҳед?»

— Бед, дароем, — Дилбар оҳиста дasti Нусратро гирифт. Нусрат аз изтироб ба қафо нигарист. Ҳолаи Дилбар ҳамроҳи бачаҳо ба ҳавлӣ баромада буд. Ғақат баъд аз ин вай дар дасташ дasti ҳурду маҳини занро эҳсос кард. Гӯё вай даст не, балки чӯҷаяки нав аз тухм берун омадаро гирифта бошад, онро бо эҳтиёт медошт. «Синнаш ба бисту хафт расида бошад ҳам, дастонаш бе очинг, сахтакак... Аҷоиб...» — аз дил гузаронд Нусрат. Аз шиддати ҳаяҷон дар ин як дақиқа дили ў ҷунон

метапид, ки овози онро равшан мешунид. Сонй якбора ўро ҳолате рўй дод, ки гўё ба зани каси дигар даст дароз карда бошад, хичил гашт, аз сустиродагии худ ба қаҳр омад.

— Шарти ман бисъёр аст, чони ширин... Мегўяндку, кори осон лаззат надорад! — гуфт Дилбар бо истиғно тоб хўрда.

Ҳоло вай дар рў ба рўи Нусрат чунон наздик рост меистод, ки торҳои перешони турраи пешониаш ба рўи ҷавонмарди мерасид. Вале бо ин наздикӣ овози вай ба гўши Нусрат гўё аз дур мерасид.

— Ҳаёти ман, буду нобуди ман ба шумо насиб карда будаст, Дилбар... Боз чӣ меҳоҳед?! — гуфт вай хотирпарешон ба рўи зан табассум карда. Ў гумон дошт, ки Дилбар ҳам монанди дигар занҳо фалон қадар курта кун, тўи бошукуҳ гузарон мегўянд.

— Ман на ба кори сахро мебароям, на ба кори ферма! Ба ман аз идораи колхоз ё ҷамоа ягон кор меёбед. Китобхонаи мактаб бошад ҳам, мешавад.

Ин пешниҳодро ҳаргиз нигарон набуд, бинобар он, Нусрат якбора ошуфта ва парешон шуд.

— Мебинем, — гуфт баъди хеле ҳомӯшӣ паси сарашро хорида. — Агар ҷои холӣ бошад...

— Сонй... шарти асосӣ: ману шумо ҳоло ҷавонем. — А-а... боз умеди фарзанд доштагистед? А?.. Рост не?.. — Дилбар аз ин суханони гуфтааш хичолат кашида, лаблабу барин сурҳ шудани Нусратро дида, худро шармзада вонамуд карду сарашро поён афканд.

Ба миён сукунати гароне афтод. Сонй Дилбар сарашро боло набардошта тез-тез гуфт:

— Холаам фарзанд надоранд. Бечора ба бача зоранд... Агар писаратонро ба он кас дихем... Агар розй бошед?.. Холай худам, аз ман зиёдтар меҳрублонӣ мекунанд... — Дилбар ягон бор чашмашро бардошта ба рӯи Нусрат нанигарист, вагарна авзои Нусратро дида, суханашро қатъ мекард.

— Ман шуморо одам гуфтаам... — Нусрат инро гуфту дарро кушода бо шаст ба берун баромад.

Дилбар ба қафои ўннигариста ҳайрон монд.

— И-и, ин касро бинанд... Таҳи гапа нафаҳмида... — ба берун ба назди холааш баромада, изҳори ҳайрат мекард Дилбар.

— Рафтем... Вай ҷавобата дод, — гуфт холай Дилбар ба роҳ афтода. — Дигар башараашро набинам гӯён бирафт. Фарзандонаш ҷону дилаш. Инҳоро ту пушти по зада, чӣ хел ба вай зан мешавӣ?! Ҳудо агар занад, аз дили одам меҳру шафоатро мебардоштаст. — роҳ мерафту беором гут-гут мекард ў.

ЧАНГАЛУК

Бегоҳии говгум ба Вахш расидаму саросема ба умеди мошини раҳгузар ба сӯи чорраҳа давидам. Ҳамиштаи шаш-ҳафт нафар мусофирони дигар, соате ба мошинҳои даргузар дастафшонӣ карда, оқибат ҳамроҳи як тан ҷавонмарди зиёинамо ба кабинаи мошини самосвале савор шудем. Ин мошин маро ба колхози «Ҳаёти нав» набарад ҳам, аз наздики он мегузаштаст.

— Ман ба шумо гӯям, парво накунед, меҳмон, — ҳамсафарам дар кабина бафароғат нишаству хавотирии маро фаҳмидағӣ барин таскин дод. — Чор километр барин роҳ мемонад, пиёда чақ-чаққунон меравем. Ҷӣ гуфтед? — Вай бо чехраи кушод табассум мекарду зимнан саропои маро ба таҳқиқ менигарист ва голибан кию чикора буданамро фаҳмидан меҳост.

— Ба кадом қишлоқ, ба хонаи кӣ меравед?

Ман дафъатан ҷӣ гуфтанамро надониста, лаҳзае дасту по ҳӯрдам, аммо ҳамсафарам худ ба қӯмакам расид:

— Ин колхози «Ҳаёти нав», ман ба шумо гӯям, хурду калон қариб понздаҳ деха дорад. Шумо ба кадом деха меравед? Агар махфӣ набошад?

— Ман... ман... ба маркази колхоз меравем, — гуфтам ҷӣ ҷавоб гуфтанамро надониста. Сипас эзоҳ додам: — Ба колхозатон бори аввал меравам. Ношинос ба мисоли нобино аст, мегӯянд... Балки медонистагистед... Ҳоҳару додарони яқдигарро ёфтагӣ дар колхози шумо...

— Э-э, шумо аз хешони онҳоед? Аз Конибодом меоед?

— Не-е, ман аз Душанбе. Ба онҳо хешу таборӣ надорам. — Сипас бо ду сухан киу чикора буданамро фаҳмондам.

— Ҳа-а, ҳозир дар хонаи Фаридун ҳам, дар хонаи раис ҳам, тӯй аст.

Дар хонаи Фаридун тӯй буданашро медонам, аммо ба тӯйи хонаи раис эътибор надодам. Аз дилам гузашт, ки мебоист киву чӣ одам будани раиси колхозро дарак карда огоҳӣ меёфтам. Баъзе рӯзноманигорон агар азми ба колхоз омадан кунанд, ҳафт пушти раиси колхозро кофта фаҳмида, қабл аз ин дар кӯҷоҳо таҳсил кардану дар қадом вазифаҳо кор кардани ўро қоривор аз ёд мекунанд.

— Хайр, ку, гап занед, аз саргузашти онҳо, дар хусуси падару модар ва хешу табори онҳо ягон чиз медонед? Якбора ҳоҳару додарон яқдигарро ёфта хурсанд будагистанд-а?! — Ман ба умеди ягон ҳабари нав пурсуков сар кардам.

— Албатта, кӣ хурсанд намешаванд?! Ман ба шумо гӯям, ин давлати андак-мандак не! «Доман пури зар кунию додар бихарӣ, он додари зарҳарид чӣ додар бошад?!» гуфтаанд. Ҳудо яку якбора ба кас ҳоҳару додари зода медиҳаду хурсанд намешаванд?! Боз ҳам таҳи дилашро кӣ медонад? Ман ба шумо гӯям, ин Чангалук... Мебахшед, мо Фаридунро баъзан Чангалук ҳам мегӯем, — тавзех кард ў. — Дар бачагӣ аз ҳар афтода, як дасташ чангалук шудагӣ. Албатта, ба рӯзнома таъриф карда нависед. Лекин ин суханони ман

ба навиштани шумо дахл надорад. Рости гап-да. Ин гайбат не, пурсед, ҳама мегүянд. Фаридун одами нағз, коргар, аммо баъзе хислати бехуда дорад.

Дар хусуси Фаридун ҳамроҳам ба дил дарде доштанаш маълум буд. Имон ба гумон насупорида, лоқайд ба кўмакаш рафтам:

— Ба саҳтӣ калон шудаст, бемуҳаббат, бенавозиш...
Балки ба ҳоҳару додар дар дилаш ҳеч меҳр набудагист?
Ин дар Вахш, онҳо дар Конибодом калон шудаанд.

— Э-э, ман ба шумо гӯям, агар дил наздик бошад, ин гапҳо... — ҷашм хобонду даст афшонд вай. — Ҳама гап ба дил! — Вай лаҳзасе ҳомӯш истоду сонӣ гуфт: — Ҳама ҳайрон мешудагӣ кор шуд. Э, тавба! — гаштаю баргашта изҳори ҳайрат дошт мард. — Баъзе қасон ба заём ё лотарея ҳазор сӯм буранд чӣ хел хурсанданд, ин Чангалик якбора додару ҳоҳар бурид-а! Ман ба шумо гӯям, боз чӣ хел додар?!

Манбашумогӯям (дар дил ба вай чунин лақаб додам) гиребонашро медошту сар мечунбонд. Пай бурдан мушкил набуд, ки ин воқеа барои деҳаи аз шаҳр дур пешомади бениҳоят ғайриоддӣ аст.

— Ҳӯш, ку гап занед, ман ки ю чикора будани ҳоҳару додаронро намедонам. — Дарвоқеъ, ҳанӯз киву чӣ одамон будани додарону ҳоҳари ба ҳам расида ба мо маълум набуд ва мебоист аз ин хусус аввалбор рӯзномаи мо хабар қунад.

— Ман ба шумо гӯям, ҳамин раис... — ҳамроҳам ба ҷашми ман нигариста, лаҳзасе таваққуф карду баъд ба таъкид гуфт: — Ҳамин раис ҳашт сол боз дар колхозамон раҳбар аст. Рости гап, марди одил, ҳалол,

коргар, дар зарурат саҳтгир, кордон, ҳалқ қатӣ муомила карда метавонад. Аммо ин Чангалик чанд сол аст, ки таҳи пои ҳамин одама кофта ўро сил кард.

— Барои чӣ? Сабабаш?

— Бехуда!

— Ин хел носозгарӣ бесабаб намешавад. Ягон сабаб доштагист.

— Ҳама ҳайрон. Ба гирдаш тарафдор ғун кард, норозихоро киш-киш дода, раисро бадном кардан хост, маълумотнависӣ кард. Асп барин ҷавонмард дардманд шуд.

— Ягон мақсад доштагист.

— Гапаш ҳамин ки вай бегона аст, — ў бо дард хандид. — Барои чӣ ба колхози мо бегона раис мешавад?! Раиси пешин аз тӯби вай буд, дар сояи ў корди Чангалик болои равған буд...

— Ҳа, ин гапи дигар.

— Ҳамин раис ба сари худ ба колхоз наомадаст, аз район фиристоданд. Ҳайр, ачаб не, бӯи хунаш кашидагист. Рост не? Ман дар шаҳри Брест як марди тоҷики малларо дучор шудам, ҳар ду ҳам ба яқдигар нигариста истода мондаем. Ҳол он, ки вай зоҳирان ба тоҷик не, бештар ба литвонӣ ё немис монанд буд. Баъд ҳамсафарам ба ман ҷафтар омаду овозашро пасттар карда гуфт:

— Ана, ман ба шумо гӯям, ҳашт сол боз ҳар ду - сагу гурба буданд. Пахтаро зиёд додем, раис ба орден пешбарӣ шуд, аммо ҳамин Чангалик аз болояш навишта корро вайрон кард. Ҳама орден гирифт, ба вай надоданд.

Ин қадар раисро чонибдорӣ кардани “Манбатугӯям” дар дилам шубҳа афканд.

— Фақат барои аз ин ҷо набуданаш? Не, хусуматгарӣ агар аз як тараф бошад, тӯл намеёбад. Раис ҳам моҳи беайб набудагист? — Ба ҳар ҳол, қаҳрамони очеркамро сиёҳ кардани ин мард ба ман нафорид.

Вай нобоварии маро дида, яку якбора ҳомӯш гашт. Дигар ба саволҳоям ҷавоб надод, ҳудро ношунида ангорид. Ман аз гуфта пушаймон шудам. Ҷаҳд кардам ўро ба сухан дарорам, вале суд накард.

Ӯ дар ҷорраҳае, ки чор сӯяш саҳрои кушод буд, мошинро боздошт.

— Ку, меҳмон, фуромадем.

Шаби ниlobии торик, дар осмон ситора мечӯшид. Ба атроф нигаристам — аз дуродур ҷароғҳои деха милт-милт метофтанд. Дар роҳ на мошине, на раҳгузаре. Ҳатто сараввал ҳеч садое ба гӯш нарасид. Баъди он, ки пиёда ба роҳ афтодем, тадриҷан вақ-вақи қурбоққаҳо, садои чирчиракҳо, ку-куи чаковак ва боз турфа-турфа садоҳои ошною ноошноро шунидам.

— Ман ба шумо гӯям, бародар, имшаб ҳоҳед - наҳоҳед меҳмони ман ҳастед. То маркази колхоз хеле роҳ аст. Ҳавлии мо дар ҳамин наздикӣ...

— Аз афти кор, дигар илоҷ ҳам надорам, — ҳандидам. — Бо як сухан ман шуморо ранҷондам, акнун меҳмон нашавам, аз дилатон бароварда наметавонам. Рости гап, аз кори Фаридун ҳайрон мондам. Дар хусуси вай ба рӯзнома навиштанӣ будам.

— Ҳайр, ба рӯзнома ҳама гапи будагиро наменависанд-ку, — маъзаратомез суханро ба шӯҳӣ бурд вай. — Навиштан даркор аст. Ин гапу корҳо ба раҳи

худ. Ба рўзнома дар ҳақи пахтакору механизатор, саркору чўпонҳои мо бисъёр менависанд, меҳонем, медонем сухани хона ба бозор рост намеояд.

Ба деха наздик омадем: чароғҳо муайян, садоҳо аниқ гаштанд: дар пахтазори ду канори роҳ дуди мўриҳои деха монади туман паст шиновар буд. Аз қафо саворе ба мо расид.

— Ҳа, саркор, ассаломуалайкум, — ҳамроҳам аз роҳ истод.

— Мехробӣ?

Савор шабкӯр будаст магар, дар торикий чунон ҳам шуда ба рӯи ман зеҳн монд, ки ҳандаамро ба зӯр доштам.

— Ин кас меҳмон, аз Душанбе, — шиносонд Мехроб.

Саркор воҳӯрӣ карду аспашро баробари мо ба раҳ монд.

— Дар барои Фаридун ба рўзнома менавиштаанд.

— Ҳамин хел? — саркор ба рағбат ва назари имтиҳон дигарбора ба сар то пои ман чашм давонд.

— Дар хусуси хоҳару бародарон ҳар чӣ медонед, гӯед. То шумоён ягон чиз нагӯед, мо ҳеч чиз навишта наметавонем.

— Хайр, Фаридун дар пеши назарамон калон шуд...

— Саркор аз хусуси чӣ гуна калон шуда, ба қатор даромадану ба хизмати ҳарбӣ рафтани Фаридун, баргашта омада, хонадор шудани вай хеле сухан гуфт. Баъд сухани ўро буридам:

— Биистед, амак, бигүед, ки раис катй чаро кашокаш доранд? — ба шўхй хандида пурсидам. — Шумо саркор, аз решай гап хабар доред.

— Хайр, ин гапҳои хонагй, мабодо навишта...

— Не, хотирчамъ... Сухани менавиштагй дигар аст.

Саркор андаке таџанг гашту баъд ночор ба гап даромад:

— Чое, ки нафс ҳаст, хусуматгарй ҳаст-да. Фаридунку як васвосй аст, аммо шон ҳам ба колхоз се-чор нафар наздионашонро оварда, чой карданду худро ба бало гирифтор карданд. — Саркор «шон» гуфта раисро дар назар дошт. — Дехаро гардед, мардум мегўянд.

Ў хеле сухан гуфт, vale дигар ҳама ба ман нодаркор ва ё гапҳои ба ҳама маълум буданд.

— Азбаски Фаридун дастъёр буд, амакаш уна саробонй кард, аммо хоҳараку додарақашро бурда ба сафирахона супоридем. Он солҳо раиси чамоа будам, худам ба дастам бурда додамашон. Ба гардиши фалак он ду ба Конибодом афтодаанду савобталабе гирифта калон кардаст, хонондаст, одам шудаанд.

— Ана, ман ба шумо гўям, як бачаи хеши дураш пор институтро тамом карда омад. Чангалик як соли дароз сари раисро ба дард овард, ки чаро ўро сараграноми колхоз таъин намекунанд. Охир, ман ба шумо гўям, сараграноми колхозамон бист сол боз кор мекунад. Хайрият, ба қарибӣ гоибона институтро тамом карда, дипломашро оварду гиребони раисро аз дasti Чангалик раҳо кард. Ҳозир агар гўед, ки як нафар гўрков даркор аст, Чангалик албатта як ҳамқишлоқашро ном мебарад.

— Рост, рост, — охиста хандид саркор. Соңй ба тарафи мо хам гашту бо овози паст пичиррос зада гуфт:
— Дар түйи Саиди Чүпон менишастем, раиси чамоа гуфт, ки писари чүпон дар таҳсил пешқадам будаст, аз институташ ба идораи чамоа таҳсиннома омад. Чангалик даррав сухани шонро бурид: «Ин хел таҳсиннома ба Парда ҳам омада буд». Таҳсинномаи даҳ сол пеш аз ин ба Парда омадагӣ дар ёдаш, аммо имрӯз омадагиашро бо дили сафед як даҳан муборак бошад намегӯяд-е!

Саркор хомӯш монд.

Дилам меҳост, ки вай боз ба гап дарояд, vale ӯ хомӯш мерафт ва баракси вай Мехроб қарӣ бетавакқуф сухан мегуфт. Бепарво, бо овози баланд, ҳар чӣ ба фикраш ояд, ошкоро мегуфт, мепурсид, меҳандид, дашном медод.

Аён буд, ки саркор аз тоифаи одамонест, ки ҳикмати «дареро накӯбӣ, даратро накӯбанд» - ро рӯзгори худ кардаанд. Вай ҳар як суханашро бо эҳтиёт, ҳамеша бо овози паст, ҳар замон хавотиромез ба атроф нигариста мегуфт.

— Шумо бисъёр воқеаҳоро медонед, vale намегӯед,
— гуфта бо ҳамин ӯро шерак кардан хостам.

— Хайр, чӣ гӯям?.. — гуфт вай очизона табассум карда. Ҳар ду то имрӯз яқдигарро пешпо дода омаданд.
— Ту — конибодомӣ, ту зарафшонӣ гӯён сояи яқдигарро аз девор метарошиданд. Аслан, ин иллат аз як артистбача ба инҳо гузашт.

Саркор боз хомӯш монд. Ман мунтазири эзоҳ будам.

— Ҳар замон аз шаҳр як артист меояд, чўраи Фариидун аст, — гуфта Мехроб ба ман асли воқеаро тавҳез кард.

— Худаш хунари дуруст надораду чоқам, обро лой карда, моҳӣ медорад.

— Қиссаи касалии Чангаликро гӯед, — сухани саркорро бурида хоҳиш кард вай.

— Э-э, гуфтани бошӣ, худат гӯй, — саркор даст афшонду хичилзада табассум намуд. Сонӣ зери лаб футтут кард: — Ҳар чизро гап гуфта мегардӣ.

— Акаи Мехроб, худатон гӯед, — хоҳиш кардам.

Шавқу рағбати аввалии Мехроб гум шуд. Вале ба даҳони вай нигарон буданамро дид, ночор ҳикоя саркард:

— Ман ба шумо гӯям, Чангалики мо як вақте нотоб гашт. Духтурҳо гуфтаанд, ки дардаш ҷарроҳӣ металабад. Вай барҳоста ба беморхонаи пойтаҳт рафт. Ба дуҳтури он ҷо гуфтаст, ки дар ҳамин ҷо аз тарафи мо дуҳтур - пухтур ҳаст ё не, бародар гӯед як бор маро бинад. Тафтиш карда гуфтаанд, рафиқи Чангалик, аз райони шумо дар ин ҷо ҷарроҳ набудаст. Чангалик «ҳайр, набошад» гӯён аз касалхона баромада омадаст.

— Ҷарроҳӣ накунондаст?

— Не.

— Кӣ ин қиссано бофтагӣ бошад?

— Э - э, бовар намекунед? Ҳурмати нон — дурӯғ не!

— Ин ҳамشاҳригарӣ ба одами ҳалолкору ҳалолхӯр даркор не, — гуфт саркор гарқи андеша. — Барои бехунар, коргурезу муфтиҳӯр даркор аст. — Худ ба худ даст афшонд вай.

— Як рӯз дар хонаи раис як гаҳвора дидам, агар бинед, як бори дигар бинам мегӯед, — аз рӯи одаташ «ман ба шумо гӯям», гӯён сухан сар кард Мехроб. — Гул канда, қуббаҳо шинонда, расо хунармандӣ карда соҳтагӣ. Рангӯ борашро намегӯед, гаҳвора не — гулзор! Як бор бинед, аз сари нав қӯдак шуданатон меояд. Дар як ҷо таъриф кунам, ба Чангалик нафорид — ба ман дарафтод. Гуфтам: агар ба ту хуш наояд, бирав, қӯдакатро дар ҳамон гаҳвораи ҷӯбаш нимтароши қаҷу қилеби бобоят ҳобон. Ман агар ин бор қӯдак ёбам, худо ҳоҳад, ба шаҳр мераваму аз ҳамон гаҳвора якта мебиёрам.

Лаҳзае ҳама ҳомӯш мондем. Ҳулосаи саркор ба назари ман саҳҳ нанамуд, бинобар он, меҳостам ба он тасҳҳ дихам.

— Ҳамшахригарӣ аломати очизӣ, нотавонӣ гуфтед, ки дуруст аст. Аммо ҳамон очизу муфтҳӯрон одамони дурусти ҳунармандро ҳам ба доми ҳуд мефуроранд.

— Хайр, ба гузашта салавот, — гуфт саркор, — ана, ҳар ду додару бародар, об ба лаби ҷӯй баробар гашт.

— Ҷӣ ҳел? Кӣ катӣ кӣ? — ба маънни сухани ӯ сарфаҳм нарафта ба рӯяш нигариста.

— Кӣ катӣ мешуд, охир раис катӣ - дия.

— Фаридун? — беихтиёр аз роҳ истодам. Ҳамроҳонам низ истоданд.

Лаҳзае бо тааҷҷуб онҳо ба рӯи ман менигаристанду ман ба рӯи онҳо ва чунин менамуд, ки якдигарро имтиҳон мекунем.

— Охир, ман ба шумо гӯям, раисамон Фарзон Ҳакимов ҳамин Фаридуни Чангалик катӣ додару

бародар баромаданд – ку! — аз бевуқуфии ман Мехроб ҳайрон буд.

— Не – е?!

Ман беихтиёр як ҳуштаки дуру дарози андаке гамангез ва андаки дигар таассуфомез кашидам.

— Охир, домулло, ҳама гап дар сари ҳамин – дия! — гуфт саркор аспашро ба роҳ монда.

— Ман ба шумо гӯям, дар Конибодом будагӣ ҳоҳарашон ба рӯзнома эълон дода, ҳамин Чангаликро дарак карда ёфт. Сонӣ омад, ки ду додараш дар як колхоз гаштаанду яқдигарро намешиносанд.

— Шуд, шуд... Аз аввал ҳамин гапро намегӯед?!

— Ман ба шумо гӯям, охир боҳабаред гуфтаам — дар чехраи Мехроб табассуми ширине гул мекард.

Маро чунон ҳолате рӯй намуд, ки гӯё бар дӯшам ҷуволи пур аз санг афтода бошад. Қадаме, ки пеш мениҳодам, дар назар ба қафо мерафт. «Дар ҳақи инҳо чӣ нависам?» — гӯён худ ба худ савол мекардаму нигоҳи пурмалоли муҳаррир аз назарам дур намегашт. Кошкӣ, фақат дасти ин Фаридун чангалик мебуд....

ҲАСРАТ

Занҳо нисбат ба мардон осонтар бо ҳамдигар унс мегиранд ва зуд ҳамдарду ҳамроz мешаванд. Аз афти кор, ба мардон худбинию гуур ичозат намедиҳад, то зуд бо ҳам улфат бошанд. Баъзеҳоро агар ба гап гиред ҳам, суханатонро дастгирӣ намекунанд. Гӯё шумо бо ҳамин баҳона аз вай ягон чиз талаб мекарда бошед. Ба назари баъзеи ин касон чунин менамояд, ки агар аз майда – чуйдаи зиндагӣ сухан гуфта ханданд, оҳори он ҳама викӯру азаматашон мерезад. Ба ҳар ҳол, дар ин бобат ба салиқаи занҳо бояд тан дод.

Имрӯз дар долони дарози духтурхона зану мард — хеле дардмандон мунтазири қабули духтурҳо буданд. Ман ба қабулгоҳи ҷарроҳ навбат гирифтаму оҳиста дар як гӯши ҳараки пуродам нишастам. Аз ҷайб рӯзномаро гирифта кушодам ва сараввал аз рӯи одат сарлавҳаҳоро нигаристам, сонӣ баъзе ҳабару мақолаҳои ҷалби назарро ҷашм давондам. Сипас, барои вақтқушӣ яке аз мақолаҳои назарбанд кардаамро хонданӣ будам, ки аз паҳлу гуфтугӯи ду нафар зан диққатамро қашид.

— Хола, чӣ гап шуд, чиба гиръя мекунед?

Пурсанда ҷавонзани лоғарандоми шӯҳчашме буд. Овозашро ҳам бо он далолат мекард, ки вай ҳеч ғами дунъёро ба дили худ наздик роҳ намедиҳад.

— Э – э, напурс, духтарам...

Зани миёнсол, ки ба тахмин синнаш аз 55 беш набуд, бо рўймолча чашмонашро пок карду оҳи бадарде кашид, сипас ба нишони таассуф чанд бор сар ҷунбонд. Баробари сарашиб тамоми вучуди вай гӯё ба ҳасрат оҳиста алвонҷ меҳурд. Нишони таровати ҷавонӣ ҳанӯз аз андоми вай батамом сутурда нагашта буд ва рӯю мӯяш, чашму абру়яш гувоҳӣ медоданд, ки замоне зани соҳибчамоле будаст. Ҳоло занак мусибатзода менамуд ва дам ба дам бо рўймолча ашки чашмонашро пок мекард. Ман рӯям ба рӯзнома, бо қираи чашм онҳоро ба мушоҳада гирифтаму гӯшам ба гуфтугӯи ин ду тан вақф шуд.

— Барои наберачаам гиръя мекунам, духтарам. Як шўрпешонӣ наберача дорам... Ҳудам ятим калон шудам, медонам... — вай чашмашро аз як нуқта наканда сарашибро ба ду тараф мегардонад. — Ҳудо гӯед, ки агар фарзанд дихад, додою очааш катӣ дихад.

— Чӣ ҳодиса шуд, хола?

Занак лаҳзае ҳомӯш ба фикр афтод.

— Ҳамин ятимчаро ба кӣ монда меравам, гӯён гиръя мекунам. Духтур захмама рентген катӣ диду аз ҳамон захми ганда — реши равон гуфтагӣ барин шуд. Ана, имрӯз боз мебинаду қоғаз медиҳад. Дина рӯзи мавлудам буд, ба ҳавлӣ ду писар, ду келин, духтару домод, додарам занаш катӣ, ҳоҳарам савғою саломи маҳсус катӣ омаданд. Сир надодам. Нагуфтам. Дилем нашуд. Чӣ хел карда ҳамин қадар хурсандира барҳам мезанед?! «Ҳа—ҳу» гӯён ҳамроҳашон пухтупаз кардам, нишастам, хандидам. Аммо аз дили ман чиҳо мегузашт, ҳудо худаш медонисту халос. Ҳамара гуселонидаму сонӣ ба хонаи

дарун даромада, ду соат барин гиръя кардам. Гумон мекунй аз мурдан метарсам?.. Не—е! Ҳамин набераякама ба кӣ монда меравам гӯён аз гиръя варам кардам. Духтар дорам, лекин гардам, духтар ба рӯи шавҳарааш менигарад, чӣ мегуфта бошад мегӯяд, писар ҳам ин замон ба рӯи занаш менигарад. Бачаи шӯр хору зор мешавад гӯён месӯзам.

— Додою очааш дар кучо? — оқибат ҷавонзан саволи кайҳо боз дар нӯги забонаш овезонро пурсид. Вай ҷандин бор даҳон кушодан хост, то ки сухани ҳамсӯҳбаташро бурад, vale ҳикояти аламноки ўро қатъ накард.

— Э – э, шумо намедонед – чӣ? Духтари ман сирко ҳӯрда мурд. Ҳама медонанд. Ҳурду калон гӯрсӯхта шавҳараша лаънат карданд, аммо чӣ фоида?! Зану марди маҳалла зор-зор гиристанд. Шӯрбаҳт духтар не, як фариштаи беозор буд. Дилу нияташ покиза буд, банангӯ бномус буд, аз ҳамин сабаб ба ин аламу хорӣ тоқат карда натавонист.

— Хола, ман аз фочиаи духтаратон бехабарам. Мо ба ин гузар ба қарибӣ омадем, — гуфт ҷавонзан суханашро дона-дона карда ва бо имою ишора кадом як самти шаҳрро нишон дод. — Чӣ ҳодиса шуд, барои чӣ сирко ҳӯрд?

— Э – э, духтарам, напурс... — зан боз ба сарҷунбонӣ даромад. — Аслан, илоҳо, хонаи ҳаромхӯр сӯзад! Сӯзад! Боз мегӯям — сӯзад! Агар дар маҳалла дабдабаю дамдамаи ҳар кас аз рӯи кораш ё илму ҳунараш мебуд, олам гулистон мегашт. Ҳуб гӯй, духтарам, ҳақи гап ҳамин! Наханд. То ба сараш наафтад,

одам намедонистааст... Аслан, тақдири саҳташ рафтагӣ бошад, ман чӣ кунам?! Чӣ илоҷ? Ман вайа ба як ҷавони қобил, хеши дури ҳудамон, очаю додош одамони бамаънӣ додани будам, розӣ нашуд. Ҳамин ҳудобехабара нағз диду мерасам гуфт. Дидаму ба дилам нанишааст, ҷашми сараш бечо барин намуд. Сонӣ дуҳтаракам кио чӣ будани он бадзота дар зиндагӣ фахмид, аммо ночор нафасаша ба дарун гирифт. Ҳудкардaro даво нест. Нокас берӯзира баъзан озор дихад ҳам, ба ҳеч кас сир намедод. Хайр, то забони якдигара ёфтани ҳамин ҳел талху ширин мешавад-дия, гӯён гӯшама ба карӣ мезадам, ҷашмама ба кӯрӣ... Э-э, қадом як аламама гӯям?! Бечора дуҳтаракам шаш сол хонд, дилакаша пур-пури зардоб карда дипломи дуҳтурӣ гирифту-у... ана!.. — Зан бо алам ба сари ду зонуяш оҳиста, вале бо таанӣ мушт заду сипас, сонҳояшро саҳт-саҳт тофта гирифт.

— Зиқ нашавед, хола, ҳар чӣ шуданӣ буд, шуд гӯед. Сӯхтан катӣ чӣ фоида?!.. Шавҳараш чӣ ҳел одам буд? Аз кучо?

— Э – э, шавҳар нашуда гӯристон шавад, номаш гум шавад... Инченер буд. Касофат дар заводи мошинатаъмиркунӣ кор мекард. Ёфти зану шавҳар барои ҳӯрдану пӯшиданашон мерасид... Бовар мекунед, ба шумо дурӯғ, ба худо рост, таррамарг бегоҳихо ба ҷойхонаи гузар баромаду авзояш рӯз ба рӯз дигар гашт. Ҳамон улфатҳояш сараша гардонданд. «Фалонӣ «Жигули» ҳаридаст», «Салими кафтарбоз «Волга» овардаст», «Ҳакими хоқрӯбаков қаср барин хона андоҳаст», гӯён торафт авзояш бечо хаёлаш парешон

мегашт. Ҳа, духтарам, ҳамон нокасон бачара вайрон карданд. Набошад, аз он ҷавонони таърифии кас ҳавас мекардагӣ набошад ҳам, ба раҳаш рост мегашт, ба касбу кораш саргарм буд. Ҳамонҳо катӣ шинуҳез карду дилаш ба касбу кораш хунук шуд. Пулдории мардуми дигара дида, моҳонааша назараш нагирифт. Мабодо ба дилаш саҳт мерасад гӯён гап назадам. Агар сухане гӯям ҳам, вай аз он ҷавонони ба маслиҳати кас гӯш медодагӣ не... Оқибат як рӯз омаду «Агар ба моҳона нигариста бишнам, дар бист сол ҳам мошин ҳарида наметавонам, ба кори дигар мегузарам» гуфт. Ҷӣ ҳам гӯям? Як хаёл кардам, — занак андаке тавакқуф карду оҳиста ба қираи ҷашмаш ба атрофиён нигариста гирифт. Ҳама ба гапу андешаи худ саргарм буданд. Сипас, овозашро пасттар карду ҳам шуда ба гӯши ҳамсӯҳбаташ пиҷиррос зад: — Як хешбачаи дурмон ба хона як сандуқи оҳанин оварда монд. Ҳу, дар идораҳо ҳаст-ку, ҳамон хел. Чор кас ба азобе бардошта дароварда, дар таҳмон чой карданд. Мардак ҷандин сол аст, ки мудири амбор, «Аз қафоям душман афтодагӣ, ба ҳеч кас бӯяша набароред, чор-панҷ танга ёфтагема ба дастатон супурдам», гӯён болояшро пӯшонда рафт. Як бор омада күшоду бехост ҷашмам афтод — вай, мурам! — занак ангушти ишорат ба рӯяш гузошт... Сандуқаш таҳтаҳ садсӯмаю панҷоҳсӯмӣ! «Дар дasti ҳукумат дигар пул намондагист» гуфтам. Номаш — Амриддин. Ин ҳам аз зоти ҳамон ҳаромхӯрҳо аст. Хаёл кардам, аз ҳамон Амриддин як-ду бастагӣ ба қарз пул гираму ба дasti домод дода гӯям: «Раведу мошинатона гиред, лекин касбу коратона партофта хор накунед!» Лекин он қарза сонӣ мани муштипар аз кучо

медиҳам?! Мехнат катӣ ин қадар пул ёфта мешавад?! Аз ҳамин хелҳо қарздор будан ҳам намекоҳам.

— Хуб, сонӣ домодатон чӣ кор кард? — ҷавонзан бетоқатона сабаби фочиаро фаҳмидан меҳост.

— Ҳа, воқеан, гап чӣ буд?.. Ҳа, ба ҳамон кор ҳам хеле чиз ҳарҷ карда сонӣ даромад. Аммо як сол кор накарда аз қафояш душман афтоду балохурӯҳо кори ин бачаро ба ҳабс оид карданд. Якта қастумаш дута нашудаст, ягон чиз гун накардаст, бехуда. Ин ҳам дар пешонии шӯри духтаракам будаст. Кошкӣ, мани сарсаҳт тура намезоидаму ин қадар азоб намекашидӣ!..

Ӯ лаҳзае ҳомӯш монду қатраҳои ашки дар сари мижаҳояш ларзонро пок кард ва охи пурдарде кашид.

— Чор сол гирифт... Як рӯз духтаракам ҳабар овард, ки руҳсати воҳӯрӣ додаанд. Ба чор тараф давида, се-чор кило гӯшт ёфту пухта гирифт, самбӯсаҳои варақӣ кард. Сонӣ, як олам майда-чуйдара баста, шавҳараша дидани рафт. Бадзор дар ҳамун ҷа ҳам ба вай дарафтодаст: «Бе ман ту ҳудата зебу оро дода гаштӣ», гӯён аз чилликош ангуштаринҳои тиллоша гирифта ба даруни ҳавлии ҳабсхона гурондаст. Ҳалқаша аз гӯшаҳ қанда гирифта, зери пошна монда майда кардаст. Ман ҳамон рӯз дар ҳавлӣ набудам. Бечора духтаракам хун гириста ба хона гашта омадаст. Мани сарсаҳт ҳамон рӯз дар хона шинам намешуд!... Ана, сонӣ ба хона даромада ба ман ҳат навишта мондасту як шиша сиркора дам кашидаст. Навишта таъин кардаст, ки писаракаша хору зор накунам... Уф-ф... — Зан бо дарду алам як охи чуқур кашиду бо рӯймолча ашки ҷашмонашро пок кард. — Шукур мегӯям... Шукур, гардам. Агар ҳамин писаракаш

намебуд, ғами вай кайҳо мана да лаҳад меҳобонд. Ман баъди ҳамин бача зинда гаштаам. Як сўм пул ёбам ҳам, як пора мато ёбам ҳам ба сандуқ мепартоям. Калон карда, дари хонеша кушоям, сонй беармон мемурам.

— Гам нахўред, холачон, — ҷавонзан аз рӯи одат лаб ба таскини ў кушод. — Ба одаме, ки ин қадар умед дорад, ҳеч дард асар намекунад. Одамизод умед катӣ зинда.

— Аз даҳанакат гардам... — гуфт ў гиръякунон канда-канда.

— Навбатӣ кӣ? — дари хонаи духтур кушода гашту ҳамшира дар таҳи дар истода ба ҳозирон рӯ овард.

— Навбати ман... Навбати ман... — занак саросема аз ҷояш барҳосту худро ба дари кушода зад.

Ба ман чунин намуд, ки ҳамшираи шафқат ўро аз қайди андӯҳи гароне раҳонид.

Аз миён як пиёла чой хўрданӣ фурсат гузашт. Ҳозирон бепарво рӯзнома меҳонданд, файласуфона мутафаккир буданд ва ё аз ҳар хусус бо ҳам сўҳбат доштанд: яке қонеъ аз он буд, ки мувофиқи андозаи поящ кафши баҳорӣ ёфтаст, дигаре саргарми гайбат буд, сеюмӣ латифа гуфта сеюмиро меҳандонд... Вале ба гӯши ман дигар сухани касон намедаромад. Ҳасрати ин зан маро парешон ва безобита кард. Бечора модар... Аз дусле тан бегайрат домангир аст. Не, ман ба кўтоҳбинии ў ҳаргиз намехандам, фақат аз соддадилиаш мутаассирам. «Агар дабдабаю дамдамаи ҳар кас аз рӯи кораш ё илму ҳунараш мебуд, олам гулистон мегашт», мегўяд. Дар он маврид... Афсӯс, ин одамон ҳасрати ўро нашуниданд.

Июни соли 1981

ДУХТАРИ ПАДАР

Булӯр имрӯз аз мактаб бо авзои гирифта, озурдахотир баргашт. Падараш – Ҳалими духтур дар зери чорпояи зери воиш чорзону нишаста, рӯзнома меҳонд. Вай духтарашро бедимоғ диду рӯзномаро аз даст ниҳод ва ба пиёла аз чойники дар наздаш буда чойи гарм рехт. Падар аз рӯи духтараш чашм наканда, лаҳзае авзои ўро ба мушохида гирифту сонӣ пурсон шуд:

— Ҳа, духтарам, табъат хира барин, чӣ гап шуд?.. Бетоб нашудӣ? Ё баҳои паст гирифтӣ? — Баъди салому алейк падар аз Булӯр ҳолҷӯй кард.

Булӯр сарҳам омада дар як лаби чорпоя амонат нишаству ҷои он, ки саволи падарро ҷавоб гӯяд, саросема пурсид:

— Дада, Салими шайтон кӣ? Медонед?

Падар ҳавотиромез ба рӯи духтарак нигарист ва сипас як табассуми дардолуд даври лабонаш давид, вале он ҳам зуд барҳам хӯрд.

— Ин номро аз кӣ шунидӣ, кӣ гуфт, духтарам? — падар андаке безобита шуд, қиёфааш ҷиддӣ гашту бо дикқат бо ҷашми Булӯр нигарист. — Кӣ гуфт? Ку, аввал бигӯ, ман бифаҳмам.

— Айби Гулчин, дадаҷон, — Булӯр бидиррос зада саросема сухан сар кард. — Ман... ман китобамро дар хона фаромӯш кардаам. Муаллима супориши хонагиро

мепурсиданд. Ба Гулчин «як бор китобата те» гўям, надод. Як баҳил, ки... Баъд, ман вай катй қаҳрй шудам. Начиба ҳаст-ку, дугонаи ман, дадааш — сартарош, медонед? Вай ҳам Гулчин катй қаҳрй шуд. Сонй Холдона ҳам ногап шуд. Мо ҳар се дугонаем-дия. Ана, сонй Гулчин ба бачаҳо маро ганда карда ҳар хел гапо гуфтаст. Сонй онҳо баҳилй карда «ту доим ҳамин хел, худат ногап шавй агар, дигарона ҳам ногап мекунй» гўён, ман катй ҷанг карданд. Ҳамаашон баҳилй мекунанд. Начибаю Холдона худашон аз Гулчин безор. Гулчин баҳил, доим ягон чиз пурсед агар, нест, нарас, худат ҳал кун, китоби худата фаромӯш накун мегўяд. Дадаҷон, бовар мекунед, агар ба дафтараш як бор нигаред, ҷонаш мебарояд. Боз ба бачаҳо гуфтаст, ки ман Начибаю Холдона ҳар чиз дода, Гулчин катй гап назанед мегуфтаам. Дурӯғ мегўяд, дадаҷон. Гапи вай катй бачаҳо ба ман тараф шуданд, ҷониби Гулчина гирифта моро мазоҳ карданд. Ҳуррам катй Фарҳода фардо ба муаллим мегўям, Фарҳода медонед, ҳу, ҳамон касалӣ, очааш омада буд, ба хонаашон рафтед-ку. Дигар бор наравед, дадаҷон...

— И-и, ин тавр нагўй, духтарам, айб аст. Ҳаргиз ин тавр нагўй.

— Онҳо мана «ту шайтон, ту набераи Салими шайтон, шайтонӣ нақун» гуфта... ҳиқ...ҳи...

Булӯрро гиръя гулӯгир карду дигар суханашро давом дода натавонист. Оби дидаш марҷон барин рехту рӯяшро шуста ба куртааш фуромад. Падар ба пиёла чой рехту ба Булӯр дод.

— Бигир, чой бихур... Гирья накун. Чашмонатро бо муштат намол... Аз ҳамсинфонат наранч. Агар ба ту дуруштй карда бошанд, фикр кун. Бояд фикр кунй. Хато кардай. Духтари боақл зудранч намешавад, агар тасодуфан ба вай дуруштй кунанд ҳам, як-ду бор ба дил намегирад.

— Барои чӣ шайтон мегӯянд?

— Гулчин катӣ бесабаб ногап шудай, дугонаҳоят ҳам ба ту пайравӣ кардаанд, яъне, ту онҳоро ба роҳи бад бурдай. Ин кори шайтон аст мегӯянд. Ҳай, афсӯс... Бояд ба Начибаю Холдона мегуфтӣ...

— Онҳо худашон... Бачаҳо дурӯғ мегӯянд. Ин кори Гулчин...

— Бас, нагӯй. Ҳар кас гуноҳашро дар назди рафиқон тан нагирад, радди маърака мешавад. Агар ту ҳам ба маслиҳати нағз гӯш накунӣ, Салими шайтон мегӯянд.

Падару духтар ҳомӯш монданд. Ҳалими духтур озурдаю сарҳам пешониашро мемолид, Булӯр маъюс нишаста ба қулфи портфелаш бозӣ мекард.

— Салими шайтон кӣ, дадаҷон? — баъди хеле сукут Булӯр ба сухан даромад. — Барои чӣ ман набераи вай?

— Ҳоло ў гунаҳгорона нигоҳашро аз ҷашми падар мегурезонд.

— Ту набераи вай не, духтарам. Салими шайтон ба мо бегона аст, — гуфт падар ғамгин оҳе кашида. — Духтари нағз шав, ин тавр намегӯянд.

— Вай худаш кӣ, ҳозир дар кучо?

Ҳалим ба духтар чӣ ҷавоб гуфтанашро андешида лаҳзае сукут кард, худ ба худ даст афшонд ва сипас гуфт:

— Ин қисса дароз аст... Калон шавй, худат мефаҳмий.

— Камакак гүед... дадаочон... — пештар нишаста зорй кард Булур — Ҳамту, ду-се сухан кати... Бачаҳо медонанду ман не...

Ҳалим ба ҷашми духтар нигариста ба вай дилаш сӯҳт, баъд чойникро бо ангуштонашро нақора навохту розӣ шуд:

—Хуб, мегӯям. Балки донистанат авлотар аст. Аз ин воқеа сабақ гир, — гуфт падар гӯё ба худ мегуфта бошад, ҷашмонашро аз як нуқта наканда. Сонӣ оҳиста сухан сар кард: — Номи падари ман Салим будаст. Вай аслан ба ту бояд бобо бошад, лекин мо қайҳо ўро аз ҳуқуқи падарӣ ва бобоӣ маҳрум карда будем. Вай ба мо на падар аст, на бобо... Ҳамту, дигарон барин Салими шайтон мегӯем. Барои чӣ? Ана, гӯш кун...

Ҳалим аз рӯи шунидаҳояш ба Булур аз саргузашти Салими шайтон баъзе воқеаҳоро ҳикоят кард.

— ...Салими шайтон дар ҷавонӣ ба шаҳр рафта, ба донишгоҳ доҳил мешавад. Мегӯянд, ки бо шарикдарсонаш худписанду номуросо будаст. Лекин ба муаллимону сардорон тамаллуқ карда наздикию улфатӣ мечустаст. Ҷояш ояд, ҳабаркашӣ мекардаст. Очаат мегӯянд-ку, шайтон дар дили ҳар якеи мо хона дорад, аммо мо ба ақли худ тан дода кор мекунему ба ҳоҳишу иродай шайтон таслим намешавем. Аммо шайтони дилаш ба Салим зӯри мекунаду вай бо амри он дурӯғ мегӯяд, ба одамон хиёнат мекунад, якеро бо дигаре ҷанг меандозад.

— Ҳамту, бе ин хел гапҳо гүед. Күтоҳ карда гүед, чй кор кард? — тоқати Булӯр тоқ шуду сухани падарро бурид.

— Босабр шав, одами бетоқат ҳама чизро рўякӣ мефаҳмаду ба таҳи гап сарфаҳм намеравад, сонӣ худашро доно тарошида мегардад. Агар бафурча нагӯям, ту таҳи ин гапҳоро намефаҳмӣ. — Падар лаҳзас тавакқуф кард. Аз саргузашти падари оворааш чй гуна ба тарзи oddī ба дуҳтараш ҳикоя кунад, то ки вай матлабро ба дурустӣ идрок намояд, чиро бояд гуфту чиро не, вай меандешид. Ҳамаи саргузашти падари бемурувватро гуфтан нашояд. Даркор ҳам не.

— Дар донишгоҳ ба онҳо як муаллимае дарс мегуфтааст, ки шогирдон аз дарсаш баҳраи дуруст намегирифтаанд, яъне донишманд набудаст, ба саволи донишҷӯён ҷавоби пухта дода наметавонистаст. Раҳбарон ба норозигии шогирдон эътибор накардаанд. Оқибат, шогирдон машварат кардаанду рӯзе ба дарси он муаллима надаромадаанд. Фақат чор кас аз тӯда чудо шуда ба дарс дармадаанд, ки яке аз онҳо ҳамин Салими шайтон будаст. Муаллима онҳоро ягон-ягон ба хилват даъват карда, кӣ будани саркардаи норозиёнро мепурсад, дастгирию ҳочатбарорӣ ваъда мекунад, фалону фалон хешовандонам дар чунину чунон идораҳо кор мекунанд, аздусар маро ҳеч кор карда наметавонанд мегӯяд. Аз он миён фақат Салим, Салими шайтон дўстонашро мефурӯшад. Фаҳмидӣ?

Булӯр, ки ҳоло ду чашм ба даҳони падар, бо даҳони нимво ба суханони вай гӯши ҳуш баста буд, ба нишони тасдиқ чунбонд.

— Сонй чй мешавад?

— Сонй... Сонй дар ҳаки ду-се нафар норозиён шаҳодати бўхтономез медиҳаду он ҷавонони гайратмандро ҷазо медиҳанд, ҳатто яке аз онҳоро аз донишгоҳ ҳориҷ мекунанд. Мегўянд, ки қадом як гуноҳи кўҳнаи ўро Салим ҳабар қашидаст. Баъд аз ин воқеа шарикдарсонаш аз Салим рӯй тофтаанд, ҳеч кас вай катӣ салом намекардаст, паҳлўяш наменишастаанд. Сонитар як духтараки курси поёниро фиреб мекунаду мегурезад.

Ҳалим ҳомӯш шуд. Вай аз ин ҳикояти худ дар хусуси Салими шайтон қаноатманд набуд, бинобар он рӯ турш карду ҷабинашро бо даст молид. Нобакориҳои Салимро ба духтараш пурра гуфта натавониста ранҷ қашидани вай аён буд, вале Булӯр пайваста «сонй чй шуд?» гўён ба даҳони падар менигарист.

— Сонй ба деха меояд. Мардуми деха ҳанӯз ўро нағз намешинохтаанд, бинобар он, зан додаанд. Падару модари Салим тўй карда, як духтари қобилу хушрўйро ба вай арӯс мекунанд. Номи он духтари нағз Хотира будаст. — Ҳалим гайриихтиёр ба оҳангे ҳикоя мекард, ки гўё ба духтараш афсона мегуфта бошад.

— И – и, номи бибичонам! — Дар чехраи Булӯр табассуми шодмонӣ давиду ҷашмонаш бо нури меҳри маҳбуби худ дурахшиданд. — Ман мегуфтам, ки дар дехаамон ҳамномашон нест...

— Ҳамномашон не, худи ҳамон духтари хушрўй бибичонат будаст.

— Бибичони худам? — бовараш наомаду ҷашмонашро қалон карда боз пурсид Булӯр.

- Бале, бибичонатро ба ҳамон нокас медиҳанд.
- Охир, вай — Хотира духтари хушрӯй гуфтед-ку?
Падар зери лаб хандиду гуфт:
- Он замон бибиат ҷавон будаанд, ту барин нозанину хушрӯй будаанд, акнун пир шуданд.
- И — и... — ғайриихтиёр ангушт ба даҳон бурд Булӯр. Чунин менамуд, ки вай аз ин гуна пир шудани бибиаш малул аст.
- Баъд бибичон ману аммаатро таваллуд мекунад. Ҳамон солҳо ба мактаби деҳа Гуландон ном муаллимаи ҷавон меояд. Салим ўро ба доми ҳуд қашида, морову бибичонатро фаромӯш мекунад, ба хона дер-дер меояд, нигоҳубин намекунад, ба ҳар баҳона бибичонатро мезанад, хорӣ медиҳад. Ғаҳмидӣ?.. Падару модараш, хешовандон, пирони деҳа ба вай насиҳат мекунанд, аз роҳи шайтон баргард мегӯянд, аммо сухани нағзи онҳо ба Салим кора намекунад. Баъд модговамонро, се бузамонро мефурӯшад, боз як мардро «ман аз шаҳр ба ту мӯзаи хиром мебиёрам» гӯён фирефта пулашро мегираду ҳамроҳи Гуландон аз деҳа ғайб мезанад. Ана, баъди ин ҳодиса мардум мегӯянд, ки шайтон ба вай ғолиб омада, ҳар карда ба гарданаш савор шудаст. Минбаъд номаша Салими шайтон мегӯянд.

Ҳалим ҳомӯш гашту ба пиёла чой рехта ҳӯрт қашид. Аз дилаш гузашт, ки исноди қабехи Салими шайтон на фақат ўро, балки фарзандонашро ҳам як умр думболагир аст. Баъди гумном шуда рафтанаш маълум шуд, ки аз хеле одамон қарздор будаст, ҳатто заёмҳои ҷандинсолаи Ҳидоят-кампирӣ бекасро «бурд баромада бошед, ду ҳис мекунем» гӯён гирифта дигар надодаст.

Ҳалим ҳамаи қарзҳои ўро адо кард, вагарна сар бардошта гаштан мушкил буд. Метавонист ҳар як бедаҳан гӯяд: «Агар мард бошӣ, қарзи додота мекандӣ...» Дар ҳамон солҳои сахтӣ аз ризқу рӯзиаш қанд, аз пӯшокаш сарфа карду ҳамаро розӣ кард...

— Сонӣ чӣ шуд, а, дадаҷон? — Аён буд, ки Булӯр ба ин тарз хотима ёфтани саргузашти Салими шайтонро намехоҳад.

— Бедарак рафт. Бибичонаш моро ба сахтӣ, танҳо худаш қалон кард.

Ба дил гуфт: «Э, духтаракам, ба дунъё омада се солакак шавҳардорӣ карда, дигар ҳаёташро барои ду фарзанд нисор кардани модарро чӣ хел, бо қадом сухан ба ту гӯям?! Қалон шав, худат мефаҳмӣ...»

— Шумо уна дигар надидед? — Ҳеч қонеъ намешуд Булӯр.

— Ҳим-м... Надидам, — нимғурма, ба ҷашми духтараш нанигариста ба зӯр овоз баровард Ҳалим.

— Ҳеч, ҳеч надидед?

— Ҳеч.

Ба дурӯғ гуфтан забони Ҳалим намегашт, вале ночор монда буд. Баъди қалон шуда, дастъёри модар гаштанаш шабе Салими шайтон дуздвор аз девор фуромада ба хона омада буд. Модар ваю ҳоҳараашро ба хонаи дигар фиристоду хеле вакт бо ў гапзанон кард ва дар охир ба зориҳои ў гӯш надода «бирав» гуфта буд. «Бирав, дар ин ҷойҳо нагард. Зану фарзандоната пушти по задӣ, ба ҷашми ҳалқат ҳок пошидӣ, ҳатто ба падару модарат раҳм накардӣ, ба дил ҳасрат аз дунъё рафтанд, омада ба ҳок намондӣ, дигар чӣ меой? Барои ин кӯдакони бегуноҳ

ҳамин қадар касофатат бас не?!» — гүён дарро күшода үро берун рондани модар ҳанұз дар пеші назари Ҳалим чилвагар буд. Салими шайтон баъди чанд сол боз омад. Ин бор пиру нотавон, майзада ва бадбуриш гашта буд. Ү ин бор ба назди Ҳалим омад. Ҳалим як шаб үро меңмон карду пай бурд, ки дар вүчуди падар нишоне аз одамият намондааст — чашми үро хато дода аз چевонча спирти барои банкамонӣ ва компресс мондагиро гирифта хўрдаст, кисай үро кофта ҳамъёнашро холӣ кардаст. Ҳалим аз тарси шармандагӣ ва беобрӯи сахари барвақт, торикӣ бардошта нашуда үро ба раҳи сахро гуселонд. Салими шайтон ҳарчанд зорӣ кард, ҳикматҳо (агар падарат саг бошад, ту сагбонӣ кун!) овард, то ки дар деҳа бимонад, писар розӣ нашуд. «Деҳа ҷои ин хел одамон не, худатон нағз медонед. Аздусар дар ин ҷо рӯз дида наметавонед, моро аз нангу номус мекушед», гуфта буд.

— Вай ҳозир дар кучо бошад, а, дадаҷон? — саволи Булӯр Ҳалимро ба худ оварду ба рӯи духтараш нигарист. Булӯр саволашро такрор кард.

— Мегӯянд, ки дар шаҳр аст. Пир гашта бекасу танҳо мондааст.

— Агар пир бошад, кӣ ба вай нигоҳубин мекунад?

— Ҳукумат.

— Ҳукумат барои чӣ ба шайтон нигоҳубин мекунад?

— А-а... Дар вақташ барои ҳукумат кор кардагӣ.

— Вай дигар шайтонӣ намекунад? А, дадаҷон?

— Намекардагист.

— Ҳиъ, Салими шайтон... — гуфт Булӯр худ ба худ лабонашро пеш дамонда. — Дадаҷон, дадаҷон, ба ман

нигаред, дадаи Акмала бачаҳо Ҳасани лаҳчак мегӯянд!
— бо завқ ҳандид вай.

— Ҳа-а, — табассум кард падар. — Ҳасан амакаш дар ҷавонӣ аз таги дег пасмондаи оши лаҳчака мегирам гӯён ба дег афтода буд.

— Дадаҷон, шумо рафта ба муаллимамон гӯед, ки ман набераи Салими шайтон нестам... Сонӣ он кас ба бачаҳо гӯянд. Ман ба ҳамаашон узр мегӯям.

— Дуруст мекунӣ... Бубин, ҳеч кас маро писари Салими шайтон намегӯяд, зоро ки ман ба вай монанд нестам, ба ҳеч кас бадӣ надорам, фиреб намекунам. Ту ҳам ба вай монанд нашав.

— Ман духтари шумо мешавам! — Булӯр инро гуфту бо меҳр ба гардани падар овезон шуд.

Соли 1982

ҒҰРАМАРГ

Ба хотираи Илҳоми ноком.

Дигар нерӯи ба по бархостанат набуд, беҳолу бетоқат дасту поҳоятро ба ҳар сӯ меандоҳтӣ, ба ҷисми ҷавонат ҳаво намерасиду аз нафастангӣ дар бистарат чаппаю роста мешудӣ, бемадор гел мезадӣ. Ба ҳар вазъе ҳобидан ҳоҳӣ, ман зуд кӯмак мекардам. Дигар аз дастам коре намеомад, то дарди туро сабук кунам. Аз ин очизӣ дандон ба дандон мегазидам, муштҳоямро чунон мефишурдам, ки ноҳунҳоям ба кафи дастонам фурӯ менишастанд. Диљи падар аз ҷашмони ҳазини ту дард мечиду бас. Оқибат, баъди талвосаҳои ҷонгудоз ҳобат бурд ва ман оҳиста кампалро болоят пӯшидаму садое набароварда, аз курсӣ бурхостам ва нӯғ-нӯги по қадам ниҳода, аз палата берун шудам. Дарро боз мондам, то агар бедор шавӣ, боҳабар бошам. Баъд саросема долонро гузаштаму ба таҳи дар баромадам ва сиғорамро оташ гирондам. Шитоболуд, паёпай чанд қуллоб қашидам, намедонам. Ғиреве ба гӯшам расиду баргашта даромадам ва дидам, ки ҳамшира шитобон ба палатаи ту даромад. Гӯё ҷон ба ҳалқам омад. Ҷӣ гуна ба сари бистари ту расидам, ёд надорам. Ҳамшира туро аз фарш бардошта, ба бистар мениҳод. Ба девона шуданам саҳл

монд. Акнун ҳайронам, ки ба чӣ тариқ он рӯзҳо ман девона нашудаам.

Боз ба умед ба назди духтурзан рафтам, гуфтам, ки илоҷе созаду ранҷу уқубати туро камтар кунад, наход, ки ҳеч ҷорае набошад. Гуфт, ки боз як бор пунция бояд кунаду аз ҳароммағзи сутунмӯҳраат андақе бигирифта, муоина созад, то бидонад, ки вазъи ҳоли ту чӣ гуна аст. Ман гуфтам, ки бас аст, ба ҳоли ў раҳм оваред, ҷандин раҳ ин амалро кардед, аммо ҳеч манфиате наёфт. Ў боз маро ташвиқ кард, умедворӣ бахшид.

Ҳайрону парешон ба сари болини ту омадам. Чӣ созам, сарамро ба қадомин девор занам, то азоби туро андақе бошад ҳам, кам кунам? Медонам, ту тобу тоқати пунцияшонро надоштӣ. Аммо ноумед шайтон аст, ман ҳанӯз ҳам умедвор будам, ки мӯъчидае рух медиҳаду ту сиҳат мейёбӣ.

— Илҳомчон... Илҳомчон... боз каме пунция кунанд... Балки...

Ту саратро ҷунбонда, дар бистар печугоб хӯрдӣ.

— Не-не... Дадаҷон... намонед! — гуфтӣ бехолона. Ҳатто ҷашмонатро кушода натавонистӣ. — Намонед, дадаҷон... Намонед... Даркор не...

— Ин тавр нагӯй... Азоб намекашӣ... Сиҳат мейёбӣ.

— Намонед, дадоҷон... Майлаш, мурам...

Ин суханон дили маро тег барин пора карда гузаштанд, аммо ҷаро он рӯз зории туро гӯш накардам?! Гӯши ман кару ҷашмони ман кӯр гардад беҳтар буд!.. Ин надомати ҷигартоб, ин афсӯси ҷонкоҳ маро як умр, то зиндаам сӯҳон мекунад, мағз андар мағзи устухони маро месӯзад. Охир, туро дарди бешафақат не, уқубати

мо дар синни ҳаштсолагй ба марг розй карду ман чаро нафаҳмидам?! Ба марг тан додани пирони солдида як амри воқеј ва ҳукми табиист, аммо дар ин синн... Аз чони санг ҳам наъраи алъамон бармехезаду ман чаро нафаҳмидам?! Чаро?!

Дувоздаҳ сол аст, ки ин лаҳза... ва боз лаҳзаҳои бисъёрero шабу рӯз чандин раҳ пеши назар меоварам, аз афсуси ҷонгудоз танамро тофта-тофта мегирам, нимишабон он зории ту ба ёдам мерасаду мисли моргазида парида аз бистар бармехезам ва ба пешониам бо шаст шаппотӣ мезанам, додам бо фифон ба гардунҳо мебарояду фарьёд мекашам: «Духтур! Ту чӣ гуна шабҳо хоб мекунӣ, духтур?!»

Имшаб ҳам маро аламу андӯхи бениҳояте гиребонгир шуд. Чунон дилтанг будам, ки худро ҷой намеёфтам. Боз пеши назарам ту ва он духтурзани дилсаҳту худбовар. Ба худ гуфтам, ки фардо ҳатман ба сурогаш меравам, ўро меёбаму мегӯям, ки... Ҷӣ мегӯям? Балки вай турову маро дар ёд ҳам надорад. Хуб, бигирам, ки гуфтаниамро гуфтам, чӣ ғоида аз он гуфтан? Андӯху изтироби ман аз он кам наҳоҳад шуд... Ақли фарзанди одамӣ ин қадар дер медарояд?!

Мегӯянд, ки Ҳотами Той дар роҳ мерафтаст, ногоҳ қаждумеро дидаст, ки пешопеши вай шитобон аст. Аз паяш рафтаст. Қаждум якеро неш зада күштаст, баъд ба сурати мор даромадасту галабонеро заҳр задаст, сипас ба сурати духтари зебое мерафтаст. Ду тан бародарон дар киштзор машғули киштукор будаанд, духтар онҳоро ба ҳам ҷанг андохта, якеро бо дасти дигаре ҳалок соҳтасту боз ба роҳаш давом кардаст. Ҳотам бо ғазаб

сари раҳи ўро мегираду мегўяд, ки ту чи балой, ки корат ғаму қулфат аст. Ў мегўяд: «Ҳотам, туро ҳанўз умр фаровон аст, ба роҳи худ бирав. Ман ачалам, кори худро мекунам. То ки одамон маро домангир набошанд, ин гуна амал дорам...» Аммо ман аз худ домангир набуда наметавонам. Аз хатоҳои худам, аз бехамиятии Зиёи Зард баринҳо одамонро огоҳӣ додан магар зарур нест? Захри ин қаждуми бемурувватро ман ҷашидам, намехоҳам, ки дигарон бичашанд...

Не, ман сараввал аз хусуси ту ҳикоят кардан меҳоҳам. Чӣ гуна ту ба бозиҳои бачагонаи худ саргарм мегаштӣ, ҳанўз пеши назарам меояд. Ту агар ба бозӣ сар кунӣ, тамоми дунъёро фаромӯш мекардӣ. Машгули мошинчаҳоят хаёлан ба қучоҳо мерафтӣ, ба чӣ шаҳру диёри сабзу хуррам сафар мекардӣ, боре донистан меҳостам. Кунҷковиу шавқмандии туро ниҳояте набуд. Агар бозичаи навро ба ҷузъҳо чудо карда, як бор даруни беруни онро бо ҷашми худ набинӣ, бекарор будӣ. Бинобар он, баъзан бозичаҳои навхаридамро ҷузъ ба ҷузъ аз ҳам чудо карда, ба ту медодам, ту онро мединӣ, бо ақли худ месанҷидӣ, сонӣ ҳамроҳат васл мекардем.

Ёдам меояд, боре аз багчаат омадию сари мизи ман тақвими навро дид, ба сурати Пушкин ҷашм дӯхта пурсидӣ: «Дадо, ин кӣ?» Гуфтам: «Пушкин». Боз пурсидӣ: «Вай аз пушка мепарронад?» Гуфтам: «Бале, фақат вай аз пушкан сухан мепарронад, шеъру тарона мепарронад. Қиссаи моҳигирро гуфта будам-ку, ҳамонро ўнавиштааст.»

Панҷсола будӣ, ҳамроҳам ба сайри кӯҳсорон мерафтӣ. Ману ту даст ба даст якдигар аз оби рӯдҳо

мегузаштем, сару танамонро харошида аз байни чангалаҳои анбӯҳ мерафтем, баъзан фецидаю ғелида дасту пойхоямонро харошидаю тарошида ба ҷариҳои маҳуф мефуромадем, ба тегаҳои санглоҳ мебаромадем. Баробари ман пиёда мерафтӣ, пиёда меомадӣ. Ҳастагиро намедонистӣ. Аз ту шикояте намешунидам. Мудом маро ба сафар, ба азми роҳҳои дуродур ташвиқ мекардӣ: «Ба тори ҳу, он тал бароем?» «Дар паси ин кӯҳ чӣ бошад?» мегуфтӣ.

Он сол аз ранчи иҷорашинӣ дилгир гаштamu аз канори шаҳр иборат аз як хонаю як кафшқаш бӯстонсарои якеро харидам. (Кошкӣ, онро намехаридаам!) Он ҳавлича аз ободиҳо дар канор воқеъ афтода буд: роҳи сози мошингард ва автобуси шаҳр такрибан якуним километр дурттар аз он мавзеъ мегузашт, духтурхонаи наздиктарин ва боғчай қӯдакон дар масофаи дуним километр роҳи пиёдагард воқеъ буд.

Ману ту ҳар пагоҳӣ ба сӯи боғча медавидему бегоҳирӯз ҳар ду пиёда оҳиста-оҳиста гуфтугӯкунон меомадем. Ёдам меояд, айёми фасли тобистон соати шашу ҳафт ҳам гармо паст намегашт, ту арақшор баробари ман қадам мезадӣ. Биё, бардорам гӯям, рад мекардӣ, аллакай аз одамон шармат меомад. Ҳудро барои ба дӯши падар нишастан калон мешумурдӣ. Боре меомадем, ки роҳи дехаро мумфарш мекарданд. Ту шодона аз паси тракторе, ки мумфарш мекард, ба пеш давидию пешпо ҳӯрда, ба рӯи асфальти тафсон афтодӣ. Кафчаҳои ду дастат суп-сурҳ шуда, обила заданд, аммо гиръя накардӣ. Каме дар ҳарос будӣ, гунахгору сарҳам

ба чашмам наменигаристӣ, гумонат барои худсариат маломат меқунам.

Ман он рӯзҳо хушбахт будам, хурсанд будам, ки ту акнун мисли ман ломакон нестӣ, туро ҳавлии падар ҳаст. Ҷӣ будани хонаи падарро ҳанӯз ту намедонистӣ. Ҳавлии падар подоши бебаҳои фарзанди одамӣ аст, писарам! Дар қадом гӯшаи дунъё бошӣ, нури ҷароғи он туро ҳидоятгар аст, шуои онро мебинӣ, вучудат аз он ҳарорат мегирад. Ин боми пастак бурҷи баланди роҳнамои инсон аст, он туро аз ҳар ҷо монанди миқнотис ба ҳуд ҷазб меқунад, мекашад. Кӯху дарьёҳоро, биёбону шаҳрҳоро тай мекунию ба сӯи он мешитобӣ. Нури он ба тӯ нерую тавоной мебаҳшад, хаёли он умеду осоиш меоварад.

Ҳамон сол зимистон хеле сербарф омад. Барфи замин аз зону болотар буд, аммо ҳамон рӯз боз тундбод мезаду барф меборид. Додараки дусолаат саҳт бетоб гашт. Ман ўро духтур бурдан хостам. Модарат гуфт, ки аздусар кӯдакро ба беморхона мегиранд, ман ҳам мераваму ҳамроҳаш хоб меқунам. Туро дар хона танҳо мондан наметавонистем, бинобар он, ҳама ба духтур равон шудем. Бекасӣ мушкил аст, писарам. Ночор дар он ҳавои ноҳуш ба роҳ баромадем. Ман кишзорони пурбарфро миёнбур карда, аз бераҳаҳо пешопеш, дар дастам додараки бетобат кампалпеч мерафтам. Тую модарат аз паи ман меомадед. Агар бაъзан ба ягон чукурии пурбарф поям лагчида афтам, ту фифону гирев бурдошта, мегиристиӣ. Маро ба ҳоли ту дил месӯхту туро ба ҳоли ман. Диљи ман ҳанӯз ҳам месӯзаду месӯзад.

Додаракат кўдаки дардманду нимчон буд, аммо ту солиму бедард мерасидй. Ногаҳон ин дарди мӯҳлику дармоннопазир ба ту аз кучо печид, ҳеч кас намедонист. Духтурхо гуфтанд, ки сабаби ин иллат ҳанӯз ба ҳакимон маълум нест. Аммо ман медонам, сараввал ту аз тарс бемор гаштй. Не, гумони яқини ман ин аст, ки бешафқатии як одами манхусро дидиу аз оламу одам умеди хайрият буридй.

Наврӯзи навбаҳорон буд. Аз таҳи дарвозачаи мо киштзорон оғоз мегирифтанд. Ту ҳамроҳи амакат, ки он рӯзҳо дар хонаи мо меҳмон буд, саги занцирбандамон Ҳушъёрро гирифта, аз дарвоза берун рафтеду ба дарахте онро баста, назди он машғули бозӣ гаштед. Ногаҳон писараки ҳамсоя ба наздатон меояду саг ба он ҳамлавар мешавад. Хайрияти кор, Ҳушъёри занцирбанд ўро газида наметавонад, аммо писарак тарсида, гиръён мешавад. Падари вай Зиёи Зард ном марди бешафқат меояду мочаро мекунад ва туро монанди як банд ҳезум ба таҳи кашаш гирифта меравад.

Ман дар хона машғули мутоила будам. Ҳодисаро хабар карданду тозон аз пасаш рафтам, аммо кор аз кор гузашта буд: марди ҷоҳил туро ба назди саги занцирбанди худ бурда партофтаст... Шалворат тар, гиръёну нолон, ранги руҳат монанди дока паридагӣ... Ман ҳанӯз ҳам ҳайронам, ки замин чӣ тавр ин гуна нокасонро мебардорад?! Не, ман аминам, ҳама кори ҷаҳон низомею мантиқе дорад. Ў дар ин дунъё сазои кирдорашро мебинад, надида намемонад.

Баъди ин ҳодиса ман он ҳавличаро тарк кардаму аз ҳамсоягии он ночинс гурехтам. Муддате аз миён нагузашту ту ба дарди заъфарма гирифтор гаштй. Ҳоло

ёд надорам, кадоме аз рафиқонам гуфт, ки бача бар асари тарс ҳам ба дарди заъфарма гирифтор мешавад. Кошкӣ, ман он суханро намешунидам! Балки ин даъво асосе надорад, аммо чӣ кунам, ки он як умр намакпоши дили реш-реши ман гардидааст. Аз ғам ғам мезояду аз дард — дард, бар асари заъфарма дарди бедавое ба ту печид. Ту дигар бо тандурустию ҳаёти хуррами кӯдакиат падруд мекардӣ.

Давои дарди туро чуста оstonе намонд, ки ман сар назада бошам. Ҳама маро таскин медоданду ба қисмат тан доданро ташвиқ мекарданд. Дӯстам, доктор Аъзам аз рӯзи аввал гуфт, ки бачаро уқубат надех, ба ин дард ҳанӯз даво надорем. Ман он рӯз ўро, ба ростӣ, бад дидам. Ба дил гуфтам, ки дилсаҳт будаст, аз духтуре, ки шубҳа насозад, бояд гурехт. Дарего, ба маслиҳати дуруст гӯш накардаму туро ин қадар уқубат додам, писарам! Акнун ин гуноҳамро чӣ гуна ба худ бубахшам? Бахшидан наметавонам. Он чун заҳми носур ҳар шабе маро дар шиканча мегирад.

Ту меҳостиӣ модарат ҳамеша дар беморхона бари ту бошад. Аз тиреза мудом ба раҳи ў бо ҷашми интизор нигаристанат аз пеши назарам намеравад. Агар ман ба аёдати ту бе модарат, танҳо равам, ғамгин мегаштӣ, ҳоҳиш мекардӣ фардо модарат барвақтар ояд. Модари зор ҳоло аз назди он бинои бемористон ба азобе мегузараду сар бардошта ба он тирезае, ки аз он ту ба роҳаш нигариста, интизорӣ мекашидӣ, нигаристан наметавонад. Вай интизор буд, ки ту андаке сиҳат ёбию ҳар ду сурат гиронед. Ин армон дар дили ў абадан бимонд. Акнун ҳар гоҳе туро дар хоб мебинаду аз дастат

гирифта равон мешавад: «Илҳомчон, биё, рафтем, сурат мегирим», мегүяд.

Андўхи модари чигархастаро канора набуд. Вай ба рӯи ту менигаристу рӯзафзун пеши чашмони ман шамъ барин об мегашт. Ту ҳамеша худро ба оғӯши вай меафкандию лаҳзае гӯё аз дарди чонкоҳ оромиш меёфтӣ. Ҳатто ҳангоми аз ҳуш рафтанат ҳам меҳостӣ дар оғӯши модар бошӣ, гӯё аз тани вай, аз бӯяш зӯру мадор мегирифтӣ. Модари бечораатро дар он айём ман чӣ гуна, бо чӣ сухан таскин баҳшам, намедонистам.

Дар бемористон духтараке аз ду-се сол хурдтар ба ҳамин дарди ту гирифтор буд. Он шӯрбаҳт ягона фарзанди волидайн будаст. Синни падару модара什 гувоҳӣ медоданд, ки онон дигар фарзанд намёбанд. Ман мудом паи таскини модарат мегуфтам: «Нигар, ба онҳо аз мо ҳам мушкилтар аст. Шукри кӯдакони дигартаро кун...»

Дар воқеъ, ту аз ин одам пайгум нарафтӣ, додару хоҳаронат — ҳар яке як нишоне аз ту доранд, дар чехрай ҳар яке мо туро мебинем: чашму абрувони ту, шӯхихои ту, бозиҳои ту, суханони ту... Ҳамин такрор ва силсиладории рӯзгор моро неруи зиндагӣ мебахшад.

Баъд аз сари ту ман як ҳақиқатро фаҳмидам: аз ҷонгуздозтарин андўхи одамӣ ҳам ягон лаби дунъё каҷ намегаштаст. Ҷарҳи рӯзгор пайваста дар гардиш аст, ҳамаро радду бадал месозад, ҳеч чизе абадан устувор намемонад, ҳатто ғаму андӯҳ ҳам. Аслан, андўхи одамӣ дар муқобили Ҳаёт мисоли заррае хурду ночиз будаст. Дунъё моҳирона ачиб вақоим соҳта шудааст.

Соли 1984

ТАШНАГӢ

Офтоб аз паси лахта-лахта абрҳои сафед гоҳ рух менамуду гоҳ пинҳон мешуд. Ҳавои баҳор на гарму на сард, боди наҳиф арақи ҷабинҳоро лесида, хушк мекард. Роҳи мумфарш, ки кайҳо мумаш рафта, чуқуриҳои беҳисоб пайдо карда буд, аз миёни киштзорон мегузашт. Ҷӯйбори хушки ду тарафи роҳро буттаҳои тути ҳасаке, ки барои пилладорӣ ҳар сол каллак мекарданد, таворасон пӯшида буд. Ғӯза аз миёни кулӯҳ ҳоло сар бардошта, акнун себаргаву чорбарга буд. Дар киштзори самти чали роҳ занону духтарон ғӯзаро каланд мекарданд, дар замини сахти чап ду трактор ба кишт нурии рехта, ҷӯя мекашид.

Раъно ҳар замон қӯдакашро аз як даст ба дasti дигараши мегирифту дар банди фикру андешаҳои беҳисоби худ аз канори роҳ қадам мезад. Рӯмоли шоли косагулаш лағчида, ба паси сараш фуромада, фарқи сараш күшода буд, vale ў дар роҳи бекас аз ин ҳол парвое надошт. Вай ҳоло ба дил бо саркор, ки аз ваҷҳи имрӯз ба кор набаромаданаш фардо аз аввали рӯз валвала ҳоҳад бардошт, баҳсу ҳарҳаша мекард: «То

вақте ки күдакам сиҳат наёбад, ба кор намебароям. Ба пиразани ҳафтодсола монда рафтан мешавад?! Кошкӣ, аз кампирони бакувват бошад? Ҳар замон сарчархак, ҳар соат дилтапак. Бачаи бетоба ўҳда кардан метавонад?! Мо ҳам ҳаққу ҳуқуқамонро медонем... Күдакам сиҳат ёбад, ман аз кор наметарсам. Пор баробари мардон ғӯзаро об додам...» Сонӣ аз дилаш гузашт, ки агар мошин медоштанд, шавҳараҷ як чойник чой хӯрданӣ вақт нагузашта күдакро ба духтур бурда меовард. «Э-э, пули як мошинро гун кардан осон аст магар, шаш-ҳафт сол кор кардан даркор. То шаш-ҳафт сол тӯйи писар пеш меояд. Харочоти тӯй сол аз сол зиёд мешавад. Бедардимиён пул меёфтагиҳо тӯйҳои дабдабанок мекунанду дигарон ба онҳо тақлид карда азоб мекашанд.

Аз қафо ғурриши мошин ба гӯшаҷ расиду Раъно аз роҳ бозистода, ба пасаш нигарист. Сабукравро сараввал мошини қадоме аз ҳамдеҳагон ангориду даст бардоштан хост, vale мошин бо қадом як нишонаи номаълумаш ба вай бегона намуду аз ин ғарази худ даст бардошт. Сабукрав аз назди ў гузашту ҷарҳояш дар пасту баланди роҳ ҳаллосзанон бист қадам барин рафту қарор гирифт. Баъд... ҷангӯ ғубори раҳ фурӯ нанишаста, аз замин баромад ё аз осмон фуромад, дар рӯ ба рӯи Раъно Ҳуррам пайдо шуд. Диљи Раъно ба якбор саҳт-саҳт тапид, дасту пояш беҳол гаштанд, дақиқае нафас дар гулӯяш печ зад, бо овози ғайритабиие фут-фут карда гӯё сухане гуфт ё пиндошт, ки гуфт, возеҳ намедонситам. Аммо филфавр аз дилаш гузашт: «Барои чӣ омад? Наход

тўй шудани маро нашунида бошад? Агар тамоман омада бошад...»

— Ассалом, Раъно... — Хуррам мисли пеш шармин табассум дошт, гўё аз қади баландаш дар хичолат бошад, андаке хамида, ба ҳалимӣ даст ба сина ниҳода ҳолҷӯй мекард. — Ҳолат чӣ тавр аст? Падару модарат тинчанд?.. Ин кӯдаки худат?

— Аз раҳ ёфтам.

Раъно аз шиддати изтиробе, ки вучудашро меларзонд, чӣ гуна ин суханони ўшиомез аз даҳонаш баромад, ба чӣ тарз бо ҷавон салом карду ҳолҷӯй дошт, ба саволҳои вай ҷавоб дод, хеч дар хотир надошт. Кӯдакро саросема аз даст ба даст мегирифт, гиребони куртаашро рост мекард, рӯмоли сараашро пеш мекашиду нигоҳаш саволомез, балки мунтазири ҳабаре ё даъвое ба рӯи ҷавон мелағцид. Аммо Хуррам ба рӯи оташи умедвории ў оби сард бирехт.

— Биё, ба мошин савор шав, барамат.

Ў кӯдакро аз дasti вай гирифт ва сипас аз ҷабини тифл бӯсиду пурсид:

— Писарат чӣ ном дорад? — Баъд ҷавоби модарро нигарон нагашту аз қӯдак савол кард: — Номат чӣ, а, ҷавонмард? Бигӯ. И-и, ҷавони кап-калон шудию гап намезани!

— Ба номаш чӣ кор доред?! — Раъно ҳоло изтироби вучудашро батамом фурӯ нишонд ва бо истиғно ба ҷашми Хуррам нигариста сухан мекард. Баъд бо овози паст, гўё худ ба худ иқрор мекарда бошад, аламангез гуфт: — Дар деха ҷои Хуррам-амаки гурезаашро мегирад.

Ду нигоҳ монанди ду пора оҳанрабо сонияе ба ҳам омехтанд, пециданд, монанди ду танобе, ки тобашон мувофиқ афтодааст, ҳамиштаву ҳамтофта буданд.

Раъно баъди ба сабукрав наздик расидан фаҳмид, ки дар курсии пеш паҳлуи шавҳараш Дилбар нишаста будаст. Вай Дилбарро ҷашми дидан надошт, аммо ҳоло пас гаштан натавонист, ночор сар ҷунбонда, зери лаб бо ўсалом карду сонӣ якбора бо шаст дар қафои вай нишааст. Ҳуррам қӯдакро ба дасташ дод. Баъд атри Дилбар ба димогаш заду бо танаффур худро ба чап гирифт ва дар қафои Ҳуррам нишааст. Бо ин ҳама авзои ўгувоҳи ҳол буд, ки аз савор гуштанаш ба мошин пушаймон аст. Раъно хушрӯ буд ва ҳоло меҳост Дилбарро ошкоро нописанд кунад, «ту дар назари шавҳарат ҳам ҳаргиз баробари ман нестӣ» гӯяд. На фақат худаш, балки аз дилу ҷон меҳост, ки хешовандони Ҳуррам ҳам, ки аслан аз арӯси хуш кардаи вай хушнуд набуданд, ўро ҳурмат накунанд, гузашта аз ин, меҳост, ки тамоми аҳли деҳа ба вай рӯихуш надиҳанд. Вале лаҳзае аз миён гузшту Раъно аз ин қасди содалавҳонаи худ хицил буд, ба дил худро маломат меғуфт, ки хушбахтии дигареро ҷашми дидан надорад. Аслан, ин ҳисси нохушбинӣ маҳсуси тарафайн буд, дар дили ҳар ду ҳам решаш дошт, дар авзои ҳар ду ҳам соя андохта буд ва аз он даргузаштан барои ҳар яке баробари поймоли иззати нафси худ буд.

Ҳама хомӯш мерафтанд. Агар сухане гӯянд ё саволеву ҷавобе ба миён ояд ҳам, ҳар яке хотир ба гуфтугӯи ботини худ баста буд. Ба сари фармони мошин нишасту аввалин андешае, ки ба хотири Ҳуррам гузашт, вазъи ин лаҳзайнаи завҷааш буд. Дилбар то вақте, ки

хабари түйи Раъноро нашунид, ба дехаравии ў бо ҳазор василаю баҳона монеъ мегашт. Баъди шавҳар кардани ракибаш вай андаке хотирчамъ шуд, ичозат дод, ки шавҳарашиб балзан ба деха танҳо ояд. «Ана, имрӯз қасд кардагӣ барин... Э, тавба!» — мегуфт Хуррам ба дил ҳоло вазъи ҳар яке аз ин занҳоро андешида.

Хуррам сукути дилфишорро шикастан хост ва ба ин ният аз вазъи деха ва ҳамдәҳон, тафйирот ва таҷаддуду навиҳо саволҳо кард, vale гуфтугӯ ҳамчунон даргир нашуд, зеро ҳар яке ботинан бо худ гуфтугузоре дошт, воқеоти гузаштаро дар тарозуи инсофу вичдони худ бармекашид, дар кучо чӣ ҳатое кард ва агар он сахӯ рӯх намезад, ҳаёти ў ба чӣ тарз сурат мегирифт, меандешид.

Нигоҳи Раъно ҳар лаҳзае паси сари Хуррам мелагчиid. Нанигаристан наметавонист. Аз он, ки ҳаққи серӣ нигаристанро аз ў дуздид, ба Дилбар ҳашм мегирифт, аз кин тамоми вуҷудаш гӯё заҳрогин мегашт. Ў тасвири рӯзҳои гузаштаро такрор ба такрор ба неруи ҳаёл пеши назар оварда, менигарист ва ба худ мегуфт: «Хуррам маро дӯст медошт, фақат маро, аммо ин дайду моро аз якдигар чудо кард. Аслан, дугонаҳои худам сабаб шуданд. Намедонам аз дили рост ё аз бахилӣ мегуфтанд: «Э, вай ҳамшираи шафқат Дилбари танноз қатӣ гапзанон дорад, доим ҳингир-ҳингир» гӯён қаҳрамро оварданду вақте ки Хуррам нияти хостгор фиристоданашро гуфт, рад кардам. Гаштаю баргашта омад, зориҳо кард, оқибат «агар ту маро наҳоҳӣ, ночор аз деха меравам», гуфт «чор тарафат қиблა» гӯён ҳандидам. Рашқ ақли одамро медуздидаст. Ин гаранг сабаби тундиамро намедонист, чаро аз ман рӯ тофтӣ

гүён як дахан напурсид, ман ҳам нагуфтам. Фуур иззати нафс ичозат надод. Аслан, дилпур будам, ки ин ҳардамхаёл аз ман гузашта, ин ҳирхиракро талабгор намешавад, бинобар он, каме азоб додан меҳостам. Ҳамон рӯзҳо дар сари роҳ ин катӣ ҳамгап дида будам, дарун-дарун алав гирифта мегаштам. Сонитар Салима гуфт, ки ин танноз аз пагоҳ то бегоҳ аз тирезаи духтурхона кӯчаро нигариста менишастаст, ҳамин ки аз дур Хуррамро дид, сӯзани доругузарониро аз раги одамон кашида, корашро нимкора партофта, хильяти сафед дар тан, сап-сафедак, туфлиҳои нӯгаш ҳанҷар барин борику пошнабаландашро якто-якто шумурда ба замин зер карда, сари роҳ мебаромадасту инро ба гап мегирифтаст. Духтари шаҳрӣ, боз хондагӣ катӣ гапзанон кардан чӣ ифтихоре бошад ба ин ҷавонон?! Ҳавлии Салима дар рӯ ба рӯи духтурхона аст, ҳар бор бо ҷашми ҳуд медидаст. Баъд аз ин ҷойҳо рафту гумном шуд гӯям, духтарон ҳабар оварданд, ки Хуррам аз вай мактуб мегирифтаст. Инро шунида, қадом духтар ба вай рӯихуш медихад?! Духтар ҳам иззати нафс дорад. Баъди ин кораш агар ман ба вай рӯихуш диҳам, ҳама кас мегуфтанд: «Шӯй гүён мурдӣ магар, аз домани вай кашида мегирий? Пирдуҳтар шудагед не-ку!» Ба рӯям нагӯянд ҳам, аз пасам мегуфтанд... Ҳуллас, ҳамин хел ҷавони нағзу кордон ҳудашро ҳайф кард. Дар деха агар мошину трактор вайрон шаваду дуруст карда натавонанд, аз паси Хуррам кас мефиристоданд. Мегуфтанд, ки садои маторро гӯш карда, бехато мегуфтаст, ки чӣ иллат дорад. Ҳафтаи гузашта трактор дар мобайни замин вайрон шуд, ҳафт-ҳашт, кас ғун

гаштанд, устою устокорашон ҳам омад, аммо соз карда натавонистанд. Ҳама гуфтанд, ки қадри Хуррам гузашт. Ин бефаҳм маро гуфта, сарашро гирифту рафт. Агар қасд ба қасд кор намекарду пешам меомад, барои чӣ аз ман ранҷидӣ, аз ман чӣ хато гузашт гӯён мепурсид, балки... Э, дар сурат алав, ин қадар чашмам ба пушти сари вай? Ин хирҳирак чӣ мегуфта бошад? Бадбаҳт, шӯят ба худат насибу рӯзӣ кунад. Ҳайр, дар дилам алам монд... Агар ин таннозро не, дигареро ба занӣ мегирифту духтардор мешуд, балки ягон рӯз қудо мешудам...»

Хуррам ҳам ин замон айни ҳамин воқеаҳоро меандешид, агар ба Раъно хонадор мегашт ва дар деҳа мебуд, зиндагиаш чӣ сурате мегирифт, дар тасаввур овардан меҳост ва баъд ин ҳар ду занро аз ҳар ҷиҳат ба яқдигар таққос мекард ва оқибат ин ҳама хушиҳо ва осудаҳолии рӯзгор барояш ҷои меҳри Раъноро нагирифтанаш аён мегашт ва ў оҳашро ба саҳтӣ фурӯ мебурд. «Не, Дилбар агар ба сарам тоҷ гузорад ҳам, ҷои Раъноро намегирад, намегирад. Вай ҳамеша дар дилам. Баъзан бехуд мешавам, ба девонагӣ мерасам... Баъди ба шаҳр рафта омадан, ба хонаи Дилбар хостгор фиристодам, рӯзи тӯямон таъин гашт, рӯзе Раъноро дар назди нонвойхона дучор кардаму вай маломатомез гуфт: «Дар деҳа муносibi ту духтар ёфт нашуд магар, аз домани ун қашола гашта ба шаҳр меравӣ?» Гуфтам: «Духтар бисъёр аст, лекин чӣ кунам, ки Раъно — яктаю ягона! Агар боз як Раъно мебуд...» Эҳ, меҳостам ҳамон рӯз бигӯям: «Агар майлат будаст, ҷаро зориамро гӯш накардӣ, хостгор фиристонам гуфтам, рад кардӣ?» Аммо

дигар ин суханон фоида надошт, аллакай кор аз кор гузашта буд. Дили ин духтаронро ҳеч кас фаҳмида наметавонад. Ду сол шуд Дилбар катӣ ҳамхонаем, аммо таҳи дили ўро то ҳол намедонам, ба ман торик аст. Хайр, чӣ илоҷ... Аслан, ман аз деҳа рафтани набудам, лекин Дилбар гуфт, ки агар дар шаҳр истиқомат кардан ҳоҳам, зан мешавад. Агар ҳаки гапро гӯям, директор сабаб шуд. Не, сараввал Раъно сабаб шуд. Ҳа, сабабгори асосӣ — ҳамин Раъно! То қиёмат ман туро домандиграм, Раъно! Агар ту маро ноумед намекардӣ, ҳаргиз аз деҳа намерафтам. Ту зиндагии маро вожгун кардӣ, маро аз решаам бурида чудо кардӣ. Сонӣ директор карданиашро кард...» Дигарбора дар пеши ҷашмони Ҳуррам он ғасли баҳорон ҷилвагар шуд. Дар талу теппазорон сабза неш мезад. Ў дар лалмикор шудгор мекард. Баъд вайро ҳамчун тракторҷии моҳир ва ба устою таъмиргар камэҳтиёҷ ба шабкорӣ монданд. Трактор дар гандумзори порина меғурриду тегҳои плуг хоки нарму намро ба як маром ҷаппагардон карда, ба як тараф хобонданаш Ҳуррамро фароғат мебахшид. Дар гандумзор ҳонаи қалламуш мӯл будаст. Қалламушҳои ҳонавайрон дар шудгор даводав доштанд. Баъд рӯбоҳҳо пайдо шуданду аз паси трактор гашта, ба қалламушгирий шурӯъ карданд. Ҳуррам ҷароғи қафои тракторро баъзан фурӯзон мекарду сайдгирии рӯбоҳҳоро осон мекард. Ҳудаш ҳам аз шикори ин айёрони гузаро завқ мебурд. Рӯбоҳҳо беҳарос думболаи трактори ў мегаштанд. Ин ҳолро шунида, дар деҳа ҳама ҳайрон буданд. Баъзе шаккокон ба қавли Ҳуррам бовар накарда, омаданду бо ҷашмони худ диданд. Ҳамкоронаш ҳайрон буданд, ки

чаро рўбоҳҳо ба трактори онон наздик намешаванд. Пирони деҳа ин ҳолро тавзех карда мегуфтанд, ки қулли чонвар — хонагиу ваҳшӣ одами беозорро мешиносанд, Ҳуррам ҷавони безарар аст. Ҳабари қалламушгирии рўбоҳҳо аз даҳон ба даҳон ба гӯши директори совхоз ҳам расид. Директор як бегоҳирӯз даргузар аз он мавзеъ мошинашро қарор доду аз ин ҳусус Ҳуррамро пурсон шуд ва баъд гуфт, ки шабҳангом меояд. Ҳамон шаб ўнаомад, аммо шоми дигар пайдо шуд. Барои аз ҷанг эмин ёфтани болопӯши бризентӣ пӯшиди дар каф туфанги думила болои плуг лўнда шуда нишасти.

— Рўбоҳ мезанед? — ғарази директор равшан бошад ҳам, чӣ ғуна ба вай эътиroz карданашро надониста пурсид Ҳуррам.

— Ҳа, пӯсташ ба як улафти қадрдонамон даркор будаст, дар шаҳр будам, таъин карда буд.

— Э, монед – е, ба шумо ин кор намезебад, мардум ҳар хел гап мезананд... Ҳамин ҳам кор шуд, — гуфт Ҳуррам, то директорро аз ин қасди бад боздорад.

— Ба одами аз худат қалон ақл ёд надех, бача, ақлат кунд мешавад. Ҳай кун, — гуфт директор тамасхуромез писханд зада. — Аз ман ба ту насиҳат: то напурсанд, ба касе маслиҳат надех, худатро ҳандаҳариш мекунй. Туро намедонам, аммо ман аз ҳандаҳариш шудан дида, мӯҳри совхозро аз даст медиҳам.

— Муаллимон гуфтанд, ки як қалламуш дар як сол ҷорсад кило ғалларо нобуд мекардаст.

Директор аз ин сухан қоҳ-қоҳ заду миёни ҳанда ба Ҳуррам ишора кард, ки ба сари фармони трактор бишинад.

Хуррам аз ин мазоҳ ва нописаанди директор хицил буд, vale nocte ба кор сар кард. Ба вай чунин менамуд, ки ҳоло ба ин чонварон, ки эътиқод доштанду думболаи трактораш мегаштанд, хиёнат мекунад. Ўз ин хиёнат алам мекашид. Трактор меронду ҳушаш бар он буд, ки чӣ гуна корро қатъ кунад. Кошкӣ, ҳамин дам ягон чои трактор мешикаст, вайрон мешуд ё ҷархи плуг мепарид... Ҷӣ кор кунам? Ё бо ягон баҳонае тракторро манъ кунам? Ҳамин замон рӯбоҳакон пайдо мешаванд. Ба ман бовар карда меоянду...»

Хуррам ба як қароре наомада буд, ки садои тир баланд гуд. Директор худро аз плуг ба замин андохту аз паси сайд давид. Хуррам бехуду бехаёл тракторро аз ҳаракат манъ карду башитоб фуромад ва як сими ҷароғаки маторро барканд. Садои мотор номунтазам гашт. Сипас вай ба истиқболи директор рафт.

Чун трактор плугро қашида натавонисту мотор ҳомӯш гашт, директор ғазаболуд худро аз плуг ба замин афканду аз гиребони Хуррам қашида, ўро аз кабинаи трактор поён фуровард. Марди ҳайкалдори навадухашткilogӣ ўро озод ба як дасташ бардошта ба замин ғуронду мисли абри сиёҳе дағдағаомез ба сари вай расид.

— Ҳозир, панҷ дақиқа фурсат медиҳам — тракторро соз мекунӣ! Тухматро аз ин мамлакат ҳушк мекунам, аҳмак! Ҳе, сагбача! Шикамат аз нон сер шуд магар, аз поча мегирӣ?! Зуд, зуд соз кун! — Директор аз қаҳр кафам мегуфт ва ҳар қаломи зишту қабеҳе ба даҳонаш ояд, беибо, овозашро сар дода, хорӣ мекард.

— Намекунам!.. Даркор бошад, худатон кунед, — гуфт Хуррам ду-се қадам қафотар рафта. — Ман барои пӯсти рӯбоҳи мепӯшидагиҳо кор намекунам.

Вай чомаашро гирифта ба китф партофту ба роҳ афтод.

Директор ўро дошт, бо телаву такон ба сари трактор бурд, аммо зўран ўро кор фармудан натавонист.

Баъди ин ҳодиса дигар ба Хуррам трактор надоданд. Директор гуфтаст, ки ба сахро барояду каланд занад. Хуррам бе трактор гӯё зистан наметавонист, ба кори дигар дасту дилаш намечаспид.

Трактори ўро ба Самандари шатрама доданд. Ҳамон трактори се моҳи зимистон ба заҳмати зиёд таъмир кардаи ўро ин бача дар бадали се ҳафта абгор кард. Сонитар мастомаст тозанда ба ҷарӣ париду худаш ҳам маъюб шуд, трактор ҳам бекора гашт. Баъди ин ҳодиса ҳам директор ўро даъват накард. Хуррам чунин қиёс гирифт, ки агар тамоми тракторҳои совхозро ҷазир кунанд ва ё дар киштзор ягон тан тракторҷӣ намонад ҳам, директор ўро ба кор даъват намекунад. «Ду-се рӯз аз пушти мансаб ҳукм ронад, гапи ман — гап, амри ман — воҷиб гӯяд, бас, ин замин сӯхта, хокистар шавад ҳам «э, дарег» намегӯяд», гуфт ба дил Хуррам аз феъли директор хулоса бардошта. Баъд тадриҷан ҳам аз деха, ҳам аз трактор дилсард шуд. Ба худ мегуфт, ки ба ҳар ҳол, дар шаҳр инсон ин қадар ба як қас мутеъ нест, сониян, ин хел худписандонро дар шаҳр ба кори раҳбарӣ намемондагистанд. Мардуми шаҳр рӯирост миси ин хелҳоро мебароранд. Ба ғайр аз ин дар шаҳр кор мӯл, корхона мӯл, аз ин тарафи кӯча ба тарафи дигараш

гузаред — корхонаи дигар. Не, ин хелҳо дар он ҷо давру даврон карда наметавонанд. Кран катӣ ҳам кор мекунам, булдозер қатӣ ҳам, таъмирхона доштагист. Ҳафтае, ду рӯзи истироҳат, моҳонаи кори калон, отпуск, мукофот...

Вай чор моҳи расо дар деҳа бекор гашту сонӣ бо даъвати Дилбар ба шаҳр равую сар кард ва оқибат ба ҷанги вай дармонд. Сараввал ҷашмдошташ ин буд, ки бо Дилбар ҳамхона мешаваду муддате дар шаҳр кор мекунад, сонӣ ё ҳар мемирад ё шоҳ гуфтаанд, ба директор ягон бало мерасидагист, он гоҳ ҳамсарашро ташвиқ мекунаду боз ба деҳа меояд. Аммо таҳминаш хато баромад. Айёми ҳамзистӣ фаҳмид, ки Дилбар номи деҳаро шунидан ҳам намехоҳад. «Лойу гили чимчимаашро паси сарам бинам! — мегуфт вай бо нафрат деҳаро ба ёд оварда. — Ним сол даруни лойу гил, ним сол ҷангу хок, магас... Ар-ари ғову гӯсолааш ба ёдам расад, ҳоло ҳам баданам меларзад. Шаҳри озодаро монда, кӣ ақлашро ҳӯрдаст, ки ба деҳа равад?! Қишлоқ барои қишлоқиён, шаҳр барои шаҳриён. Шукр, ки ҳар ду ҳам ҳунар дорем, бехонаву ҷой нестем. Одамон аз деҳа ба шаҳр омада наметавонанду ин кас ношукрӣ! Ҳой, Ҳуррам — ако, дар шаҳр манзилгоҳ ва қайди истиқомат доштан баҳти андак не!» — мегуфт вай ҳар бор агар Ҳуррам аз ҳусуси деҳаравӣ сухан кунад.

Сабукрав аз пули ҷӯбини ҷӯи калон гузашту ба кӯчаи деҳа ворид шуд. Дар ин ҷо ҳар як дарахту бутта, дару дарвоза, ҳурду бузург, марду зани деҳа ба Ҳуррам аз овони қӯдакӣ ошно буданд, бинобар он, ҳар бор ба деҳа ояд, дилаш дигаргунा метапид, гӯё аз сайёраи

дигаре ба замин фуруд омада бошад, ба ҳар як шайъ гаштаю баргашта ҳарисона менигарист, даст ба сару китфи бачаҳо молида, онҳоро навозиш мекард, соқаву шоху барги дарахту буттахоро даст мезаду гӯё бо ҳамин ташнагӣ ва пазмониашро мешикаст. Дар инчунин ҳангом вай ба дил худро таскин бахшида, мегуфт: «Ман як дарду азоби шадидро ба укубати сабуктаре иваз кардам. Заношӯй бо Дилбар маро аз хорӣ, сарафкандагӣ ҳалос кард. Директор меҳост ғурури маро бикушад, ҷашмдор буд, ки оқибат ба поящ сар монда, тавба мекунам...»

— Маро намефуроред? — гуфт ногаҳон Раъно аз қафо ва риштai андешаи ўро барканд.

Хуррам аз банди хаёл бурун омаду зери лаб ҳандид. Раъно гӯё аз андешаҳои вай воқиф бошад, асроромез маҳин табассум дошт. Хуррам дар канори роҳ мошинро қарор дод ва ҷолоқ аз кабина баромаду дари тарафи Раъноро кушода, кӯдакро аз дasti вай гирифт. Раъно аз мошин фуромад.

— Номат чӣ, паҳлавон? А? Намегӯй? — Хуррам кӯдакро навозиш мекарду ҳамвора мепурсид.

— Номаш — Хуррам, гуфт Раъно оҳиста, ба ҳадде, ки Дилбар намешунид. Баъд рӯмолашро ба сар дуруст печид ва бо як навъ нигоҳи сеҳрангез ба умқи ҷашмони ҷавон нигаристу илова кард: — Дехаамон бе Хуррам намонад гуфтам.

Вай кӯдакашро аз дasti Хуррам гирифт. Дастони ҷавон сонияе бо навозиш рӯи дasti вай лагчиданд, онҳо ҳар ду ҳам лаҳзае дар изтироб ҷашм ба замин дӯхта, ҳомӯш буданд.

Агар тамоми маъни дар ин эҳсосу изтироб ва сукuti онон пинҳонро дар расидани дастони онон мармузро бо сухан ифода кардан имконпазир мебуд, аз он достони пурдарде мураккаб аз ишқ, аз хато, аз ҳасрату нокомй ва ташнагии дидор навиштан мумкин буд.

Соли 1983

РАМИДА

Ҳамаи бачаҳои гирду атрофаш додо доштанд, факат вай надошт. Аниқтараш, додояш буд, дар кучое аз ҳоли Муроду модараши бехабар зиндагӣ доштаст. Ин кори вай ҳар замон ба Мурод алам мекард. Бачаҳои дигар ҳамроҳи додояшон ба бозору магазин ба сайри боғу кӯл ва боғи ҳайвонот мерафтанд, рӯзҳои истироҳат ба ҷониби кӯхсор сафар мекарданд. Ҷӯрааш Насим ҳамроҳи додояш мошинсавор ба моҳидорӣ меравад. Як бор додои Насим ўро ҳам бурд. Аҷоиботи он рӯзро Мурод ҳаргиз фаромӯш намекунад. Он рӯз хушбахтарин рӯзи ҳаёти вай буд.

Бибиаш мегӯянд, ки чанд сол пеш аз ин, вақте ки вай хурд будаст, ҳар тоҳ Насим ба истиқболи додояш «додочон!» гӯён тозад, вай ҳам баробараш «додочон» гӯён медавидасту амаки Каримро оғӯш мекардаст. Он солҳо вай чунон беакл будаст, ки «ман шуморо додо гӯям, майлаш?» гӯён бибии пирашро гаранг мекардаст. Ҳоло вай хурд не, ба мактаб меравад, ҳама гапу кори

дунъёро медонад. Ҳар кас якто додо дорад, якто оча. Очаю додоро харида ҳам намешавад, фурӯхта ҳам, ба қарз ҳам гирифта наметавонӣ. Муаллима ҳамин тавр гуфт, бибй ҳам гуфтанд.

Бибиаш акнун пир шудаанд. Суханони пештар гуфтагиашонро фаромӯш кардаанд. Очаю додои ӯгай чӣ хел одам аст, чандин бор гуфта буданд, аммо ҳозир мегӯянд, ки очаат катӣ ба хонаи додои нав меравӣ. Додои нав-додои ӯгай не мегӯянд. Мурод нағз медонад, вай мардак бегона аст, бегона, ки шуд, ӯгай аст. Аз чӣ бошад, ки ҳамаашон ўро гӯлу нодон меҳисобанд. Очаю додои ӯгайро Мурод нағз медонад. Чӣ қадар афсона хонд, эҳ-хе! Муаллима гуфт, ки афсона ба арчаи оростагӣ монанд аст, агар аз арча бозичаю ороишашро гирем, дарахт аст, дарахти воқеӣ. Ман фильми додои ӯгайро дида будам. Сонӣ бачаҳо чунон саргузаштҳо гуфтанд, ки агар онро дар хоб бинед, метарсед. Додои ӯгай душмани бачаҳо аст. Ҳайрият, ки холааш аз ин хусус ба вай рӯирост гуфтанд: «Агар додои ӯгай туро ранҷ диҳад, бархезу ба хонаи бибиат биё!» Ана, ин гапи дуруст. Рости гапро гуфтанд. Дигар ҳамаашон дурӯғ мегӯянд, аммо ҳеч сурҳ намешаванд. Боз муаллима мегӯяд, ки ҳар кас дурӯғ гӯяд, аздусар сурҳ мешаванд. Гапи бекора. Агар бачаҳо дурӯғ гӯянд, ман аз чашмашон мефаҳмам.

Он рӯзҳо аз забони бисъёр занон калимаи «ӯгай» - ро мешунид. Хешовандон, ҳамсоязанон аз сари дилсӯзӣ сари ўро навозиш мекарданд, дилдорӣ медоданд, суханони тасаллибахш ва таскиновар мегуфтанд. Яке аз ҳамсоязанҳо ба бибй ҳикоят кард, ки додои ӯгай

писаракеро ба сафирахона супоридаст. Дигарашибухтаракеро се рӯз дар оғилхона беобу нон руст кардаст. Сонӣ бибӣ ба Мурод таъинот дод: «Ба сухани очаат гӯш бидех, аз амри вай берун пой нагузор, модар дӯсти бегарази одам аст, вай ҳамеша ғами туро меҳурад, бачаам. Додои ӯгай ба ту ҳаргиз дӯст намешавад. «Шикамба гӯшт намешавад, бегона дӯст гуфтаанд».

Ҳамаи ин гуфтаҳо ба гӯши Мурод сурб барин нишаста, ўро ботинан бекарор мекарданд. Вай ба хонаи падари ӯгай ҳаргиз рафтан намехост, vale бибӣ ҳамвора талқин мекард, ки ин гапро нагӯяд, очааш меранҷад. Сонӣ Мурод ба дил аҳд кард, ки ба ҳавлии додои ӯгай рафта, ўро таъзир диҳад. Дар ин бобат вай хеле андешид, қасоси ҳамаи бачаҳоро аз вай гирифтани шуд. Мурод як шаб додои ӯгайро дар хоб дида, тарсида бедор шуд. Додои ӯгай дев барин ўро бардошта, ба бом баровард. Аз афти кор, аз бом ба поён андохтан меҳост.

Сонӣ дар хонаашон тӯй барпо шуд. Мурод ба ҳамаи бачаҳо қандалоту самбӯса бароварда дод. Очааш ба тан куртаи сафед пӯшида, ба сараш рӯмоли сафед андохта арӯс шуд. Мурод ҳамроҳи очааш ба мошин нишастан хост, аммо холааш аз дasti вай қашиду манъ кард. Сонӣ ҳамроҳи холааш вай ба мошини дигар савор шуд.

Мошинҳо аввал аз кӯчаҳои ҷароғони шаҳр гузаштанду сонӣ кӯчаҳои торик сар шуданд ва оқибат онҳо дар назди дарвозаे қарор карданд, ки ҷароғаш равшан буд ва марду зан бисъёре даробаро доштанд.

Мурод аз мошин фуромаду ўро як марди лоғарандоми малларанг, мисли он, ки ягон хеши наздик бошад, оғӯш гирифт. Вай зӯр мезаду ба ёд овардан

мехост, ки ўро дар кучо дида бошад, vale ҳеч ба хотир овардан наметавонист. Марди малла дasti ўро гирифту ба хонаи алоҳидае бурд, дастархон густурда, самбӯсаву кабоб овард, ба наздаш себу ангуру нок ниҳод ва пайваста бихур гӯён меҳрубонӣ мекарду az ҳоли вай, az таҳсилаш пурсон буд.

— Ана, акнун, Муродҷон, ҳамаамон дар ин ҳавлӣ зиндагӣ мекунем. Ман туро ба мактаби маҳалла мебарам. Чунон мактаби зӯр. Дур не, ҳавлиамон наздик, — мегуфт вай.

Ачибаш ин буд, ки ин марди ношинос номи ўро, дар кадом синф хонданашро, ҳамаи аҳли хонадони онҳоро медонист. Ҳар замон зане ё марде ба хона менигаристу ба меҳрубонӣ табассум мекард, суханони нағз мегуфт, сонӣ аз марди малла доир ба ягон кор маслиҳат пурсида мерафт. Аз берун хурӯши доира ва таронаи занҳо ба гӯш мерасид.

— Ман барои ту велосипеди «Орлёнок» харида мондаам, фардо савор мешавӣ, — гуфт марди малларанг.

Мурод аз ҳайронӣ чӣ гуфтанашро намедонист. Ин мардак кӣ бошад, чаро вай барои ў велиқ харидаст, боз «Орлёнок!» Балки ўро ба ягон бачаи хешаш монанд кардагист? Ё додои ўгай ҳамин бошад?.. Не, ба додои ўгай монанд не, додои ўгай ин хел намешавад.

Ба хона марди миёнсоли дар танаш ҷомаи зирабекасб, дар сар тоқии чустӣ ворид шуд. Вай мӯзай хироми ялаққосиашро нишон додан мехост магар, дар кафшкаш рост истода, буруташро мемолиду ба рӯи ў менигарист.

— И – и!.. Ин бача писараки келин? — баъди лаҳзае ба рӯи Мурод нигаристан вай аз марди малла савол кард. Вале чашмаш ҳанӯз ҳам саропои ўро гӯё мепалмосид. Сонӣ ба вай хитобан гуфт: — Додота саҳт бидор! Кирой додо аст.

Сонӣ ба марди малларанг рӯ оварду пурсид:

— Ошпазҳо рафтанианд. Ба ҳар яке чомаю миёнбанд, бисту панҷсӯмӣ пул диҳем, кифоя будагист?

— Коре кунед, ки розӣ бошанд, — гуфт кӯтоҳакак марди малла.

Акнун Мурод аниқ донист, ки вай додои ӯгай будаст. «Ӯ, балое, кӣ буданашро нафаҳмонда, маро фиреб карданӣ! — вай зери чашм ба андоми додои ӯгай дурусттар зеҳн монда нигарист. — Афташ бебуриш, чашмонаш чуқуру берун, даҳонаш даҳони қурбоққа барин то бехи гӯшаш. Мебинам, чӣ хел ту маро фиреб медиҳӣ?! Ман аз он бачаҳои гӯлу гаранг не».

Тадриҷан меҳмонҳо рафтанду ҳавлӣ андаке сокит шуд. Сонӣ хешовандони дар хизматгузорӣ буд ҳам якояк хайрухуш карданд. Додои ӯгай аз дasti Мурод гирифта, ўро ба сӯи иморати калон бурд. Вай лаҳза ба лаҳза сари ўро ба навозиш молида мепурсид:

— Муродчон, хобат омад? Хоб кардан меҳоҳӣ?

Онҳо ба хонаи боҳашамати тамом оростаю пероста ворид шуданд. Фурсате нагузашта холааш ва як зами дигар аз зери оринчи очааш гирифта, ба хона даромаданд. Дар сари очааш рӯмоли сафед, сарҳам дар пешгоҳи хона рост истод, он ду зан ҳам паҳлуи вай истоданд. Очааш ба ҳар як зами аз дар даромада, бо

таъзим салом мекард. Занҳо баробар сухан мекарданд, дастархон меоростанд, давуғең доштанд.

Мурод чашмонашро ба зўр кушода ба онҳо менигарист. Падари ўгай ин ҳолро пай бурду оҳиста ба гўши вай гуфт:

— Муродчон, хоб кун, хобат омад. — Сонй аз ҷояш бархост. — Биё, ба хобгоҳ барамат.

Мурод ба ҷашми очааш нигарист, вай бо забони нигоҳ гуфт: «Майлаш, бирав, хоб кун». Сипас ўз ҷояш бархост.

Рӯзи дигар баъди ношто додои ўгай ба Мурод куртаю костюм ва туфлии нав пӯшонд, ба сараш тоқии нав дод. Мурод тӯхфаи ўро пӯшидан наҳост, аммо очааш ишора кард, ки бипӯшад. Сонй додои ўгай ба ҳавлӣ баромад ва қофзепчи равғанини велосипеди навро канда онро пок карду ба дасти Мурод дод. Мурод ин бор ҳам рад кардан хост, аммо дилаш ба велосипед қашол буд, бинобар он, зиёда нозу нуз накард.

— Лекин шарт ҳамин, Муродчон: бо велосипед ба роҳи мошин намебарой. То шонздаҳсолагӣ мумкин не, милиса медорад, — гуфт додои ўгай.

Вай ҳамон рӯз бо бачаҳои ҳамсоя ошно гашту дар таҳи дарвоза бо онҳо бо навбат велосипедронӣ кард. Сонй бо даъвати онҳо ба қўл рафт. Оббоизӣ, велосипедронӣ ончунон ўро машғул дошт, ки фақат тарафи бегоҳ турусна монду ба ёдаш расид, ки бояд ба хона равад.

Дар хона очааш ўро маломат кард. Додои ўгай аз чониби ў ба модарашиб узр оварда, ором табассум мекард. Ба назари Мурод чунин менамуд, ки очааш аслан бо талаби ин мардак ўро сарзаниш мекунад. «Айёра бинед, худаша мусичаи бегуноҳ гирифта табассум мекунад. Ман ҳамаашро медонам, кӯдак нестам», — мегуфт вай ба дил.

Рўзи дигар додои ўгай ўро ба мактаб бурд. Раҳорах оид ба интизоми мактаб ва маҳалла, аҳмияти дарсхонӣ, тарзи дар кӯча гаштан ва адаб нигоҳ доштан таъинот дод, гуфт, ки баъди хотимаи дарсаш ўро дар таҳи дарвозаи мактаб нигарон хоҳад буд. «Се-чор рӯз, то хуб омӯхтани роҳ бурда меовардаст! Ў маро кӣ гумон мекунад, намедонам, — худ ба худ заҳрханд мекард Мурод. — Ҳозир агар хоҳам, хонаи бибиамро ёфта меравам. Агар бачаҳои ин мактаб нафоранд, ба мактаби худам меравам...»

Дар ҳавлии додои ўгай ба Мурод аз ҳама беш очаи пиру хоҳари бадзафту закуми ў маъқул нашуд. Мурод агар ба асбобу олоти ҳавлӣ даст занад, пиразан дарҳол овоз мебаровард: «Ҳой, писарам, мон, дастатро мебурӣ, поятро мезаний, мешиканӣ...» Ба назар чунин менамуд, ки вай фут-фут накарда, нишаста наметавонад. Гӯё ман ягон чизро дуздида мебурда бошам, доим хавотир, аз ман ҷашмашро намеканад, дарун дароям ҳам, берун бароям ҳам, маро назорат мекунад. Албатта, додои ўгай ба очааш супориш кардагӣ. Агар як даҳан ба вай мегуфт, ки ба Мурод кордор нашавад, кампир ин қадар фут-фут намекард. Ўгайи айёре! Боз худро ба гӯлӣ зада, дилбардорӣ мекунад: «Муродҷон, аз гапҳои бибикalon

наранчӣ, ин кас калони ҳавлӣ, ҳамаамон гапашона гӯш мекунем...» Ана, вай хоҳараш — Саломат, исту бисташ заҳр будаст. Ҳамин ки маро дид, «Канор ист, дар таҳи пой начӯл, бирав, ба гӯсфандон алаф дех, об дех, ба мургон дон дех, дарвозаро кушода намон». Гапаш ҳамин. Ҳатто як рӯз очаам дар кор буд, ҷангам кард. «Ту ин хел бачаҳои кӯчаро ғун карда ба ҳавлӣ набиёр, ҷашмро хато дода, як чиз-ним чизро гирифта мебаранд», гӯён ҷашмашро ҷунон ало кард, ки хаёл кардам як тарсакӣ мезанад. Агар очаам дар ҳавлӣ бошанд, дӯғ намезанад, аммо агар он кас набошанд, беҳтараш ба ҷашмаш нанамоям. Очаам мегӯянд, ки ўро ба шавҳар медиҳанд, сонӣ аз ин ҳавлӣ меравад. Кошкӣ, зудтар мерафт. Очаам гуфт, ки ўро амма гӯям. Забонам намегардад. Вақте ки дар ҳавлии бибиам будем, аммаи ҳудам ҳар замон омада, маро дида, мерафт, шоколад меовард. Не, ман Саломати ҷинниро амма намегӯям. Додои ӯгайро ҳам додо намегӯям. Ҳаргиз намегӯям. Ҳеч, ҳеч...

Додои ӯгай — Абдурашид бефарзанд буд. Бо ҳамсари нахустинаш нӯҳ сол зиндагӣ карда, фарзанд наёфта буд. Зану шавҳар якдигарро сидқан дӯстдор буданд, дар тӯли ин нӯҳсола ҳамзистӣ ҳаргиз аз ваҷҳи бефарзандӣ ба якдигар сухани таънаомез нагуфтанд, vale ҳар замон норозиён фут-фут кардани модаршӯ сабаб шуд магар ва ё ягон андешаи дигаре, ҳамсара什 ба вай ҳарфе назада рӯзе ба хонаи модара什 рафту баргашта наомад. Абдурашид аз инчунин рафтори ӯ саҳт ранцид, алам кашид, vale noctor ба тақдир тан дод. Як сол балки бештар аз миён гузашту вай ба Барфӣ хонадор шуд.

Шиносоиаш бо Барфй хеле ачиб ва тасодуфи маҳз буд. Абдурашид пас аз кор ба бозори «Баракат» даромада ду харбуза харид. Баъд ба қабати дуюм — ба магазини хӯрокворӣ баромад. Қатори навбатдоронро диду фаҳмид, ки ҳамин замон гӯшт медодаанд. Навбат гирифт. Аз миён ним соат гузашта-нагузашта гӯшти яхзадай суфпечро ба фурӯхтан шурӯъ карданд. Аз рӯи одати маълума бенавбатгирандагон ҳам пайдо шуданд, телаву такон, ҳамҳамаю ҳайоҳу барпо буд.

Абдурашид харбузаҳои ба тӯрхалта андохташро таҳи девор монда, ба ин ҳама валвала лоқайд менигарист. Чор-панҷ кас пештар аз ӯ ҷавонзане пиразанеро ҳоҳиш мекард:

— То навбатам расидан ман зуд рафта тухм гирам, шумо маро фаромӯш нақунед. Ҳу, ана, ба он сумкаҳои ман ҳам нигаред, илтимос.

Сонитар адади бенавбатҳо зиёд шуд магар, навбатдорон шӯр бардоштанду тела-тела шадидтар гашт. Абдурашид як кило гӯшташро гирифта қафо гашту ба он ҷавонзани тухмгирӣ рафтагӣ рӯ ба рӯ шуд, vale навбатдорони қафо ба вай мункир буданд. Абдурашид ба миён даромаду бо изтироб ба одамон фаҳмондан хост, ки ӯ ёд дорад ин ҷавонзан тухмгирӣ рафта буд, аммо ҳеч кас шаҳодати ӯро инобат намекард. Ҷавонзан сурху сафед гашта, худро ба сӯи пештахта мезад, мардум ӯро фишуда дур мекарданд. Абдурашид дар ғазаб ба он мардум ду-се сухани сахту чонкоҳ гуфту аз остини ҷавонзан кашид.

— Бед, ба ман гӯшт даркор не, ҳамин гӯшти маро гиред. Бо инҳо баробар нашавед.

Чавонзан сараввал аз гўшт даст кашид, баъди исрори чиддии Абдурашид гирифту пулашро дод. Абдурашид сумка ва тўрхалтаи пурбори ўро дида, лаҳзае дудила биистод — кўмак кунад ё не? Агар шавҳараш бошад, мабодо боиси ғавғо шавад. Сонй ба дил гуфт, ки агар шавҳараш мебуд, хариdi бозорро ба чавонзан бор намекард.

— Боратонро дихед, то истгоҳ барам, — Абдурашид ба чавонзан наздик рафту аз дasti вай сумкаи вазнинро гирифтани хост.

Чавонзан неву нестон кард, vale Абдурашид бепарво аз дасташ борашиб гирифт.

— Агар шавҳаратон фахмад, дилашро бад накунад... Лекин хариdi бозор, асосан, кори мардон аст.

— Хайр, ба зани бешавҳар айб набудагист, — сурҳ шуд Барфй ва ба сар то пои Абдурашид чашм давонд.

Онҳо то истгоҳ ҳамгап рафтанду аз хусуси яқдигар ҳар чий зарур буд, фахмиданд.

Сонитар Абдурашид зимнан ба воситай шиносҳояш аз ҳамсояву ҳамкорони чавонзан гап гирифта, ўро ба худ сазовор дониста буд.

Ҳоло вай бо ҳамсарашиб хушбаҳт буд. Кулли ташвиши Муродро ў ба зима гирифт. Дарсу супоришоти хонагии ўро месанчиду, падару писар шиму курта дарзмол мекарданд, ҳар шаб пойпўшашонро чўтка зада, ранг мемолиданд. Рўзҳои шанбе аксар хангоми ҳар ду, баъзан се тан барои харидкунӣ ба бозору магазинҳо мерафтанд. Чун гузарашон ба магазини бозор меафтод, Абдурашид ба сўи Барфй асроромез менигаристу мегуфт: «Ба ин магазин ҳурматам зиёд аст».

Абдурашид дар як гӯшай ҳавлӣ соботе сохта буд ва дар он то сар барраро парвариш мекард. Вай баъди кор аксар ҳангоми ба парвариши гӯсфандон машғул буд ва ба ин кор Муродро ҳам ҷалб мекард. Боре Мурод гуфт, ки ба ҷои ин гӯсфандони гаранг агар харгӯш мепарвариданд, вай дилтанг намешуд. Абдурашид як кунци соботро симтӯр кашиду баъди се-ҷор рӯз ду сар харгӯши хокистарранг овард. Шодмонии Муродро ҳадду қиёс набуд. Хушнудии ўро дида, Абдурашид завқ мекард.

Барфӣ ҳамдастаю ҳамоҳангӣ ва ҷунбуҷӯли онҳоро дида, дар дил аз толеаш садҳо бор шукргузорӣ дошт, мамнун ва масъуд меболид. Ў ҳамвора аз Мурод талаб дошт, ки Абдурашидро «додо» гӯяд, вале писар ба ин амри ў сар намефуровард.

Мурод тадриҷан ба Абдурашид унс мегирифт, гоҳо падари ўгай будани ўро сирф фаромӯш мекард, агар вай ду-се рӯз ягон тараф равад, дилтанг буд. Вале ахъён-ахъён дар банди андеша ғӯтавар мегашту дар тасаввур овардан меҳост, ки инчунин марди меҳрубону ҳалим чӣ гуна ўро уқубат медода бошад, чӣ тавр ба сагираҳона ҳоҳад ронд. Дар инчунин ҳангом ў маҳзун мегашт, ба атрофиён ошкоро бегонаҳӯй менамуд, инчиқиу дуруштӣ мекарду ба кӯча ба назди ҷӯраҳояш мерафт.

Боре, дар сари инчунин вазъи ноҳуши вай Абдурашид барояш ботинкае ҳарида оварду Мурод дилгирина ба он нигариста «даркор не» гуфт. Абдурашид гӯё тағтири авзои ўро пай набурда бошад, табассум карду гуфт: «Муродҷон, ин ботинка ҳозир мӯд аст, хориҷӣ, як бор пӯшида бин, агар хуш наояд, сонӣ ба

чиянам Сосон мебарам». Модар аз гарданшахии Мурод хаши гирифту ўро як тарсакй зад. Мурод қаҳр карду роҳи хонаи бибиашро пеш гирифт, аммо Абдурашид то ними роҳ аз пасаш рафта, ўро баргашта овард.

Аммо бори дигар вақте, ки ў бо велосипедаш ба роҳи мошингард баромаду сабабгори ба ҳам бархӯрдани ду мошин гашт, дарвоқеъ, худашро руст карданӣ ҷой наёфт. Пиразан ва Саломат чунон шӯр бардошта, дашному нафрин карданد, ки Мурод дигар дар ҳавлӣ мондан натавонист.

Ҳамон бегоҳӣ додои ўгай ва очааш аз кор омада, ҳодисаро шунидаанду дар як сумка наботу мавиз гирифта ба хонаи бибӣ омаданд. Очааш чунон коҳиш кард, якам валвала бардошт, ки агар додои ўгай намедошт, вай аз ин ҷо ҳам мегурехт. Ҳайрият, ки додои ўгай газаби очаашро паст кард. «Ҳеч гап не, минбаъд ҳушъёр мешавад, ҷанг накун. Ду гӯсфандро фурӯхта, товони мошинҳоро медиҳем. Гӯсфандонро худаш парварда калону фарбех кард. Барқасд накардаст-ку!» — гуфт. Баъд ба ҳавлӣ омада, ба ҳамаи ҳавлигиён таъкид карда гуфт, ки ягон кас дигар аз ин хусус даҳон накушояд.

Умуман, бо велосипед кори Мурод ҳеч барор накард. Баъди се моҳ ин ҳодиса боре вай велосипедсавор аз паи нон овардан ба магазин рафту то вай нон гирифта берун баромадан велосипедро дузд бурд. Занҳо оҳу воҳ карданд, аммо додои ўгай ин бор «садакаи сар, ғам нахур» гуфт.

Баъд вай барои ў шасти моҳигирӣ ҳарида оварду рӯзи истироҳат ҳар ду ба дарьё моҳигирӣ рафтанд.

Маълум шуд, ки додои ӯгай ҳаргиз дар умраш моҳигирӣ накарда будаст. Мурод ба вай чӣ гуна кирмро ба чангак гузаронда, ба об андохтани шастро нишон дод. Мурод як рӯзи дароз давутоз карду ҳамагӣ чор дона ширмоҳӣ гирифт. Додои ӯгай бо завқ моҳигирии ӯро тамошо кард, сонӣ аз соҳилҳои дарьё барои гӯсфандон як линга алаф гирифт.

* * *

Охирҳои моҳи май Мурод се ҳафта паёпай интизори рӯзи истироҳат буд. Абдурашид ба вай ваъда кард, ки ба кӯҳсор, чукричинӣ мебараад. Ду бор истироҳат омада, vale рафта натавонистанд — меҳмон омад, ким чӣ хел кори зарур баромад. Ҷӯраҳояш ба вай мегуфтанд, ки онҳо агар ҳамин ҳафта ҳам нараванд, дер мешавад, сонӣ чукрӣ фақат дар кӯҳсори баланду дур мемонад. Мурод бетоқатона интизорӣ мекашид, рӯзу шабҳоро мешумурду нигарони рӯзи истироҳат буд. Дар сари дастарҳони шом ҳамеша мавзӯи гуфтугӯи Муроду Абдурашид аз сафари кӯҳсор дур намерафт. Онҳо ба кучо рафтан, субҳидам, соати чанд ба роҳ баромадан, чӣ тӯша гирифтан — ҳамаашро кайҳо гуфтауву шунида буданд, ҳатто Мурод борхалтаи сафариро кайҳо ба меҳи даҳлез овехта монда буд. Гуфтугузори онҳо аз ин боб Барфирио ба ҳадде дилгир карда буд, ки аз хусуси сафар даҳон кушоянд, илтиҷоомез мегуфт: «Аз барои савоб, ягон сухани дигар гӯед».

Аммо ба Мурод ин баҳор чукричинӣ насиб нагашт. Рӯзи шанбе Абдурашидро аз корхонааш ба алафдаравӣ фиристоданду вай якуним моҳи расо аз хонадон дур гашт.

Бе Абдурашид Мурод дилтанг буд, сарҳисоби кору борашро намеёфт. Ҳатто як раҳ очаашро зиқ карду ду тарсакӣ хӯрд, сонӣ қаҳр карда ба хонаи бибиаш рафт. Воқеа ин тавр рӯй дод: Абдурашид барои Мурод шими чинс ҳарида буд. Почаи шим ба вай дароз омад, Абдурашид онро бурида, барои Мурод мувофиқ карду гуфт, ки аз изофааш барояш кулоҳ медӯзад. Аммо зуд фурсат наёфт, баъд ба алафдаравӣ рафт. Мурод аз очааш талаб кард, ки аз он матоъ ба ў кулоҳ дӯзад. Модар гуфт, ки ин корро наметавонад, аммо Мурод сабр кардан наметавонад, чӣ кор қунад, ҳамсинфонаш кулоҳи чинсӣ пӯшидаанд. Ана, барои ҳамин очааш дилтанг шуд.

Бибиаш сабаби қаҳр карда омадани ўро шуниду боз ба насиҳатгӯй сар кард. Ин қадар ин одамон насиҳатгӯиро нағз мебинанд! Гапу гапу гап, ҳеч дилгир намешаванд. Бачаҳои боғчадавак медонистагӣ гапҳоро сад бор гаштаю баргашта мегӯянду мегӯянд, дили кас ба кафидан наздик мерасад.

— Айб аст, Муродҷон, агар бо очаат номуросой карданатро додои ўгай фаҳмад, ё ана, ун ҳоҳарашу модараш шунаванд, очаатро таънасор мекунанд, писарат ганда, ана, ҳатто худат катӣ муросо накард мегӯянд. Очаат шӯрпешонӣ забонкӯтоҳ мешавад.

Бибӣ бо ҳамин суханон рӯзи дигар Муродро ба назди модараш гусел кард. Ин бор «додои ўгай-додои ўгай» гуфтани бибӣ, аз чӣ бошад, ки ба вай нохуш асар

дошт, дар چавоби бибй ягон сухан гуфтан хост, vale намедонист, ки чй гүяд, то ки ҳам бибй наранҷаду ҳам ин суханашро дигар нагүяд.

Мурод ба ҳавлй баргашт, vale ҳавлй бе Абдурашид ғамангез ва дилгир асар дошт Дарун даромад, берун баромад, аммо дилтангиаш бартараф нашуд. Сонй нишааст фикр кард-фикр карду аз ҳавлй берун шуд.

Мурод ба касе ҳарфе назада ба истгоҳ баромад ва ба автобус савор гашту ба автовоказли шаҳр рафт. Ба автовоказл қабл аз ин корафтода набошад ҳам медонист, ки он дар қариби кӯл аст, фақат як ё ду истгоҳ сонитар.

Мурод ба умед ба ҳамаи дарчаҳои билетфурӯшӣ якояк сар ҳалонд, аммо ба вай билет надоданд. Ҳатто як занаки бадчаҳл ўро ба милиса супурдан хост, аммо Мурод аз толор берун рафту миёни мусофириони бисъёр панаҳ шуд. Ин лаҳза радиои автовокзал эълон дод, ки автобуси Ёвон омад. Мурод ба сӯи он автобус давид. Ба автобус наздик нарафта, ногоҳ ҷашмаш ба Абдурашид афтод, ки борхалтаи сафарӣ дар пушт аз автобус фуромада, ба сӯи истгоҳ мерафт.

— Додо... Додочон!.. Додочонам! — Мурод ғайриихтиёр фарьёд заду аз паси вай тоҳт.

Фурсати як бор мича задан нагузашта, Мурод аз қафо ба вай расиду миёни ўро саҳт дошта, ҷашму рӯи ашкбори худро ба пичаки вай молидан гирифт.

— И – и!.. Ҳой, ту кӣ?.. Э, додота гум кардӣ бача?

Марди монанди Абдурашид навчай малларанг лаҳзае аз ин ҳол ҳангаш аз сар париду ҳам шуд, то рӯи Муродро равшантар бубинад, сонй бо як даст сару

китфи ўро молида навозиш карду ҳолчўй кардан хост, аммо Мурод сахви худро фаҳмида, бо шаст ба қафо гурехт.

Соли 1983

МЕҲМОН

Меҳмонй ҳам мизбонй ҳам барои ман озор аст, темор аст, асорат аст. Медонам, шумо аз вачҳи бузургдошти меҳмон олам-олам ҳикмати нағзу сара мегӯед, қиссаву ривоятҳоро шафेъ меовареду тасдиқ ҳоҳед кард, ки меҳмон аз падар азистар, меҳмон аз ҳама пештар аст. Медонам, медонам, аҷдоди мо – ҳама меҳмондӯст, мусоғирпарвар ва ғаринавоз будаанд, аз ин хусус чӣ миқдор таълифоти нодир ба мо мерос расидааст, ҳисоб надорад. Аз афти кор, иқоматгоҳи аҷдоди мо, хоса, манзили ононе, ки барои мо авлодон аз хусуси азиздошти меҳмон таълифоте кардаанд, духуҷраю сехучра набудаст. Шумо ин даъвои маро шунида бешак ҳоҳед гуфт, ки агар дил фароҳ аст, аз тангии манзил боке нест. Вале ман мегӯям, ки агар кафшам танг бошад, аз фароҳии дунъё чӣ суд?! Медонам, шумо — мардуми асри моро ба ҳикмату масал коре нест ва агар эътиимод кардан наҳоҳед, ба мантиқ ҳам эътиборе нест, бинобар он, саргузаштеро бароятон қисса мекунам.

Тобистони имсол яке аз пайвандони ман бетоб буд, ўро ба бемористони Душанбе бурданд. Душанбе шаҳри заҳматпеша, шаҳри коргару ранҷбар, манбаи зиёбахши ҳунару истеъдод, бурчи адлу инсоф аст, мо — ҳама ба ин иқрорем. Аммо хотири малоле нарасад, шаҳси мусоғир аз меҳмонхонаҳои бошукуҳи он ба ростию дурустӣ ҳучрае гирифта наметавонад. Ман дар миёнсарои меҳмонхонаи «Тоҷикистон» нишаста, ба худ меандешидам, ки вазъи меҳмонхонаҳо ҷаро дар ҳама ҷо якранг аст, ҳатто ин якрангӣ аз ному унвони онон оғоз мегирад. Дар Ӯзбекистон номи меҳмонхона ҳатман «Ӯзбекистон», «Тошканд», дар Украина албатта «Украина» ва «Киев», дар қишварҳои дигар низ ба ҳамин минвол. Ҳатто тартибу қоиди иқомат ва доҳили ин меҳмонхонаҳо ҳам бо яқдигарӣ мислу ду қатра об монанданд. Ҷаро ин якрангию якнавозӣ ба дили мардум назад, ман ҳайронам. Ё номи дигаре ёфтани наметавонанд? Ба як ошхонаи хурд «Фароғат» ном мегузоранд, аммо... Ман аз баҳри инчунин андешаҳои бехудаю бебурд даргузаштamu дафтарчаамро кушода, нишони шиносони инҷоиамро ҷустам. Пас аз равам – наравам зиёде noctor ба хонаи як тан собиқ шогирди ба дил наздики худ раҳ гирифтам.

Ризо аз бемаҳал шабоҳун задани ман чунон ҳурсанд буд, ки маро биншонданӣ ҷой намеёфт. Ва дарвоқеъ ҳам дар хонаи вай барои нишастан мебоист, ки хеле вақт ҷой мекофтед. Ӯ дар хона меҳмон дошт ва на як тану ду тан ва на якруӯзву дурӯза. Собиқ ҳамсабақаш бо зану фарзанди ҳурдсолаш ба ҳаводории нахустфарзандаш, ки имсол аз довталабони донишгоҳи олий будаст, (ҳайрияти кор ӯ дар хобгоҳи донишкада манзил гирифтааст!) дар

хонаи ин бечора иқомат дошатаст. Ин ҳолро фахмида, ман субхи рӯзи дигар аз хонаи Ризо гурехтан хостам, аммо ў ба тарзи қатъй гуфт, ки аз ин кори ман саҳт озурда хоҳад буд. Сонитар хичолати маро бартараф кардан хост магар, ки эзоҳ дод:

— Се тан неву чор тан меҳмон дорем, бо рафтани шумо ҳоли мо сабуктар намешавад. Аз хатми донишгоҳ сездаҳ соли расо гузашт, мову ин рафиқам яқдигарро ҳаргиз ба ёд наоварда будем, — мегуфт ў бо овози паст, баъди он, ки Амину завҷааш ба сайри шаҳр рафтанд. — Пор тасодуфан ба дехаи ў гузарам афтоду як шаб дар хонааш меҳмон будам, меҳмондорӣ кард. Ҳоло ў ду ҳафта боз дар ин ҷо иқомат дораду барои шумо — устоди азизам манзили ман танг аст? Агар танг гӯед, занҳо ва бачаҳоро ба ошхона ҷо медиҳему бароятон як хонаро таҳсис мекунем. Бемалол дарою баро мекунед, ҳеч кас халал намерасонад. Фақат меравам нагӯед...

— Хуб, хуб... Ба зану бачаҳо кордор набошед, барои се мард ин як хона кифоя, — ўро хотирчамъ кардам, зеро медонистам, ки қавлу амали ў яkest.

Дар урфи мардуми мо масалест, мегӯянд, ки меҳмон меҳмонро ҷашми дидан надоранд, соҳибхона — ҳар дуро. Ба ман зиёда иззату икром зоҳир кардани Ризо дар инчунин вазъияти кори хато буд ва ҳоҳу ноҳоҳ ба иззати нафси меҳмони нахуст саҳт асар дошт. Ин бегоҳ димогошуфта, мисли мурғи курк ҳашмин, ба ҳама атроф қинадор барин туршрӯ менишастан, агар писаракаш ба ягон ашъё даст занад, ба тундӣ ўро манъ мекард.

Ман як усули басе кӯхнаву озмудаи ислоҳи инчунин вазъиятро медонам, тасмим гирифтам, ки бояд фавран

он дурӯги маслиҳатомезро ба кор барам. Ҳамин ки Ризо аз паи кори худ шуд, ба Амин гуфтам:

— Ризо аз ҷавонмардию олиҳимматии шумо мафтун аст. Расо меҳмоннавозӣ карда будед, ман он кас барин зиёфату обу таом карда наметавонам гӯён мулзам аст.

Ба ҷехраи заъфарони ў сурхӣ давид, гиреҳи абрувонаш кушода шуданду табассум дар ҷехрааш гул кард, ба ҳаддҳе, ки лабонаш мудом во буданд.

— Ҳамин хел гуфт? — Ҷашмони ў барқ мезаданд. Сипас, ба як навъ ғуури содалавҳона, агарҷӣ ман эзоҳ талаб надоштам, ба шарҳи меҳмондории худ шурӯъ кард: — Зиёфати калон накардаем... Ҳамту... Як гӯсфанд күштем, ҳалос, — гуфт вай фахрашро бо хоксории зоҳирӣ пардапӯш карда.

— Гӯшти як гӯсфандро ҳӯрда бошад...

— Гап дар сари ҳӯрдан не, иззати меҳмон, — гӯён Амин фавран сухани маро бурид. — Одати деҳа ҳамин хел, «ба назди дӯсташ гӯсфанд күшт, чор касро гуфт», мегӯянд. Агар ин корро накунем, аз маърака берун мешавем, одамони дуруст шуморо канор мекунанд.

Баъди ду – се рӯз сухан аз расму одати мардуми деҳа мерафт, ки вай ба қавли худаш «бехабар пӯкида монд»:

— Одати деҳа ҳамин: шумо гӯсфанд күшта, даҳдувоздаҳ кас одамшавандагони деҳаро даъват мекунеду як шаб обу таом медиҳед, сонӣ тамоми сол ба навбат онҳо ҳам ҳамин корро мекунанд. Дар як шаб панҷ кило гӯшт ба дег меандозеду дили чӣ қадар одамро меёбед. Албатта, арақаш вазнинтар аст, аммо чӣ илоҷ, агар шуморо канор кунанд, ба дил саҳт мерасад.

Зану шавҳар — соҳибхонаҳо монанди ду мурғаки посӯхта ором надоштанд: субҳи барвакт барои меҳмонон ширчой мепухтанду ба кори худ мешитобиданд, бегоҳӣ, баъди аз кор фориг гаштан магазин ба магазин давида, ҳӯрокворӣ мечустанду вақти ғовгум дастҳо пурбор ба хона ворид мешуданд ва филфавр ба пухтуз шурӯй мекарданд.

Ман меҳостам баъди як-ду рӯзи меҳмонӣ аз хонаи Ризо биравам, ба ин мақсад як баҳонаи эътимодбахш ҳам ёфта будам, vale медиадам, ки ба ҷавони бечора тангдастӣ ҳамлавар аст, ӯро ба ҷанги мӯҳтоҷӣ voguzoшта рафтанд наҳостам. Дарвоҷеъ ҳайрон будам, ки ҳоли вай чӣ мешавад. Зану шавҳар рӯзҳои охир бештар аз картошкаву ҳамир ҳӯрок тайёр мекарданд, дар дастархон нони зиёдатӣ аҳъён-аҳъён мемонд. Ман ҷаҳд доштам, аз кӯча дasti ҳолӣ ба хона наоям, аксар ҳангом нон, тарбузу ҳарбуза, агар даст дихад, гӯшту калбаса ё мурғ гирифта меомадаму мушкили онҳоро андаке бошад ҳам, осон мекардам. Ризо аз ин кори ман бештар алам кашиду гуфт:

— Ҳӯроки хонаамро ҷандон маъқул не барин-а, муаллим?

Амин ва завҷаи вай, ба гумонам вазъи тангайшии ҳонаводаро пай намебурданд ва ҳис кунанд ҳам, худро нафаҳмида меангориданд.

Дар ин миён ман дар авзои Ризо як навъ тағийроти ноҳушеро пай бурдам: вай канорачӯй мегашт. Райҳон пайваста ӯро сӯҳон мекард, ҷавонмард на ба ҷашми зан нигариста метавонист, на ёрои онро дошт, ки назди мо бишинаду лаҳзасе фориг аз ташвишу тараддуд сӯҳбат

кунад. Вай ба ҳоҷатхона медаромаду дарро аз дарун баста, соатҳо рӯзнома меҳонад.

Як пагоҳӣ дар ҷоғаҳ бедор хобида, пай бурдам, ки зану шавҳар ношито нашикаста, ба кор мераванд. Шаб ба кисай шими Ризо панҷсӯмиро андохта будам, мёёфта бошад? Даҳсӯмӣ ниҳодан хостам, аммо дилам гуфт, ки ба пули ҳудаш будани он бовар намекунад.

Он рӯз ман гарқаи фикру андешаҳои гуногун хеле дер, ҳатто баъди писараки Амин аз ҷоғаҳи хоб барҳостам. Берун рафтаму ба варзиш машғул гаштам, сонӣ омада, риш тарошидаму шустушӯ кардам. Писарак ҳарҳаша дошт, ки ширҷояш диҳанд, вале модараш аз ваза ба ў конфет гирифта медоду мегуфт, ки конфет хуб аст, конфет бихурад, кӯдак бо ғазаб конфетро ба девор меандохту ширҷой талаб мекард.

Ба ҳоли кӯдак раҳм овардам, охир вай ягон неъмати фавқулодда камъёб не, ширҷои доимиашро талаб дошт. Шитобон ба магазин рафтаму нон, шир ва равғани зард ҳарида омадам ва ба завҷаи Амин гуфтам, то барои ҳамаамон ширҷои пазад.

Ман ҳайрон будам, шабу рӯз фикр мекардам, ки ба чӣ усул Ризоро аз ин варта начот диҳам. Дар ҷайб пули зиёд надоштам, вале дӯстро дар инчунин ҳол партофта рафтан ҳам аз инсоғ набуд. Ҳатто имрӯз вай бо Райҳон ҳам қаҳрӣ барин. Чӣ кунам? Чора чист? Наход, ки ин Амин бечораеро ба ҳудкушӣ расонаду ман тамошобин бошам?!

Амину завҷааш имрӯз чор кӯрпачаи маҳмалини таҳидеворӣ ва боз ҷанд майда - чӯйдаи дигар ҳарида омаданду аз рӯи одат камъёбии маҳмал, зарурат ва

бадоштии онро мегуфтанд, ки писарча бо тўб шиши
чевонро зада шикасту табъи ҳамаро хира кард. Ризо
лому мим нагуфта сархам аз чо бархосту шишапораҳоро
бардошт, аммо Райҳон инони худдорӣ аз даст доду бо
ғазаб гуфт:

— Э, ту худат чӣ хел бачай, безорам кардӣ - ку!

Ин сухани ўро шунида, завҷаи Амин даргирифт, ба
аламаш тоб наоварда, ба писарак дарафтод, бача гурехт,
 зан бо алфози дурушту қабеҳ тираки ошро гирифта аз
 пасаш тоҳт. Амин дasti занро гирифта, ўро таскин
 бахшид. Ризо ба ошхона, ба назди Райҳон рафта, ўро
 маломат кард, аммо завҷааш бо овози баланд шӯр
 бардошт:

— Э, ба ҷонам расид! Як ҳафта пеш табаки чиниро
 шикаст, соати зангдорро афтонда, вайрон кард... Ба ман
 на остину на тирез... Равад ба меҳмонхона, бас аст...
 Додару ҳоҳарам омада, ду рӯз ба истиҳола меистанд...

— Бас, бас, айб аст, — зорӣ мекард Ризо. — Меҳмон
 аз дар медарояд, ризқаш — аз дарича мегӯянд...

— Ин афсонаро рафта, ба очаю бибиатон гӯед. Дар
 дастархон нонашон нею аз осмони ҳафтум гап мезананд.

Ҳоло Райҳон суханони дар хилват ба гӯши
 шавҳараш мегуфтагиашро ошкоро ба мо шунавонда
 мегуфт ва аз ин кори худ заррае хичил набуд, аммо Ризо
 девона мегашт. Изтироби ўро дид, Райҳон бо нафрат
 тамасхур карду шавҳарро буздилу безарда номид, ин
 ҳам паст наомаду ўро худбин гуфта, гиръёнд ва оқибат
 дар ҳочатхона пинҳон шуд.

Ман ба рӯи ҳеч яке аз онон нигариста
 наметавонистам, зоро ба ҳамаи ин ташвишу изтироб

худро гунахгор медонистам. Дарвоқеъ, агар ман набошам, балки ин одамон бо яқдигар чандон тез намешуданд. Ё баръакс, аз ман шармида, ин қадар дуру дароз тоқат доранд, кй медонад.

Рўзи дигар ман аз бозор масолеҳи палав харида, то аз кор баргаштани соҳибони хона як дег палави гурунчи девзираво дам карда мондам. Ошро хомӯш хўрдему дар хонаи гарму танг нишастан мушкил омад, се тан мардон ба гаштугузор баромадем. Амин фурсати мувофиқ ёфту матлаберо, ки имрўз гаштаю баргашта ба ман талкин кардан меҳосту ҳамраъӣ намеёфт, ба Ризо гуфтан оғоз кард:

— Янга чудо бадчаҳл будаанд, намедонистам. Шуморо дилтанг карданд. Хайр, ба дил нагиред, лагати харро хар мебардорад, лагати аспро — асп. Занҳои шаҳр ҳамин хел ба рӯи шавҳар медаванд. Баробарҳуқуқӣ — да! Хандаи сохтаи вай гӯшҳарош буд. — Зан қонундон гардад, рўзи мард сиёҳ шуд гуфтан гиред. Агар сахл суст оед, инҳо ба саратон чормагз мешикананд. Э, садқаи занони деҳа шавам, шавҳарро пирашон катӣ баробар медонанд...

— Агар дар ин вазъият ба чои Райхон завҷаи худатон бошад ҳам тоб намеовард, додар, — ман сухани дасисачӯёни ўро буридам.

— Ризо, воқеан, Рафоатро мебинӣ? — Амин бо ин савол ба ҳамсабақаи худ рӯ оварду аз чӣ бошад, ки ҳангир-ҳангир хандид. — Афсӯс, ба ҳамон духтар хонадор нашудӣ, уболаш гирифтаст. Гоҳ-гоҳ мебинӣ охир?

— Аҳъён - аҳъён.

— Шавҳар кард? Шавҳараш чикора?

— Аз шавҳараш чудо шуд.

Баъд онҳо аз хусуси дар кучо, ба чӣ қасбу кор машғулӣ доштани собиқ ҳамсабақони худ, киро толеъ меҳандаду кӣ ноком аст, хеле вақт гуфтугӯ доштанду ман ба фикру хаёли худ банд будам.

Амин кори худро кард — ҳамон шаб Ризою Райҳон то як поси шаб дар ошхона тую ман карданд.

Баъд магазингардии Амину занаш суст шуд, ҳаридашон ҳам кам-кам ба ҳечу пуч расид, сонӣ тамоман қатъ ёфт.

— Хайр... Шахрро ҳам хуб тамошо кардем, — гуфт Амин оқибат шабе дар сари дастархон.

Мо ин сухани ўро интизор будем, бинобар он, баробар охи сабук қашидем.

— Хуб магазин ба магазин гаштем гӯед, — гуфтам ман ба киноя.

— Ҳа, акнун мо баргардем ҳам мешудагист, — Амин гӯё сухани маро нашунида бошад, ба Ризо хитобан сухан мекард. — Писар аз ду имтиҳони асосӣ гузашт, — мегуфт вай баъди тухмбиръёро хӯрда, равгани табакҷаро бо як пора нони охирини дастархон лесонда, ба даҳонаш андохтан. — Мо дар ин ҷо бошем ҳам, аздусар аз мо вай фоидае нест. Албатта, агар як порча полизамон намебуд, бемалол мегаштем. Имсол модагов субайд монд, набошад ин хел шаҳргардӣ кучо? Дар хона се бачаро монда...

Ман ба дил шукур мегуфтам, ки сухани полизи ваю модаговашро бори охир мешунавам.

— Насиб бошад, ба тарафи мо ҳам меомадагистед, — гуфт ў дар охир ба Ризо хитобан. — Ризобек, ҷӯра, мо

— мардуми деҳа одамони соддаем — да, ба кисаамон нанигариста ҳарҷ кардему пул адо шудаст. Бовар мекунед, шашсад сўм катй омада будем-а! Э, ин шаҳр пул меҳӯрадст. Агар ту панҷоҳ сўм ёфта надиҳӣ, мо аз ин шаҳр рафта наметавонем, чӯра. Хайр, қарз ба қиёмат намемондагист...

— И — и... — Амин суханашро тамом накарда аз гулӯи Ризо фигон монанд садое баромад.

— Ҳеч гап не, бепарво ҷомадонро бастан гиред, ман як бало мекунам, — аз тарси он, ки мабодо аз қасдаш баргардад, зуд ҳарчи роҳи ўро ба гардан гирифтам.

Баъди гусели Амин ман ҳам бо Ризо хайрухуш кардан хостам, аммо ўбоз як шаб хоб кунед гӯён ба азми ман монеъ шуд. Вале осоиши ононро дидан маро муюссар нашуд. Раъно аз кор бо ҷашмони сурху варамида, ғазабнок омаду Ризоро ба хонаи дигар даъват карда, дарро саҳт пӯшид ва мочарое сар кард, ки ҳар ду маро сирф фаромӯш карданд. Мешунидам, ки зан «маъшуқа» мегуфту пиёлаеро ба девор мезад, «Рафоат» мегуфту гулдонро ба фарш мегурронд.

Соли 1984

ОМАДУ РАФТ

*Рафтанду равему боз оянду раванд.
Хайём*

Кулол дар мундӣ об хӯрдагӣ барин, Усто Равшан як умр барои мардум иморат соҳт, vale пеши хонаи худро айвон пӯшида натавонист. Гоҳ чӯби даркорӣ набуд, гоҳ — фурсат, гоҳи дигар — ҳавсалай иморатсозӣ. «Барои иморат кардан дили қавӣ даркору умеди дароз», мегуфтӯ. Зотан, дар ин бобат мардуми тоҷик тараф надорад. Зан намегирад, асп намехараду аввал иморат месозад. Ӯзбекҳо бесабаб намегӯянд: «Тоҷик бой бӯлса, том соладӣ». Аммо вай ҳаргиз давлатманд нашуд. Ҷавон буд, шабу рӯз кор карда, пайдояшро сарфи хонадоршавӣ соҳт: девори ҳамин ду хоначаро бардошт, ҳарочоти тӯяшро омода кард. Аз хонадориаш як-ду сол нагузашта, пасопеш додару ҳоҳарони аз падар барвакт чудо гаштагиаш ба камол расиданду дари хонаи ҳар якеро кушодан ба зиммаи вай афтод. Дар тӯли чор-панҷ сол вай сар шуда, ин қарзи бародарии худро ҳам адо кард, нони ҳар қадомеро ба дасташ дод. Ана, сонӣ...

Сонй артелу колхоз ташкил шуду вай, асосан, барои колхозҳо аробасозӣ кард. Турнақатор писару духтаронаш нонхӯру куртадаррон мешуданду, ғами хӯроку пӯшоки онҳо пеш баромад. Не, фарзандони вай нозпарвард набуданд: ҷояш омад занашу се духтараш як кафшро бо навбат пӯшида, зимистонро мегузаронданд.

Баъд ҷанг сар шуд. Усто Равшан як хона ҷонро ба қавли худаш ба худо супурду ба ҷанг рафт. Сад сол ачал борад ҳам, ачалаш расидагӣ мемирад гуфтани пирон бесабаб набудаст. Вай аз борони тири тег гузашт, чор сол марг соя барин ҳамқадаш буд, вале сиҳату саломат ба хонааш баргашт. Ба хона омад, вале ҳеч бовараш намеомад, ки вай зиндаю саломат омадааст. Се-чор ҷои баданашро тир лесида рафт аммо безиён. Теша задагӣ барин дар ҳар ҷои бадан захмаш монду бас.

Баъди ҷанг аҳвол чӣ буд, ба ҳама маълум — шикам сер бошад, хушбахтӣ буд. Сонитар, акнун оҳам боло мешавад гӯяд, дар сари кор ба поящ пойтеша заду маъюб гашт. Усто Равшан аз ҳамон воқеа инҷониб аз одами лаққӣ қимоб гаштагӣ. Лаққӣ ачали мӯйсафед аст. Ҳамин ки ягон қасадарӣ дар назди вай суханро оғоз дод, усто гӯё ягон чизашро гум карда бошад, аввал ҷайбашро мекобад, сипас гаштагӣ барин оҳиста қафо гашта меравад.

— Одами лаққӣ қасофат аст, — мегӯяд ў муҳтасар. Баъд ба ҳамсӯҳбати аз саргузашти вай бехабар эзоҳ медиҳад: — Як марди лаққӣ дар пешам нишаста, ҷоғ зад-ҷоғ заду поямро пойтеша гирифт.

Замона тинҷ шуд, дар шаҳру деҳот серию пурӣ барқарор гашт. Фарзандони усто пасопеш ба камол

мерасиданду ташвиши хонаю дари онҳо ўро бесаришта мекард. Ба замми ин, охиста – охиста касбу кори вай аз равнақ монд: ба колхозҳо дигар ароба даркор нашуд. Мұрча барин ҳама чоро мөшину трактор зер кард. Он солҳо колхозҳо ба аъзоёни худ нафақа намедоданд. Усто Равшан андаке дасту по хұрд, vale зуд ҳисоби корашро ёфт: шабе дар хоб мархұм падара什 ба вай гаҳвораи мунаққашеро нишон дода, маънидорона ишора кард. Устои пир аз ҳамон рұз ба гаҳворасозӣ шурӯй намуд. Вай аз рӯи шартнома ба артель ҳафтае се-чор гаҳвора сохта медод. Эх, барои чӣ қадар кӯдакон ў гаҳвора сохт! Точикон гаҳвораи кӯдакро азиз медоранд, шикастан, сұхтан уболи сахт мегүянд. Бо як гаҳвора қатор-қатор фарзандонро ба раҳ медароранду вакте ки даркор нашуд, ҳатман онро ба ягон ҳочатманди дигар медиҳанд.

— Дар шаҳр баъзе маҳмаддоноҳо ба ҳамин гаҳвора ҳам ало нигаристанд, — мегуфт усто ба ҳамсұхбатоша.
— Мероси бойҳо будаст, намедонистаем. Ба бача ҳам заарнок будаст. Э, тавба, фасли зимистон, барои хушк кардани парпечи як кӯдаки бегаҳвора чанд сандалй даркор, ҳисоб карда бошанд ё не? Яктааш аз гаҳвора рӯ тофта, барои кӯдакаш катча харидаст. Як ҳафта нагузашта, хонааш чунон бадбүй шудаст, ки одами даромадагӣ нафасгир гаштаст. Оқибат занаш омада гаҳвора фармуд. Хайр, ин хелҳо дарди баҳайр, гапи бефаҳм алам намекунад, аммо баъзе духтурхои дубдуруст ҳам ба гаҳвора ало менигаранд. Дастан пои бачаро бастан хуб набудаст! Хүш, бача агар рост хоб кунад, баҳтар аст ё дуқату сеқат хобиданаш дуруст?

Сараш пачақ мешудаст!.. Охир ин гунохи гаҳвораю гаҳворасоз не-ку! Барои дўнг нашудани пушти сари бача занҳо ба таҳи болишти онҳо тахтacha мемонанд. Ба сари дўнг тоқӣ нағз намешинад, мегӯянд.

Гаҳвораҳои соҳтагии вай зеби ҳар хонавода шуд. Нақшу нигори он, дастаи кандақориаш, куббаҳояшро одамон бо завқ тамошо мекунанд. Ҳоҳишмандон то ҳол меоянӣ, интизоранд, ки зудтар сиҳат ёфта барои навзоди онҳо гаҳвора созад. Усто ба се чор тан шогирдонаш ҳунарашро омӯҳт, аммо ҷавонон ба раҳи худ рафтанд. Ду-се тан аз паи дигар қасбу кори даромаднок рафтанд, ду-се тан «барои артель мешавад-да» гӯён хому хатал кор мекунанд. Ҳунарро хор кардан даркор не, аз ин кори худ оқибат пушаймон мешаванд, аммо инро намефаҳманд. Албатта барои артель фарқ надорад, гаҳвораи кандақории ман ҳам, чорчӯбай нимтарошидаи онҳо ҳам баробар аст. Дар ин миён ҳунар аз байни ҳалқ гум мешаваду меравад, барои ҳамин дилам алағда аст. Дар хонааш Ҳасани нонвой гаҳворапӯши маҳмалинро бароварда нишон дод, ки ранги гаҳвораи артель зада ноҷиз кардаст... «Аз кори ҳамкасбон ман ҳицил мондам. Ҳайр, навбати ман гузашт, дигар аз ин дард ҳалос ҳӯрданам даргумон аст. Ҳа, акнун ба марра расидам. Фарзандон, набераҳо амон бошанд».

Усто Равшан як ҳафта боз дар бистари беморӣ хоб карда, ҳамаи ин гапу кори рӯзҳои гузаштаро ба хотир меовард, ба роҳи умри худ такрор ба такрор нигариста, воқеаҳо, одамон, қонуну қоидаҳо — ҳамаро хаёлан аз пеши назар мегузаронд. Ҳоло вай як ҳафта боз ба даст теша нагирифтааст. Устои пир ба дастони шахшӯлу дурушташ нигариста, фикр мекарду фикр мекард.

Бо амри духтур, ба назди вай қариб ҳеч касро раҳ намедиҳанд. Аз ҷояш бархостану дасту рӯй шустан ҳам мумкин набудаст. Ҳайрият, ба беморхона набурданд. Духтур расо якравӣ кард, аммо вай қатъиян сар кашид. Солам бо як ҷо расидагӣ, агар бимирам, дар назди фарзандонам бимирам, гуфт.

* * *

Имрӯз аз сахар дили усто Равшан буғз кардагӣ барин ғаш дорад.

Бомдод барвақт, аз хоб бедор шуду ба пойгаҳи хона фаромада, бо оби хунук таҳорат кард, дасту рӯй шуст. Намози бомдодро хондан хост, вале мадораш нарасиду ночор омада, дар сандалий нишастан. Хона хунук, тирезаҳо ях бастагӣ наққошӣ барин. Отashi сандалий ҳам таҳи хокистар мондаст. Ў ҳам шуда хокистари онро ба як сӯ гирифтан хост, вале худдорӣ кард. Баъд термосро аз токча гирифта чойи гарм рехта меҳӯрӣ, ки ҳамсарашиб аз хоб ҷашм кушоду дар сандалий нишастани ўро дида, фифон баровард:

— Ҷӣ ҳестед?... Охир духтур хоб кунанд гуфт, надониста намегӯяд. Дилашонро хун карда мегӯянд-мегӯянду шумо аз донистагии худ намемонед. Ба гапи духтур гӯш накарда ягона писаратонро аз даст додем, ҳамин сабақ нашуд? Агар сари вақт ба духтур мебурдем... Аз гулӯзиндонак ҳеч бача намемурдаст, — гуфт пиразан аз бистар бархоста рӯмолашро ба сар баста.

— Эй оча, ҳамаша дар пешонии ман, ана, дар ин чо навиштагй бошад, чй чора?! — мўйсафед дасташ катй ба пешониаш зад. — Кий аз қисмат гурехта халосй ёфтаст?!

— Қисмат гуфта ҳеч кас худашро аз бом намепартояд.

— Парво накун, оча, — гуфт усто бо нимтабассум ва ба рўи ҳамсара什 зеҳн монда, дурудароз нигарист. — Ман умрамро дидам, аз зиндагй ҳар чй насибам буд, гирифтам... — Ў лаҳзае сукут карду сипас илова намуд: — Кошкй, ҳамай шумо ба синни ман медаромадед.

— Э, ин қадар чй дидед? — даст афшонд пиразан. — Мехнати дунъё катй гузаштагй умр ҳам умр аст? Хуни чигар катй фарзанд калон кардед, акнун роҳаташро бинед-дия. Ана, Олимбою Ҳалими Ҷазза аз шумо калон, моку барин давида гаштаанд.

— Шукр кун, оча, шукр гўй.

Пиразан ба андоми мўйсафедаш нигариста, ботинан андаке осуда шуд. «Сип-сиҳат барин-а, одами дидагй ҳаргиз касал намегўянд, — мегуфт вай худ ба худ. — Касали ганда бошад, одам ин хел хандида мешинад-чй?! Рангу рўяшон ҳам суп-сурх. Э-э, духтур ҳам одам-дия, авлиё шуд-чй!»

* * *

Баъди ношто шикастан фурсате аз миён нагузашта ҳамшираи шафқат омаду ба усто дору гузаронд. Усто Равшан мисли ҳар рўз ба кори вай безътино менигаристу бепарво ҳазлу шўхӣ мекард, базлагуӣ дошт. Ҳамшираи шафқат ҳангоми хайрухуш таъкид кард:

— Дардатон рӯ ба беҳӣ овардааст. Лекин баъзан ин дард касро фиреб медиҳад, бобоҷон. Аз ҷоятон нахезед, начунбед. Ба наздатон камтар даро-буро қунанд.

Баъди рафтани ҳамшираи шафқат хабари ба беҳӣ рӯ овардани ҳоли усто ба гӯши атрофиён расиду пеш аз ҳама ҳамсояи девор дар миён — Маҳмудбек, ки мудом вазъи сиҳатии ҳамсояашро пурсон буд, як пиёла асал дар даст дар таҳи дар пайдо шуд.

— Ассалому алайкум...

Ҳамсари усто зуд баромада, ба саломи меҳмон алек гирифта, ҳолҷӯй кард.

— Амаки усто камтар беҳбудӣ ёфтаанд гӯён шунидаму аз хурсандӣ дар хона истода натавонистам. — Маҳмудбек пиёлаи асалро дароз кард. — Хайрият, хайрият... Очай бачаҳо ҳамин хел гуфту хурсанд шудам.

— Ҳа, шукур, имрӯз андаке беҳтар. Ҳоло мадори хестан нишастан нест...

— Ҳой, Маҳмудбек! — аз дарун овози гирифта ва беҳоли усто баромад. — Дароед, ҳамсоя... Э, дидор ганимат-е!

— Э-э, ин хел нагӯед, Усто-амак, — Маҳмудбек ночор аз дар сар даровард. — Хайрият, хайрият... Э-э, дуб-дурустед-ку! Инҳо расо воҳима кардаанд, — вай аз дар даромаду дар пойгах истода ҳам шуду дasti пирамардро фишурда воҳӯрӣ кард.

Ҳамсоя дар нишастан таъчил намекард ва пайваста истиҳола дошт, vale ҳоҳиши беморро рад карда натавонист. Пиразан ҳам ночор ҳомӯш монд.

— Бед, домулло, бед гузашта шинед, — усто меҳрубонӣ мекарду ҳамвора ба меҳмон аз гирди сандалӣ ҷой нишон медод.

Пиразан зуд ба пешгаҳи сандалӣ кӯрпачаи нав андоҳт.

Баъди меҳмонро шинонда, хуш омадед гуфтан, пиразан пуштнокӣ роҳ гашта, дар байни ҳолпурсио ҳолҷӯи мөхмомон ва бемор оҳиста аз дар баромад. Аз миён лаҳзае нагузашта вай баргашта омад, дастархон густурду дар рӯи сандалӣ нону мавиз ва қандалоту мураббо монд.

Махмудбеку усто Равшан як чойникча чойро нӯшида, хеле чақ-чақ карданд. Усто аз сӯҳбати ҳамсояаш чунон хушнуд буд, ки чанд бор қоҳ-қоҳ хандида, занаш ва духтаронашро хавотир кард.

Баъди рафтани ҳамсоя духтари кенҷаи усто ҳамроҳи модар ба ҳузури падар даромаду баъди салому ҳолҷӯй гуфт:

— Дада, ин хел саҳт наҳандед, раги дил нозук аст, мегӯянд.

— Парво накун, духтарам. Агар соати умри одам адо гашта бошад, аз ҳисоби умри кӣ мегардад?

— Ҳамин тавр аст, лекин эҳтиёт ҳам шарт.

— Писаратро наовардӣ? — якбора абруй усто Равшан чин гирифт.

— Овардам. Дар берун, барфбозӣ мекунад.

— Ҳа, ҳайрият, — таскин ёфт мӯйсафед. — Агар намеовардӣ, ба роҳат гардонда мефиристодам.

— Вах, ин қадар... Шуқр, понздаҳ набера доред-ку!

— Мехри ҳар кадоме алоҳида. Мехри вай дигархелтар... дар ҷигари ман решаш дорад, — гуфт усто пир андешаманд.

Хоҳари усто мисли ҳаррӯза омада, дар хонаи дигар менишаст. Вай аз янгааш аҳволи бародарашро пурсид ва

себу анори барои бемор овардагиашро дода рафт. Усто Равшан чандин сол боз бо хоҳараши қаҳрӣ аст. Хоҳар, қариб бист сол қабл аз ин, боре дар сари хархаша ўро беписар гуфта таъна карда буд. Баъд пеши акояш чандин раҳ узр гуфт, вале усто дигар ба рӯи вай нанигарист. Аз он гап ин ҷониб хоҳару бародар ногапанд. Агар хоҳараши бемор шавад, усто ҳамсарашу духтаронашро бо навбат ба хонаи вай фиристода, ғамхорӣ ва меҳрубонии худро дареғ намедорад, вале худ ба рӯи хоҳар наменигарад ва ба саломи ў алем намегирад.

— Хоб кунед, дада, — хоҳиш кард духтар, аммаашро гуселонида омада. — Шумо як моҳ бояд аз ҷоятон нахезед. Як ҳафта хоб накарда, ин хел чақ-чақ... Аммаам омада аҳвол пурсида рафтанд.

— Дарди пояш азоб надодаст? — аз вазъи сиҳатии хоҳараши пурсон шуд усто.

— Не, дуруст.

— Ба вай гӯй: доим ҷой хӯрда гардад. Ҷойники ҷой аз пешаш канда набошад.

Аз берун овози марде ба гӯш расиду аз хонаи дигар ҳамсари мӯйсафед берун шуд. Пиразан дар ҷавоби пурсучӯи он мард хусуси сиҳатии усто мегуфт:

— Шукр, имрӯз андаке дуруст, хеста нишастаанд. Духтур нахез гуфтагию... Дароед, — гуфт кампир нӯғизабонӣ, вале дар даъвати худ исрор накард. Равшан буд, ки ў ба назди бемор даромадани меҳмонро намехоҳад, вале ночор аз рӯи одамгарӣ, илтифот мекунад.

— Хайр, як бинам.

Азбаски як гӯши хонаи дигар вазифаи ошхонаро адо мекард ва лоиқи бегонагон нишон додан набуд, барои меҳмон дари хонаи беморро боз як бор аз берун кушоданд.

Салимбои ҳаммаҳалла аз дӯстони ҷавонии усто Равшан буд. Солҳои охир бар асари пирӣ андаке серҷоғтар гашта ва аз ин ҷиҳат усто аксар ҳангом аз сӯҳбати рафиқаш мегурехт. Агар дар ҷойхона се-ҷор тан нишаста бошанд, ҳамин ки Салимбой омада, лаҷоми суханро ба дасташ гирифт, ўбо ягон баҳона оҳиста аз ҷо меҳест ва аз паи кору бори ҳуд мерафт. Бемор ҳоло ўро дида, аз таҳи дил ҳурсанд шуд.

— Салимбой, бед-бед, дароед, дароед, ҷигарам.

— Ассалому алайкум...

— Эҳтиёт зарур-дия, — гуфт пиразан бо овози паст ба меҳмон, — бисъёр ба гап нагиред, амри духтур...

— И – и, рангу рӯй ҳурӯс барин-ку! Росташро гӯед, се-ҷор рӯз ба келин ҳудатонро эркаю азиз карданӣ шудед-а?! — ширинақолӣ мекард Салимбой.

Вай аз дар ворид гашту аз қафояш боди тунду барфолуд ба хона зад. Меҳмон бафурча барфи сару танашро дар пойгах истода афшонд, сухангӯён қалӯшашро қашиду дар по маҳсӣ ба сӯи bemor ҳам шуда, воҳӯрӣ кард. Сипас ду дона анори дастовез овардагиашро аз бағал гирифта, ба рӯи сандалӣ гузошт ва ҳарсосзанон як қодоки онро пур қарда нишаст.

* * *

Тарафи шом аҳволи Усто Равшан ногаҳон бад шуд.

Ду духтараш аз деҳа хабаргирӣ омада, як соат пеш рафта буданд. Духтари кенчааш писарчаашро пешандоз карда, ба хонааш равона буд. Пиразан ними мурғи аз дирӯз мондагиро ба дег андохта, барои бемор мурғшӯрбо мепухт. Вай аз паи наздиқонаш бачаҳоро тозонд. Соате аз миён гузашта- нагузашта ҳама дар сари болини бемор ғун шуданд.

— Канда шуд... Канда шуд... — гуфт мӯйсафед бо дард даст ба болои дилаш ниҳода. — Ҳа... аниқ фаҳмидам... канда шуд...

— Сад бор гуфтам, худатонро эҳтиёт накардед, — бо ҷашмони пуроб фигон баровард пиразан.

Духтари хурдӣ ҳамроҳи духтур аз дар ворид гашт. Ҳар як ҷашми вай як коҳа гашта, аз изтироб гоҳ ба андоми падар менигарист ва гоҳи дигар ба ҷашми ҳозирон ва аз симои ҳатари пеш омадагиро фаҳмидан меҳост.

— Э, духтарам, бехуда инҳоро овора кардӣ... Умре, ки дода буд, адо шуд. Умри кӣ катӣ мегардам?!

— Э, монед, дада, ин хел нагӯед.

Духтур баъди муоина ба ҳамшираи шафқате, ки ба амри ў нигарон рост меистод, фармуд ба бемор дору гузаронад.

Ҳангоми рафтан вай ба пиразан ва духтари усто, ки гуселаш мекарданд, оҳиста гуфт:

— Тайёриатонро бинед...

Дар сари болини бемор фарзандон ва хешу ақрабои наздик ғун шуданд. Яке падарро дилбардорӣ дода, умединорӣ мебахшид, дигаре ҳомӯш ашк мерехту бо азобе фаръёдашро дар сина нигоҳ медошт, сеюмӣ Салимбайро лаънат мекарду худро маломат.

— Шукр... ҳазор бор шукр... — изҳори қаноатмандй кард усто. Сонй ба наздикони худ рӯ овард: — Ҳаво хунук... Хайр, гӯрам кофтагӣ... Ковонда... гӯрковро розӣ карда будам... Мекушоянду бас... Фарзандонам... пулу мол надорам... Ҳамин як қолинро ба Теша – қассоб дихед... чорсад – панҷсад медодагист... Ҳарчи гӯру чӯб... Дар ҳавои хунук... мушкил шуд...

— Розӣ шавед, — фирқ-фирқ гириста, даст ба китфи бемор молид пиразан.

— Ҳазор бор... розӣ... Аз ҳама... ҳамаатон як бар даҳ... розиам.

— Ако... акоҷон... — хоҳари усто аз ҷояш бархоста ба сӯи бемор наздиктар омад. Вай бад шудани авзои акояшро шунида, расида омада буд.

— Барака ёб, — гуфт усто ба зӯр сар чунбонда ба сӯи хоҳар.

Мӯйсафед хомӯш гашт. Дақиқае дар хона сукунате фурӯ афтод, ки чиқ-чиқи соати андаруни ҷевон равшан ба гӯш расид. Баъд бемор боз ба гап даромад:

— Хоб дидам... Медонистам... Афсӯс ҳаво носоз омад... Ҳаминаш мушкил шуд... Шабҳангом... овоз бароварда, ҳамсоҳоро безобита накунед... Уф-ф...

Мӯйсафед калима гардонду оҳиста ба тарафи рост паҳлу гашт. Вай чунон, ки зиндагӣ мекард, номаълум, беохувоҳ аз олами ҳастӣ ҷашм пӯшид. Занҳо ҳанӯз бехабар буданд.

— Кайҳо ба худашон маълум буд, — гуфт домоди қалонӣ оҳиста дasti фотиҳа ба рӯй кушода. — Ба рӯи ачал ҳандида-ҳандида рафтанд-е, ёдашон бахайр. Ин кори ҳар мард не. — Мижаҳои ашколуди ў пир-пир

мепариданд. Вай кайҳо боз хомӯш дар пойгаҳ сари ду зону нишаста, бо чӯбча ба замин хат мекашид.

ГАНЧИ ШОЙГОН

1

Онҳо ба Мирзочӯл аз дигарон сонитар омаданд.

Моҳи апрель буд. Колхоз дар замини навкорам ба киштукор шурӯъ мекард. Азбаски хонаи тайёр набуд, онҳо бо маслиҳати раис, бору бунаи худро муваққат ба як кулбаи соҳибаш партофта рафтагӣ, дар ҳамсоягии бобои Шодӣ фуроварданд.

— Хуш омадед, фарзандонам, хуб кардед, — гуфт мӯйсафед ду даст ба пушт онҳоро ба сӯи он кулбаи вайронга раҳнамоӣ кардаравон. — Тоза кунед, рӯбучин кунед, сарпаноҳ — дия, одам зистагӣ ҷой.

Ҳамсари бобои Шодӣ момои Ҳолдона омада, Назокатро канор гирифту пурсупос кард, сипас ба рухсораҳои тару тозаи ў нигариста, таассуғомез сар ҷунбонд.

— Хайфи ин рӯяқот, духтарам, чиба ба ин тараф омадӣ?! Аз ин гармсери зормонда дар як сол ҷӯби оташков мешавӣ!

Бобои Шодӣ дари кулбаи бесоҳибро кушода, онҳоро ба дарун ҳидоят кард.

— Ана-мана нагуфта, худатон як хоначаро рост карда мегиред. — Сипас мӯйсафед оҳиста ба худи

Назокат шунавонда гуфт. — Лекин, духтарам, бахшудаат дар ин чойхо реша намегирифтагй барин метобад.

Назокат китф дарҳам кашид.

Ҳама ба даҳлез даромаданд. Ба димоги Назокат бӯи рутубат расид. «Аз афташ, заҳ барин» аз дил гузаронд вай. Як хона ва даҳлези поҳсадевор аз хонаи одамнишин дида бештар ба оғил монанд буд: як забарравро гузаштаанду аз ду тараф шаштагй ходачаро натарошида монда, ба бомаш қамиш партофтаанд. Фаршаш-хок, девораш бо қаҳгил андова кашидагй.

Толиб аз дар сарашро дарун карда, ба хона як нигариста ва китф дарҳам кашида ба Назокат «Чӣ илоҷ» гӯён ишора саросема баромада, бо ёрии ҳамсояҳо борашонро аз мошин фуровард.

Толиб аслан ба ин чӯлу биёбон омаданӣ набуд. Аз деҳаи камзамини кӯҳӣ ҳар хонаводае ба замини навкорам кӯч бандад, вай тамасхур мекард. Вале ҳамсара什 Назокат шабу рӯз ўро маломат мекард, ки умрашро ба корҳои бехуда зоеъ месозад, агар қатори дигарон ба Мирзочӯл рафта кор мекарданд, обрӯю эътибор, молу давлат меёфтанд. Ана, Некмурод се сол дар Мирзочӯл кор карда, номдор шуда рафт, миёнашро саҳтакак баста гирифта ҳоло тоқиро нимта монда, «Волга» савор гаштаст.

Об чакра-чакра чакида, сангро сӯроҳ карданаш барин шабу рӯз талқин кардани зан оқибат ба Толиб кора карду ў ба муҳочират розӣ шуд.

Ҳамсояҳо лақу луқи онҳоро дар як зум аз мошин фуроварданду дар рӯи ҳавлий паҳну парешон voguzoшта,

аз пай кору бори худ рафтанд. Толибу Назокат хонаю даҳлезро рӯфта, ҳасрӯбаи онро бароварданд. Толиб аз ҳавлии Шодӣ оҳак оварда об кард, Назокат деворҳои хонаро оҳак зад, дару тиреза, фаршу шифтро пок кард, ҳама чоро тозаю дилкаш намуд. Сипас лингаю бӯғчомаҳоро кушода, асбобу анҷоми рӯзгорашро як-як ба хона дароварда, ҷо кард.

Толиб ба ў оҳак об карда доду аз рӯи одаташ номаълум гайб зад. Дехаи навободро ҷарҳ зад, ба магазин даромад, ба идора сар ҳалонд, дар ҷойхона сари як пиёла ҷой бо ду-се нафар шоффёрҳо ҳамгап шуд. Ўвақте баргашта ба хона омад, ки Назокат ба таҳмон кӯрпа таҳ мекард.

— Э-э, то ин ҷойҳо ҷой мешавад, ки думи шутур ба замин мерасад, — гуфт ў надоматомез пушти сар ҳорида.
— Чор атроф чӯлу биёбон. Диљи кас ваҳм мегирад, — вай маъюс ба рӯи кӯрпача паҳлу заду ҷашмонашро пӯшид.

— Одам агар обод мекунам гӯяд, дар ду сол биҳишт барин мешавад, — гуфт Назокат ба нияти ҳамсаравашро рӯҳ бахшидан.

— Дар ин ҷо мош мӯл будаст. Ба Тошканду Ленинобод, Қўқанду Фарғона аз ҳамин ҷо мош мебурданд, — надоматашро фаромӯш кард магар, зуд ҳулосаи ҳабарҳои шуниданашро бо нақл кардан сар кард Толиб. — Дар заминаш мош нағз ҳосил медодаст. Замин бисъёр, зўратон расад, ҳар қадар ҳоҳед, коридан мегиред мегӯянд, — сараашро бардошта ба Назокат бо шавқ ҳабар дод ў.

— Сабр кунед, саросема нашавед, — гуфт Назокат, ки ин дам ба чевон чойнику пиёлахоро пок карда мегузошт. — Як сол-ду сол зўр зада, дар колхоз ҳалол кор кунед, обрӯ гиред... Соңй ҳамааш мешавад.

— Ҳамту-куя, — гуфт Толиб берағбат.

Вай ҷавонмарди хушқаду баст буд. Онҳое, ки ўро намешинохтанд, ба як дидан «бўзбала будаст» мегуфтанд. Аммо онҳое, ки ўро аз хурдӣ мешинохтанд, «э, шаклу суммот чизе бекора будаст» гўён даст меафшонданд. «Ҷавони бекина, дар ин замон ба касе озораш нарасад, шуд-дия!» исрор мекарданд баъзеи дигар. Монанди ҳамаи одамони фориғболу камгайрат аз замини навкорам аллакай ҳавсалай ў пир гашта буд, вале ин вазъи худро ба ҳамсарааш зохир кардан намехост.

— Ба ман ягон кори чарх зада, гашта мекардагӣ бошад, соз мешуд, — гуфт вай оқибат ба Назокат рӯ оварда. Дар як чо зиёд истам, дилам буғз мекунад.

— Акнун шумо бача не, камтар сахтиро ба худ гиред. Агар аз ҳозир ин хел кори осон ковед, боз дар се рӯз мисатон мебарод. Гап ҳамин: ҳамсолатон чӣ кор кунанд, шумо ҳам ҳамон корро мекунед.

— Чӣ, гумонат ман каланд мезанам? — ҷашмонашро қариб аз қосахона берун карду бо тамасхур ба рӯи ҳамсарааш мутаваҷҷех шуд вай. — Дар ҳамин офтоби биёбон?!

— Ҳар ду ба як бригада даромада, кор мекунем. Ҳамин қадар сол ман ба гапи шумо даромадам, акнун шумо ҳам як-ду сол ба гапи ман гӯш кунед, канӣ бинем чӣ мешавад, — гуфт Назокат заҳрашро фурӯ бурда. — Ҳаёлҳои бехударо партоед, мард барин батамкин бошед.

— Ҳа, хуб шудаст, кор бошад, кор-да, ман аз кор наметарсам, — аз рӯи одаташ зуд розӣ шуд Толиб.

— Даҳанкалонии беҳударо ҳам таҳ карда ба як сӯ монед, одам аз ҳавои даҳанаш бебурд мешавад. Акнун шумо хурд не.

— Хуб шудаст, аробакаш тавба кард! — Толиб бо шаст ба сари синааш шаппотӣ зада, артиствор ба сӯи ҳамсара什 таъзим ба ҷо овард.

Вай ба мисоли аксари ҷавонони заифирода ва фориғбол, асосан, гапдаро ва бекина буд. Зани зебою ҳушгил дошт, аммо бадрашк ва будгумон набуд. Ҳамчунон хуб медонист, ки Назокат дуҳтари серҳаридор буд ва ҳозир ҳам дар ҳасрати вай сӯхта гаштагон кам нестанд. Ҳамаи ҷавонони деҳа бо навбат ба хонаи онҳо хостгор фиристода, толеашонро озмуда буданд. Бинобар он ҳам, вақте ки Назокатро ба вай нон шикастанд, аз ҳасад ҳамаашон «ваҳ!» гӯён ба пешониашон шаппотӣ заданд, баъзе баҳилҳо «Гулдаста ба дasti лабкашол афтодаст!» гӯён ба вай неш ҳам заданд. Ин бодичаҳо намедонанд, ки «баҳт агар силсилаҷунбон шавад, мӯр тавонад, ки Сулаймон шавад» гуфтаанд. Ба мани сагира Назокатро падараш дод. Рӯирост ба ҳама гуфтаанд: «Ман додои Толиб катӣ дӯсту бародар будам, қавл карда будем, ки ҳар ду қудо мешавем. Дӯстам аз дунъё гузашт, рӯзи муроди фарзандашро надид, лекин ман ҳақ надорам, ки сагираи ўро ноумед кунам, оби чашмаш резад. Бача умедвор аст». Ба ғайр аз ин, мегӯянд, ки дар ҷавониашон модарандар додои Назокатро азоб медодаст, шикамсерӣ ҳӯрок надоштаст, модари ман

раҳматй пинҳонй аз модарандар хўрок медодаанд, дусум се сўм медодаанд.

Назокат аз рўи одат ба ройи падару модар мухолифиашро маълум накард. Падар чандон набудани ўро пай бурда гуфтанд: «Духтарам, ҳама гап ба худат. Пешиниён гуфтаанд: «Зани хубу фармонбару порсо, кунад марди дарвешро подшо». Падару модари Толиб одамони нағз буданд, ки ҳам меваи ҳамон дараҳт аст».

Ду соли аввали хонадорй Назокат Толибро ба майлаш voguzoшт. Кор ба чое расид, ки ў баъзе чиҳози хона ва сару либоси арўсии занашро ҳам фурӯхта сарфи араку қимор кард. Айни авчи майхорагии вай боре Назокат бўғчаашро басту қаҳр карда ба хонаи падар рафт. Аз шавҳараш батамом дасту дил бишуст. Аммо падарашик шаб ўро меҳмон карданду саҳарӣ ҳамроҳ гирифта оварданд. Ҳар дуро оштӣ дода, хеле насиҳат карданд. Назокатро коҳиш карда, гуфтанд, ки «хонаро партофта, турехтан аз дasti ҳар кас меояд! Ту ҳам рӯзгората соз, мардум барин зиндагӣ кун...» Аммо гуфтан осон аст. Ҳар касе, ки саҳтию сустии зиндагиро озмудааст, талху шўри онро чашидааст, хоҳад икрор кард, ки ин рӯзро худо ба душман ҳам раво набинад.

2

Онҳо таоми шомро хўрданду бевакттар ба роҳ баромаданд. Телевизор концерти шавқовар медод. Толиб чору ночор ҳамрохи Назокат равон шуд. Ҳоло ошуфта ва димогсӯхта қадам мемонд. Аз дашт ба чои тафбоди рӯзона шаббодаи серун хур-хур мевазид. Овози

қурбоққаҳо, чирчиракҳо ва дигар ҷондорони шаб ўро бештар асабонӣ мекард. «Файр аз вак-вақи қурбоққа дигар чиза намешунавӣ», мегуфт Толиб худ ба худ заҳрааш ҷӯшида. Вай ба сӯи пахтазор қадам мезаду аз қаҳр дандон меҳоид, дар дилаш бо Назокат ҳарҳаша мекард, барои ба занаш неш зада, аламашро баровардан баҳона мечуст.

— Тфу! Ҳамин ҳам зиндагӣ шуд! Саг барин шабу рӯз медавад кас... Ба зинда бозор не, ба мурда мазор. Тобистон мегузараҳ, рӯи меваро надидем! Дехаи ҳудамон биҳишт будасту қадрашро намедонистаем! Ношукриамон гузашт.

— Ана, ҳарбузаю тарбуз! Ҳоли ҳозир меваи ин ҷо ҳарбузаю тарбуз-дия! — ба ҳамсари инциқаш тасаллӣ дод Назокат. Баъд боз илова кард: — Барои обод кардани ҷӯл омадем. Кор...

— Кор, кор, кор! Наход, ки умри одам фақат кор катӣ гузарад?! Э, аслан, ба гапи зан даромадан аҳмақӣ мегуфтанд, дуруст будаст.

— Ман зан сарам катӣ рафта, шабҳо фонус дар даст об медиҳам. Шумо бароҳат хоб мекунед-ку! Ниҳоят ҳамроҳи ман мерафтаед! Аз Содик ибрат гиред, шаби гузашта се бор аз бистараҳ ҳеста, обашро ҳабар гирифт. Шумо дар хоби маст! — Назокат лаҳзае хомӯш монду баъд ба оҳанги дилбардорӣ гуфт: — Одам сабр мекунад. Баъди се-чор сол богу бӯстон, бозору магазин — ҳамааш мешавад. Роҳи соз, мошин...

— Ба ин ҷойҳои мошин ҳам тоб намеорад! Ҷаҳаннам! Ҳоло тамошо кун, зимистон ояд, тарматарӣ шавад, пой монда, аз хона баромада наметавонӣ.

— Оҳиста-оҳиста ҳамааш соз мешавад.
— Ҳй-ҳй-ҳй! — Толиб заҳрханда намуду баъд суруди дўстдоштаашро замзама кард:

Намур бузам, баҳор шавад,
Сабзаю лолазор шавад.
Чуб ба нағора мебарем,
Даст ба тағора мебарем.

Вақте ки ба шипанг наздик расиданду аз дур фонуси Содик намудор гашт, Назокат ба забон омад:

— Ин, қадар лабу лунчаторро оvezон накунед, дилам танг шуд, — гуфт бо андӯхи гарон оҳ қашида. Сипас ба нармӣ илова кард: — Кори пахтазор ду-се моҳ саҳт аст. Баъд, се моҳи зимистон бафарогат дам мегиред, ба сайру тамошо меравед.

— Ҳиъ!.. Ба фикрат, чӯю каналҳоро кай тоза мекунанд?! Ба замин кай яхоб монда, кай шӯрашро мешӯянд, кай пору мерезанд, кай шудгор мекунанд?! А? — ба киноя қатор кард вай.

— Ин корҳои майдо-чуйда. Ба ин пахтазор як нигаред! — Назокат бо шавқ ба пахтазори бригада ишора карда, шавҳарашро аз андешаҳои ногувор раҳонидан хост. — Дирӯзакак ин чо шудгори қоқ буд. Акнун гӯзааш ба миён мезанд. Одамизот орзую ҳавас дорад. Кӣ медонад, бахту барори ману шумо балки дар ҳамин чойҳо бошад. Дар деҳаи кӯҳӣ коратон омад накард, шояд дар ин чо бахтатон хандад.

Онҳо ба шипанг расиданду Толиб бистари дар болои суфаҳоқ печонда мондагиашро кушода, паҳлу зад.

Назокат почажои пойчомаашро боло бардошта, ба сари об рафт. Ба тирҷӯ об сар доду баъд барои хабар гирифтани охири чӯякҳо пахтазорро чарх зада, ба домани қитъа рафт. Соате нагузашта оби чӯяҳоро хабар гирифта омаду аз шипанг бандчаи қоғазхалтаҳои аз селитра холишударо гирифт ва ба тирҷӯи навакак об сар додагиашро даромада, ба сари чӯяҳо як порагӣ қоғаз зер кард. Бо ин усул чӯяҳо обдавон нашуда, заҳ кашида, ба як маром об меҳӯрданд.

То соатҳои дувоздаҳи шаб Назокат бо об андармон шуд. Чоръяк кам дувоздаҳ фонуси Содик аз тарафи қитъаи Найзор ба ҷониби шипанг наздик шуду ў Толибро бедор кард:

— Ҳой, хезед!.. Хезед, саратонро бардоред!.. Содик меояд. Фонусро гиреду поёни чӯяҳоро хабар гирифта бед. Дар пастхамӣ об кӯл нашавад. Хабар гиреду баъд омада хоб кунед.

Баъзан Назокат ионон ба шаҳбози хаёл месупурду аз дилаш чӣ гапҳое намегузашт! Вай ҳам арӯси азизу нозпарварди ягон хонадони чор ишкелаш ҷоқ будан меҳост, орзу карда буд, ки аз ҳусуру модаршӯ меҳруboniҳо бинад, сарафрозиҳо кунад...

3

Дар шипанги бригада сари тарбузхурӣ сӯҳбати агроном Бахриддин, кассири колхоз ва обмони номдор Содик аз ҳусуси Назокату Толиб қӯр мегирифт.

— Ҳама кора занаш мекунад, занаш — занӣ бебаҳо,
— мегуфт ягоном Бахриддин, ки барои сергалию

маҳмаддоной ва калонгирии бачагонааш мардум чандон хуш надоштанд. Ў чавонмарди мұчаррад буд ва ҳоло дар оҳанги сухани ў нисбат ба Назокат мафтуниаш эҳсос шавад ҳам, ҳамнишинон ба он дикқат намедоданд.

— Валлоҳ, рост мегүед! — сухани ўро тасдиқ кард Содик. — Ба ҷойҳои шўрҳок пунбадона насабзида бошад, пору рехта, як-як ҳавола шинонда ниҳоли заминро дандон барин зич кард. Ҳисоб карда баромадаст, ки нисбат ба тунукниҳолӣ зичаш авло будаст! Шавҳараш парвои фалак надорад-е! Ба ҳамин синн даромада одама бегамаша акнун дидам.

— Занаш — тилло! — ба гап ҳамроҳ шуд кассир, ки барои пули колхозчиёнро додан имрӯз ба бригада омада буд. — Ҳамин ки ягон кори бригада мувофиқ табъаш нашуд, худаш ба назди раис меравад, ба парторг мегүяд, илоче карда, корашро буд мекунад. Вазнинакак, баъзеҳо барин ҳингир-ҳингир надорад, доим сараш ҳам.

— Кори ду каса як худаш мекунад, — гуфт Содик бо эҳтиёт. — Толиб сояи вай барин, қаровули карда мегардад.

— Тавба, ба ҳамин ландаҳур ҳамин хел зан... — Бахриддин ин гапро ба гуфтан гуфту ҳавотиромез зуд ҳомӯш гашту ба тарбузхурӣ муқайяд гашт.

— Э, додар-е, ҳоли шумо ҷавонед, пасту баланди дунъёра надидаед. Мегүянд-ку, ҳар ҷо гули лола буд, дар хок афтод, ҳар ҷо зани нағз ба марди нопок афтод! — гуфт кассир бо рӯмолча лабу даҳонашро пок карда.

— Агар ақлаш бошад, ҳозир ҳам сари вақт... Бача надорад, — гуфт Бахриддин. Ў дар ин бобат ақидаи Содику кассирро фаҳмидан хост.

— Албата, — мақсади ўро фаҳмид кассир. — Назокат ҳозир ҳам лоиқи як йигити кори калон. Малика барин зиндагӣ карданаш мумкин.

— Кай бошад ҳам, ба чонаш мерасаду аз баҳри ин Абӯтамбал мебурод.

— Не-е, — ба ҳукми онҳо эътиroz кард Содик. — Назокат аз он хел занҳо не. Аз сараш зар резанд ҳам, ба роҳи ганда намеравад. Ба ин Толиб худо ҳеч чиз надода бошад ҳам, аз зан толеъ додааст.

— Э, то кай ин катӣ сарсон шуда мегардад?! Сабр кунед, ҳоло ба чонаш расад... — дар ҳукми худ истодагарӣ кард Баҳриддин. — Агар хоҳам...

— Э, монед, ин хел нагӯед. Як бечорара хонавайрон кардан нағз не, — ба ў эътиroz кард Содик.

—Хоҳед-наҳоҳед, ягон шаҳбоз зада мегирад, — гуфт кассир ба мақсади суханашро асоснок ва худро сафед кардан. — Ҳолӣ ҷашму гӯши занак бастагӣ, ҷашм күшода дидагиаш ҳамин бача. Якта-нимтаро бинад, гапу дунъё чист фаҳмад, як рӯз ҳам ин хел шавҳар катӣ зиндагӣ намекунад. Ана мебинед.

— Албатта, замина об вайрон мекунад, одама-одам мегӯянд. Лекин Назокат ба осонӣ бераҳа мегаштагӣ ҷавонзан не. Шумо, кассир, ҳамаи занҳоро ба як газ чен накунед. Ман баҳору тобистон ҳамроҳаш кор карда, озмудам. Ақлу фаросате, ки ин ҷавонзан дорад, ба даҳ зан мерасад.

— Хуб гарав мезанем? А? Гап байни ҳар сеямон. — Кассир дасташро ба сӯи Содик дароз кард. — Мо ҳам ин ҷинса каму беш медонем.

Содик даст афшонду тараддуди барҳостан кард ва дasti фотиҳа ба рӯяш кашиду гуфт:

— Ман одам шуда хонаи гунчишка вайрон накардаам.

Содик ба ҳамсӯҳбатонаш нодурустии ин ҳукми рӯякӣ ва қолибзадаи онҳоро фаҳмондан меҳост, аммо наметавонист. Ӯ ҳис мекард, ки онҳо ба тифокӣ ва нифоқии одамон ҳамеша ду-се сабаби умумӣ доранду ҳамаро ба он ришта мекашанд. Дар амал, агар одам равшантар нигараду чукур андешида, дар ин миён сирри бисъёре буданашро ӽ пай бурда буд.

4

Вақте ки шаш хонаводаи ҳамин сол ба ин чо омадагӣ бригадаи нав соҳтанду Толибро саркор таъин карданд, Назокат дидаю дониста ҳомӯш истод. Ӯ дар таҳлука буд, ки ҳамсарашиб ин вазифаро ӯхда карда наметавонаду кор дӯлоб мешавад. Аммо эътиroz накард. Меҳост, ки ба зиммаи ӯ масъулят афтаду ҳудро ба ҷорҷӯбаи низом бигирад. Аммо аз ин кораш сонитар пушаймон шуд. Толиб бе қарори правления, бе шартнома бо колхоз ба як корейси шоликор аз поёноби пахтазор даҳ гектар замини шӯрҳои бекорхобидаро додаст. Дар аввали кор ҳеч кас ба замини шолӣ аҳмият надод. Шоликорон бо колхоз шартнома баста, дар ҳар бригада шолӣ корида буданд. Аммо сонитар дар байнӣ мардум гап-гап шуд, ки Толиб заминро ба он шоликор фурӯҳтааст. Инро шунида, Назокат алав гирифт.

— Фурӯҳтагем-не!.. Хайр, илтимос кард, бекор хобидаст, шӯрашро шӯяд, соли дигар пахта мекорем, гуфта додам, – ҳудашро сафед мекард Толиб.

— Бо кадом об шолй мекорад?.. Бо оби пахта! Агар оби баризофа бошад, худи правления ичозат медод мекорид.

— Ман чӣ донам, хайр кор гуфтам.

— Дар ҳамин ҷо ҳам кӣ буданатонро маълум кардед!
Ҳайфи номи мард!

— Ҳамин ҳам гап шуд! — аз ин гуфтугузор пинаки Толиб вайрон намешуд ва ин ҳол Назокатро бештар оташин мекард.

— Шукр, бе пул неstem. Тирамоҳ планро буд карда, боз пули қалон мегирэм. Ба умеди колхоз нашинеду шумо ҳам дигарон барин иморат кунед.

— Э-э, — даст афшонд Толиб. — Ҳамин ҷо ҳам ҷой аст, ки дил баста иморат кунам!

— Баҳона!.. Зимиstonро дар ин вайrona чӣ хел мегузаронед? Шарм доред, мардум чӣ мегӯянд?

— Колхоз ягон бало мекардагист. Парво накун, худо-подшо, ягон гап мешавад. — Сипас вай байти машхури доим тасаллибазашшро хонд: — Ризқи ҳаррӯза мерасад аз ҳақ, ғами бехуда меҳурад аҳмақ! Ин гапи ман не, як шоири бузург гуфтагӣ.

Баъд дар байни колхозчиён гӯшакӣ рафт, ки Толиб аз поруи маъданӣ барои пахта гирифтаашон ба шоликорон мефурӯxtааст. Назокат муддате ба ҷунон вазъе афтод, ки сар бардошта ба ҷашми ҳамкорон нигариста наметавонист. Вай пакар ва малул гашта, ба кор ҳам, ба рӯзгор ҳам шавқаш суст шуд, дасту дилаш сард гашт, vale ба зӯри ақл тан дода ин ҳоли худро ба атрофиён зохир намекард.

Дар ин миён Толиб майли мудири дўкон шудан карду Назокати аз обрўрезии вай ба чон омада ба ин ҳаваси ўзуд розй шуд. Ҳам колхозчиён, ҳам раҳбарон ҳама алакай медонистанд, ки ба кори бригада аз Толиб манфиати казой намерасад. Ба гайр аз ин, Назокат ба кори савдо аз хурдӣ ҳавасманд будани ҳамсарашро медонист, бинобар он, ба дил гуфт, ки шояд кори табъи дилаш ўро ба гайрату низом оварад.

5

Баҳридин дилпур буд, ки Назокат хоҳу ноҳоҳ ба вай таслим мешавад. Вай ду-се бор дар пахтазор бо ўҳамгап гашту бо рамзу ишора матлабашро фаҳмонд, vale ҷавоби Назокатро нозу нузи ҳисобиду бас. «Хоҳу ноҳоҳ ба дилаш алав афтод. Аз барои иззати нафс нозу нуз мекунад, — мегуфт ҷавон худ ба худ. — Ман кучою Толиб кучо! Мансабам бошад, маълумоти олӣ дорам, ояндаам равшан. Қаср барин ҳавлии мӯҳташам дорам! Хайр, афту башараам ҳам дар ҷояш. Эҳ, Назокат, Назокат, хусну малоҳати ту, қадду бости дилошӯби ту ҳавлии маро зеб дихад, меарзад! Ҳудаш ҳам зан не, валло фаришта-е!.. Эҳ, раис розй нашуданд-да, агар Толибро экспедитор таъин мекардем, ду моҳ гузашта-нагузашта, саранҷом мегашт. Ба магазин гузаронданаш ҳам соз шуд. Магазин ба сараш об мерезад. Вай, Ато ин гӯсоларо чунон боб мекунад, ки... Акнун дили Назоката ёфтсан даркор», мегуфту вай ба дил нақшаҳо мекашид, орзухо метарошид.

Сараввал Баҳриддин бо ягон хел тӯҳфаи гаронбаҳо дили Назокатро ба худ гирифтган хосту дар ин бобат хеле фикр кард. Назокат, ачаб не, аз дасти вай тӯҳфаро нагирад. Иzzати нафсаш раҳ намедиҳад. Баъд ўилочи ин корро ёфт: ба занҳои зарбдор мукофот медиҳанд. Раиси колхоз азбаски бемор буд, ҳоло ҳама кор ба дасти худаш. Баҳриддин аз раиси матлубот Ато ҳоҳиш кард, ки барои мукофот даҳто рӯмоли шол ёфта дихад. Вақте ки рӯмолҳоро ба магазини Толиб доданд, ба сари агроном тасодуфган нақшай дигаре омад.

— Ҳозир вақти мукофот не... — гуфт вай ба Толиб, ки барои мукофот рӯмол гирифтанашро ҳабар медод.

— Дар дӯкон нигоҳ дошта наметавонам. Ногоҳ тафтиш кунанд... — узр овард Толиб.

— Хайр, ягон бало кун... гапаш набарод, — гуфт вай асроромез ҷашмакӣ зада. — Эҳтиёт шав.

Толиб ба пулдории савдогарону қаллобони гуногун бо ҳавас менигарист, баъзан ба онҳо тақлид кардан меҳост, вале ин роҳи пурмакру дағо барои пои ў набуд, вай дар муомила хеле соддалавҳ ва зудбовар буд.

6

Аввали тирамоҳ, яке аз рӯзҳои тафсони офтобӣ буд. Шаб андаке серунӣ оварад ҳам, рӯзҳо ҳаво аз саратон монданӣ надошт. Пахта саросар шукуфта, дехқонон ба ғунучин тайёри доштанд.

Баҳриддин аспро ба резачорпо андохта ба сӯи бригадаи Назокат мерафт. Аз он, ки гардани асп арақ карда буд ва савори он ба атроф беътино, бошитоб асп

меронд, метавон тахмин гирифт, ки кори бағоят зарур дорад.

Дар бригадаи Назокат барои бо мошин чидани пахта хозирӣ медианд.

Назокат тирҷӯи аз мобайни замин гузаштагиро хобонда, ҳамвор мекард, то ки ба гашти мошинҳои пахтаний халал нарасонад.

Баҳриддин аспро ба сӯи ў ронд. Наздиктар омаду бе ҳеч муқаддима саросема эълон кард.

— Шунидед ё не? Ана, аҳволи вай... Гапи навро фаҳмидед?

— Чӣ хел гапи нав? — Назокат аз кор сар бардошту ба таҳлука ба рӯи Баҳриддин нигарист. Вай аграноми ҷавонро ҳаргиз ба ин тариқ қалапатра надида буд.

Баҳриддин лаҳзае ба ифодаи ҳамдардӣ надоматомез сар ҷунбонд, зоҳирان ғамгин ба ҷашми ў нигарист, баъд таассуфомез худ ба худ даст афшонд.

— Чӣ шуд? — дар изтироб дигарбора савол кард Назокат.

Баҳриддин ин бор саросема нашуда бо тамкин сухан кард:

— Агар дар ин миён шумо набошед, ман заррае ғам намехӯрдам. Сазояш меғуфтам. Аммо ғами шумо ғами ман аст. Медонед, мумкин бехабар бошед? Имрӯз магазини Толибро мӯҳр заданд... Тафтиш...

— Хайр, чӣ? Тафтиш кунанд, — гуфт Назокат оҳи сабук кашида.

— Камомади зиёд доштагӣ барин... Баҳриддин озмоишкорона ба тағири авзои Назокат нигаристу лаҳзае хомӯш истод. Баъди хеле сукунат илова кард: —

Боз рӯмолҳои барои мукофоти зарбдорон омадагиро обу лой қардаст.

— Ғалатӣ... — гуфт Назокат бо андӯҳи гарон аз замин ҷашмонашро набардошта, дар ҳолате ки бо дастаи қаландаш беихтиёр бозӣ мекард.

— Шумо барои вай насӯзед. Умри ҷавонатона барои як бефаҳм ҳазон накунед, — аз таъсири ҳабари овардагиаш ҳаво гирифта, чуръат пайдо кард Баҳриддин.

— Ҷанд бор ба шумо гӯям, бас будагист! — якбора дар ғазаб гашт Назокат. Вай ба Баҳриддин чунон нигарист, ки ҳаёлаш бо нигоҳаш синаи ўро тир барин сӯроҳ кунад. Сипас аз замин ҷашм набардошта дона-дона карда гуфт: — Ин суханро ба гӯшатон сурб барин об карда резед: кар бошад ҳам, кӯр бошад ҳам, бефаҳм бошад ҳам то зиндаам, ман азони вай!... Пулу мол, осоишу фароғат, ояндаи дурахшонатон барои ҳаридани ҳама чиз кор ояд ҳам, бехуда саргардон нашавед, дили маро аз роҳ зада наметавонед.

Баҳриддин мушаввашхотир ба роҳи омадааш қафо гашта мерафт. Асп ба майли худ сар-сари воти пахтазор якта-якта қадам мепартофту нӯги гумойҳоро даҳан зада мегузашт. Баҳриддин дар сари об Содикро диду асп худ аз худ дар баробари ўистод.

— Ҳа, агроном, таҷанг менамоед? — авзои ўро дида таҳқовӣ кард Содик.

— Э, ҳамин бечора... — лаҳзае чӣ гуфтанашро андешида ғулдур-ғулдур кард Баҳриддин. — Ба Назокат мушкил шуд, — вай сабаби аслии бедимогиашро пинҳон

кардан хост. — Магазини Толибро мӯҳр задаанд, тафтиш... — Баъд ҳодисаро батафсил гуфт.

— Э, ин бача аҳмақ будаст, — аз кори ў Содик ҳам алам қашида даст афшонд. — Бефаҳм, агар ақлат бошад, ҳазинаи бебаҳо, тиллои асл дасти ту, дар ҳамон ҳонаи вайрони худат!.. Худо ба ту ҳамин хел зан додаст, шукр кун! Э, ин зан, зан не, ҳазина, ганчи шойгон аст-е!..

Солҳои 1976 — 82

НОМУВОФИҚ

Мухбири рӯзнома Мехроб ба Гулистан омаду сараввал ба ҳонаи дўсти худ Нодир рафт. Модар ва зану фарзандони Нодирро мисли ҳамеша аз омадани ў ҳушхолӣ рӯй дод, чунон ки дар урфият мегӯянд, ўро ҷои шинондан намеёфтанд.

— Тану ҷонакатон сихат охир, писарам? Безаҳматакак омадед? Бачаякотон бехавфанд? Бахшидаатон кор карда гаштаанд? Вай, худора гардам, хуш омадед, хуш омадед, — модар баъди ўро дар кӯрпача шинондан ҳолҷӯй карду дастони шахшӯли пурочанги пиронаашро охиста ба рӯяш қашид, сонӣ аз ҷо барҳоста бо нимтаъзим ба меҳмон боз як бор «хуш омадед» гуфт.

— Нодир дар мактаб аст? — баъди ҳолҷӯй ва осудагии ҳонаводаро пурсидан савол кард Мехроб.

— Ҳозир меоянд, — гуфт ҳамсари дўсташи Дилрабо ба меҳмон такъяболиш ниҳода. Ман хабар фиристодам.

— Зарур набуд, ташвиш додаед. Сиҳатӣ чӣ тавр, янга? — пайрави суханаш савол кард Мехроб.

Пор, тирамохруя дарди меъда Дилраборо хеле заҳмат доду Нодир ўро ба Душанбе бурда буд. Онҳо ду ҳафта дар хонаи Мехроб буданд. Духтурҳои пойтаҳт Дилраборо муоина намуданду дардашро таъин карданд ва гуфтанд, ки бо ин дард кӯдаконашро монда, дар bemoristonи шаҳр табобат карданаш зарурате надорад, ба bemorxonaи райони худ муроҷиат кунад. Вале Нодир номи bemoristonи районро шунидан намехост. «Оби дари хона тира мегӯянд, bemoristonи районро чӣ расидааст? — Эътиroz кард Мехроб. — Баъзе духтурҳои район аз духтурҳои шаҳр кордидатаранд. Духтури шаҳр як соҳаи танги тибро медонад, духтури район бо чандин хел дард, бо bemoroni гуногун сару кор дорад».

«Гап дар сари ин не, — даст афшонд Нодир, vale sababi beъtinoiашро нагуфт, az rӯi odataш зери lab furung-furung kardu bas. Baъd xele xāēl kardu guft: — Ҷӯраҷон, духтур, муаллим — дуредгар не, устои яҳдон не, ин тоифа одам катӣ сару кор доранд. Ин касон бояд az xar oloishi pok boшанд, мардум ба онон бо сидқу ихлос нигаранд. Эътиқод накунед агар, хамааш bekora».

«Аз наздик нигарӣ, ҳамин хел метобад», — гуфт Мехроб, vale az dilaš gumoni digare guzash: «Нодир бадрашк шудаст, ба вучуди занаш даст расондани ононро намехоҳад».

Сонитар Нодир, дар омади гап, баъзе духтурҳо ахлоқи покиза надоранд, гуфту тахмини Мехроб яқин гушт.

Ин дам Нодир аз дар даромаду дӯston гарму ҷӯшон мулоқот карданд.

Баъди таоми пешинро хўрдан Мехроб шўхиомез гуфт:

— Чўрачон, чаро намепурсй ба чӣ кор омадам, кучо меравам?

— Ин чо шаҳр не, — гуфт Нодир муҳтасар. — Чаро омадӣ намегӯянд.

— Ман ҳамагӣ се рӯз фурсат дорам.

— Медонам. Ту доим зери осмони соғу беғубор мегардӣ. Аз пахтазор насими фараҳбахш мевазад, духтаракон аз сахар то шом рақсу таронахонӣ карда, машғули коранд... Не, хато рафт, меҳнат мекунанд.

— Киноя мекунӣ?.. Хуб, ту бигӯ, чӣ нависам?

— Навиштаҳоятро доим меҳонам, рӯҳбаландии тоза ва ҷӯшу хурӯши меҳнатӣ мегирам, — Нодир суханони дар мақолаҳояш навиштаи Мехробро гуфта, ширин табассум мекард — Осмони ҳама чо якранг аст.

— Ман он суханонро барои ту барин донишмандон нанавиштаам. Ҳар як мақола хонандаи худро дорад.

— Кошкӣ...

— Хуб, чӣ нависам? Аз хусуси кӣ нависам? Бигӯ. Ҳудат ягон чиз навис, бинем.

— Ҳар кас аз паси амали худ нон меҳӯрад. Кори ман — таълими кӯдакон. Муаллимон ба кори таълим машғуланд, духтурон табобат мекунанд, ҷӯпон мол мебонад, деҳқон кишт мекунад — ҳар кас ба кори худ банд аст.

— Рӯзномаро назар мекунию намехонӣ.

— Чаро? Мақолаи хонданӣ чоп шавад, бӯяш мебарояд, гап мезананд, меҳонем, чӯра. Шумо сухани даркориро камтар менависед.

- Хурдагирӣ осон аст.
- Ту ҳам ин гапро мегӯй?
- Пеш аз ман ҳам гуфта буданд?
- Қариб ҳар рӯз мешунавам. Чуну чаро гӯй, ҳамин гапро мешунавай. Ҷавоби осон, ҷавоби тайёри ҳамаи бюракратҳо...
- Фаҳмидам, — сухани Нодирро бурид Мехроб. — Ҷӯраҷон, ту дар ҳалқаи майдо-чӯйдаҳои ноҷиза пешида мондай. Ба дур нигаристан даркор аст, муаллим!
- Пасту баланди таҳи поямро нанигариста, агар ба дур назар дӯзам, афтода маъюб намешавам?
- Не, агар ба дур нигарӣ, хато намекунӣ, дӯстам. Аз он, ки янгаро ба духтурҳои ин ҷо нишон надодӣ, пай бурда будам, ки дар афкору ақидаи ту тағйироти номатлубе рӯй додааст. Баръакс, ту бояд тарғиботгар боший, ҷашми мардумро кушодан даркор аст.
- Мардумро аз гап дилгир кардем. Баъзе одамон ҷунон бепарво шудаанд, ки агар ними дунъёро об бурд гӯй ҳам, пинакашонро вайрон намекунанд.
- Нодир манаҳашро дошта, лаҳзае дар банди тафаккур ҳомӯш монд.
- Ин ҷиҳаташ аз ҳамкории туст, ҷӯраҷон, — ба ҳамлаи ў бо ҳамла ҷавоб дод Мехроб. — Парваридани эътиқод кори мактабу муаллим аст.
- Дар як хона чил тан бачаҳои имрӯзаро бинишону як соат ҳамроҳашон бош. Ҷиҳил тан! — таъкид кард Нодир.
- Бист тан ё чил тан барои ту чӣ фарқ дорад?! — гуфт Мехроб сигорашро дар гиронда. — Ана, қарори нав...

— Дуруст, акнун сй тан мешавад. Лекин аксари ҳамон сй тан агар майли таҳсил надоранд, ман чй кунам?

Нодир лаҳзасе ба нуқтае нигариста монду баъд надоматомез оҳе кашид.

— Чй оҳ мекашӣ?

— Ба ман нигар, ба ту бешӯҳӣ мегӯям: бача таҳсили илм кардан намехоҳад, ба пахтазор баромада каланд задани, об додани, чӯпонӣ карданӣ, пул ёфтани. Ба вай на геометрия даркор аст, на физика. Лекин мо ўро ба даст китоб нагирий ҳам, дарсҳоро гӯш накунӣ ҳам, биёву дар сари партагиши мегӯем. Вай ягон калима ҷавоб намедиҳад, лекин баҳо мемонему номаи камол медиҳем. Номаи камол мегиранд, вале ба андозаи программаи синфи сеюм дониш надоранд. Масалан, дар ҳақи Рӯдакӣ ё Фирдавсӣ агар пурсӣ, ҳамин қадарашро медонанд, ки онҳо шоиранд. Оид ба механика, оптика, магнетизм савол кардам, тасаввурот надоранд ва донистан ҳам намехоҳанд. Сипас, ин ҳама чонкании мо дар ҳован об кӯфтан не? Мехоҳем, ки рӯзнома ба ин қабил саволҳо ҷавоб диҳад.

— Рӯзнома вазифаҳои муҳимтаре дорад, — аз рӯи одат зуд ҷавоб баргардонад Мехроб. Баъд чӣ андешае ба сараш расиду суханашро андаке ҳамвор кард: — Албатта, ин проблемаро бардоштан даркор.

Ҳар ду ҳам лаҳзасе ҳомӯш, мутафаккир буданд. Мехроб дар андеша буд, ки Нодир чаро ба деҳа омада ин гуна содалавҳ шудааст. Ҳамин суханонашро агар пеши дигарон ҳам гуфта бошад, мақому манзалаташ таъин — дигар пеш намеравад.

— Парво накун, ҳар касе, ки доништалаб аст, дониш мегирад, — гуфт Мехроб таскиномез табассум намуда. Сонй вай ба рӯи Нодир маъниҷӯёна нигаристу пурсид:
— Ахволат чӣ тавр? А?.. Бо роҳбарон гапат мепазад?
Ҳама гап дар ҳамин. Моҳонаат дуруст шуд - а?! Чанд пул мегири?

— Одатан, гап дар сари пул не, мегӯянд. Бешубҳа, ин масалро қасоне баровардаанд, ки дар воқеъ ба моҳона эҳтиёҷманд нестанд. Каму беш дуредгарӣ аз дастам меояд...

— Ба дигар корҳо даст зада, илматро хор накун, — зуд сухани Нодирро бурид Мехроб. — Муаллиме, ки мардикорӣ мекунад... — даст афшонд Мехроб.

— Дуздию қаллобӣ айб аст. — гуфт Нодир хаёломез табассум карда. Дуредгар ноёб аст. Аммо моҳонааш кам. Колхозу совхозҳо якашро ду карда менависанду ҳақ медиҳанд. Фалатӣ, бачаҳо шаш моҳ шофериро меҳонанду дусад-дусаду панҷоҳ мегиранд, аммо дуредгар се сол ин қасбро омӯхта, ними моҳонаи ронандаро мегирад.

— Шоферӣ мушкил аст, гуфт бепарво Мехроб.

— Э, хез-е! — даст афшонд Нодир. Сонй аз хусуси чӣ гуна мошини давлатро барои кирокашӣ кор фармудани ронандаҳо ҳикоят сар кард.

Ҳасрати вай Мехробро дилгир намуд. «Латта будан даркор не, агар кори одам барор накунад, ҳасрату шикояташ мӯл мешавад, танаш дарднок мегардад. Одамони ҷолуқу кордон хушнуд зиндагӣ мекунанд, аз ҳеч қас намеранҷанд, агар ранҷанд ҳам, ба дил кина намегиранд, бинобар он, солиму бардам ва бобароранд.

Оптимист бояд буд, оптимист!» — мегуфт вай ба дил бо Нодир муноқиша карда.

— Пўсткандаи гапро агар гўяд, аз ман наранч, чўра, — гуфт оқибат Мехроб суханашро ба дил ғунчонда натавониста. — бе муаллими нағз ҳам, бе духтур, бе дуредгар, бе рўзноманигор ҳам ягон лаби дунъё каҷ намешавад. Лекин агар, пахта, ғалла, матоъ, мошин, гўшт, оҳан набошад, дар се рўз ҳоламон табоҳ аст! Ин ҳақиқатро фаҳмидан даркор, муаллим! — Суханони каси дигарро гуфтани ўаз он равшан буд, ки ҳоло оҳангиз гуфтораш ба сухангўии худаш ҳаргиз хос набуд.

— Боз як ҳақиқати дигар ҳаст — одам. Барои одам, барои фикру дили вай талош кардан аз талоши ҳосил ва мошин муҳимтар набошад ҳам, имрўз баробар буданашро раҳбари давлати мо таъкид кард. Дилро фақат бо ростию самимият мегирий, Мехроби азиз. Мо ин комъёбиҳоямонро ба дасти кӣ месупорем, ҳеч фикр мекунӣ ё не?

— То дар чаҳон душмани гаддори мо — капитализм ҳаст, мо наметавонем гапи хонаро ба кӯча барорем. Ҳушъёрии синғӣ даркор аст, чўра. Барои як-ду тан қаллоб ё бюрократ мо ҳақ надорем обрӯи давлати бузургамонро бирезем.

— Бо ин чунин гапҳо бâъзе касон айбҳои худашонро пардапӯш мекунанд. Аз капитализм не, аз фош шудани кирдори худ дар ҳаросанд. Ана, раҳбари давлати мо гуфт, ки қаллобу муфтҳӯр, бюрократу гапфурӯшонро чилавгарӣ қунем. Ин кўрнамаконро, ту бояд фош созӣ! Аммо дар навиштаҳои ту доимо осмон соғу одамон бо ҷӯшу хурӯш меҳнат мекунанд...

Баҳси онҳо чунон ки айёми донишчӯй дар хобгоҳи донишгоҳ боло мегирифт, дамдама кард. Зимни мунозира онҳо аз яқдигар гилагузор буданд, фикру ақида ва назари яқдигарро мефаҳмиданд, маслиҳату машварат ва изҳори ақида доштанд. Нодир аз рӯзгори худ қаноатманд буд ва ё ба ҳар ҳол, аз ин хусус шиквае надошт, vale аз ҳар як иллати ба ҷамъият заарнок оташин буд. Мехроб мефаҳмид, аммо бовараш намеомад, ки дӯсташ ҷиддан аз ин хусус дар изтироб аст, гумонаш ин буд, ки Нодир ё содалавҳ аст ё авомфирибии гузарост.

* * *

Ҳамон шаб меҳмонхонаи Нодир пур аз меҳмон буд. Вай аз рӯи расму одати мардум дӯston ва шиносони инҷоии ҳар дуяшонро ба меҳмонӣ даъват кард. Ду тан аз меҳмонони соҳибмартаба ба Нодир ошной надошта бошанд ҳам, бо даъвати Мехроб омада буданд. Мехроб баъди пешин ба як-ду идораву муассисоти район рафта, шиносони деринашро дид, ҳар яке ўро ба меҳмонӣ даъват кард, vale муҳбир узр овард, ки имшаб дар хонаи Нодир сӯҳбат оростанист, агар як сари қадам биёянд, сараш ба осмон мерасад.

Ҷоми шароб дар гардиш омад. Латифаю мутониба, саргузаштгӯй авҷ гирифта қоҳ-қоҳи мардони сархуш дамодам хонаро ба ларза меовард. Баъзан ҳолҷӯй ва ё пурсучҷӯйи муқаррарӣ ҳам бо лутф ва ханда ба поён

мерасид. Чунон ки Мехроб сараввал дар шаҳр ба кори илмӣ мондани дӯсташро ёдовар гашта пурсид:

— Нодир, ба хаёлам дар шаҳр димогат чоқ буд, ҳайронам барои чӣ ба деха омадӣ?

— Димогчоқӣ ба дилам зад, чӯра, — гуфт Нодир дар як вазъи андешамандона ҷабинашро молида. Ҷашмони вай шӯхиомез меҳандиданд, вале дар умқи нигоҳаш ҳасрате пинҳон буд. — Як кило гӯшт ёбам ҳам, димогам чоқ, ба поям туфлии мувоғиқ ёбам ҳам, димогам чоқ...

Аз гап гап баромаду сухан ба табобату табибон гузашт, ҳалок шудани қадомеро гуфта, ба саҳви духтур ҳамл карданд, ҳунармандии қадом як ҷарроҳи бемористони вилоятро тавсиф намуданд. Баъди як-ду латифаи обдор Мехроб ба сардухтури бемористон рӯ оварду гуфт:

— Дӯсти ман Нодир аз духтурҳотон дилмонда барин, чӣ мешуд, ки таноби баъзоро мекашидед... — пардапеч ишора кард Мехроб.

— Комъёбиҳои илми тиб бузург аст. Лекин, духтур, шумо усулҳои табобати ҳалқро омӯзед. Мо дар ин боб хеле ҷизро аз даст додем, табибони маъруф даргузаштанд, лекин ҳар чи мондааст, онро омӯхтан зарур аст, — аз ҳамкорони соҳибхона Ёров, аз асли матлаб бехабар, сухани Мехробро буриду ба гап сар кард. — Шикастабандони пешин дасту пои шикастаро дар тӯли ду ҳафта ба кор омил мекарданд, дар беморхонаи шумо камаш ду моҳ гаҷ мебанданд.

— Барои ҳамин Нодир аз духтур дилмондай? Таъсири директор... — қадоме луқма партофт.

— Мехмони азизи мо Мехробчон нўги гапро бароварду дарҳол маро ба қўхнапарастй айбдор мекунед, — пешониашро молида, бо нимтабассум сухан сар кард Нодир. — Ҳамсарамро ба духтурони Душанбе бурданам сабаб дорад. Пор, ҳамин вақти сол буд, модарам дар bemorxonaи районамон табобат ёфта, ба хона омаданду гуфтанд: «Писарам, агар занат bemor шавад, ба bemorxona нафиристон. Шабҳо, баъди ҳама хоб шудан баъзе духтурон занҳои ҷавона ба доругузаронӣ мебаранд. Аз як ҷавонзани ҳамхонаамон пурсиdam, ки нимишабӣ ба кучо бурданд, чӣ ҳел доругузаронӣ будаст, гуфт, ки дору кучо, холаҷон, дилашон сӯҳбат, қинголабозӣ меҳоҳад».

Мехмонон ширамастона қоҳ-қоҳ бардоштанд, ни доҳои гуногун баланд шуд: «Ӯ, балоҳое!» «Вах, шайтонҳо!» Мехроб зери ҷашм ба сардуҳтур нигарист. Вай аз изтироб суп-сурх гашта, ба ночор меҳандад, балки намеҳандид, лабаш инҷ буд. Сипас ба рӯи ҷонишини прокурор нигарист. Камолов ҳам баробари дигарон меҳандид, вале ҳандаи ў аламангез ва заҳролуд буд. Китфонашро бардошта-бардошта, ба ночор меҳандид. «Агар пушташ зўр бошад, ҳеч гап не, вагарна, ин маъмури адлия ба сари ҷӯраи сурдуҳтурамон об мерехтагӣ барин — аз дил гузаронд Мехроб. — Кори хуб нашуд, вай аз ман домангир мешавад. Нодир одами беандеша будаст. Барои ҳамин кораш пеш намерафтаст. Ана, бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ, аллакай қасофаташ расид...» — ба худ тасмим гирифт ў.

Мехроб баъди як моҳи ин сӯҳбат дар шаҳр шунид, ки чанд тан аз духтурони bemoristон сазо ёфтаанд, боз

Нодирро ба ёд овард, кинояҳои ӯ дигарбора дар гӯшаш садо доданду худро нохуш ва ноҳинчор дид.

Соли 1983

ПАЛОНЧИ ОХИРИН

Хабари аз дунъё гузаштани зани Мирзо Сангиро шунида, мо — як гурӯҳ ҳамкорон ба таъзия рафтем. Дар он миён фақат ман огоҳӣ доштам, ки Мирзо ду зан дорад ва ҳоло намедонистам қадоме аз онҳо фавтидааст. Ба ҳамроҳон, ки ҳама дар нисбати ману Мирзо ҷавонтар буданд, аз ин ҳусус дам назадам. Аслан, ҷаро дам назадам, ҳудам ҳам намедонам. Аз афти кор, ҳамфирни ҳамраъии ҳамсолон барин ҳиссе маро раҳмун буд.

Ман раҳорах то ба азохона расидан саргузашти рафики қадимам Мирзоро, қиссаи зангириҳои ӯро ба ёд меовардаму ба дил мегуфтиам, ки охирин палонҷ, яке аз охирин ҷафодидагони анъанаи феодалиро ба хок месупорем, дигар дар билоди Тоҷикистон на палонҷҳо ҳастанду на дузанаҳо, оқибат аз ин одати нангин пок гаштем, дигар моро дар ҷаҳлу таассуби дину оин ва

таҳқири зан таънаю маломат намекунанд. Ҳатто «палонч» ва «дузана» барин суханон аз луготи зиндаи мо бардошта шудаанд. Айёми бачагӣ агар ба гуфтагӯи занон гӯш медодам, миёни ду сухан «палонҷаш ин тавр гуфтаст», «палонҷаш ин тавр кардаст» барин гапҳоро мешунидам. Ҳоло ба ҷавонон агар «палонч» гӯед, «плон» мепиндоранд.

Маро ёд омад, ки замоне Мирзоро аз ваҷҳи занмониаш ҳам, бо ҷурми зингириаш ҳам дар маърази муҳокамаи рафиқону ҳамкорон монда будем, ӯ ҷазо ҳам гирифта буд. Дар яке аз маҷлисҳо, ёдам меояд яке аз ҳамкоронамон ба ҳимояи Мирзо барҳосту зани аввали ӯ Фотимаро хост, ки гунаҳгор кунад, вале Мирзо филфавр сухани он рафиқро бурида, ӯро дар таҳрифу тӯхмат ба зани бегуноҳ муттаҳам карда буд. Ҳозирон меҳандиданд.

Он солҳо ману Мирзо ҷавонони навкору навқирон будем. Ӯ ҷавонмарди ҳалиму фурӯтан, бағоят шикастанафс, дар фабрика инженери ботадбир ва пухтакоре бад. Ҳар коре, ки ба вай месупориданд, сидқан адо мекард. Ҳамкорон ба шӯҳӣ мегуфтанд, ки аз рӯи ба кор омада рафтани вай соатҳоро дуруст мекунем. Мирзо инженерии донишманде буд, аммо ба ҳадде фурӯтани дошт, ки дар ҳузури дигарон аз зохир кардани илму ҳунарҳои ҳуд шармаш меомад. Мо забони немисиро об барин донистани ӯро тасодуфанд, вакте фаҳмидем, ки ба корхона ду нафар меҳмонони хориҷӣ омаданду ба кори шӯбай вай рағбат карданд.

Ман аз ҳусус андешида, тадриҷан воқеаҳои сӣ-сию ду сол қабл аз ин рӯҳ додаро дар лавҳи хотир бедор мекардам. Ман узви комитети иттифоқи қасабаи

корхона будам ва бароям супориш карда буданд, то шикояти ҳамсари Мирзо Сангинро санцида, шаҳодат дихам. Ёдам меояд, дар паи ин супориш сараввал бо додгоҳ — Фотима воҳӯрда будам. Ў дар он айём бонуи 24-25 солаи сабзинаандом, мавзунқомат ва ситорагарме буд. Ду кӯдакаш дар сари зону, ў гиръён-гиръён арзи ҳол карда буд, ки Мирзои бешафқат фарзандонашро зиндаитим карда, ўро талоқ додааст ва ҳоло қасди ба дигаре хонадоршавӣ дорад. «Мамлакат бесоҳиб аст магар, чаро вай ҳаёти ману фарзандонамро мешиканад, бадбахту сияҳрӯз мекунаду касе пишакашро пишт намегӯяд?! Боз дар як фабрикаи номдор инчинер аст!.. Ин чӣ бедодӣ? Агар ҳукумат одилу ҷаббор бошад, падари дайдуро аз ин роҳ гардонад, ба сари фарзандонаш маҷбур карда биёрад-дия!..» — тақрибан вай инчунин гуфта буд он замон бо сӯзу алам. Равшан буд, ки зан шавҳарашро дӯстдор аст, майли аз ў чудоӣ надорад, хиёнати ўро низ баҳшиданист. Ин гуна муҳаббати тафдори зани ҷавону хушандом ва кӯдакони дӯстрӯю маъсумро пушти по задании Мирзо маро оташин карда буд, ба Фотима гуфта будам, ки мо то имконе ҳаст, дар ин бобат бетараф наҳоҳем буд, ўро маҷбур мекунем, ҷазо медиҳем, вай ҳақ надорад зани озоди тоҷикро ба ҷунин бешафқатӣ таҳқир кунад, даврони феодалону занҷаллобон абадан гузашту рафт, вай инро фаромӯш кардааст. Маълум мешавад, ки дар шуури ў ҳурофоти динӣ ва пасмондаҳои феодалий боқӣ будаст, мо бехабар будаем... Ман ба ин монанд хеле суханони дар он айём вирди забони нотиқон гаштаро гуфта, ўро умединор карда будам.

Мирзо даъвои маро, ки бо шўру ҳаясон иброз доштам, хомӯш ҳатто дар назар бепарво гӯш карду баъд хирахандае намуд ва аз рӯи одаташ муамматақлид гуфта буд: «Ба ман нигар, ту инчинерӣ, илми физикаро медонӣ, дар физика ҳар микдоре, ки ба ҳадди беинтиҳоӣ мерасад, пучу бемазмун мегардад — ин як. Сониян, дониста бош, ки муҳаббатро қаблан ба нақша гирифта намешавад, ин газворбоғӣ не, макаронсозӣ не... Муҳаббат маро ба таъхир дарьёфт, аммо чӣ илоҷ?!»

Ман ба рӯи вай нигариста ба мазоҳ ҳандидам. Баъд хеле суханони сахти маломатомез гуфтам, ба сари инсоғ овардан хостам, ҷаҳд доштам бо таҳдиҳу тадбир ўро ба сари фарзандонаш бозоварам, аммо саъям беҳуда буд. Оқибат гуфтам, ки мо ўро метавонем маҷбур созем, аммо вай ин суханро шунида, гӯё оташ гирифт. Суханони гуфтааш ҳанӯз ҳам дар гӯшам садо медиҳанд: «Худро чунон мегирӣ, ки ту фармондеху дигар ҳамаи одамон аскарони ту бошанд, ҳар як амру ҳоҳиши туро бегуфтугӯ ичро кунанд. — Баъди лаҳзае сарҳам андешидан вай тару часпон гуфт: — Ҳоҳишмандам, ба ин ҷиҳати рӯзгори ман даҳл нақун. Ё маро милиса катӣ пешандоз карда ба идораи ақду никоҳ бурдан меҳоҳӣ..»

Охирин умедам Гулбону буд. Вай дар мактаб муаллима будаст, ба мулоқоташ рафтamu поёни дарсашро нигарон истодам. Гулбону духтари газгӯшти латифандом буд, зоҳирان пурҳаракат ва саросема намояд ҳам, андешааш амиқу батаанӣ буд. Нигоҳи пурмаънӣ ва дар сухан гуфтан тамкину пухтагии ўро пай бурдам тасаввuri дар ҳақи ўаз гумону таҳмин пайдо кардам зуд бартараф гашт. Вай духтаре буд, ки аз

камтарин гуфтугүи ҳар як инсони хушьёр ба ҳурматаш мекүшид.

Гулбону матлаби маро аз ним ишора пай бурду чашмони гирояшро дафъатан, якбора ба чашмам дўхт ва аз ин мавзӯй хаставу дилгир барин оҳе кашид.

— Рафтем, ман бо чил нафар шогирдон дар синфхона диққинафас шудам, раҳорах ҳар чӣ ҳоҳед, мегӯям. Аммо коре аз дастам намеояд.

Мо ба кӯчаи калон баромадему аз пиёдараҳ паҳлуи ҳамдигар мерафтем. Писаракону духтаракон дар паҳлуи муаллимаашон маро диди, бо ҳайрат ба сӯямон менигаристанд, ба якдигар пичиррос зада аз ин воқеа ҳабар медоданд.

«Фотима дугонаи ман аст, — гуфт Гулбону тақрибан бе муқаддима. — Ман ду-се сол аз вай хурд бошам ҳам, аз айёми мактабӣ улфатем, солҳои охир ҳолдону роздан будем. Фотима Мирзоро бениҳоят дўстдор аст, мухаббати ўро ба ёд оварам, дилам реш мегардад... Онҳо чор сол ҳамзист буданд, ду фарзанд доранд. Аммо Мирзо инро шунидан намехоҳад. Не, вай инсони дилсаҳту бешафқат не, ин тавр гумон набаред...»

«Шумо чӣ?!» — гуфта будам он замон бо тамасхур ва Гулбону лаб газида, абрувонаш пурчин хеле муддат ҳомӯш чашмаш ба замин роҳ гашт. Ин ҳолро ба ёд оварда сонитар аз гуфта пушаймон шудам. Сонитар дарк кардам, ки ин сухан ба дили духтари покдиլ бағоят саҳт асар доштааст. Агар дар ҷои вай ягон духтари шаттоҳ мебуд, «чаро ман ба шумо суханамро ҳайф кунам?!» мегуфту ба роҳаш мерафт, аммо вай ин заҳри ҳалоҳилро фурӯ бурду баъди дақиқае чанд суханашро идома дод:

«Аммо Фотима ба шавҳараш бовар надорад. Агарчи Мирзо бо ҳеч зану духтари дигар сару кор надошт ва аз вай ин корро чашм доштан ҳам хатост, дили Фотима пуршубҳа буд, гумонаш шавҳар ўро ҳар шабу рӯз мефиребад. Ба Мирзо аз номи духтарҳо мактуб навишта, майли ошной изҳор намуда, ўро ба мулоқот даъват мекард, рӯзу соат ва ҷои воҳӯриро таъин мекарду сонӣ қӯдаконашро ба ҳамсояҳо voguzoшta ба он макон мерафт, дар хилвате истода соатҳои дароз мепоид, то шавҳарашро дар сари хиёнат бигирад. Овозашро дигар карда телефон мекард, э-э, боз чи найрангҳое... ба гуфтан забон намегардад. Айёми охир Мирзо пай мебурдаст, ки ин дасисаҳои ҳамсараваш аст. Фотима бо ин ҳама қонеъ набуд, намедонам, чӣ васвасае дар сар дошт, ки ҳеч таскин намеёфт. Ў мудом аз ман хоҳиш мекард, ки боре дар ҳузури вай ба шавҳараш занг занам, бо ў ваъдаи мулоқот кунам. Сараввал ин хоҳиши ўро инкор мекардам, vale ў ҳамвора исрор дошт. Боре бо ташвиқ ва тарғиби вай ба шавҳараш занг задам, ў дар ҷавоби ман ба тамкин гуфт, ки бо марди оиладор ин хел гуфтугузор ҳеч маънӣ надорад. Гумонам бо ҳамин Фотима оромиш мёбад, vale ҳайҳот! Ҳафтае аз миён гузашт ва ё бештар, ў боз маро хоҳиш кард, ки ба шавҳараш занг занам. «Ин ҳаромхиштаки гузаро аст, аммо ман ба даст мефурорам, дар сари хиёнат чунон мегирам, ки...» мегуфт бо алам. Ман ба Мирзо занг зада ҷиддан хоҳиш кардам, ки ўро дидан меҳоҳам. Ба ҳуд тасмим гирифтам, ки бо ин мард ҳамгап шавам, агар қавли занаш дуруст ояд, бо ў ҷиддан сухан кунам, вагарна ин зани бечора аз ғусса саҳл мондаст, ки девона

бишавад. Дарвоқеъ, Фотимаро сиҳат гуфтан мушкил буд.

Бо Мирзо аз қадами аввал сұхбати мо құр гирифт. Вай аз таърих дарс гуфтани маро шунида, доири ин илм ва таълими он суханоне мегуфт, ки ман ҳаргиз аз каси дигар нашунида ва дар ягон, китобе нахонда будам. Ӯ маҳсусан таърихи диёрамонро хуб медонист ва дар ин боб ман дар рӯ ба рӯи вай очиз будам. Вай аз хусуси зардышт, «Авасто», дастхатҳои күхи Мұғ, аз натицаҳои ҳафриәти солҳои охир бағоят шавқовар ва наву тоза ҳикоят мекарду мегуфт, ки муаллима, фарзандони мо бояд аз таърихи диёри худ, аз ҳаёти бобоёни худ огохй ёбанд, мардуме, ки гузаштаи худро фаромұш кардааст, ба он әхтиром ва муҳаббат надорад, ба инқизор маҳкүм аст. Мирзо аз ин хусус шеъреро ба хондан шурӯй карду сонй якбора хомұш гашт ва ба چашми ман рост нигариста гуфт: «Аз шеър дилгиред? Ҳамин тавр не?.. Ҳатто рангатон канд...» Ман таббасум кардаму ночор сар чунбондам. Вай гуфт: «Дар мактаб ба дasti муаллими «шеърдүste» гирифтор будаед, вай ба шумо ҳифзи варақ-варақ шеърро супориш карда, шуморо аз шеър дилгир намудаст, ҳамин тавр не?» Ман боз ба тасдиқи суханони Ӯ сар чунбондам. Вай дар суханаш идома карду гуфт: «Маро аз хори умумисарой дилгир карда буданд. Ҳанұз ҳам хорсароёнро тоби дидану шунидан надорам. Ҳар як шахс шавқею завқе дорад, аммо муаллимони мо инро ба инобат намегирифтанд, гоҳе дарсхониро не, ана, ҳамин хел хорсарой ё оқанпорағундориро ба мадди аввал мегузоштанд. Ононе, ки дар таҳсили илм миёнахол буданд, вале дар ҳама кор ҳозири нозир буданд, аълохон ва пешқадам ба шумор

мерафтанд. Ман фақат бо физикаи худ саргарм будам, бинобар он мудом маломат мешунидам, танбеҳ мегирифтам...»

Аз таҳдари музеи осори атиқа мегузаштем, ки ў маро ба тамошои музей даъват кард. Ин дам ба хотирам расид, ки Фотима маро қариби боф интизор аст ва аз вачхи ў бояд ки бо Мирзо сухан кунам. Лахзае чанд ду неру-ду майл дар ниҳоди ман кашокаш доштанд... Чӣ кунам, ки ҳоҳиши Мирзоро он рӯз рад кардан натавонистам... Ба гумонам, ҳама кор ана, аз ҳамон лаҳза сар шуд... — Гуфт Гулбону гунаҳгорон нигоҳ аз замин набардошта ва лаҳзае сукут варзид. — Баъди ҳафтае боз занг задам, Мирзо занги маро мушток будаст, маломатам кард, ки бедарак рафтам. Хуносай қалом, мо тадриҷан ба сӯхбату дидори якдигар ташнагӣ ҳис мекардем, дигар аз ҳам дур будан наметавонистем...»

Ман бо ҳаяҷон, бо тамоми эҳсоси оптимистонаи ҷавониам ва Гулбону собит кардан хостам, ки ин муҳаббат нест, пойдевори ин ҳисси латиф ва олиҷоноб бояд аз ҷӯйбори ростию дурустӣ, олиҳимматӣ ва инсонпарварӣ об хурад, он бояд аз ҳар олоише поку мубарро бошад, ба қоиди ахлоқи коммунистӣ созгор бошад. Шумо беинсофӣ мекунед, ин кори шумо ноҳақӣ, бешафқатӣ, шумо бар ивази сияхрӯзии дугонаатон худро хушбахт соҳтаниед...

«Албатта, агар аз канор нигаред, чунин натиҷа мегиред, — гуфт Гулбону маҳзун. — Ба назари ман, агар онҳо умри худро бемуҳаббат гузаронанд, бадбаҳтарини бадбаҳтонанд. Тасаввур мекунед, як умр бемуҳаббат

ҳамзист будан чӣ маънӣ дорад?! Ман як рӯз ҳам зистан наметавонам...»

Ба ҳамин минвол, он солҳо мудохилаи мо — ҳамкорон бенатиҷа монд ва Мирзо ба Гулбону хонадор гашта буд. Кӣ медонед, балки ман ба онҳо чунон ки мебоист сухан гуфтан ва таъсир ангехтан наметавонистам.

Онҳо якчанд сол заношӯй карданд, аммо фарзанд наёфтанд. Сонитар ба гӯшам расид, ки Мирзо бо зани аввалаш — Фотима оштӣ кардааст ва дар як ҳавлии қалон ҳар ду палонҷ зиндагӣ мекардаанд. Аз ин ваҷҳ ҳамкорон боз Мирзоро дар маърази муҳокама монданд, ҷазо гирифт, аммо ман дигар бо ин қабил мочараҳо алоқаманд набудам.

Имрӯз ҳавлии Мирзо Сангин мотамсаро буд. Хешу табори ў ҷомаю тоқӣ пӯшида, миён баста азодорӣ доштанд, фарзандонаш «во, оча!» гӯён навҳаю фигон мекарданд. Ман тасмим гирифтам, ки Фотима аз дунъё гузаштааст. Мирзо асои мотам дар даст ҳар яки маро канор гирифта, ҳунг-ҳунг мегириству китфамонро аз ашки сӯзонаш тар мекард.

— Маро фалак зад... дӯстонам, фалак зад... Ҷароғи хонадонам ҳомӯш гашт... офтоби ҳаётам рафт... — гӯён марди балокаш сар мезаду пой мекӯфт.

Махсусан, «очаҷони меҳрубонам, очаҷони ғамгусорам... маслиҳатгӯям, раҳбару раҳнамоям!...» гӯён дар фироқи модар гиристани ду тан ҷавонмарди ҷигарҳаста ҳамаро мутаассир мекард, дар ҷашми бисъёр қасон ашк метаровид.

То адои такфину тадфин мо соате дар сафи таъзия гӯён дар таҳи дарвоза будем ва ман дар ин миён аз як тан марде, ки аз суханаш сокини ҳамин гузар барин намуд, эҳтиётан пурсидам, ки қадоме аз занони Мирзо вафот кардааст.

— Зани аввалаш... — гуфт вай зуд ва сипас сонияе дар андеша монд, vale филфавр сабабе ёфту қавли худро тақвият дод: — Намебинед, фарзандонаш чи хел гиръяю нола доранд! Мирзо аз зани сонӣ фарзанд наёфт.

Ин гуфтугузорро шунида, як тан марди ришаши мушубиринҷ рӯй ба ҷониби мо гардонду гуфт:

— Зани дуюмаш — Гулбону гузашт... Зани оқилаи меҳрубон, ҷони одам буд. Ҳашт нафар фарзандони Мирзоро аз модари зода азиҳтар ғамхорӣ ва тарбият мекард. Кӯдакон бетоб шаванд, ҳамроҳ, модари зода барин дар беморхона хоб мекард-дия!.. Истодаш дил буд, истодаш ақл буд...

Ин лаҳза тобутро бароварданду нолаю фифони азодорон ба фалак печид. Пешопеши тобут фарзандони Мирзо асо ба даст очагӯён гиръён мерафтанд. Дарду доғи онҳоро дида, аксаран ҳозирон Фотимаро аз дунъё даргузашта мепиндоштанд.

Соли 1985

КАМГАП

Рұз гашт карда, то офтобшинам яқ-якуним соат вақт монда буд. Шиддати гармо паст гашт, сояҳо дароз шуданд.

Дар истгоҳ мардум интизори мошин. Марду зан, пиғону барно автобуси охиринро, ки аз район меомад, бетоқатона нигарон. Мошини равғанкаши Абдулло аз роҳи калон ва тарафи дәҳа тоб хўрду баъзеҳо гайриихтиёр аз ҷо барҳостанд, вале равғанкашро дида, бо таассуф даст афшонданд. Ба сӯи мошин фақат Дехқону Қубоди муаллим давиданд. Онҳо саросема худро ба кабина заданд, вале мошин аз ҷо начунбид.

Комрон истиҳола карду ба тарафи мошини рафиқи мактабиаш нарафт. Ба кабина фақат ду кас меғунчад.

Агар вай равад, Абдулло ночор савораш мекунад, нағз не.

Лақаби Абдулло, асосан, «Камгап» аст, vale баъзеҳо «Хаппак» ҳам мегӯянд, ҳатто аз ў ягон ситам дидагиҳо «Хапгир» гӯён таҳқир ҳам мекунанд. Вай дар ҳақиқат ҷавони камгап аст. Ҳикоя мекунанд, ки боре раиси колхоз ба кабинаи мошини ў нишаста ба Душанбе равон шудаст. Қариб дусад километр раҳро гузаштаанду ба якдигар сухане нагуфтаанд. Ҳангоми аз қӯтали Фахробод фуромадан раис гуфтааст: «Ана, Душанбе». Абдулло дар ҷавоб норозиёна ғут-ғут кардааст: «Кўр нестам, мебинам». Раис қоҳ-қоҳ задасту ба китфи вай даст ниҳода, ҷиддан гуфтааст: «Ҳой, суханро харида мегирий-чӣ?! Ягон гап зан, дилам торс кафид-ку!» Абдулло табассум кардаст, ки маъни он равшан: «Ту ҳам, раис, ба гапи бехуда хушат будаст».

Абдулло ба ҳамсинфониаш муҳаббати хосае дошт. Ҳар кадомеро бинад, айёми бачагӣ ва мактабхониаш ба ёд меомад магар, дуру дароз табассум мекард. Бале, ба рӯи рафиқаш нигариста, ҳомӯш, дурудароз табассум мекард. Ба савол ва ҳолҷӯй низ сар ҷунбонда, бо табассум ҷавоб медод.

Ҳоло Деҳқону Кубоди муаллим ба кабини мошини ў ҳудро заданду баробар ду амр карданд:

- Қанӣ, ҳай кун!
- Ҳайрият... ту омадӣ...

Абдулло хастаҳолона ба рӯи он ду тан нигаристу бо табассум ба қафо — ба сӯи истгоҳ ишора кард. Азбаски он ду баъди бист-сӣ қадам давидан ҳоло ҳарсос зада

нафас мегирифтанд, маънии ишора ўро пай набурданд, балки ба авзои ў дуруст зеҳн намонданд.

— Ҳай кун...

— Ман меҳмон дорам, — гуфт вай оқибат. — Комрон омадааст.

— Хайр, рав, тезтар бину биё! Чӣ гапи зарур дорӣ?

— пурсид Дехқон бепарво. — Зуд бош...

Абдулло сарашро ба чанбараки фармони мошин ниҳода, фақат табассум мекард. Вай бо табассуми худ чиҳо мегуфт, на ҳар як одами бино мефаҳмид.

— Э, тез бош, рӯз бегах шуд! — бетоқатӣ кард Қубод.

— Даҳанатро инҷ накуну тез фурӯ, мегуфтагӣ гапатро гӯй, — Дехқон ҳам зарда карду тамасхуромез лаб каҷ кард. — Меҳмонат кӣ будаст гӯён гаранг шудам.

— Мо ҷӯраҳои наздик... Сонӣ, вай — меҳмон... Шуморо ҳар рӯз мебарам... — гуфт Абдулло дар ҷавоби бетоқатӣ ва зӯъмии он ду ба рӯи ҳамсӯҳбатонаш нигоҳ накарда.

— Аз ҷӯрагии ҳамон ба ту чӣ фоида?! Ҳай кун-е, — усули дигарро пеш гирифт Дехқон. — Аз булбули дар ҳаво ҷумчуқи дастам беҳ мегӯянд. Муҳаммад пайғамбар алайҳисалом ҳам аввал ҳудаша, сонӣ наздиқонаша дуо кардаст.

— Ба ту як чиз — ним чиз даркор шавад, ана, ин одам ҳочатбарорӣ мекунад, — Қубод ба сӯи Дехқон ишора кард. — Ман ҳам дар як тарафи мактаб даробаро дорам, як рӯз не, як рӯз ба ту ҳам нафъам мерасад. Ана, писарат калон шавад... Рост не? — Қубод барои тасдиқи гуфтаҳояш бо савол ба Дехқон рӯ оварду

дандонҳои сиёҳу кирмзадаашро намоён карда хандид. — Зудтар, укоҷон...

Абдулло хомӯш, ба рӯи онҳо нигариста лабханд мекард. Лабханди ўро аз ҷунбиши бурутҳои гафсу тобиши ҷашмони ростгӯяш фаҳмидан мумкин буд. Оқибат Абдулло маторро хомӯш карду Дехқон ба сари муросо омад.

— Ҳайр, кабина қалон, се қас мегунҷем-ку!...

Ӯ инро гуфту аз Абдулло пештар ҷолок аз кабина фуромад ва Комронро ҷеғ зад.

Комрон омада, бо Абдулло воҳӯрду ҳолҷӯй намуд ва ба миннатдорӣ даъвати онҳоро рад кард.

— Се қас намегунҷем... Ғунҷем ҳам, ман шуморо танг карда бeroҳат намесозам. Ҳилофи қоида... ба ронанда ҳалал мерасонем. Ташаккур... Шумоён бемалол равед. Ҳамин замон автобус меояд. Ҳазор раҳмат.

— Э, даро гуфтам, даро-дия...

Дехқон ба зўри ўро тела карда ба кабина шинонду ҳудаш аз канор нишаста, дарро пӯшид. Бо ин якрав дигар хел муомила карда намешавад, мегуфт ў дар дилаш Абдуллоро лаънат карда. Воқеаи тӯйи Тоҳирча ҳанӯз аз пеши назари Дехқон дур нарафта буд. Артистони аз шаҳр омада базмро расо тафсонданд. Садта-нимсадта шудагӣ, қайфи ҳама баланд. Дар қатори дигарон вай ҳам ба ракқосаи нозанин пул часпонд. Ҳайр, се-чор бор аз сурху қабудаш баромад. Қайф баланд шавад, ба рӯи пул менигаред магар? Аммо баҳилон инро дида наметавонанд. Ин бедаҳан якбора чор андохта, эълон кард: «Пули ғовҳои гӯсола шудагиро барор! Натарс, миёнат дард накардаст!» Аҳмақ-дия, маст

шавад, рӯи хотир гуфтаний чизро намедонад. Вақти мудири ферма буданам бисту ду гов камомад шуду ба چояш гӯсола ҳам не, тоин харида, ба колхоз супоридам. Чӣ фарқ дорад, баҳори дигар тойин ҳам гов мешавад-да! Ҳамин гапро аз кучо фаҳмида, ба ҳама эълон кард-а! Инро шунида, табыи раис хира шуду аз базм баромада рафтанд. Натиҷаи бемаданиятию бефаросатӣ ҳамин-да. Раис ба кӣ некӣ накардаанд? Ҳуди ҳамин Абдулло иморат карданӣ шуд, чӣ қадар шиферу ҷӯб доданд... Ин беоқибат қадом рӯз Ҷабборовро ҳам изо додаст. Комрон кӣ?! Олим шудаст, шудаст-да, ҳозир сагро занӣ, рафта ба болои олим меафтад, аз ҳар чӣ бисъёр донишманд. Кал ҳам кӯр ҳам — ҳама олим, дар қишлоқ якта подабон намёбед! Аз олимии Комрон ба ин шатрама чӣ фоида бошад?! Аз барои вай қариб моро аз мошинаш фуровард-а! Ҳоло сабр кун...

— Хайр, акнун ту то кай дар он тарафҳо мегардӣ?

Саволи ногаҳонии Қубоди муаллим риштаи хаёли Дехқонро буриду вай ба худ омад.

— Чунон ки муйсафедон мегӯянд, то нону насиб... — гуфт Комрон хичолатманд табассум карда.

— Э, мон ин гапҳоро, гӯй, ки кай ту омада ба ҳалқат хизмат мекунӣ? — Дехқон ўро нописанд карда, бо ҳамин буғзи дилашро баровардан хост. — Ҳалқи мо аз ту ягон фоида мебинад ё не?

Комрон бо тааҷҷуб ба рӯи Дехқон нигарист. Аз киса рӯймолча гирифту аввал шишаҳои айнаки сабз, сипас араки пешониашро пок кард. Баъд ба Абдулло нигарист. Вай аз роҳ ҷашм наканда, зери бурут табассум мекард.

— Фалатй... Ман... ман ҳоло ба кадом ҳалқ хизмат мекунам? — гуфт вай канда-канда.

— Вай хизмати ту ҳисоб не, — саволи худро эзоҳ дод Дехқон. — Ба ин чо омада, ба ҳалқи ҳамин деха хизмат кун. Аз ту чӣ фоида мерасад, бинем.

— Ҳа, рости гап ҳамин, дуруст гуфтед, Дехқон ако! — зуд ўро дастигирӣ кард Қубоди муаллим.

— Ҳа-а... — хичолатомез табассум кард Комрон. — Балки фоидаи ҳамин корам ҳам мерасидагист? Шояд ягон рӯз...

— Барои мо вай корат — як пул! — беэътино сухани Комронро бурида даст афшонд Дехқон. — Барои ҳамин ҷамоа, барои ҳалқи Селоба чӣ кор кардӣ, мо намедонем. Ку, ягонтаашро ба институт даровардӣ ё дигар хел ёрдамат расид? Не.

Табассум аз ҷеҳраи Абдулло нопадид гашт. Лабонашро саҳт ба ҳам фишурда, бо дастони азиму панҷаҳои пурқувваташ гӯё ба фармон тазъиқ оварда, аламашро ситезаомез аз роҳ мегирифта бошад, беэҳтиёт мошин меронд. Дар роҳи ноҳамвор бурдорузани мошин чунон буд, ки Комрон гоҳ сараашро ба шифти кабина мезаду гоҳи дигар пешониашро ба шишаи пеши мошин. Абдулло гӯё қасд карда буд, ки бо ҳамин бардорузан ба онҳо имкони сухангӯй надиҳад.

— Агар дурусттар санҷида нигарем, додот ҳам ба ҳалқамон казой фоида нарасонд, ба сухан ҳамроҳ шуд Қубоди муаллим.

«Додом ба ҳар дуи инҳо ҳаққи устодӣ доранд, — бо изтироб аз дил гузаронд Комрон. — Наход ки сӣ сол дар мактаби деха беҳуда кор карда бошанд? Ва ё ба бачаҳо

савод омӯхтан хизмат нест? Инҳо калоншинос шудагӣ, муаллим оддиро назару писанд намекунанд. Охир, ҳамин Қубодро бо ташвику тарғиб он кас ба институт фиристоданд. Аввалин касе, ки аз деҳаи мо ба донишгоҳи олӣ доҳил шуд, ҳамин Қубод аст. Агар имрӯз дониш ва қасби худро хору забун сохта, шаробхӯрӣ кунад, гуноҳи додом не-ку! Кӣ медонад, балки он кас ҳам гунахгор будагистанд?..

— Дар ягон институт муаллим нестӣ, то ёрӣ кунӣ бачаҳо дароянд. Ку, бигӯ, аз олимии ту ба ҳалқи мо чӣ фоида? «Олими беамал, занбӯри беасал» гуфта, шумо баринҳоро мегӯянд-да, — ҳамон фикри аввалаашро тақвият медод Дехқон.

«Ин мақол аз гуфтори радио ё намоиши телевизион ба гӯшаш дармадагӣ, — аз дилгузаронд Комрон. — Айнан, талаффузаш ҳам талаффузи қадом як артистро мемонад».

— Аҳъён-аҳъён рӯзномаю маҷалла ҳам меҳонед ё не? — ногаҳон бо савол ба Дехқону Қубод рӯ овард Абдулло. — А? Ғӯзапояи бекораро, ки ба гайр аз танӯртафсонӣ ба ҷизи дигар кор намеояд, кӣ ба ҳӯроки чорво гардонд? — ҷиддӣ мепурсид ў. — Авлод-авлоди шумо ба ҳалқу давлат ин қадар манфиат оварда наметавонад.

— Ҳа, ҳамин хел гуфта, худамонро тасаллӣ медиҳед-да, — гуфт дар ҷавоби ў Қубод тамасхуромез. Аз оҳанги сухани вай чунин маънӣ бармеомад, ки гӯё Комрон мардумро бо суханони пуч фирефта гаштааст.

— Аз вай корҳояш ба ҳалқи мо як пула фоида нест,
— даст афшонд Дехқон. — Мақсадаш — олим шудан,
зиёдтар пул гирифтан.

— Тифу! — бо қаҳр аз дарча ба берун туф кард
Абдулло ва фармонро саҳттар фишурда газро зер кард.

Дар таҳдари магазини ҳамсоядеха Дехқон мошинро
нигоҳ дошт.

— Каний, фуромадем, йигитҳо! — Вай аз кабина
фуромада, дигаронро даъват кард. — Тезтар, садта-
садтаякак зада бароем.

— Ҳа-ҳа, заряд гирифтан даркор, — гӯён Қубод
муаллим зуд аз мошин фуромаду ба сӯи магазин равон
шуд.

Комрону Абдулло даъвати Дехқонро қатъӣ рад
карданд.

— Ана, аз ҳамин одамгурезиатон маълум... — гуфт
Дехқон дар ҷавоби аз аракҳӯрӣ сар қашидани онҳо.

Баъд чӣ фикре ба сара什 омаду илова кард: —
Натарсед, ман зиёфат мекунам.

Комрон ташаккур кард. Абдулло аз ў рӯй гардонду
худ ба худ даст афшонд. Баъд аз кабина баромада бо
сатили кӯҳнаи равғанолуд аз ҷӯйбори канори роҳ аввал
як сатил об гирифта ба кӯча, баъд сатили дигарро ба
радиатори мошин пошид. Сипас, ба кабина даромада
нишасту дурудароз бо табассум ба рӯи Комрон
нигарист.

— Ба дилат нагир, — гуфт оқибат бо ҳамон
табассуме, ки рӯяшро пур мекард. — Беҳудагӯй-дия!

Ҳамаи тобишу оҳангҳои чехраи ҳомӯши ўро ифода
кардану эзоҳ додан бағоят мушкиласт. Ў бо ду-се калима
ё бо як имое метавонад як олам маъниро фаҳмонад.

МУНДАРИЧА

Хикояҳо

БАХРОМ ФИРЎЗ

Шиносой	154
Чангулук	171
Ҳасрат	182
Духтари падар	189
Ғўрамарг	199
Ташнагй	287
Рамида	221
Мехмон	236
Омаду рафт	246
Ганчи шойгон	258
Номувофиқ	275
Палончи охирин	285
Камгал	295

Барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ

БАХРОМ ФИРУЗ

ОСНОВА И УТОК
(На таджикском языке)

Муҳаррир А. Маҳмадшоев
Рассом Л. Дранчук

Мұхаррири расмҳо В. Будный
Мұхаррири техникй Н. Письменская
Мусаҳҳеҳ М. Акбарова

ИБ № 615

Ба матбаа 26. 04. 85. супурда шуд. Ба чопаш 23. 07. 85. имзо шуд. Формати 84x108 1\32. КЛ № 04201. Қоғази типографиии рақами 1. Гарнитурааш адабй. Чопи барчаста. Қузъи чопии шартй 10,92. Қузъи рангаи шартй 11,13. Қузъи нашрию ҳисобй 11,30. Адади нашр 9000 нусха. Супориши № 2006. Нархаш 55 тин.

Нашриёти «Маориф»-и Комитети давлатии РСС Тоҷикистон оид ба корҳои нашриёт, полиграфия ва савдои китоб. 734063, Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126.

Комбинати полиграфии Комитети давлатии РСС Тоҷикистон оид ба корҳои нашриёт, полиграфия ва савдои китоб, 734063, Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126.